

БИОЛОГІЯ ТИПІВ


БАХМОВА А.М., ВІДХОДА 3.У

4088а

Бахромов А.М., Бурхонова З.У

БИОЛОГИЯИ ТИБЙ

ДУШАНБЕ-2012



Бахромов А.М., Бурхонова З.У

Биологияи тиббӣ

Муҳаррир:

Холбеков М.Ҷ. – мудири кафедраи биология бо асосҳои генетикаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.б., дотсент.

Муқарризон:

Бурхонов Ч.Б. - дотсенти кафедраи физиологии одам ва ҳайвоноти ДМТ, н.и.б., дотсент.

Юнусов С. Ю. - мудири кафедраи ботаника ва экологии ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур, н.и.б., дотсент.

Хуруфчин ва ороишгари компьютерӣ: Комрон Ҷумъаев.

Бо қарори шурои таҳриру нашри Вазорати тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда шудааст.

Қарори № 3- 600 аз 18.10 с 2012

Китоби таълимии мазкур дар Шурои илмӣ-методии
Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии ВТ ҶТ баррасӣ шуда, ҳамчун
китоби таълимӣ барои донишҷӯён ва омӯзгорони коллечҳо ва
омӯзишгоҳҳои тиббӣ тавсия карда шудааст.

Пайнавишти № 1 аз 27.09.соли 2012.

ISBN 978-99947-920-1-6

© Бахромов А.М., Бурхонова З.У, 2012



ПЕШГУФТОР

Солҳои охир дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти мо тағйиротҳои бузурги навине ба амал омаданд, ки барои бо онҳо ҳамқадам будан ба аҳли ҷомеа, як қатор проблемаю мушкилоти пешомадаро ҳал намудан лозим меояд. Ин пешравиҳои ҳаёт дар назди кормандони илмии мактабҳои олии қишвар низ вазифаҳои наву муҳим мегузоранд. Баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва тайёр намудани мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ, бехтар намудани пойгоҳи моддии таълим, мустаҳкам намудани алоқаи илм ва истеҳсолот аз ҷумлаи вазифаҳоеанд, ки ҳалли онҳо айни замон дар мадди аввал меистад.

Табиист, ки дар чунин ҳолатҳо тарзи ташкил ва роҳандозии раванди таълим дигаргуниҳои ҷиддиро талаб менамоянд: Раванди амалии таълим пурқувват, шаклҳои дастрасӣ ба маводҳои таълимӣ беҳтар, назорати усулҳои дарсдиҳӣ пурзӯр ва роли мустақилонаю эҷодкорона фаъолият кардани донишҷӯён баланд бардошта мешавад. Дар баробари ин талабот ба сифат ва миқдори китобҳои дарсӣ зиёд мегарданд.

Китоби «Биология» тибқи барномаи таълимии «Биология бо асосҳои генетика» барои донишҷӯёни коллечҳо ва омӯзишгоҳҳои тиббӣ таҳия ва тартиб дода шудааст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки китоби мазкур аз нуқтаи назари забону баён мисли ҳамаи оғаридаҳои ақлу зеҳни одами орӣ аз нуқсу камбудиҳо наҳоҳад буд. Аз ин рӯ муаллифон фикру мулоҳизаҳои хонандагони арҷмандро бо камоли майл мепазиранд ва дар чопҳои бъайдӣ бо сипосу аргузорӣ аз онҳо ба манзури беҳбуди сифати ин нигошта истифодай са-марабахш ҳоҳанд намуд.

Баҳромов А.М.

Муқаддима

Биология – илм дар бораи табиати зинда ва қонуниятҳои (танзимкунандаи) он мебошад. Биология – пайдоиши ҳаёт, соҳт ва вазифаи мавҷудоти зиндаро меомӯзад. Аввалин маротиба калимаи «биология» дар илмҳои табиатшиносӣ аз ҷониби Ж.Б.Ламарк соли 1802 истифода карда шудааст, ки аз ду калима таркиб ёфтааст: «*bio*»-ҳаёт ва «*logos*»-илм, омӯзиш мебошад.

Биологияи мусосир системаи илмҳоро дар бораи табиати зинда таҷассум менамояд. Қисматҳои асосии илми биология: генетика - илм дар бораи ирсият ва тағиیرпазирӣ, экология - илм дар бораи муносибати байниҳамдигарии мавҷудоти зинда, анатомия – илм дар бораи соҳти узвҳо, гистология - бофташиносӣ, физиология - илм дар бораи вазифаҳои узвҳои организм, паразитология - илм дар бораи организмҳои муфтҳӯр, эмбриология - ҷаниншиносӣ ва гайраҳо ба шумор мераванд

Олами зиндаро 1 млн. намуди ҳайвонот, 500 ҳазор намуди растаниҳо (наботот), ҳазорҳо намуди замбуруғҳо, бактерияҳо ва вирусҳо ташкил медиҳанд.

Қонуниятҳои умумии инкишоф ва ғаъолияти ҳаётии маҳлуқоти зинда

Ҳамаи мавҷудоти зинда соҳти хучайравӣ дошта, дар ҷараёни ташаккули ҳаёт доимо мураккаб шуда меистанд. Ҳамаи қисматҳои таркибии организмҳои зинда вазифаҳои муайяни ба ҳуд ҳосро иҷро мекунанд.

Зиндаҷонҳо метавонанд энергияи офтоб ва энергияи муҳити атрофро ба намуди энергияи маводи органикӣ аз ҳуд намуда, аз нав ташаккул диданд. Ба шарофати ин организмҳо ягонагии ҳудро нигоҳ дошта, вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд, ба табиат ҳамаи маводҳои таҷзияро баргардонида энергияро ба намуди гармӣ ҳосил мекунанд, яъне организмҳо қобилияти мубодилаи мавод ва энергияро доранд.

Ҳамаи организмҳои зинда қобилияти қабул намудани таъсири тағиیرёбии муҳити атрофро доранд. Қобилияти ҷавоб додан ба ангезандаҳои муҳити атроф – ҳусусияти универсалии зиндаҷонҳо мебошад.

Организмҳои зинда ба мухити зист хуб мутобиқ гаштанд. Шинос шудан бо соҳти содатаринҳо, кирмҳои муфтаҳӯр (паразит), обҳокиҳо, моҳиҳо кифоя аст, то хусусияти хоси онҳоро тасаввур кунем, ки онҳо чӣ гуна мутобиқшуда зиндагӣ мекунанд. Ин гуна мутобиқатҳоро адаптатсия меноманд.

Хусусияти аз ҳама ҷолиби организмҳои зинда ин доштани қобилияти худтавлидкуни, яъне афзоиш мебошад. Наслҳо ҳамеша ба волидайнҳо ба шарофати ирсият ва тағиیرпазирӣ монанданд.

Барои организмҳои зинда қобилияти инкишофи таъриҳӣ ва тағиیرёбии аз сода ба мураккаб хос аст. Ин ҷараёнро эволютсия меноманд.

Хусусиятҳои бунёдии номбаршуда ба қоидаҳои мавҷудияти ҳаёт мувофиқат мекунанд: инҳо мубодилаи моддаҳо ва энергия, мутаассиршавӣ, гомеостаз, репродуксия, ирсият, тағиیرпазирӣ, сабзишу инкишофи филогенетикий ва фардӣ, дисcretнокӣ ва ягонагӣ мебошанд. Ба ғайр аз ин ба организмҳои зинда нафаскашӣ, ҳаракат, гизогирӣ ва ихроҷ хос мебошад. Мавҷудоти зинда аз ғайризинда бо хусусиятҳои номбаршуда фарқ мекунад.

Ташаккули табиати зинда

Барои табиати зинда дараҷаҳои гуногуни ташаккули соҳторие мавҷуд аст, ки байни онҳо алоқаи мураккабе ҳаст.

1. Дараҷаи аз ҳама поёни - аз ҳама дараҷаи қадимтарин буда, дараҷаи молекулярии структураи ҳаёт мебошад. Ин дараҷа сарҳади байни зинда ва ғайризинда меомӯзад. Болотар аз он дараҷаи якҳуҷайрагии ҳаёт меистад. Дар сатҳи ҳуҷайра ва ҳам дар сатҳи соҳти молекулярии ҳамаи организмҳо монандӣ асос мебошад.

2. Дараҷаи ҳуҷайрагӣ- соҳт, вазифа, фаъолияти ҳуҷайра ва тақсимшавии онро меомӯзад. Ҳуҷайраҳои мавҷудоти зинда гуногун буда, аз ҳамдигар бо соҳт, андоза ва фаъолияташон фарқ мекунанд.

3. Дараҷаи бофтагӣ - омӯхтани гуногуни боятаҳо ва вазифаи онҳо танҳо ба организмҳои серҳуҷайра хос аст.

4. Дараҷаи организми том - гарчанде ҳамаи организмҳо аз ҳамдигар фарқи зиёде доранд, онҳоро танҳо як чиз муттаҳид месозад, яъне онҳо аз ҳуҷайраҳо соҳта шудаанд.

5. Дарацаи популяционӣ намудӣ - ин дарацаи олии ташаккули ҳаёт аст.

6. Дарацаи биотсенозҳо - яъне чамоаҳои ҳамаи намудҳо, ки ин ё он ареалро ишғол менамоянд. Дар ин дараца қонунҳои байни муносабатҳои намудӣ амал мекунад.

7. Дарацаи биосферӣ -чамъи ҳамаи организмҳои зиндаи рӯи замин биосфераро ташкил медиҳад. Бояд қайд кард, ки ҳамаи дарацаҳои ташаккули ҳаёт байни ҳам алоқаи ниҳоят зич доранд ва ба қонунҳои умумии биологӣ итоат мекунанд.

Ҳамаи организмҳое, ки маскуни сайёраи заминанд, аз ҳуҷайра иборатанд. Мухимтарин зуҳуротҳои фаъолияти зиндагии организмҳо аз қабили инкишоф ва афзоиш, фурӯбарӣ ва ҷудокунии моддаҳои мухталиф, нафаскашӣ ва мутаасиршавӣ маҳз ба ҳуҷайраҳо вобаста аст. Ҳуҷайра тамоми ҳусусиятҳои материяро дорост. Аз ин рӯ онро воҳиди асосии соҳтор ва фаъолияти мавҷудоти зинда, ячейкаи оддитарини ҳаёт номидан мумкин аст. Ҳуҷайра-оддитарин системаи зинда аст, ки қобилияти ҳудтanzимкуний, ҳудазнавсозӣ, ҳудэхӯниро дорад. Илме, ки ҳуҷайраро мавриди таҳқиқ қарор додаст **цитология** меноманд ва он аз қалимаи юнони «*cytos*»-ҳуҷайра ва «*logos*»-илм иборат мебошад. Ситология ба қатори илмҳои биологӣ шомил буда, соҳтор ва фаъолияти ҳуҷайраро меомӯзад.

Аҳамияти биология барои назария ва амалияи илми тиб.

Муҳим будани омӯзиши илми биология барои табиб бо ин асоснок карда мешавад, ки он пеш аз ҳама асоси назариявии илми тибро ташкил медиҳад. Инкишофи илми тиб дар асоси назарияҳои гуногуни илмҳои биологӣ сурат гирифтагаст. Олим рус И.В.Давидовский (1887-1968). навишта буд, «Муваффақиятҳои тиб ба биология алоқаи зич дорад»

Дастовардҳои олимони бузурги илми биология Л.Пастер, И.Мечников, Б.Токин дар соҳаи тиб ҳангоми ҳосил намудани антибиотикҳо, ваксина ва зардобҳо истифода шудаанд. Шумораи зиёди бемориҳо ҳосияти ирсӣ доранд. Пешгирий ва табобати он аз илми генетика боҳабар буданро металабад. Ноқисиҳои зиёд дар инсон дар натиҷаи таъсири мунтазами муҳити атроф пайдо мегарданд.

Пешгүйин намуди беморихо аз илми биология хабардор будани табибрө тақозо менамояд. Саломатии инсон аз холати мухити атроф вобастагй дорад. Ба барномаи фанни биология масъалаҳои зиёде ба монанди донишхое, ки ба фаъолияти амалии табиб вобаста аст, ё худ бевосита муносибат дорад, дохил карда шудааст. Инҳо қонуниятҳои ирсият, инкишофи фардӣ (онтогенез), таҷдид, экологияи мухити зист, ҳаётӣ муфтхӯрҳо ва нокисону барангезандагони беморихо мебошанд.

Омӯзиши қонуниятҳои илми биология барои табиб вазифаҳои умумие дорад, ки он ҷаҳонбинии ўро васеъ мегардонад. Усулҳои коркард, пешгӯй ва табобати беморихои инсон дар замони имрӯза вазифаи муҳими табиби замон аст.

Генетика - илм дар бораи қонуниятҳои ирсият ва тағийирпазирий ва усулҳои омӯзиши он мебошад. Мағҳуми генетикаро соли 1906 олими англис У. Бэтсон пешниҳод кардааст. Ягонагии ҳарди ин ҳусусиятҳо дар дараҷаи ташаккули ҳамаи организмҳо рост меояд. Генетика асоси биологиии муосир ба шумор меравад. Ин ба қадри имкон далели тафрика ва маҳсусгардонии илмҳои гуногуни биологӣ мебошад. Умумиятнокии қонуниятҳои ирсият ва тағийирпазирий барои ҳама гуна организмҳо ҳос аст.

Аввалин дастурҳо оид ба генетика аз ҷониби А. Бойсман ва Р. Голдшмидт (1911), Е.А. Богданов (1914) ва Ю.А. Филипченко (1915) нашр гардидаанд. Китоби «Генетика»-и М.Е. Лобашов соли 1963 ва соли 1967 аз нав чоп шуд.

Дар ин муддат илми генетикаи ҷаҳонӣ ва усулҳои омӯзиши физикию кимиёвӣ ганий гардид. Биологияи молекулавӣ ва биохимия дар назарияи ген захираи бебаҳое доранд. «Асосҳои генетикаи ҳозиразамон»-и С.М. Гершензон (1979-1983) ду маротиба нашр гардид. Китоби С.А. Алиханян, С.П. Акифесва ва В.Г. Гуляева соли 1977 ва як қатор монографияҳои Н.П. Дубинин ба монанди «Генетикаи умумӣ» ва «Генетика» соли 1976 аз чоп баромаданд. «Курси генетикаи микроорганизмҳо»-и И.А. Захаров соли 1978, «Асосҳои генетикаи инженерӣ» Н.Е. Вибичина 1988, «Генетика ва асосҳои селексия»-и С.Т. Инге-Вегтомов (1989) аз чоп баромаданд. Қисмати ҳақиқии генетика бо назардошти маҳ-

суси омӯзиши генетика барои мактабҳои олии тиббӣ навишта шудааст.

Биологияи ҳучайра.

Таърихи таълимот дар бораи ҳучайра

Пайдоиш ва ташаккули фаҳмиши сигологӣ ҳанӯз дар асри ХII зуҳур карда буд. Абуалӣ ибни Сино фарзияро дар бораи мавҷудияти «ҳайвончаҳо» дар об ва ҳаво, ки тавасути он қасалиҳои гузаранда интиқол меёбанд, иброз дошта буд, ки танҳо дар асри XVIII он дар шароити лабораторӣ аз ҷониби олими Ҳоландӣ, ихтиrogари заррабини нахустин А.Левенгук бори аввал ба таври муфассал шарҳ дода шуд.

Маълумотҳои нахустинро дар ҳусуси ҷойгишавии организмҳои растаниҳо дар ибтидои асри XVII дарёфт мекунем, ки тибқи он олими табиатшинос Р.Гук бо заррабин пӯстлоҳеро мавриди таҳқиқ қарор дода, қашф намуд, ки он аз ячейкаҳои ҷудогона иборат аст. Олим ин ячейкаҳоро ҳучайраҳо номид. Ин қашфиёти борои биология аҳамияти ниҳоят муҳим доштаро Р.Гук соли 1665 дар китобаш «Микрография» дарҷ намудааст.

Тавассути дар тадқиқотҳои илмии ҳуд аз заррабин истифодабарии биологҳо ва табиатшиносҳо ҳучайра мавриди омӯзиши муфасал қарор мегирад.

Дар инкишофи илм дар бораи ҳучайра тадқиқотҳои табиатшиноси итолиёй Вольф, муҳаққики инглис Н.Грю ва ғайраҳо роли қалон бозидаанд.

Соли 1833 ботаники англис Р.Броун дар ҳучайраҳо ядро («ҳаста») -ро қашф намуд.

Соли 1834 олими рус П.Ф.Горянников дар асарави «Системаи табиат» ақидаи муҳимро дар ҳусуси ягонагии растаниҳо ва ҳайвонот дар асоси умумияти соҳти ҳучайрагии онҳо баён мекунад.

Соли 1838 ботаники немис М.Шлейден маълумотҳоеро дарҷ месозад, ки асоси назарияи ҳучайраҳоро ташкил мена-моянд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ имконият дод, то дониши андӯхтаро ҷамбаст намуда, мӯъкази акоиди назарияи ҳучайраҳоро банду баст намоянд. Таълимот дар бораи ҳучайра ба таври расмӣ соли 1839 аз тарафи Т.Шванн интишор мешавад, ки он назарияи ҳучайраро тарзे мураттаб

сохтааст, ки тибки он ҳамаи организмҳои зинда аз ҳучайраҳо ташаккул ёфтаанд ва ҳучайраҳо воҳиди асосии соҳти тамоми организмҳои зинда аст ва ҳучайраи ҳайвоноту набогот аз ҷиҳати соҳт ба ҳам монанданд. Назарияи ҳучайрагӣ ба илми биология ва тиб заминаи материалистӣ гузошт.

Назарияи ҳучайраҳо дар шакли ҳозира чанд маротиба мавриди тафтиш қарор гирифта, бо маводи хеле зиёди материалӣ дар бораи соҳт, вазифаҳо, таркиби химиявӣ, зиёдшавӣ ва инкишофи ҳучайраҳои организмҳои муҳталиф шакл тавассути тадқиқоти заррабинӣ (микроскопӣ) мукаммал карда шуд. Назарияи мусоири ҳучайраҳо аз бандҳои зерин иборат аст:

-Ҳучайра -воҳиди асосии соҳт ва инкишофи ҳамаи организмҳои зинда ва воҳиди ҳурдтарини мавҷудияти зинда аст;

-Ҳучайраи ҳамаи организмҳои якҳучайра ва бисёрҳучайра аз ҷиҳати соҳт, таркиби кимиёвӣ, зуҳуроти асосии фаъолияти зиндагӣ ва табодули моддаҳо монанданд;

-Афзоиши ҳучайраҳо дар натиҷаи тақсимшавии онҳо рӯҳ дода, ҳар як ҳучайраи нав бар асари тақсимшавии ҳучайраи аввалий (модарӣ) ташаккул мейёбад;

-Дар организмҳои мураккаби бисёрҳучайра вобаста ба иҷроқунии фаъолияташон онҳо маҳсус гашта, бофтаҳоро ташкил медиҳанд;

-Аз бофтаҳо узвҳо ташаккул мейёбанд, ки байнин ҳамдигар зич алокаманданд. Онҳо ба воситаи системаи асаб ба ҳамдигар тобеъ карда шудаанд.

Дар соли 1827 академики Академияи улуми Россия К.М.Бэр тухмҳучайраи ҳайвоноти ширхӯрро қашф намуд, ки он илова бар маълумотҳои умумии назарияи ҳучайра гардид. Ў нишон дод, ки ҳама гуна организм инкишофашро аз як ҳучайра дар сурати тухми бордоршуда оғоз менамоянд. Ин қашфиёт нишон дод, ки ҳучайра на факат воҳиди соҳтор, балки воҳиди инкишофи тамоми организмҳои зинда мебошад.

Инкишофи минбаъдаи таълимот дар бораи ҳучайра бо номи олим, дуктур ва патологӣ немис Рудольф Вирхов, ки асари машҳур «Патологияи ҳучайрагӣ» -ро мураттаб соҳтааст, алокаманд аст. Дар соли 1855 олим дар заминаи маътумотҳо дар бораи тақсимшавии мунтазами ҳучайраҳои

суси омӯзиши генетика барои мактабҳои олии тиббӣ навишта шудааст.

Биологияи ҳучайра. Таърихи таълимот дар бораи ҳучайра

Пайдоиш ва ташаккули фаҳмиши ситологӣ ҳанӯз дар асри XII зуҳур карда буд. Абуалӣ ибни Сино фарзияро дар бораи мавҷудияти «ҳайвончаҳо» дар об ва ҳаво, ки тавасути он касалиҳои гузаранда интиқол мейёбанд, иброз дошта буд, ки танҳо дар асри XVIII он дар шароити лабораторӣ аз ҷониби олими Ҳоландӣ, ихтиrogари заррабини нахустин А.Левенгук бори аввал ба таври муфассал шарҳ дода шуд.

Маълумотҳои нахустинро дар ҳусуси чойгишавии организмҳои растаниҳо дар ибтидои асри XVII дарёфт мекунем, ки тибқи он олими табиатшинос Р.Гук бо заррабин пӯстлоҳеро мавриди таҳқиқ қарор дода, қашф намуд, ки он аз ячейкаҳои ҷудогона иборат аст. Олим ин ячейкаҳоро ҳучайраҳо номид. Ин қашфиёти борои биология аҳамияти ниҳоят муҳим доштаро Р.Гук соли 1665 дар китобаш «Микрография» дарҷ намудааст.

Тавассути дар тадқиқотҳои илмии худ аз заррабин истифодабарии биологҳо ва табиатшиносҳо ҳучайра мавриди омӯзиши муфасал қарор мегирад.

Дар инкишофи илм дар бораи ҳучайра тадқиқотҳои табиатшиноси итолиёйӣ Вольф, муҳаққики инглис Н.Грю ва гайраҳо роли қалон бозидаанд.

Соли 1833 ботаники англис Р.Броун дар ҳучайраҳо ядро («ҳаста») -ро қашф намуд.

Соли 1834 олими рус П.Ф.Горянников дар асарап «Системаи табиат» ақидаи муҳимро дар ҳусуси ягонагии растаниҳо ва ҳайвонот дар асоси умумияти соҳти ҳучайрагии онҳо баён мекунад.

Соли 1838 ботаники немис М.Шлейден маълумотҳоеро дарҷ месозад, ки асоси назарияи ҳучайраҳоро ташкил мена-моянд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ имконият дод, то дониши андӯхтаро ҷамбаст намуда, мӯъкази ақоиди назарияи ҳучайраҳоро банду баст намоянд. Таълимот дар бораи ҳучайра ба таври расмӣ соли 1839 аз тарафи Т.Шванн интишор мешавад, ки он назарияи ҳучайраро тарзе мураттаб

сохтааст, ки тибки он ҳамаи организмҳои зинда аз ҳучайраҳо ташаккул ёфтаанд ва ҳучайраҳо воҳиди асосии соҳти тамоми организмҳои зинда аст ва ҳучайраи ҳайвоноту наботот аз ҷиҳати соҳт ба ҳам монанданд. Назарияи ҳучайрагӣ ба илми биология ва тиб заминаи материалистӣ гузошт.

Назарияи ҳучайраҳо дар шакли ҳозира чанд маротиба мавриди тафтиш қарор гирифта, бо маводи хеле зиёди материалӣ дар бораи соҳт, вазифаҳо, таркиби химиявӣ, зиёдшавӣ ва инкишофи ҳучайраҳои организмҳои муҳталиф шакл тавассути тадқиқоти заррабинӣ (микроскопӣ) мукаммал карда шуд. Назарияи мусири ҳучайраҳо аз бандҳои зерин иборат аст:

-Ҳучайра -воҳиди асосии соҳт ва инкишофи ҳамаи организмҳои зинда ва воҳиди хурдтарини мавҷудияти зинда аст;

-Ҳучайраи ҳамаи организмҳои якҳучайра ва бисёрҳучайра аз ҷиҳати соҳт, таркиби кимиёвӣ, зуҳуроти асосии фаъолияти зиндагӣ ва табодули моддаҳо монанданд;

-Афзоиши ҳучайраҳо дар натиҷаи тақсимшавии онҳо рух дода, ҳар як ҳучайраи нав бар асари тақсимшавии ҳучайраи аввалий (модарӣ) ташаккул мейёбад;

-Дар организмҳои мураккаби бисёрҳучайра вобаста ба иҷроқунии фаъолияташон онҳо маҳсус гашта, бофтаҳоро ташкил медиҳанд;

-АЗ бофтаҳо узвҳо ташаккул мейёбанд, ки байнин ҳамдигар зич алоқаманданд. Онҳо ба воситаи системаи асаб ба ҳамдигар тобеъ карда шудаанд.

Дар соли 1827 академики Академияи улуми Россия К.М.Бэр тухмҳучайраи ҳайвоноти ширхӯрро қашф намуд, ки он илова бар маълумотҳои умумии назарияи ҳучайра гардид. Ў нишон дод, ки ҳама гуна организм инкишофашро аз як ҳучайра дар сурати тухми бордоршуда оғоз менамоянд. Ин қашфиёт нишон дод, ки ҳучайра на фақат воҳиди соҳтор, балки воҳиди инкишофи тамоми организмҳои зинда мебошад.

Инкишофи минбаъдаи таълимот дар бораи ҳучайра бо номи олим, дуҳтур ва патологӣ немис Рудольф Вирхов, ки асари машҳур «Патологияи ҳучайрагӣ» -ро мураттаб соҳтааст, алоқаманд аст. Дар соли 1855 олим дар заминаи маълумотҳо дар бораи тақсимшавии муңтазами ҳучайраҳои

ибтидой хулосаеро пешниҳод кардааст, ки мувофики он ҳуҷайра метавонад танҳо аз ҳуҷайра пайдо шавад. Ӯ ҳикматеро ба миён овард: «Ҳар гуна ҳуҷайра аз ҳуҷайра пайдо мешавад».

Дониши назарияи ҳуҷайраҳоро истифода бурда, метавон пайдошавии ҳаётро дар Замин исбот намуд.

Ҳуҷайраи ҳамаи организмҳо таркиби кимиёвии монанд доранд. Ҳуҷайраҳои организмҳои якҳуҷайра ва бисёрҳуҷайра соҳти якхела доранд. Асоси ҳамаи онҳоро чилд, ядро ва ситоплазма ташкил медиҳад. Дар ситоплазма баъзе органоидҳои ҳуҷайрагӣ ҳастанд. Соҳти аксарияти органоидҳои ҳуҷайрагӣ дар ҳамаи ҳуҷайраҳо хеле монанд ҳастанд.

Умумияти таркиби кимиёвӣ ва соҳти ҳуҷайраҳои воҳиди асосии соҳторӣ ва фаъолияти организмҳои зинда нишондиҳандай он аст, ки пайдоиши ҳамаи мавҷудоти зинда дар замин ягона аст.

Ҳуҷайраҳои прокариотӣ ва эукариотӣ

Тибқи маълумотҳои палеонтологӣ ҳуҷайраҳои прокариотӣ дар рӯи Замин 3,0 -3,5 млрд. сол пештар ва бокимондаҳои ҳуҷайраҳои эукариотӣ дар наслҳои кофтуков-кардашуда 1 – 1,4 млн. сол пеш ёфта шудаанд. Аз ин рӯ, ҳуҷайраҳои эукариотӣ аз шаклҳои собиқи прокариотӣ ба вучуд омадаанд.

Ду навъи асосии соҳтори ҳуҷайрагӣ аз рӯи дараҷаи мураккабиашон фарқ карда мешаванд:

1.прокариотӣ 2.эукариотӣ.

Прокариотҳо – организмҳои беядроянд, миқёси майданӣ на кам аз 0,5-3,0 мкм. диаметр доранд. Онҳо мембранаи ядроӣ надоранд ва органоидҳои аз ҷониби мембрана аниқ маҳдудшударо доро нестанд. Дастроҳи генетикий аз ягона хромосома ташкил ёфтааст, ки аз ду силсилаи КДН-и ҳалқашакли маҳдуд иборат буда, ба ситоплазма доҳил шудааст. Прокариотҳо маркази ҳуҷайра надоранд ва онҳо бо митоз тақсим намешаванд, балки бо роҳи амитоз тақсим мешаванд. Прокариотҳо ба мухталифияти бузурги биокимиёвӣ, инкишофи босуръат ва табдили ҳарвақтаи таваллуд (генерация) фарқ мекунанд. Аз ин рӯ барои таҷрибаҳои генетикий

объектҳои мувофиқ ҳисоб меёбанд. Ба онҳо бактерияҳо ва обсабзҳои кабуди сабз тааллук доранд.

Эукариотҳо – организмҳои ядродоранд. Онҳо ядрои аниқи маҳдудшуда, ядрочаҳо, митохондрияҳо, хлоропластҳо ва дигар органоидҳо доранд. Дар онҳо тури эндоплазматики хуб инкишоф ёфтааст. Хромосамаҳои эукариотҳо аз КДН ва сафедаҳо-гистонҳо иборат аст. Эукариотҳо дастгохи мутобикии ба дараҷаи олий мукаммалшуда доранд. Онҳо бо ду зернавъ зухур меёбанд: организмҳои якхӯҷайра ва бисёрҳӯҷайра.

Соҳт ва вазифаҳои ҳӯҷайра

Ба гуногуни шаклу ҳачм нигоҳ накарда, соҳти ҳӯҷайраҳо монанд аст. Шакли ҳӯҷайра асосан аз рӯи вазифаашон ва мавқеи ҷойгиршавиашон дар организм муайян карда мешавад. Ҳӯҷайраҳои озод дар аксари ҳолатҳо доиравӣ ва байзашакланд, масалан ҳӯҷайратухмҳо, ҳӯҷайраҳои хифзи бофтаҳо ҳамвору мусаттаҳ ва бо ҳамдигар ҷафс ҷойгиранд. Ҳӯҷайраҳо ҳастанд, ки шакли доимӣ надоранд ва инҳо амёба, инчунин ҳӯҷайраҳои хун-лейкоситҳоянд. Ҳамаи ҳӯҷайраҳо низ мухталифанд ва бо ҳачми организм мустақиман марбут нестанд. Диаметри онҳо аз якчанд микрометр то чанд сантиметрро ташкил медиҳад. Масалан, диаметри ҳӯҷайраҳои майдатарини ҳайвонот ба 4 мкм, тухми мург ба 6 см, тухми шутурмург бо 20-30 см баробар аст. Дарозии ҳӯҷайраи асаб бо шоҳаҳои он 120-150 см –ро ташкил медиҳад.

Теъоди умумии ҳӯҷайраҳо дар организми наботот, ҳайвонот ё одам бо рақамҳои бузурғ ифода меёбад. Масалан, танҳо дар қабати беруни нимкураҳои магзи сар 14-15 млрд. ҳӯҷайра ва ба таври умумӣ дар инсон беш аз 200 млрд. ҳӯҷайра вучуд доранд.

Ҳамаи ҳӯҷайраҳо аз ситоплазма ва ядро, ки бо ҷилд иҳота шудаанд, иборатанд. Ситоплазма (калимаи юнонӣ – ҳӯҷайра ва плазмамассаи аввалий) ва ҳаста системаи ягонаро ташкил медиҳанд, ки ҳар қадомашон мустақилона вучуд дошта наметавонанд. Моддаи луобмонанди ҳӯҷайраҳоро физиологии чех Пуркинье дар соли 1839 протоплазма (юнонӣ-аввалий, нахуст) номида буд. Мағҳуми ибтидоии протоплазма

асосан бо мафхуми ҳозираи ситоплазма мувофиқат пайдо ме-
кунад.


Ситоплазма моддаи ниммоъеи ширешмонанд буда, аз
риштаҳои тунуки мембрана ва зарраҳои хурд иборат аст. Вай
тамоми масоҳати ҳучайраро пур мекунад ва аз ду қабат ибо-
рат аст: дохилӣ-эндоплазмҳо ва берунӣ- эктоплазмҳо. Дар си-
топлазма гиалоплазма-матрикс, органоидҳо ва оmezахоро
ҷудо кардан мумкин аст. Гиалоплазма –моддаи шаффофи бе-
соҳти гомогенӣ байнি органоидҳо ва оmezахо ба ҷузъҳо
тақсим ўшуда воқеъ аст. Дар гиалоплазма ё матрикси
цитоплазматикӣ реаксияҳои биокимиёвие рӯй медиҳанд, ки
сабабгори фаъолияти ҳайти ҳучайра мегарданд ва инчунин
интиқоли моддаҳо ба амал меояд.

Аз рӯи таркиби кимиёвӣ гиалоплазма ниҳоят мураккаб
аст. Дар доираи обии он моддаҳои минералӣ, сафедаҳо,
чарбҳо, ангиштобҳо маҳлул шудаанд. Сафедаҳо қисми тарки-
бии аксарияти биокатализаторҳо (тезонандай суръати реак-
ция) –ҳучайраҳо: ҳамирмояҳо (ферментҳо) витаминҳо ва
гормонҳо аст. Органоидҳои ситоплазма –ин соҳторҳои ба
ҷузъҳо ҷудошуда ва доимо воҳӯрандаи ҳучайраҳоянд, ки со-
ҳти маҳсус дошта, вазифаҳои муайянро ичро мекунанд.

Ба онҳо тури эндоплазматикӣ, митохондрияҳо, Дастго-
хи Голчи, заррачаҳои субмикроскопии ситоплазма -
лизосомаҳо, доначаҳои дар протоплазма - рибосомаҳо, мар-
кази ҳучайравӣ, пластидҳо (барои ҳучайраҳои наботот) дохил
мешаванд. Дар расмҳои 1 ва 2 ҳучайраҳои ҳайвонот ва набо-
тот оварда шудааст.

Тӯри эндоплазматикӣ (ретикулум)- яке аз соҳторҳои
асосии ситоплазма бар асари микроскопияи электронӣ қашф
шудааст. Он аз системаи ҷӯйчаҳои бо ҳам алоқаманд,
хубобчаҳо, найчаҳо, систернаҳои шаклу андозаашон гуногун,
ки ситоплазмаро миёнбур мекунанд, иборат аст. Девораҳои
ин найчаҳои ниҳоят борик аз пардаҳо ташаккул ёфтааст.
Таҳлили электронӣ-микроскопӣ имкон додааст, ки ду намуди
тӯри эндоплазматикӣ муайян карда шавад: тури чиндор
(шахшул) ва тӯри ҳамвор. Дар сатҳи болоии берунаи пардаи
тури чиндор рибосомаҳо ҷойгиранд, аз ин рӯ он аз нуқтаи на-
зари вазифа бо равандҳои синтези сафеда алоқаманд аст.
Рибосомаҳо дар пардаҳои тӯри эндоплазматикии чиндор дар

Хучайраи ҳайвонот



Расми 1 Умумият ва фарқиятҳои соҳтории хучайраҳои наботовт ва ҳайвонот.

шакли полисомӣ бо як молекулаи ахбории КРН мӯчаҳҳазшуда ҷойгиранд. Вазифаи муҳимтарини ин ретикулум ҷамъ овардан, ба хучайраҳо тақсим кардан ва гирд овар-

дани сафедаҳои дар полисомаҳо синтезшуда мебошад. Тӯри суфтаи ҳамвор аз полисом маҳрум аст. Дар он баъзе дараҷаҳои табодули ангиштоб, равғанҳо ва дигар маводи сафедадори табиат рух медиҳанд. Вай ҳамчун системаи самара-бахши интиқолӣ хизмат мекунад, ки аз рӯи он кӯҷондани мавод ҳам ба ҳӯҷайра ва ҳам аз он сурат мегирад. Ҳусусан, он дар ҳӯҷайраҳои тӯри суфта бештар инкишоф ёфтааст, ки моддаҳои ҷарбмонандро синтез мекунад.

Рибосома куррашакл ва ё замбуруғшакли чиндор буда диаметрash ба 20-30 нм баробар мебошад.

Рибосомаҳои алоҳида дар ҳузури КРН-и ахборӣ метавонанд ба гурӯҳҳо муттаҳид шаванд ва полисомро ташаккул бидиҳанд. Онҳо дар моддаи асосии ситоплазма ҷойгиранд ва ё ба пардаҳои тӯри эндоплазматикии чиндор часпонда мешаванд. Дар ҳарду ҳолат онҳо ҳамчун ҷои синтези сафеда хизмат мекунанд. Таркиби кимиёвии рибосома ба таври доимист. Онҳо 50% КРН-и рибосомӣ ва ба ҳамон миқдор сафедаи рибосомавӣ доранд. Файр аз он рибосомаҳо дар ҳуд магнийро нигоҳ медоранд. Ба назар гирифта мешавад, ки рибосомаҳо аз ядроҷа ташаккул ёфта, сипас аз ядро ба ситоплазма дохил мешаванд.

Рибосомҳои шумораашон бисёртарро дар ҳӯҷайраҳои бофтаҳои босуръат зиёдшаванда, яъне дар ҳӯҷайраҳои ҷанин, ҳӯҷайраи узвҳои барқароркунандай организмҳо дарёфт кардан мумкин аст.

Митохондрияҳо соҳторҳое мебошанд, ки шакли ҷӯбча, пупак, линзачаҳо, ресмончаҳои миқёсашон аз 0,2 то 7 мкм доранд. Онҳо дар аксари ҳӯҷайраҳо вучуд доранд ва шумораашон аз 150 то 1500 нусха аст. Девораҳои митохондрия аз ду парда -дохилий ва беруний иборат аст. Пардаи дохилий шумораи зиёди ҷинсҳо, монеъаҳо, найҷаҳо, шонаҳои ба ном «криста-ро»-ро ташаккул медиҳад, ки ҳолигии дохилии митохондрияро ба бурришҳо ҷудо мекунад. Байни кристаҳо матрикс ҷойгирифтааст, ки дар он тэъдоди асосии ҳамирмояҳо (ферментҳо) вучуд дорад. Файр аз ин дар кристҳо ва дар таркиби пардаи беруни сафедаҳо миқдори зиёди ҷарбмонандҳо, витаминҳо, рибосомаҳо, КРН, КДН мавҷуданд. Мавҷудияти рибосомаҳо ва КДН ба муҳторияти муайянни митохондрияҳо мусоидат мекунад. Вазифаи асосии митохондрияҳо аз он ибо-

рат аст, ки дар онҳо таъмини ҳучайраҳо бо нерӯ (энергия) амалӣ мешавад. Дар ин ҳолат энергия барои истифодааш дар фаъолияти ҳаётии ҳучайра, аз ҷумла синтези моддаҳо боз ҳам дастрастар мегардад. Ташаккули АТФ асосан аз ҳисоби бо фосфор омехташавии оксид зуҳур меёбад. Маҳз дар митохондрияҳо ҷудошавии туршкунандай карбогидратҳо, кислотаҳои равғани, аминокислотаҳо бо озодкунии энергия ва табдили минбаъдаи он ба энергия АТФ рух медиҳад. Аз ин ҷиҳат митохондрияро бесабаб маркази барқии ҳучайра номгузорӣ нанамудаанд.

Дастгоҳи Голчи бори нахуст соли 1898 дар ситоплазмаи ҳучайра аз ҷониби олимӣ итолиёвӣ К.Голчи қашф шуда, ба номи ӯ гузошта шудааст. Ин соҳтори мураккабест, ки аз пардаҳои доначаҳо ва ҳубобчаҳо иборат аст. Онро ҷисмчашои майдо-диктиосомаҳо ташаккул додаанд, ки микдори онҳо дар ҳучайра аз якчанд сад то якчанд ҳазор мепрасад. Тахмин мераవад, ки он пайваста пардаи тури эндо-плазматикиро ба вучуд меорад. Дастгоҳи Голчи дар дохилаш партовҳои фаъолияти ҳаётии ҳучайра, усора (афроа)-ҳоеро, ки аз берун дохил шудаанд, моддаҳои заҳрнок ва изофаҳои обро, ки мебоист аз ҳучайра ихроҷ карда шаванд, гирди ҳам овардааст. Ба он синтези полисахаридҳо, липидҳо (чарбмонандҳо), ба вучуд омадани донаҳои зард дар ситоплазма алоқаманд аст. Дар Дастгоҳи Голҷии лавҳашакл заррачаҳои субмикроскопии ситоплазма-лизосомаҳои ибтидой ташаккул меёбанд. Ҳангоми тақсими ҳучайра қисми Дастгоҳи лавҳашакл аз ҳучайраи модарӣ ба ҳучайраи духтарӣ мегузаранд ва ҳамин тарик, ин органоид пайдоиши авлодӣ дорад.

Лизосомаҳо – чун воҳидҳои пардагии дохили ҳучайравӣ аз тарафи биохимик Де Дюв соли 1955 қашф карда шуда буд. Онҳо аз ҳубобчаҳои пардаҳои маҳдудшудаи диаметраш то 2 мкм. иборат мебошанд. Лизосомаҳо бо гурӯҳи хамирмояҳои (ферментҳо-гидролазаҳо) гидролитикии турш, ки сафедаҳо, кислотаҳои нуклеинӣ, полисахаридҳо ва ҷарбмонандҳо (липидҳо) ба ҷузъҳо тақсим мекунанд, дороянд. Лизосомаҳо аз ҷиҳати соҳташон ба чор намуд ҷудо мекунанд: 1) лизосомаҳои ибтидоӣ, 2) баъдӣ, 3) аутофагосомаҳо, 4) бокимондаҳои ҷисмчашои майдо. Лизосомаи ибтидой

органеллҳои ғайрифаъоланд, ки аз онҳо лизосомаҳои баъдӣ, ки дар онҳо раванди ҳосилшавии ғизо сурат мегирад, пайдо мешаванд. Лизосомаҳои баъди ба гетеролизосомаҳо ва аутолизосомаҳо тақсим мешаванд. Лизосомаҳо аз ҳисоби фаъолшавии ретикулуми эндоплазматикӣ ва дастгохи Голчи ташкил меёбанд. Микдори зиёди лизосомаҳо дар лейкоситҳо (чисмчаҳои сафеди хун) ҳастанд.

Маркази ҳучайра - ин маҷмӯи сентриолаҳо ва сентросфераҳо аст. Сентриолҳо шакли нимсилиндри диаметраш қариб 0,15 мкм. ва дарозиаш 0,3-0,5 мкм. дорад. Ин органоид аз ду чисмчайи чӯбчашакл иборат аст, ки диплосомаро ба вучуд меоранд. Девораҳои сентриола аз 9 сегонаҳои найчаҳои хурд сохта шуда, бо минтақаи равшантари ситоплазма ихота шудааст, ки аз он риштаҳои борик (сентросфера) ба ҳар сӯ паҳн мешаванд. Сентриолаҳо дар ҳучайраҳои тақсимшаванда дар ташаккули дукҳои тақсим ширкат варзида, дар қутбҳои онҳо ҷой мегиранд, аммо дар ҳучайраҳои тақсимнашаванда онҳо одатан қутбияти ҳучайраҳои эпителия «луобпарда»-ро муайян карда, дар наздикии дастгохи Голчи ҷой мегиранд. Чунин иртиботи сентриолҳо бо дастгохи Голчи барои ҳучайраҳои хун ва асаб хос аст. Бисёр вақт сентриолаҳо дар наздикии ҳаста ҷой мегиранд.

Микрочисмчаҳо - ҳубобчаҳои микроскопианд, ки бо пардаи якқабата маҳдуд карда шудаанд. Дар онҳо аксари ҳолатҳо сафедаи кристалшакл мавҷуд аст. Дар иртибот ба вазифаи ичрошаванда ва мавҷудияти ҳамирмояҳо микрочисмчаҳоро ба перикисомаҳо, ки ба ҷузъҳо тақсимкунии H_2O_2 -ро ба уҳда дорад, ҷудо мекунанд. Ин реаксияҳо дар силсилаи (сиклҳо) –табодули моддаҳои гунонгун, масалан дар табодули тезоби кислотаи пешоб дар гурда ва ҷигар истифода бурда мешаванд.

Микронайчаҳо – структураи доимии ситоплазма буда, парда надоранд, шакли найчаи андозааш 2,5 мкм – ро дорад. Мумкин онҳо риштаҳои тақсимшавӣ, маркази ҳучайра (сентриолҳо), қамчинакҳо, мижгонакҳо ҳосил кунанд. Теъдоди зиёди онҳоро дар изофаи ҳучайраҳои асаб пайдо карданд. Үнсури ҷузъи асосии микронайчаҳо сафедаи тубулин ва ғайр аз он қариб 20 сафедаҳои мухталиф ҳисоб мёбад. Микронайчаҳо дар тақсимшавии митоз ва мейоз ҳангоми аз

ҳам дур шудани хромосомаҳо иштирок мекунанд. Онҳо дар ҳуҷайра ситоскелетро ташкил дода, шакли ҳуҷайраро нигоҳ медоранд. Микронайчаҳо аз таъсири колхитсин вайрон мешаванд.

Пластидҳо – органоидҳои хеле калон (баъди ҳаста) буда, ба ҳуҷайраи наботот ҳос мебошанд. Дар ҳуҷайраи ҳайвонот пластидҳо нестанд. Андозаи онҳо аз 1 то 12 мкм аст. Дар зери заррабини равшан онҳо шакли чӯбча, пулакча ва донача доранд. Пластидҳо асосан 3 навъ мешаванд. Хлоропластҳо, хромопластҳо ва лейкопластҳо. Хлоропластҳо маъмултарин пластидҳо буда, дар табииати зинда аҳамияти калон доранд. Онҳо дар торикий тамоми массаси ситоплазмаро баробар фаро мегиранд. Соҳти хлоропласт хеле мураккаб аст. Аз берун хлоропласт бо ҷилд ё пардаи 2 мембронагӣ пӯшида шудааст. Асоси хлоропластҳоро сафедаҳо (қариб 50%), хлорофилл (9-10%), каротиноидҳо (1,2%), ферментҳо ва қисмҳои на чандон калони КРН ва КДН ташкил менамоянд. Вазифаи асосии хлоропластҳо ба пигменти таркибаш, яъне хлорофилл вобаста аст. Дар ибтидои асри XX олимӣ рус М.С.Свет 2 шакли гуногуни хлорофиллро ҷудо кард: хлорофили «А» -и пигменти сабзу қабуд ва хлорофили «Б» -и зарду сабз. Чунон ки нишон дода шуд, дар таркиби хлоропластҳо боз пигменти сурху норинҷи каротин ва пигменти зарду тилорангӣ қсантофилл мавҷуд аст. Олимон М.С.Цвет ва В.Н.Любименко (1921) алоқаи кимиёвии хлорофиллро бо сафедаҳои хлоропласт муайян карданд.

Хромопластҳо дорои ранги зарди норинҷӣ ва сурхҷаи пигменти гурӯҳи каротиноидҳо мебошанд. Онҳо дар ситоплазмаи ҳуҷайраи узвҳои мухталифи наботот (гул, мева, поя, барғ) мавҷуданд. Вазифаи хромопластҳо аниқ муайян карда нашудааст. Тахмин мекунанд, ки онҳо хлорофиллро аз оксидщавӣ нигоҳ медоранд.

Лейкопластҳо –пластидҳои беранг буда, дар онҳо ангиштобҳо, сафедаҳо ва равған ҷамъ мешаванд. Онҳо дар ситоплазмаи узвҳои берангӣ наботот, яъне поя, реш, лӯнда мавҷуданд. Лейкопластҳо шаклан мухталиф мешаванд. Лейкопластҳои лӯндаи картошқа, ки дар онҳо донаҳои ангиштобҳо гун мешаванд, хеле маъмуланд.



Моддаҳои иловагии ҳӯчайра

Инҳо мухталифанд: доначадор, қатраи моеъ, заррачи гализ, вакуола инчунин кристалҳо. Моддаҳои иловагии ҳӯчайраро шартан ба се гурӯҳ тақсим мекунанд: трофикий секреторӣ ё тарашишҳӯй ва дорони таиноти маҳсус. Моддаҳои иловагии ҳӯчайра баръакси органоидҳо дар ҳӯчайра чисмҳои гайридоимианд. Онҳо дар ҳӯчайра вақт ба вақт ҳосил мешаванд ва дар давоми ҳаёти он сарф мегарданд. Равған дар ҳӯчайра қатра-қатра гун мешавад: маҳсусан дар ҳӯчайраҳои равғани бофтаҳои васлкунандай ҳайвонот ва тухми һаботот зиёд мебошад. Аз карбогидратҳо (ангигистобҳо) дар ҳӯчайра полисахариидҳо ҷамъ мешаванд ва онҳо дона-донаанд. Дар ҳӯчайраи ҳайвонот гликоген ва дар ҳӯчайраи һаботот оҳар ҷамъ мегардад. Оҳар маҳсусан дар ҳӯчайраҳои лӯндаи картошкагинаш бисёр мешавад. Сафедаҳои иловагӣ дар ситоплазма дона-дона ҷамъ меоянд. Чунин сафедаҳо дар ҳӯчайраи ҳамаи ҳайвонот (масалан моҳӣ, обҳокиҳо, ҳазандагон ва паррандагон) бисёранд. Дар ситоплазмаи ҳӯчайратухм ин сафедаҳо дар намуди зарра, ки гизои асосии инкишифи ҷанин мебошад, ҷамъ мегарданд. Дар ҳӯчайраи баъзе ҳайвонот (мавҷудоти содатарин-амёбаҳо), маҳсусан, дар һаботот моддаҳои иловаи ҳӯчайра дар шакли кристалҳо вомехӯранд. Микдори моддаҳои иловаи ҳӯчайра вобаста ба ҳолати физиологии ҳӯчайра ва тамоми организм тағиیر меёбад.

Ҳаста ё ядрои ҳӯчайра

Ҳаста (аз лотинӣ «nucleus») асосан гирд, саққошакл, ҷӯбчамонанд, досмонанд, наълшакл, байзавӣ, паррадор шуда метавонад. Шакли ядро аз шакли ҳӯчайраҳо, вазифае, ки онҳо иҷро мекунанд, вобаста аст. Баъзе ҳӯчайраҳои маҳсус, ки ҳусусиятҳои тақсимшавиро гум кардаанд, ҳаста надоранд (мисол - эритроситҳо).

Ҳаста дар реаксияҳои мубодилавии ҳӯчайра ва зиёдшавию расиши он нақши мухим мебозад. Аҳамияти мухими ҳаста аз он иборат аст, ки вай дар раванди тақсимшавии ҳӯчайра ҳусусияти ирсӣ ё меросиро интиқол медиҳад. Ҳаста ҳамеша дар ситоплазма ҷойгир аст. Дар ҳӯчайраҳои ҷавон вай қалон аст ва мавқеи марказирио ишғол мекунад. Ҳаста аз

се қисм иборат аст: нуклеоплазма (кариоплазма ё шираи ҳаста), мембранаи ҳаста ё чилд ва ҳастача (ядроча).


Нуклеоплазма массай асосии ядроро ташкил менамояд. Вай шаффофф ва зоҳиран гомогенӣ менамояд.

Шира ҳастаро пур мекунад . Вай қисми моеъ ва ниммоеъи он мебошад. Аз ҷиҳати соҳти субзаррабинӣ (субмикроскопӣ) шираи ҳаста ба соҳтори матриксӣ ситоплазма наздиқ аст. Шираи ҳаста моддаи ниммоеъ буда, дар зери пардаи ҳаста ҷой гирифтааст ва муҳити дохили ҳаста ҳисоб меёбад. Аксари ҳуҷайраҳо як ҳаста доранд. Онҳоро ҳуҷайраҳои якҳастагӣ меноманд. Ҳуҷайраҳо низ мавҷуданд, ки ду, се, даҳҳо ва ҳатто садҳо ҳаста доранд. Масалан – ин гуна ҳуҷайраҳо дар мавҷудоти содатарин, инчунин ҷигар, мағзи устухон, мушак ва бофтаҳои васлкунандай ҳайвоноти муҳрадор мавҷуданд. Соҳт ва вазифаи ҳаста дар давраҳои гуногуни ҳаёти ҳуҷайра муҳталифанд. Ҳастаҳо, ки тақсим нашудааст, аз ҷузъҳои зерин иборат аст: чилд, шира, ҳастача ва хромосомаҳо, пардаи ҳаста онро аз ситоплазма чудо нигоҳ медоранд ва аз ду парда (берунӣ ва дохилӣ) иборат аст. Дар байни пардаи дохилӣ ва берунӣ фазои танге аст, ки он аз моддаи ниммоеъ пур шудааст. Соҳти пардаҳои берунӣ ва даруни ҷилди ҳаста ба соҳти пардаи плазмагӣ шабоҳат дорад. Пардаи ҳаста масомаҳои сершумор дорад, ки аз онҳо сафедаҳо, карбогидратҳо, равғанҳо, тезобҳои нуклеат, об ва ионҳои гуногун ба ситоплазма ва аз ситоплазма ба ҳаста мегузаранд, яъне байни ҳаста ва ситоплазма мубодилаи пайваста идома дорад. Дар шираи ҳаста, ҳастача мавҷуд аст. Ба он аз ситоплазма моддаҳои гуногун дохил мешаванд ва тамоми моддаҳо, ки аз ҳаста ба ситоплазма мебароянд, ғун мешаванд.

Ҳастача (ядроча) –соҳтори доимӣ надорад, он дар аввали тақсимшавии ҳуҷайра аз байн меравад ва дар охири тақсимшавӣ пайдо мешавад. Ҳангоми тақсим шудани ҳаста хромосомаҳо ба риштаи хеле борик шабоҳат доранд ва аз ин рӯ онҳоро бо ёрии заррабини нурӣ дида метавонем. Хромосомаҳои риштамонанди ҳастаҳо, ки тақсим нашудаанд, дар шираи ҳаста ҷойгир мешаванд ва ба якдигар мепечанд. Ҳар хромосомаро алоҳида фарқ кардан имконпазир аст. Ҷузъҳои хромосомаҳои риштамонанде, ки хеле дароз шуда-

анд, бо ёрии зарабини электронй хуб аён мешаванд. Ҳастача дар таркибаш сафедаи турш ва КРН дорад. Аҳамияти ҳастачаҳо дар ҳёти ҳучайра хеле калон аст. Микдори зиёди КРН имконият медиҳад, ки онҳоро сохторҳои дар синтези сафедаи ҳаста иштироккунанда ҳисоб кунем. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки синтези сафедаи ҳучайра асосан аз ҳисоби фаъолияти КРН –и сохтори ҳаста ва аз чумла, ҳастача ба амал меояд. Ҳастача инчунин дар синтези нуклеотидҳо ва КРН аҳамияти калон дорад. Ин барои тамоми ҳучайра ҷиҳати асосии синтези КРН мебошад. Файр аз ин ҳастача дар раванди митоз иштирок мекунад.

Хромосомаҳо – ҳангоми тақсимшавии ҳучайра дар онҳо ҷисмчаҳои на он қадар калон намоён буда, бо ранги маҳсус ранг карда мешаванд. Аввалин маротиба онҳоро соли 1888 олими олмонӣ В.Валдейер муайян карда буд. Ӯ онҳоро хромосома номида буд (аз юнонӣ «chroma»-ранг, «soma»-ҷисм). Дарозии хромосома аз 0,2 то 50 мкм, диаметраш аз 0,2 то 2 мкм мебошад.



Расми 2 Соҳт ва шаклҳои хромосомаҳо

А-соҳти зоҳирӣ: 1-сентромера, 2-китфи қўтоҳ, 3-китфи дароз, 4-, 5-ҳамроҳа, 6- дуки тақсим; Б-Соҳти доҳилии хромосома: 4-сентромера, 5- хромонема; В-Шаклҳои хромосомаҳо: 1-акроцентрики, 2-субметасентрики, 3-метасентрики, а-китф, б-сентромера.

Хромосома сентромере ва китф дорад. Вобаста аз چойгирии сентромере се хел хромосомаҳо шуда метавонанд: акросентрикӣ, метасентрикӣ ва субметасентрикӣ.

Хромосомаҳои акросентрикӣ шакли чӯбча дошта, сентромера дар канор چойгир аст (2.1). Дар хромосомаҳои метасентрикӣ сентромера дар мобайн چойгиранд (2.3). Дар хромосомаҳои субметасентрикӣ бошад сентромера аз марказ дурттар چойгир шуда, китфаш нобаробар چойгир мебошад(2.2).

Дар китфҳои – хромосома қисми гафстари ранга – хромомерҳо چойгир мебошанд. Барои ҳамин хромосомаҳо ба риштае, ки ба он шаддаи мӯҳра ҳамоил карда шудааст, ба хотир меоварад. Таркиби унсури хурдтарини хромосома миофилии нуклеопротеидӣ буда, онро (лот. фибрillла-нах) дар зери заррабини электронӣ дидан мумкин аст. Нуклеопротеид ин пайвастагии сафеда (гистон) ва кислотаи нуклеин, яъне КДН аст. Қад-қади хромосома микрофибрill морпеч (спиралвор) тоб ҳӯрда, як ё якчанд ҷуфт ришта-хромонемро ҳосил мекунад. Ҷӣ хеле, ки аз ҷадвал маълум аст, адади хромосомаҳо дар намудҳои гуногуни наботовот ва ҳайвонот баробар нест. Адади хромосомаҳо дар ҳастаи ҳучайра ба ҳамаи организмҳо, ки ба як намуд мансубанд, доимӣ мебошад.

Ба гайр аз хромосомаҳои муқаррарӣ боз хромосомаҳои бузург (гигантӣ) ё политенӣ мавҷуданд, ки аз ҷиҳати дарозӣ ва паҳнӣ якчанд маротиба калонанд. Онҳо ҳангоме, ки теъдоди хромонема дар хромосома зиёд мешаванд, ҳосил мешаванд. Таҷзияи хромосома ба амал намеояд ва онҳо гафсу калон мешаванд. Хромосомаҳои бузург (гигантро) барои омӯзиши вазифаи генҳо дар онтогенез (инкишофи фардӣ) истифода мешаванд. Хромосомаҳо аз рӯи меҳвар (оси) ҳамтибки ҳосияти кимиёвӣ, физикий ва генетикий гуногун мебошанд. Ҳамон қисм ё порчай хромосома, ки нағз ранг мешавад - гетерохроматин ном дошта, он қисме, ки суст ранг мешавад - зухроматин ном дорад. Гетерохроматин ва зухроматин ҳосияти генетикий гуногун доранд.

Гетерохроматин қарib, ки ген надорад ва инертий мебошад. Порчай гетерохроматин ба тамоми дарозии хромосома интишор шудааст, лекин бисёртар дар наздикии сентромер

чой мегирад. Дар қисми эухроматин генҳои сохторӣ ҷойгир мебошад.

Ҷадвали 1. Адади хромосомаҳои баъзе намудҳои наботот ва ҳайвонот


Наботот	Адади хромосома	Ҳайвонот	Адади хромосома
Олу	48	Плазмодияи вараҷа	
Тамоку	48	Хидра	2
Обсабзи-спирогира	24	Нонхӯрак	32
Шолӣ	24	Харчанги дарёи	48
Тут	20	Магаси	116
Санавбар	24	Хонагӣ	
Чуворимакка	20	Шимпанзе	12
Харбуза	14	Харгӯш	48
Пиёз	14	Кабутар	44
Наҳуд	14	Қурбоқаи сабз	80
		Моҳии окун	26
			28

Мубодилаи моддаҳо ва энергия дар ҳучайра.


Кадом вазифаэро, ки ҳучайра ичро накунад, энергияи зиёдеро ба ҳарҷ медиҳад, ки он дар раванди диссимиляция хориҷ мешавад. раванди мубодилаи энергиявиро ба ду давра чудо кардан мумкин аст: а) беоксиген (анаэробӣ) ва б) оксигенӣ (аэробӣ). Моддаҳое, ки дар давраи тайёрӣ ҳосил шудаанд, минбаъд таҷзия мешаванд. Ин амали мураккаб ва серзина аст. Ин амалро гликолиз мегӯянд. Дар он 10 фермент иштирок карда, суръати реаксияро метезонанд. Дар рафти гликолиз як катор моддаҳои мобайнӣ ҳосил мешаванд. Қайд кардан муҳим аст, ки бисёр реаксияҳои мобайнӣ гликолиз бо иштироки АДФ ва тезоби кислотаи фосфат мегузарад. Дар

хүчайра ҳама вакт як микдор АДФ ва тезоби фосфат захира мешавад.

Ходисай гликолиз дар тамоми хүчайраи ҳайвонот ва хүчайраи барье микроорганизмҳо рӯй медиҳад. Масалан, замбуруғҳо ва бактерияҳо боиси туршавии шир мешаванд. Механизми ин ҳодиса ва гликолиз як хел аст. Спиртуршӣ ва гликолиз реаксияҳои якхелаанд.



Дар реаксияҳои гликолиз ва туршавии спирт оксиген иштирок намекунад. Барои ҳамин онҳоро реаксияҳои бе оксиген мегӯянд. Гликолиз ва туршавии спиртуро таҷзияи нопурра низ меноманд. Муодилаи реаксияи марҳалаи беоксигенро (анаэробӣ) ин тавр навиштан мумкин аст:



Муодилаи энергетикии гликолиз 2 мол АТФ-ро ташкил медиҳад. Давраи дуюми беоксигенӣ (анаэробӣ) дар рафти даври Кребс энергияро ҳосил мекунад. Даври Кребс дар муబодилаи энергияи хүчайра нақши асосиро мебозад.

Дар ҳайвонот манбай иловагии энергия буда бо аэробиоз иртибот дорад. Ҳангоми бо шиддат кор кардани мушакҳо дар онҳо энергия бо роҳи беоксиген (анаэробӣ) ҳосил мешавад. Ин вакт кислота пировиноград ва кислотаи шир табдил меёбад истифода карда мешаванд. Баъд, дар ин давр кислотаи атсетони оксалат-атсетат, лимӯ ва дусоксидаи карбон иштирок мекунад. Дар баробари ин, илова бар АТФ, ки ҳангоми гликолиз синтез шуда буд, бо се молекула АТФ ҳосил мешавад.

Дар хүчайраи наботот ҷараёни энергия бо фотосинтез алоқаманд аст. Дар рафти фотосинтез аз моддаҳои камэнергия оксиди карбон (IV) ва об карбогидрат (ангиштоб, $C_6H_{12}O_6$) яъне моддаи серэнергия ҳосил мешавад. Дар натиҷаи фотосинтез оксигени молекулавӣ низ чудо мегардад.

Ба туфайли чараёни ахбор хучайра соҳти зиндаро нигоҳ медорад. Дар хучайра дар ин чараён пай дар пай КДН хромосомаи ядро, молекуллаи КРН-и ахборӣ ахборро ба ситоплазма, баъд ба рибосомаҳо, полисомаҳо интиқол медиҳад. Дар давраи ба итмом расидани ин чараён сафеда синтез мешавад. Нақши асосиро дар нигоҳ доштан чараёни тезобҳои ҳаста ё нуклеинӣ КДН ва КРН мебозанд. Онҳоро олим И.Мишер соли 1870 қашф кард, ки нақши биологии онҳо дар даҳсолаҳои охир маълум карда шуд. Ба таркиби тезобҳои кислотаҳои нуклеинӣ ҳаста С, Н, О, Р ва N дохил мешаванд. Онҳо мавқеъ ва вазифаи муҳталиф дошта, аз ҷиҳати таркиби кимиёвӣ ва хосияти биологӣ фарқ мекунанд. КДН асосан дар ҳаста ҷойгир буда, ба таркиби хроматин дохил шуда дар хромосома ғун мешавад. Ба гайр аз он митохондрияҳо ва хлоропластҳо КДН-и маҳсус доранд, инчунин дар ситоплазмаи прокариот ва эукариоти оддӣ КДН-и гайрихромосомӣ доранд. Дар ҳаста КДН бо гистонҳо ва нуклеопротеоидҳо ҳосил мешавад. КРН-и рибосомӣ, нақлиётӣ ва ахборӣ дар ситоплазма маҳдудшуда, дар ҳастаи хучайра синтез мешавад. Асосан КРН дар ядроҳа ва рибосома ҷойгиранд.

Таҳлили соҳти химиявии тезобҳои ҳаста хеле мураккаб будани табиати онҳоро нишон медиҳад. Мономери онҳо нуклеотидҳо мебошанд. Теъдоди нуклеотидҳо ва тезобҳои нуклеинӣ аз 80 то 30 000 мебошанд. Ҳар нуклеотид пайвастагии се унсури зерин мебошад: асоси нитрогенӣ, карбогидрат ва тезоби фосфат. Дар таркиби КДН боқимондаи тезоби фосфат, глюкозӣ ва асосҳои нитрогении гетеросиклӣ аденин (A), гуанин (G), ситозин (C), тимин (T) мавҷуд аст. Бо торҳои КДН пайвасташудани нуклеотидҳо тавассути карбогидрати як нуклеотид ва тезоби фосфат ба амал меояд. Ҷойгирии нуклеотидҳои васлшаванда аз рӯи қонунияти муҳим сурат мегирад, яъне ба муқобили A-и як силсила доимо T-и силсилаи дигар, ба муқобили G-и як силсила ҳамеша C ҷой мегирад. Ҳар қадоми ин пайвастҳои ҳар ду нуклеотид ҳамдигарро пурра мекунанд. Инро дар забони лотинӣ комплементарнокӣ меноманд. Агар тартиби ҷойгирии нуклеотидҳои як силсила маълум бошад, пас аз рӯи қоиди комплементарӣ тартиби чи

гуна чойгир шудани нуклеотидҳои силсилаи дигар ба зудӣ маълум мегардад. КДН асосан дар ҳаста чойгир мешавад. КДН дар таркиби хроматин мавҷуд буда дар хромосома гун мешавад. Ин чунин, КДН дар хлоропластҳо ва митохондрия мавҷуд аст. Дар ситоплазмаи прокариот ва эукариоти оддӣ КДН-и гайрихромосомиро пайдо карданд.


Соҳти КРН монанди соҳти КДН дар натиҷаи пайдарҳам чойгиршавии чор навъи нуклеотидҳо ба вучуд меояд, аммо байнашон каме тафовут аст. Масалан карбогидрати КРН дезоксирибоза набуда, балки рибоза мебошад. Файр аз ин КРН дар ҷои асосии нитрогении Т-тимин асоси дигари соҳташ ба он наздики урасил (У) дорад. Се навъи КРН-ро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 1) Рибосомӣ (КРН-р), 2) нақлиётӣ (КРН-н), 3) ахборотӣ (КРН-а), КРН-рибосомӣ молекуллаҳои калонтар буда, ба таркиби рибосомаҳо дохил мешаванд. Вазифаи КРН-ахборӣ оид ба соҳти сафеда аз КДН ба ҷои синтези сафеда ахбор бурдан аст. КРН-н, яъне нақлиётӣ ҳаҷман хурданд ва аминокислотаҳоро ба ҳуд пайваст намуда, ба ҷои ҳосилшавии сафеда мебаранд.

Биосинтези сафедаҳо

Яке аз равандҳои марказии метаболизми ҳучайра ин алоқамандӣ бо ҷараёни моддаҳо, энергия, ахбор ва синтези сафеда мебошад. Дар ин ҷараён ахбор аз КДН ба сафеда интиқол дода мешавад. Ин раванд дар ситоплазмаи ҳучайра феълан дар рибосомаҳо бо иштироки КРН-а ба амал омада, дар зери назорати КДН-и ҳаста мебошад. Сафеда дар рибосомаҳо ҳосил мешавад, ахбор оид ба соҳти ибтидоии сафеда бошад, дар КДН, ки дар ҳаста ҷои гирифтааст, рамзи шудааст. Молекуллаи КРН дар КДН чун дар қолаб (матритса) синтез мешавад. Пора ё қисми молекулаи КДН, ки ҳамчун қолаб (матритса) барои синтези як занчири сафеда хизмат мекунад, ген ном дорад. Барои ҳамин ахборе, ки КДН дорад, ахбори генетикий дар сатҳи молекулярӣ сабт шудааст ва синтези сафеда аз рӯи сатҳи қолаб (матритса) иҷро мешавад. Онро якумин маротиба солҳои 20 биологи машҳури рус Н. Колъцов муайян кардааст. Ахборе, ки дар КДН-и ҳучайра мавҷуд аст, на ин ки аз ҳучайра, балки аз волидайн ба насл интиқол дода

мешавад. Барои он ки чи тавр дар КРН-а рӯбардор шудани тартиб ва пай дар пай чойгир шудани нуклеотидҳои генро фаҳмем, қоидаи комплементариро, ки дар асоси он молекулаи дузанчираи КДН ташаккул ёфтааст, ба хотир меорем. КРН-а низ дар асоси ҳамин қоида ҳосил мешавад. Дар муқобили ҳар кадом нуклеотиди яке аз силсилаҳои ген нуклеотиди комплементии КРН-а мебошад. Ҳамин тарик ахборе, ки дар ген чойгирифтааст, гӯё дар КРН-а навишта мешавад. Раванди «транскрипсия» ё «нусхабардорӣ»-и ахборе, ки дар КДН дар шакли генҳои чудогона мебошад, ба амал меояд. Аз нусхаи аслии молекулаи КДН гӯё нусхааш бардошта мешавад. Илова бар он адади чунин нусхаҳо назарияи бехудуд шуда метавонад. Дар рибосома нуклеотидҳои «нусхабардошташуда» дар силсилаи КРН тартиби аминокислотаҳои даҳлдорро дар силсилаи сафеда бевосита муайян мекунад. КРН-ҳои нақлиётӣ (КРН-н) кодонҳои КРН-и ахбориро аз рӯи қитъаҳои антикодони комплементарие, ки дар канори молекуллаи мутақобилаи аминокислота чойгир шудаанд, муайян мекунанд. Аминокислотаҳо бо яқдигар пайваст шуда, аз КРН-и нақлиётӣ дур мешавад, баъд КРН-и нақлиётии нав, ки дар кодони ҳамсоя чойгир шудааст, ба аминокислотаи худ имконият медиҳад, ки ба силсилаи бунёдшудаистода дохил шавад. Ҳар кадом аминокислота ба рибосома ҳамроҳи КРН-и маҳсуси нақлиётии (КРН-н) дохил мешавад. Аминокислотаи аланинро КРН-и нақлиётии аланинӣ, аминокислотаи валинро КРН-и нақлиётии валинӣ мекашонад ва ҳоказо.

Синтези сафеда дар рибосома ба амал меояд. Ахбор дар бораи соҳти сафеда ба рибосома тавассути КРН-а интиқол дода мешавад. Рафти ҳамин ҳодисаро «трансляція» яъне қӯчонидан меноманд. Механизми қӯчиш –ин тавр ба амал меояд: яъне, КРН аз алифбои 4 ҳарфа ба алифбои 20 ҳарфай силсилаи сафеда гузаронида мешавад. Ин раванд бо иштироки рибосома, КРН-и ахборӣ ва КРН-и нақлиётӣ мегузарад. Ин таъсири дугарафа аз рӯи принсипи комплементарӣ ба амал меояд. Чунончӣ агар порчай силсилаи КРН-и ахборӣ, ки дар ҷои муайяни рибосома воқеъ шудааст, тартиби нуклеотидии ГУУ дошта бошад, пас ба ин триплет силсилаи КРН-и нақлиётӣ, ки дар қитъаи худ триплети САА дорад, ба тарики комплементарӣ пайваст мешавад.



Расми 4. Нақшай биосинтези сафеда

КРН-и ахборӣ ба рибосома даромадан ва аз рӯи принципи комплементарӣ маҳз ба валин пайвастшудани КРН-и нақлиётиро муайян мекунад. Сабаби ба триплети силсилаи (КРН-а) мувоғиқ омадани аминокислотаи муайян дар ҳамин аст. Рибосома дар КРН-а аз триплет ба триплет мегузарад,

аммо ин на ба таври муттасил, балки бефосила, қадам ба қадам ба амал меояд. Баъди кўчонидани як триплет вай ба триплети ҳамсоя мечаҳад ва лаҳзае боз меистад. Амали кўч, яъне «транслятсия» дар муддати хеле кўтоҳ ба охир мерасад ва силсилаи полипептидӣ ба андозаи як банд дароз мешавад. Минбаъд рибосома «қадам ба қадам» ба триплети ҳамсоя мегузарад, боз андак ором мегирад ва ҳамин тавр то охири роҳи КРН-а такрор мейбад. Бояд қайд кард, ки дар рибосома ба гайр аз молекулаи КРН-н, ки ба он аминокислота овезон аст, боз як молекуллаи КРН-н мавҷуд аст.

Вале бар хилофи молекулаи КРН-н бо нугӣ худ ба нӯги силсилачи сафедае, ки дар раванди синтез мебошад, пайваст шудааст.

Якчоя шудан дар ҷараёни ахбор дар ҳиссаҳои синтезкунандаи сафедаи ҳуҷайра-рибосомаҳо лаҳзай асосии протессии биосинтези сафеда мебошад.

Афзоиши ҳуҷайраҳо. Доираи ҳаётни ҳуҷайра

Ҳамаи равандҳое, ки дар ҳуҷайра дар давоми ҳаёт мегузаранд, доираи ҳаётни ҳуҷайра номида мешаванд. Дар давоми аз як тақсимшавӣ то тақсимшавии дигар дар ҳуҷайра бисёр ҳодисаҳо мегузаранд, ки ин даварро давраи митотикии ҳуҷайра меноманд.

Давраи митотикии ҳуҷайра аз ду марҳила иборат мебошад:

1. Тайёри ё интерфаза
2. Тақсимшавӣ ё митоз

Интерфаза ин марҳилаи тайёршавии ҳуҷайра ба тақсимшавӣ мебошад. Дар навбати худ интерфаза аз 3 зина иборат аст:

а) Пешазсинтетикӣ, ё G1-синтези КРН, сафеда ва сабзиши ҳуҷайра ба амал меояд. Ҳуҷайра дар ҳолати диплоиди мебошад. Давомнокии ин давра аз 10 сония то якчанд рӯз давом мекунад.

б) Синтетикӣ, ё S- дар ин зина репликатсия ё дучандшавии молекулаи КДН ва хроматиди дуюм бавучуд меояд. Ҳар як хромасома аз 2 хроматид ва 4 спирали КДН иборат аст. Давомнокии ин давра аз 6 то 10 сония давом мекунад.

в) Баъдисинтетикӣ, ё G2-дар ин зина синтези сафеда ва КРН барои ҳосилшавии дуки тақсим идома мекунад. Сентриола дучанд мешавад ва ҳучайра ба тақсимшави пурра тайёр мешавад. Давомнокии ин давра аз 3 то 4 сония давом мекунад.

Митоз

Митоз, ин тақсимшавии ғайримустаким буда, дар табииат зиёдтар дучор мешавад. Бо усули митоз ҳучайраҳои соматикии тамоми наботот, ҳайвонот ва одам меафзояд. Аз ин сабаб митозро бештар тақсимшавии соматикии ҳучайра меноманд. Ҳар як ҳучайраи духтарӣ дар натиҷаи митоз айнан ҳамон хромосомаэро мегирад, ки ҳучайраҳои модарӣ доштанд. Адади хромосомаҳо дар ҳар ду ҳучайраи духтарӣ айнан баробари адади хромосомаҳои ҳучайраи модарӣ мебошад. Пас, аҳамияти биологии митоз дар ин аст, ки хромосомаҳо дар байни ҳастаҳои ду ҳучайраи духтарӣ қатъян баробар тақсим шудаанд. Митоз ба ҳар як ҳастаи духтарӣ пурра гузаштани тамоми ҳабари меросӣ ё ирсиро таъмин мекунад. Тақсимшавии ҳастаи набототро бори аввал олими рус И.Д.Чистяков кашф кардааст. Ӯ ин равандро дар китоби худ «Материалҳо доир ба таърихи ҳучайраи наботот» соли 1874 тасвир кардааст. Дар ҳучайраи ҳайвонот митозро соли 1878 гистологи рус П.И.Перемежко кашф кард. Соли 1875 Э.Страсбургер дар ҳастаи тақсим шудаистодаи наботот пайдоиши таркиби риштамонандро кашф кардааст, ки бо рангкунандаҳои асосӣ ба осонӣ ранг мегирад. Ӯ онҳоро хромосомаҳо номид. Баъдтар соли 1882 В.Флемминг шакли риштамонанди хромосомаҳоро ба назар гирифта, истилоҳи «Кариокинезро» бо истилоҳи «митоз» иваз кард. Митоз 4 даваро аз сар мегузаронад: профаза, метафаза, анафаза ва телофаза.


Дар ибтидои профаза баъзан то шурӯй шудани он сентриола ба ду қисм тақсим шуда, ба кутбҳо ҳаракат мекунад. Хромосомаҳо морпех тоб хурда, кӯтоҳ ва гафс мешаванд. Ин хел тобхурии хромосомаҳо дар давоми тамоми профаза ба амал меояд. Дар ин вакт ситоплазма аз ҷиҳати физикию кимиёвӣ тағиیر мейбад. Дар охири профаза ҳамаи хромосомаҳо аз яқдигар чудо мешаванд ва андоза, шакл, со-

хти онҳо хуб намудор мегардад. Инчунин микдори онҳоро аник муайян кардан мумкин аст. Ба ҳамин тариқ, хромосомаҳои профазагӣ аз ду риштаи борики морпеч ё спиралмонанд-хроматид иборат мебошанд, ки онҳо ба тамоми рафти дарозии худ ба ҳамдигар зич пайвастанд. Дар раванди профазагӣ ба спирал табдилёбии хроматид давом мекунад. Дар ин ҳолат нӯгҳои спиралҳо наздиқ шуда, спирали калонро ташкил медиҳанд. Дар ҷои калоншуда микдори спиралҳо кам, диаметрашон бошад, васеътар мешавад. Дар охири профаза ҳастача нест шуда, ҷилди ҳаста дар зери таъсири ферментҳои лизосома ҳал мешавад. Дар байнин сентриолҳо торҳои борик пайдо мешаванд, ки аз сафеда иборат буда, найчаҳои хурдтаринро ба хотир меоранд. Ин торҳо якҷоя бо сентриолҳо, ки аз онҳо дур шудаанд, номи дукҳои тақсимшавиро гирифтгаанд. Дукҳо ба сентромераи хромосомаҳо пайваст мешаванд. Тадкиқоти заррабини электронӣ нишон дод, ки риштаи торҳо ин найчайи ҳучайра мебошад. Дар прометафаза дар маркази ҳучайра ситоплазма ҷойгир аст, ки он қадар ёзанд нест. Хромосомаҳо ба экватори ҳучайра равон мешаванд. Дар **метафаза** хромосомаҳо ботартиб ҷойгир шуда, ба экватор ҳаракат мекунанд. Ҳодисаҳо дар экватори ҳучайра қариб дар як сатҳ зидди якдигар ҷойгир шуда ва дар ҳамин лаҳза ба ҳар як хромосома як торҳои дук маҳкам мешавад.

Дар охири метафаза баробарвазни хос вайрон мешавад. Ин ҳолат ҳангоми тақсимшавии сентромер, ки то ин дам хроматидҳоро ба ҳам мустаҳкам мепайваст, ба амал меояд. Баъди ин хроматид аз ҳам чудо мешаванд. Дар марҳалаи метафаза кулли хромасомаҳо хуб намоён буда, ҳисоб кардан ва шакли онҳоро омӯхтан мумкин аст.

Анафаза. Ибтидои дар кутбҳои ҳучайра чудо шудани хроматидҳо аломати шурӯъ шудани марҳалаи ояндаи митоз-анафаза мебошад. Ҳангоми анафаза хроматидаҳо, ки онҳоро акнун хромасомаҳои духтарӣ номидан мумкин аст, ба кутбҳои ҳучайра чудо шуда мераванд. Хромосома аз ҳисоби торҳои дук, ки хромосомаҳо ба онҳо пайваст шудаанд, аз экватор ба кутб ҳаракат мекунанд. Торҳои дук кашиш ҳӯрда, хромосомаҳои духтариро ба қутбҳои муқобили ҳучайра ме-

кашанд. Дар вакти ҳаракати хромосомаҳо энергияи АТФ истифода бурда мешавад.



Расми 5 Накшай митоз

Хромосомаҳо ҳангоми ҳаракат мисли чарх тоб ҳӯрда, ба шакли сентромерҳо ҳаракат мекунанд, ки онҳоро тори дӯк

ба паси сентромерҳо мекашад. Дар охири анафаза дўк ҳам чои худро дигар мекунад.

Телофаза. Қатъян ба кутбҳо кашол шуда рафтани хромосомаҳо ибтидои телофаза мебошад. Дар ин марҳала хромосомаҳо, ки ба кутбҳои ҳуҷайра наздик шудаанд, шакли дурусти худро гум мекунанд, пеҷояшон кушода шуда, онҳо аз нав шакли торҳои дарози ба яқдигар пеҷидаро мегиранд, ки ин ба ҳастаҳои тақсимнашаванд хос аст. Умуман телофаза гӯё марҳилаи баръакси профаза мебошад. Хромосомаҳо чандон гафс намешаванд. Дар давоми телофаза ситоплазма ҳам тақсим мешавад, ки инро ситокинез меноманд ва дар дар натиҷаи он ду ҳуҷайраи дуҳтарӣ пайдо мешавад. Сохти ин ҳуҷайраҳо ба сохти ҳуҷайраҳои модарӣ пурра монанд аст, лекин андозаашон хурдтар мебошад. Ҳастаҳа ва ҷилди ҳаста аз нав барқарор ва пайдо мешавад.

Ситокинез - баъди тамом шудани телофаза ситокинез ба амал меояд. Дар ин давра ситоплазма ва компонентҳои он дар байни ҳуҷайраҳои дуҳтарӣ тақсим мешаванд. Дар баробари дар экватори минтақаи ҳуҷайраҳои модарӣ ташкил ёфтани девори пластинкагӣ дар байни ҳастаҳои дуҳтарӣ ситокинез ба охир мерасад. Пластиинкаи мобайни дар натиҷаи ҳаракати тӯрҳои доҳилиплазмагӣ ташкил ёфта, бо иштироки диктиосомаҳо ва риштаҳои пайвастаи дукҳо ба амал меояд. Плазмодесмаҳо, ки ҳуҷайраҳоро байни ҳамдигар мепайвананд, аз аввали ташаккули деворчайи ҳуҷайра пайдо мешаванд. Ба ҳамин тарик маънои биологии ҷудошавии митозӣ аз баробар тақсим шудани масолехи ирсӣ дар хромосомаҳои мавҷуда иборат аст. Дар раванди тақсимшавии митозии ҳуҷайра хромосомаҳо ба шарте нишонаҳои ирсиро мегузаронанд, ки агар тамоми органеллаҳои зиндаи ҳуҷайраҳо бо моддаи ҳаста алокай пурраи метаболӣ дошта бошанд. Дар раванди ҳаёт на ҳамаи ҳуҷайраҳои организми бисёрҳуҷайра доимо тақсим мешаванд. Ҳуҷайраҳое мавҷуданд, ки ҳусусияти тақсимшавиро гум кардаанд. Яке аз онҳо ҳуҷайраҳои сурҳи хунанд, ки факат 120 рӯз умр дид, мемиранд. Боз аз нав дар узвҳои хунофар ҳосил мешаванд. Моҳияти афзоиши ҳуҷайра дар дучанд зиёд карданни имкониятҳои потенсиалии ҳуд, яъне дучандкуй мебошад. Мақсад аз дучандкуй на

фақат ду баробар зиёд кардан микдор, балки ба ду вохиди мустакил тақсим шудани ҳучайра шароит фароҳам овардан мебошад. Ҳамаи молекулаҳо хеле пештар аз митоз дучанд зиёд мешаванд ва танҳо баъд аз он тақсимшави ба вучуд меояд. Дараҷаи сабзиши ҳар як ҳучайраи алоҳида ҳудуди муйаян дорад. Ҳудуди сабзиш эҳтимол ба он вобаста аст, ки як ҳаста(ядро) фақат маҳдуди моддаи зиндаро идора карда метавонад. Микдори материали ҳучайраи наботовот ва ҳайвонот танҳо ду баробар зиёд шуда метавонад. Изофа бар он, ҳучайра минбаъд фақат баъди аз доираи митоз гузаштани хромосомаҳо зиёд мешавад.


Амитоз. Амитозро тақсимшавии мустақим меноманд. Ҳангоми ин тақсимшавӣ ҳолати интерфазии ҳаста нигоҳ дошта шуда, ҳастача ва мембранаи ҳаста хеле хуб намоён мешаванд. Хромосомаҳо номаълум буда, баробар тақсим намешаванд. Дар ин ҳолат моддаҳои ҳастагӣ байни ҳучайраҳои дуҳтарӣ баробар тақсим намешаванд. Амитоз дар ҳучайраҳои бофтаҳои пир тез-тез дучор мегардад. Онро дар ҳучайраҳои ҷавон низ мушоҳида кардан мумкин аст. Мисол: дар мушаҳҳои скелетӣ, тағояк, эпителияи пӯст, бофтаҳои васлкунанда ва ҷанин (эмбрион) диде мешавад. Инчунин амитозро дар организми бемор мушоҳида кардан мумкин аст. Тақсимшавии амитозро соли 1840 Н. Железнов (дар наботовот) ва соли 1841 Римак (дар ҳайвонот) муайян карданд.

Эндомитоз. Ҳангоми эндомитоз баъди дучандшавии (репродуксия) хромосомаҳо ҳучайра тақсим намешавад. Ин ба зиёдшавии адади хромосомаҳо оварда мерасонад. Дар ҳучайра дучандшавии хромосомаҳо ба амал омада, вале хромосомаҳо ба қутбҳо пароканда намешаванд. Эндомитоз одатан боиси полиплоидия мегардад. Эндомитоз дар ҳучайра ва бофтаҳои мухталифе, ки бошиддат фаъолият мекунанд (ҳучайраҳои чигар) дучор мешавад.

Афзоишни организмҳо

Афзоиш яке аз ҳосиятҳои ҳоси организми зинда мебошад. Тамоми организмҳои зинда аз бактерияҳо сар карда, то ширхӯрҳо қобилияти афзоиш доранд. Фақат ба туфайли афзоиш мавҷудияти ҳар як намуди ҳайвонот ва наботовот, ирсияти байни фардҳои волидайн нигоҳ дошта мешавад. Шаклҳои

афзоиши организми том хеле мухталифу мураккабанд, аммо тақсими митозии хучайра асоси ҳамаи шаклҳои афзоиши гаричинсӣ мебошад. Шаклҳои афзоишро бо нақшай зерин тасвир кардан мумкин аст.



Нақшай №1. Афзоиши гайричинсии организмҳои якхучарагӣ

Таксимшавии митотикӣ. Ин тақсимшавӣ ба амёба, инфузория ва қамчинакдорҳо ҳос аст. Аввал ҳаста, баъд ситоплазма тақсим мешавад. Дар ин вакт ҳучайраҳои дұхтарӣ миқдори баробари ахбори ирсӣ мегиранд. Баъди тақсимшавии фардҳои дұхтарӣ нумӯъ карда, то бузургии организмҳои модарӣ расида ба тақсимшавии нав мегузаранд.

Шизогония. Ин тақсимшавии бисёркаратай ядро мебошад. Бо ин таври тақсимшавӣ ангезандай варача-плазмодияи варача афзоиш мекунад. Аз як ҳучайра ҳучайраҳои дұхтарии зиёд ҳосил мешаванд.

Мугчабандӣ. Дар ҳучайраи модарӣ аввал лӯндачаи наонқадар калон, ки ҳаста дорад, ҳосил мешавад. Мугча месабзад, то ба андозаи фарди модарӣ, баъд аз он чудо мешавад. Ин шакли афзоиш дар занбуругҳои ҳамиртуруш, дар ҳайвонҳои якхӯҷайра инфузорияи хунмак ва гидра мушоҳида карда мешавад.

Спораҳосилкуни дар намояндаи синфи споровикҳо дучор мешавад. Спора яке аз давраи сикли ҳаётӣ буда, барои афзоиш хизмат мекунад, ки аз як ҳучайра иборат буда, бо ҷилд пӯшонда шудааст. Ҷилд онро аз шароитҳои номусоид ҳимоя мекунад. Баъзе бактерияҳо баъди протсесси чинсӣ, спораҳо ҳосил мекунанд. Спораҳои бактерия на барои афзоиш, балки барои ҳимоя аз шароитҳои номусоид лозиманд.

Афзоиши нашвии ҳайвоноти бисёрхӯҷайра

Ҳангоми ин ҳел афзоиш аз ҳайвонҳои бисёрхӯҷайра организми нав аз гурӯҳи ҳучайраҳо, ки аз организми модарӣ чудо шудаанд, ҳосил мешавад. Афзоиши нашвӣ дар исфандҳо, баъзе рӯдаковокҳо, кирмҳои паҳн ва кирмҳои ҳалқагӣ мушоҳида мешавад. Аз исфанд ва ҳидра дар бадан мугча пайдо мешавад. Мугча аз ҳучайраҳои экто ва эндодерма иборат аст. Аз ҳидра мугча оҳиста- оҳиста калон шуда дар он мӯйлабҳо месабзанд ва дар охир ин мугча аз фарди модарӣ чудо мешавад. Шакли маҳсуси таносули нашвӣ ин полiemбрионӣ (бисёрҷаниӣ) мебошад, ки дар мавриди ҷанин (эмбрион) ба якчанд қисмҳо чудо шуда, аз ҳар яки он организми мустақил инкишоф мейёбад. Дар бисёрхӯҷайрагиҳо ба гайр аз афзоиши гайричинсии нашвӣ боз афзоиши гайричинсии спораҳосилкуни мавҷуд аст. Ин тарзи афзоиш дар обсабзҳо, замбуруғҳо, ушнаҳо, сарахсҳо мушоҳида мешавад.

Афзоиши ҷинсӣ

Дар афзоиши ҷинсӣ ду фард иштирок мекунад, ки ҳар қадом ҳучайраҳои маҳсус – гаметаҳоро, модина ҳучайратухм, нарина – нутфаро ба вучуд меорад. Ҳучайраҳои ҷинсӣ дар гадудҳои ҷинсӣ инкишоф мейёбанд. Андоза, шакл ва соҳти ҳучайраҳои ҷинсии намудҳои муҳталифи наботот ва ҳайвонот

аз ҳам фарқ мекунанд. Намуди мухталифи таносули чинсии организмҳои якхӯчайраро ба ду гурӯҳ чудо мекунанд.


1. Конюгатсия- ҳангоми ин навъи афзоиш ҳучайраҳои чинсӣ ҳосил намешаванд ва ҳангоми ба ҳам наздик шудани ду фард масолеҳи ирсии онҳо омезиш меёбад. Бороҳи конюгатсия инфузория афзоиш мекунад. Ҳангоми протесси чинсӣ-конюгатсия инфузорияҳо ба ҳам наздик шуда, байнашон купрӯқчайри протоплазматикӣ пайдо мешавад. Макронуклеус, яъне ҳастаи калон ҳазм мешавад, аз микронуклеус (ҳастачаи хурд) дар натиҷаи тақсимшавии мейотикий ҳастаи кӯчандагӣ пайдо мешавад. Баъди конюгатсия инфузорияҳо аз ҳам чудо мешаванд.

2. Копулятсия- гаметаҳои чинсӣ ташкил шуда, онҳо ҷуфт мешаванд. Ҳангоми копулятсия дар организмҳои якхӯчайра ду фард аз ҷиҳати гаметаҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Дар марҳалайи аввал, ки изогамия ном дорад, байнашон ҳоло тафовут нест. Дигараш анизогамия ном дорад, ки . гаметаҳо калон ва хурд шуда метавонанд. Оогамия бошад, аз рӯи андоҳа ва шакл фарқ мекунад. Гаметаи модина калон, беҳаракат, гаметаи нарина хурдтар, феълан ҳаракатнок шуда метавонад. Онҳо бо ҳам омезиш ёфта, зигота ҳосил мекунанд.

Ҳучайраҳои чинсӣ

Вазифаи гаметаҳо назар ба дигар ҳучайраҳо хеле бузург аст. Онҳо ахбори ирсӣ ё меросиро интиқол медиҳанд. Дар ҳастаи гаметаҳо ахбори ирсӣ ҷойгир аст. Ҳучайратухмҳо беҳаракат, шаклаш ба мисли кура ё сақо мебошад. Ҳучайратухм аз ҷилд, ситоплазма, ҳаста ва ҳучайраҳои фолликулӣ иборат аст. Андозаи зардаи тухми мурғ доди сафеде дорад, ки дар он ҳаста ҷойгир аст. Ҳастаро қабати тунуке, ки аз донаҳои зарди ситоплазма ҳолист, фаро гирифтааст. Ҷанин маҳз дар ҳамин қисми ҳучайратухм инкишоф меёбад, қисми боқимондаи зарда ашёи гизоист, ки чуҷаи инкишофёбандаро бо гизо таъмин мекунад. Диаметри ҳучайратухми муш 60 мкм., гов 100 мкм. Ҳучайратухми одам бо бараж 130-200 мкм. мебошад. Ҳучайратухм бо парда пӯшида шудааст, ки аз рӯи пайдоиш аввалин, дуюмин ва сеюмин мешавад. Ҳучайратухми наботот майдонад ва гирд мебошад. Дар мобайн

ҳаста чой гирифта ва онро ситоплазма иҳота кардааст. Ҳуҷайратухм дар ғӯраки гул инкишоф меёбад. Нутфаҳо қобилияти ҳаракатро доранд. Аз рӯи морфология ва кам будани ситоплазма онҳо аз дигар ҳуҷайраҳо фарқ ме-кунанд, лекин ҳамаи органоидҳо дар онҳо вуҷуд дорад.



Расми 6 Марҳилаҳои овогенез

Нутфай аслай аз **сарак, гарданак ва думча** иборат аст. Дар қисми пеши сарак акросома чойгир аст, ки аз Дастигохи Голчии шаклаш тағийрёфта иборат аст.

Чойи асосиро дар сарак ҳаста мегирад, ки КДН дорад. Дар гарданаки он сентриолла ҳаст. Нутфа бо думча ҳаракат мекунад. Андозааш доимӣ аст, нутфаҳои калон дар гук (тритон) қариб 500 мкм., аз саг, барзагов, асп, гӯсфанд аз 4 то 75 мкм. мебошад. Дарозии нутфай одам аз 52 то 75 мкм. мебошад. Ҳамаи нутфаҳо заряди барқии манғӣ доранд. Ҳангоми алоқаи чинсии саг қариб 60 млн., асп 10 млн., одам қариб 200 млн. нутфа чудо мешавад

Гаметогенез

Раванди ҳосилшавии ҳучайраҳои чинсӣ гаметогенез ном дорад. Ҳучайраҳое, ки аз онҳо гаметаҳо ҳосил мешаванд, ҳучайраҳои сперматогонӣ ва овогонӣ ном дорад

Дар расми 8 марҳилаҳои овогенез оварда шудааст. Ҳучайраҳои чинсии фарди нарина ба сперматогонияи ибтидой ва аз фарди модина ба овогонияи ибтидой маҳсус мегарданд. Ҳар ду ба таври митозӣ тақсим мешаванд ва овогонияи дуюминро ба вучуд меоранд, ки баъди як қатор тақсимшавии митозӣ андозаи онҳо хурд шуда, тақсимшавиро қатъ мекунанд ва дар ин ҳол дастаи диплоидии хромосомаҳоро нигоҳ медоранд. Баъд аз он давраи сабзиши ҳучайраҳои чинсӣ сар мешавад, ки дар фарди нарина бо ҳосилшавии сперматоситҳои тартиби якум ва дар ҳайвоноти модина ба ҳосилшавии овотситҳои тартиби якум анҷом мейёбад. Инкишофи минъбадаи ҳучайраҳои чинсии модина ва нарина хеле фарқ мекунад. Сперматогенез ин тавр рӯй медиҳад: сперматосити тартиби якум аз мейоз мегузарад.

Баъд аз тақсимшавии якуми мейоз сперматоситҳои тартиби дуюм ҳосил мешаванд, ки адади гаплоидии хромосомаҳо доранд. Тақсимшавии дуюми мейоз бо ҳосилшавии чор сперматосит анҷом мейёбад, ки ҳар қадоми он ба сперматозоид ибтидо мегузорад. Ҳастаи сперматозоид дар сараки сперматозоид чойгир мешавад. Сохтори органоидҳо дигар мешавад ва онҳо ба элементҳое, ки ҳаракати нутфа ва ба ҳучайратухм дохил шудани онҳоро таъмин мекунанд, мубаддал мегарданд. Овогенез (инкишофи

гаметаҳои модина) аз ҳар ду ҷиҳат ба сперматогенез монанд аст, вали беъзе тафовутҳо дорад. Овотситҳои тартиби якум назар ба сперматоситҳои тартиби якум зудтар калон мешаванд. Дар ин давра дар таркиби онҳо миқдори зиёди моддаҳои гизой захира мешавад ва пас аз он овотситҳо ба мейоз мегузаранд. Баъди мейози якум аз ҳар як овотсити якум оотсити тартиби дуюм ва ҷисмчаш, ки аз оотсити дуюм хеле ҳурд аст, ба вучуд меояд. Тақсимшавии дуюм бо ҳосилшавии овосит ё ҳуҷайратухми калон ва се ҷисмчаш дуюмини қутбӣ анҷом мебошад. Ҷисмчаҳои қутбӣ хеле зуд вайрон мешаванд ва як ҳуҷайратухми калон мемонад, ки аз моддаҳои гизой бой аст.

Мейоз

Дар ҳастаи нопухтаи ҳуҷайраҳои соматикӣ ҳамаи хромосомаҳои чуфт дастаи хромосоми дучанда ($2n$) яъне диплоидӣ доранд. Дар раванди пухта расидани ҳуҷайраҳои ҷинсӣ тақсимшавии редуксионӣ-мейоз мегузарад, ки дар ин вақт адади хромосомаҳо кам мешаванд(n), яъне гаплоидӣ мешаванд. Мейоз (аз юнонӣ «meiosis»- камшавӣ) дар вақти гаметогенез мегузарад. Ин усули тақсимшавӣ ҳам дар намояндагони олами ҳайвоноту набототи олиташаккул дучор мегардад. Лоҳзаи ба амал омадани тақсимшавии мейозӣ, сарфи назар аз ин ки организми серхӯҷайра мебошад., ба олами муайянни рашиш вобаста аст. Тамоми раванди мейоз паи ҳам аз ду бор тақсимшавии ҳаста иборат аст. Тақсимшавии якум хеле мурракаб аст, зоро дар ин вақт редуксияи хромосомаҳо ба амал меояд. Тақсимшавии дуюм бошад ҳамчун тақсимшавии оддии митозӣ ба амал меояд. Дар натиҷаи тақсимшавии мейозӣ чор ҳуҷайраи гаплоидӣ ба вучуд меояд. Ҳар ду тақсимшавии мейоз ҳамон марҳалаҳоеро, ки митоз дошт, яъне профаза, метафаза, анафаза, телофазаро дар бар мегирад. Пеш аз тақсимшавии якуми мейоз дар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ, ки дар зинай балогат ҷойгир шудаанд, синтези КДН, яъне дучанд шудани хромосомаҳо ба амал меояд, ҳар як хромосома аз ду хроматид иборат аст. Марҳалаи тақсимшавии мейозро ин тавр тасвир мекунанд.

Дар интерфазаи 1 (дар давраи сабзиш) дучандшавии адади хромосома бо рохи дучандшавии молекулаи КДН ба амал меояд. Аз ҳамаи марҳалаҳо профазаи 1 тақсимшавии дурудароз аст ва ба якчанд давра тақсим мешавад.

Лептонема ё давраи риштаҳои борик. Дар ин давра хромосомаҳо ташаккул меёбанд. Танҳо хромосомаҳои пайдошууда аз риштаҳои борики хроматин иборатанд. Онҳо дар шакли кулӯла тоб хӯрдаанд. Дар ин давра микдори хромосомаҳо ба дастаи диплоидӣ мувофиқанд.

Зигонема ё давраи зигонемагӣ аз чуфт-чуфт наздишавии хромосомаҳои гомологӣ (коњюгатсия) иборат аст. Дар аксар маврид хромосомаҳои наздишуда пайваста мегарданд.




Пахинема ё давраи риштаҳои гафс. Риштаҳои хромосом кӯтоҳ шуда, гафс мегарданд ва чилликшавии (кроссинговер) хромосомаҳои гомологӣ ба амал меояд.

Аз ин сабаб микдори хромосомаҳои чуфт ду баробар кам мешаванд. Табиати дубораи хромосомаҳо чандон аён намешавад. Баъзан хромосомаҳои чуфт ба ҳам тоб хӯрда чилликшави (кроссинговер)-ро ташкил медиҳанд. Дар вақти чилликшавӣ хроматидҳои тобхӯрда қисмҳояшонро иваз мекунанд ва дар ин ҳолат хромосомаҳо аз қисматҳои хромосомаҳои гуногун иборат мешаванд.

Диплонема ё давраи диплотенӣ. Дар ин давра ҳар як хромосомаҳои гомологӣ комилан ба ду хроматид чудо мешаванд. Дар натиҷа ҳар як чуфти гомологӣ аз чор хроматид иборат мешавад. Дар баъзе ҷойҳо хроматидҳо пайвастанд. Ингуна минтаҳаҳо ҳиазма номида мешаванд. Ҷӣ қадаре, ки хромосомаи диплонема дароз бошад, ҳиазма ҳам ҳамон қадар зиёд аст. Ҳиазмаҳо ба мубодилаи қисмҳои байни хроматидҳо ёрӣ мерасонанд.

Диакинез давраи охирини профазаи 1-и тақсимшавии аввалини мейоз мебошад. Дар ин давра хромосомаҳои ду тақсимшуда якбора кӯтоҳ ва гафс мешаванд. Хромосомаҳои чуфт-чуфт пайвастгардидаи гомологӣ айнан намоён мешаванд, зоро онҳо дар экватори ҳуҷайра рост ҷойгиранд ва онҳо хромосомаҳои чуфти мейози бивалент номида мешаванд. Микдори онҳо дар диакинез гаплоидӣ аст ва онҳоро ба осонӣ шумурдан мумкин аст. Баъди ин марҳилаҳои метафазаи-1, анафазаи-1 ва телофазаи-1 ба амал меояд. Тақсимшавии мей-

оз идома меёбад ва итерфази-2 оғоз мешавад. Таксимшавии дуюм мейоз аз марҳилаҳои профазаи - 2, метафазаи-2, анафазаи-2 ва телофазаи-2 иборат мебошад. Дар натиҷаи мейоз ҷорӯи гаплоидӣ ҳосил мешавад.



Расми 7 Мейоз

Биологияи инкишофи фардӣ

Организмҳои ҳар як насл равандҳои табиии инкишоф ва доираи ҳаётиро ба вучуд меорад. Инкишоф вучуд доштани як қатор тагйиротҳои пай дар пайи организм аз якчанд марҳила иборат мебошад, ки як марҳила аз дигараш фарқ мекунад. Ин ифода мекунад, ки дар рафти инкишоф ҳосияти ҳуҷайра тагйир меёбад, тартиби молекулаҳо, ки аз онҳо тартиб ёфтанд, мувофиқи инкишоф як ё дигар қисми ахбори генетики пай дар пай ичро карда мешавад. Файр аз ин ҳар як давраи инкишоф бо муҳити беруна бояд мувофиқ бошад. Бисёрхӯҷайрагӣ ба организм имконият дод, ки ба ҳуҷайраҳои чинсӣ ва ҳуҷайраҳо, ки функцияи дигарро ичро мекунад, тақсим шаванд. Ҳамин ҳусусият ба тақсимшавӣ қобилият додад, чунки ҳуҷайраҳои чинсӣ метавонанд соҳти аз ҳама муносибтар барои инкишофи оянда ҳосил кунанд. Аз тарафи дигар ҳосияти ҳуҷайраҳои соматикий барои ба вучуд овардани соҳти гуногун барои раванди таҳаввулот ва имкониятҳои баланди мутобиқшавӣ роҳ мекушояд. Афзалиятҳои муайяни таҳаввулотӣ имконияти маҳсуси экологии шароитҳои гуногунро бо истифодабарии тарзҳои гуногуни ҳӯрок таъмин мемояд. Масалан: аз обҳокиҳо, кафлесакҳо дар об зиндагӣ мекунанд ва аз ҳӯроки растанигӣ гизо мегиранд, вале қурбокқа ҳамеша дар ҳушкӣ ҳӯроки ҳайвониро истеъмол мекунад. Зарурати инкишоф маҳсусан просесси афзоишро паст мекунад, лекин ин онро ифода мекунад, ки дар давоми ҳаёт мураккаб шудани соҳти организм метавонад чинси бисёреро ба вучуд оварад, усули баланди он метавонад нигоҳ доштани наслро таъмин намояд. Маҷмӯи робитаҳои мутақобила дар равандҳо, қонунан дар раванди ҳаётӣ ба ҷо оварда мешавад, ки бо мағҳуми «инкишофи фардӣ» ифода карда мешавад.

Инкишофи фардӣ ё онтогенез-ин раванди инкишофи организмҳои зинда аз давраи ҳосилшавии зигота то фавт мебошад. Дар онтогенез ду давра ҷудо карда мешавад: инкишофи ҷанинӣ ва баъдиҷанинӣ. Инкишофи ҷанинии организмҳои гуногуни ҳайвонот ба ҳамдигар ҳамшабеҳ мебошад. Олимон Ф.Мюллер ва Э. Гекkel қонуни биогенетикиро пешниҳод карданд, ки моҳияти ин қонун дар он аст, ки инкишофи фардии организм яъне онтогенез ин такрори муҳтасари инкишо-

фи таърихии гузаштагони ҳамон намуд (филогенез) мебошад. Барои ин дар чанин ҳамон аломатҳоеро мушоҳида кардаанд, ки гузаштагони онҳо дар шакли болиг ба онҳо соҳиб буданд. Мисол – дар чанини одам дар вақти муайяни инкишоф таркишҳои ғалсама, хорда дида мешавад.

Типҳои асосии онтогенез ду ҳел мешавад: инкишофи гайримустаким ва мустаким. Инкишофи гайримустаким дар шакли кирминагӣ ва зочагӣ дида мешавад. Дар инкишофи мустаким фардҳои навзод ба волидон монанд мебошанд.

Инкишофи гайримустаким барои ҳашаротҳо ва баъзе хордадорон ҳос мебошад. Дар ҳашаротҳо инкишофи гайримустакими комил ва нокомил дида мешавад. Инкишофи гайримустакими нокомил аз марҳилаҳои тухм-кирмина – фарди болиг иборат аст. Инкишофи гайримустакими комил аз марҳилаҳои тухм-кирмина-зоча – фарди болиг иборат мебошад. Дар баъзе намудҳои моҳиҳо ва обҳокиҳо марҳилаҳои кирминагӣ дида мешавад.

Инкишофи дохилибатӣ ба ширхӯрони олӣ ва одам ҳос аст. Ҳучайратухм дар ин типпи инкишоф микдори на он қадар зиёди маводи ғизӣ дорад. Ҳамаи вазифаҳои ҳаётии чанин ба воситаи организми модар бо органи маҳсус – ҳамроҳақ ба вучуд меояд.

Инкишофи фардӣ (онтогенез) – маҷмӯи механизмҳое мебошад, ки пайдоиш ва ҷараёни инкишофи организмҳои бисёрҳуҷайрагиро таъмин мекунанд. Аз як ҳучайра оғарида шудани бисёрҳуҷайрагиҳо ва организмҳои соҳташон мурракаб дар натиҷаи як қатор давраҳои инкишоф мегузарад.

Давраи аввали ҳосилшавии ҳучайраҳои ҷинсӣ. Ҳучайраҳои ҷинсӣ аз ғадудҳои ҷинсӣ ҳосил мешаванд. Дар занҳо тухмҳуҷайра дар тухмдон ҳосил мешавад. Ҳучайраҳои ҷинсии мардҳо дар наслдон ҳосил мешавад. Ҳосилшавии ҳучайраҳои ҷинсиро гаметогенез меноманд ва он аз якчанд давраҳо иборат мебошад. Ҳучайраҳои ҷинсӣ аз ҳамдигар бо андозаашон, соҳташон ва микдорашон фарқ мекунанд. Дар ҳосилшавии нутфа ҳамин гуна равандҳои мураккаб мегузаранд, ки ҳангоми ҳамаи структураҳои ҳучайраҳо бо таври қатъӣ тағиیر мейбанд, ҳалтаи гафс аз КДН ва сафедаҳои маҳсус пайдо шуда бо узви ҳаракат таъмин менамояд, ки барои аз тухм баромадан қобилият пайдо мекунад. Тухмҳуҷайра соҳти

доирашакл дошта, камҳаракат аст ва микдори ками моддаҳои захиравӣ дорад.

Давраи дуюми инкишоф – бордоршавӣ. Ҳучайраҳои ҷинсии ҳосилшуда якҷоя мешавад ва ҳодисаи бордоршавӣ ба амал меояд. Дар натиҷаи бордоршавӣ зигота ҳосил мешавад. Дар зигота дастаи диплоидии хромосомаҳо диде мешавад, чунки 23 хромосома аз мард ва 23 хромосома аз зан якҷоя шудааст.

Дар марҳалаи сеюми инкишоф тухми бордоршуда бо як қатор тақсимшавии митозии пай дар ҳам дучор мегардад (раванди ба ҳучайраҳои ҷудогона тақсим шудани тухми бордоршуда). Дар натиҷаи тақсимшавии вазни яхелай ҳучайраҳо ё пуфаки ҳучайрагӣ-blastula ҳосил мешавад, ки ҳолигиҳо бо як қабат ҳучайраҳо бластодерма иҳота карда шудааст. Дар вакти тақсимшавии митозӣ андозаи ҷанин зиёд намешавад, лекин ҳучайраҳои ҳосилшуда (blastomere) дар ҳар як тақсимшавӣ ҳурд мешаванд.

Давраи ҷоруми инкишофро тафиқаи ҳучайра ҳисоб кардан мумкин аст. Бо ин мағҳум дар биологиии инкишоф пайдоиши мустақилро ифода мекунанд. Тафиқаи ҷанин, ҳодисаҳои пайдоиши фарқи байни ҳучайраҳо дар вакти инкишоф мебошад.

Бо маъни дигар на ҳамаи вакт тафиқаи ҳучайра гуфта ҳамаи тағйиротҷоеро, ки дар ҳучайра мегузараид, номидан мумкин аст. Ҳамин тавр, ин тағйиротро махсусгардонӣ номидананд. Аввал ҳучайраҳои эктодерма ташакқул мейбанд (қабати беруни ҷанин) баъд ҳучайраҳои бофтаи асабии ҷанин. Бадани ҳайвоноти олий аз як қатор бофтаҳои гуногун иборат аст: ҳамаи онҳо аз се қабати ҷанин пайдо мешаванд: эктодерма, эндодерма, мезодерма. Аз қабати дохилий-эндодерма густурдаи меъдаю руда ва ғадудҳои ҳозима ҳосил мешаванд ва дар охир, қабатҳои мобайнӣ-мезодерма мушакҳо, системаи рагҳо, густурдаи ҳолигоҳ, узвҳои афзоиш, системаи ихроҷ, бофтаи устухонӣ ва тағоякро ҳосил мекунанд.

Дар раванди гаструлятсия қисми бластомера ба дарун фурӯ меравад. Қисми беруни эктодермаро ташкил медиҳад ва аз қисми ба дарунрафта қабати эктодерма ва мезодерма ҳосил мешавад. Ҳучайраҳои эндодерма ва мезодерма метавонанд дар натиҷаи барҷаста баромадани яке аз қисмҳои бластодер-

ма ба дарун фурӯ равад. Бо ин роҳ аз пуфаки ҳуҷайрагӣ ҳалтаи дудеворадор ҳосил мешавад, ки гаструла ном дорад. Холигиҳои гаструлаи дутабақа, ки бо роҳи барҷаста баромадан ҳосил шудааст, архентерон (холигиҳои рӯдаи якумин), сӯрохие, ки аз он ба берун роҳ дорад, бластопора ном дорад.

Давраи охирини 5-уми инкишоф ташаккули шаклҳои узвҳо ё морфогенез мебошад. Ташаккули узвҳо яке аз мураккабтарин ва аз ҳама камомӯҳташудаи раванди инкишоф ҷанинӣ мебошад. Маълум аст, ки протсесҳои морфогенезро генҳо муайян мекунанд ва дар зери назорати онҳо сафедаҳо синтез карда мешаванд, лекин мо ҳоло тасаввур карда наметавонем, ки чӣ ҳел молекулаҳои сафеда рафтор, шакл ва робитаи ҳуҷайраҳоро муайян мекунанд.

Узвҳои мувакқатии ҷанин.

Дар ҷанини паррандагон, ки дар ҳушкӣ ҳаёт ба сар мебаранд, узвҳои мувакқатӣ инкишоф меёбанд, ки як қатор вазифаҳоро иҷро мекунанд: амнион ҳалтаи зардӣ ва аллантоис. Ин қабатҳои ҷанин қабати бофтагиро ташкил медиҳанд, ки аз ҳуди ҷанин инкишоф меёбанд: амнион ва хорион аз деворҳои танае, ки ҷанинро аз ҳар тараф иҳота кардааст, инкишоф меёбанд, аллантоис аз деворҳои аъзои ҳозима инкишоф меёбад. Аллантоис барои ҷабидани маводи ғизӣ ҳизмат мекунад.

Ҳосилшавии амнион- ин раванди мураккаб вобаста ба вазифааш дар намудҳои гуногун фарқ мекунад. Амнион ҳамеша аз ҷинҳои девораи тана пайдо мешавад, ки ҷанин инкишоф меёбад ва дар он ҷафс карда мешавад. Фазое, ки байни ҷанин ва амнион ҳосил шудааст, холигиҳои амниотикӣ ном дорад, бо моеи шаффоғ пур карда шудааст, ки он ҷанин ва амнионро аз ҳам ҷудо мекунад. Ҷанини мӯҳрадорони олӣ то таваллуд шудан дар ҳубоби пур аз моеъ ҷой мегиранд, ки дар доҳили бачадон ҷой гирифтааст. Моеи амниотикӣ барои пешгирий намудани талағдиҳии оби ҷанин ва такягоҳӣ ҳизмат мекунад, ки барои ҷаспидани пардаи амниотикӣ ва ҷанин маҷониат мекунад ва дар вакташ ба ҷанин қобилияти ҳаракат карданро таъмин мекунад.

Амнион аз қабати доҳилии ҷинҳои якумини бадан инкишоф меёбад ва аз қабати берунии чилди дуюм хорион ба

4 то 7 солагӣ 5-7см. мебошад. Дар синни хурди мактабӣ 4-5см, дар 11-12 солагӣ дар духтарон ва дар 13-14 солагӣ дар бачагон то 16-17 солагӣ охиро лаҳзаҳои инкишофӣ, ин то 7-8см. ба вуҷуд меояд. Зиёдшавии вазни бадан низ аз рӯи қонуниятиҳои маълум сурат мегирад. Дар 5 моҳагӣ ду баробар зиёд мешавад, дар яксолагӣ се маротиба зиёд мешавад. Баъди дусолагӣ зиёдшавии вазни бадан суст мешавад.

Зиёдшавии вазни духтарону писарон то 10 солагӣ фарқ надорад. Аз 11-12 солагӣ зиёдшавии вазни духтарҳо босуръат пеш меравад, баъди 25 солагӣ дар ин ҷиҳат писарҳо аз духтарҳо пеш мегузаранд ва ин ҳолат минбаъд ҳам давом мекунад.

Раванди инкишофи ҳайвонот аз омилҳои зиёде вобаста аст. Бештар шароити муҳит ба вай таъсир мерасонад. Барои нумӯ ва инкишофи мӯътадил организм ба ғизои мукаммал зарурат дорад.

Витаминҳо, бахусус ретинол (витамини А), калтсиферолам (витамини Д), витаминҳои гурӯҳи В роли умда доранд. Инчунин барои инкишофи мӯътадил намакҳои маъданӣ (минералий) ва микроэлементҳо заруранд. Ба инкишоф ва сабзиши чунин омилҳои муҳит, аз қобили оксиген, ҳарорат ва рӯшной таъсир мерасонанд.

Дар тӯли сад соли охир чунин тамоюл мавҷуд аст. Қӯдакон дар тамоми синну сол қалон мешаванд. Ин тамоюл афзуда, фарқияти инкишофи қӯдакони табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ- иқтисодиро аз байн мебараад. Зиёдшавии қаду вазни қӯдакони аз 5 то 7 сола ба ҳисоби миёна аз 1880 то 1950 тақрибан 1см. ва 0,5 кг. дар ҳар даҳсола мебошад. Дар наврасон вай то 2,5 см. ва 7 кг. мебошад. Ин тамоми афзоиши андоza, аввалан аз ҳисоби болигшавии муқаддам, ки боиси он мешавад, ки пеш аз вақт қад баланд мешавад. Ҳамчунин аз ҳисоби дарозии бадан дар давраи балогат.

Ҳамин тавр, пешравии марҳалагии балогатӣ пеш аз мӯҳлат ва зиёдшавии андозаи бадан, яке аз заруроти муҳими биологии мусоиди одам аст. Вай оқибатҳои ҷиддии тиббӣ, педагогӣ ва иҷтимоӣ дорад.

Аммо дар байни одамон аз ҷиҳати шакли бадан тафовути ҷиддӣ дидо мешавад. Ин тафовутҳо таъриҳан қадимаанд. Интихоб метавонад аввал як навъи соҳти бадан ва баъд соҳти

дигарро дар бар бигирад. Чунончӣ собит шудааст, ки қади баланд ва логарии зангиҳо дар натиҷаи бартарии ин наъъни соҳти бадан дар шароити гарм, яъне нигоҳ доштани функцияи физиологӣ ба вуҷуд омадааст. Инчунин гурӯҳи хун низ ба ин ё он соҳти баланд «майл» дорад. Аз қасалии сил мурдани логарони қаддароз нисбат ба қадпастҳо зиёд аст, ба бемории каронарий одамони пуррапайкари мушакдор назар ба одамони логару қаддароз бештар дучор мешаванд. Табиист, ки дар байнин одамони соҳти баданашон гуногун фарқиятҳои зиёди физиологӣ мавҷуд аст, аммо дар бораи онҳо мо хеле кам маълумот дорем.

Ба кулӣ имкон дорад, ки дар бисёр мавридиҳои соҳти бадан зуҳуроти фенотипи Дастигоҳи гений мавҷуд бошад. Вай ба пенетрантнокӣ аз экспрессивнокии генҳо таъсир расонда ба ин ё он беморӣ мубтало гаштани онро муайян мекунад. Дар шароити имрӯз ин баҳш мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифтааст.

**Чанбаҳои биологии пиршавӣ. Марг.
Механизмҳои генетикӣ, биологӣ, молекулий, ҳуҷайравӣ ва
системавии пиршавӣ.**

Пиршавӣ- қонуни умумии биологӣ буда, ба ҳамаи организмҳои зинда хос аст. Пирӣ-марҳалаи ниҳоии онтогенез, давраи синӣ аст, ки баъди давраи балогат фаро мерасад. Доҳори тағииротҳои соҳтмонӣ, вазифавӣ ва биохимие мебошад, ки қобилияти мутобиқшавии организмро маҳдуд менамоянд. Гериатрия ҳусусиятҳои ҷараёни инкишоф, муолиҷа, пешгирии бемориҳои одамони пирро меомӯзонад.

Феълан назарияи ягонае вуҷуд надорад, ки ба саволи ҷаҳро одамон пир мешаванд, ҷавоб гӯяд. Мо равандҳои зиёдеро таҳлил мекунем, аммо ҳулоса бароварда наметавонем, ки қадоме аз онҳо сабаби асосии пиршавии одамон мегардад. Раҷанди пиршавӣ комплексӣ ва аз бисёр омил вобаста аст. Суҳан дар бораи миқдори ҷараёнҳое меравад, ки ба якдигар таъсир расонида, дар организм Дастигоҳи пиршавии молекулярий, ҳуҷайравӣ, узвӣ ва рӯҳиву иҷтимоиро ба вуҷуд меоранд. Ҳамин тавр, пиршавиро бояд дар дараҷаҳои гуногуни организми одам омӯҳт.

Тахмин мекунанд, ки асоси якуми пиршавӣ ва дарозии умри одам асоси генетикӣ дорад, вай дар тухмҳуҷайраи бордorшуда аллакай мавҷуд аст. Қолаби ачиби раванди пиршавии одам хеле нодир будани аномалияи ирсии инкишоф аст. Одамони гирифтори вай то яксолагӣ ба таври мӯътадил инкишоф меёбанд, баъдан дар организми онҳо тағйиротҳое ба вучуд меоянд, ки ба давраи пирӣ ҳосанд: мӯйҳо мерезанд, инкишофи қад қатъ мешавад ва онҳо зоҳирان шакли пирро мегиранд. Чунин беморон маъмулан дар 10-15 солагиашон аз бемории каронарияи дил, ки дар натиҷаи атеросклерози умумӣ инкишоф меёбад, мемуранд.

Мувофиқи барномаи назарияи генетикӣ пиршавӣ ва пирӣ марҳалаи охирини ин барнома ва марг хотимаи он аст. Ин барнома тахмин мекунад, ки ҳар як фард дорои умри муайян аст.

Назарияи мутатсионии пиршавиро ба табдилёбии ҳуҷайраҳо алоқаманд меҳисобанд. Дар ҳуҷайра мутатсия дар тӯли тамоми зиндагӣ рух медиҳад. Микдори мутатсияи ҳуҷайраҳо бениҳоят зиёд аст. Ҳисоб карданд, ки дар тӯли ҳаёт дар хромосомаҳо зиёда аз 100 мутатсия рух медиҳад, ки ба системаҳои ҳаётан муҳими дохилиҳуҷайравӣ таъсир мекунанд. Тағйиротҳои мутатсионие, ки ба раванди пиршавӣ алоқаманданд, қариб ки ислоҳшаванд буда, онро метавон дар асоси молекулӣ яке аз сабабҳои пиршавӣ ҳисобид.

Мувофиқи назарияи автоиммунии пиршавӣ, автоантитела, яъне антителаи сафедаи организми худ метавонад ба раванди пиршавии ҳуҷайраҳо таъсир кунад ва боиси марги онҳо ҳам шавад. Маълум аст, ки байни пайдоиши антител ва синну сол алоқамандӣ вучуд дорад ва бо калон шудани одам антител кам мешавад. Сироятҳои вирусӣ, ки дар тӯли ҳаёт мавҷуданд, метавонанд қобилияти иммунии ҳуҷайраҳоро паст ва ташаккули антителҳои дифоиро кам кунанд. Аз ин рӯ онҳо дар ҷараёни пиршавӣ нақши калон доранд.

Тарафдорони назарияи фарсадашавӣ чунин мешуморанд, ки баъзе узвҳо ва организм оҳиста-оҳиста фарсада мешаванд.

Назарияи ҳуҷайраҳои партов (истеъмолшуда) тахмин мекунанд, ки дар ҳуҷайраҳо маводи партов ҷамъ шуда, садди фаъолияти мӯътадилии организм мешаванд.

Маълум аст, ки пиршавӣ- ин маҷмӯи тағйиротҳо мебошад, ки бо гузашти вақт дар организм пайдо мешаванд ва ин тағйиротҳо тамоми умр давом мекунанду дар синну соли пирӣ бештар эҳсос мешаванд.

Масъалаҳои дарозумрӣ

Сиҳатмандӣ, бардамӣ, дарозумрӣ орзӯи деринаи одамон мебошад. Пиршавӣ ва пирӣ як чиз нестанд. Вобаста ба тарзи зиндагӣ суръат ва дараҷаи он гуногун аст: шароити иҷтимоӣ, хусусиятҳои фардии одам, яъне сиҳатмандӣ, хислат, қобилияти ҷисмонӣ, ирсият, одат ва г. ба дарозумрӣ таъсир мекунанд. Аз ин ҷост, ки ҷустуҷӯҳои афсонавии элексрӯҳо дар хусуси ҷавонии ҷаҳонӣ ба муваффақият ноил нашудаанд.

Аммо ба муқобили пеш аз вақт пир шудан мубориза бурдан ба мӯҳлати зиёд давом додани сиҳатмандӣ на танҳо вазифаи ҳар як қисса, балки вазифаи муҳими давлат аст. Охир, сухан дар бораи категорияҳои одамоне меравад, ки таҷрибаи бои ҳаётӣ ва ихтисосӣ доранд ва ба ҳаётӣ иқтисодӣ, фарҳангӣ ҷамъиятии мамлакат ҳисса гузаштаанд. Зарурати ҳалли ин масъала рӯз аз рӯз меафзояд. Агар ба ҳисоб гирем, ки тағйироти куллии иқтисодиву фарҳангии ҳаётӣ мардуми кишвари мо, пешрафти некуаҳволии мардум, комёбиҳои илму тандурустӣ, дарозумрии моро таъмин карда бошад, дар ин раванд таркиби синну соли мардум низ тағийир ёфт, вазни одамони қалонсол зиёд шуд.

Дар Дастгоҳи ҳифзи саломатӣ варзиш аҳамияти қалон дорад. Таҳқиқотҳои зиёди табион ва олимон исбот мекунад, ки речай муассири рӯзгор саломатӣ ва қобилияти кориро нигоҳ медорад. Дар ҷараёни пиршавӣ организмро метавон бо ёри машқҳои мунтазами варзиши суст кард. Варзиш фаъолияти системai эндокриниро метезонад, табдили маводро беҳтар месозад. Пешрафти тағйиротҳои дегенеративии узвҳо ва бофтаҳоро пешгирий мекунад. Тоқатпазирии системai асад ва имкониятҳои муқовимати одамонро дар муқобили тағйироти муҳити атроф баланд мекунад. Ба ин восита саломатӣ, фаъолияти зиндагӣ, қобилияти корӣ нигоҳ дошта мешавад.

Гипокенезияи (маҳдуд кардани ҳаракат) якҷоя бо гизои зиёдатӣ шудан, истеъмоли алкогол, сигареткашӣ ва гайра

омилхое мебошанд, ки хатари бемории дилу рагҳо, узвҳои ҳаракат, ҳалалёбии мубодилаи моддаҳоро ба вучуд меоранд ва маҳсусан дар давраи қалонсолӣ хеле ҳатарноканд. Гипокенезия аз ҷиҳати механизми таъсираш ба организм ба пиршавӣ монанд аст. Аз ин рӯ онро «қолаби пиршавӣ» меноманд. Дар ҷавонон, ки аз ҷиҳати ҳаракат фаъол нестанд, тағйиротҳои маҳсуси давраи пирӣ ба вучуд меоянд. Одамони машқи ҷисмонӣ кардагӣ дорои имкониятҳои бештари функционалий буда, ба мушкилиҳои муҳит ба осонӣ мутобиқ мешаванд.

Таҷдид ё регенератсияни организм

Таҷдид (регенератсия) ин барқароршавии узвҳо ва бофтаҳои заҳмдида дар ҷараёни инкишифи организмҳо мебошад. Вақте ки организм андозаи ниҳоии ҳудро соҳиб мешавад, нумӯи ҳучайраҳо қатъ намешавад. Бисёр бофтаҳои ширхӯрон, ҷунонҷӣ бофтаи пӯст ҳучайраҳои эпителии рӯдаҳо ва ҳучайраҳои ҳун беист иваз мешаванд ва дар тӯли зиндагии организм ин амал ба суръати якхела (тақрибан бо ҳамон суръат мемираанд) давом мекунад. Дар узвҳои дигар монанди ҷигар, гадуди сипаршакл, гадудҳои таҳти меъдавӣ, ҳучайраҳои намудҳои болиг дар шароити мӯътадил тақрибан тақсим намешаванд. Аммо, агар як ҳиссаи ин узв бо сабабе нобуд шуда бошад, ҳучайраҳои асосии бокимондаи он бофтаҳо бо суръат тақсим ва дифференсиатсия мешаванд, то ин ки андозаи мӯътадили узвро нигоҳ доранд. Ин равандро гипертрофияи ҷубронӣ (компенсаторӣ) меноманд. Дар муқоиса бо ин ҳучайраҳо ҳучайраҳои системаи асаби марказӣ қобилияти таҷдидро (регенератсияро) надоранд.

Навъҳои таҷдиди физиологӣ, ренегративӣ ва патологӣ мавҷуд аст. Таҷдиди физиологӣ барои ҳамаи организмҳо ҳос аст. Табакаҳои берунии пӯсти одамон ва ширхӯрон беист мемираанд ва ҳучайраҳои эпителии рӯдаҳо якчанд рӯз умр мебинанд. Ивазшавии эритротситҳо нисбатан тез рух медиҳад, ба ҳисоби миёна онҳо тақрибан 125 рӯз умр мебинанд. Ивазшавии ҳучайраҳои мурда дар ҳолати мӯътадили организм ва Дастгохи онҳоро таҷдиди физиологӣ меноманд.

Еа равиши таҷдиди физиологӣ ҳам омилҳои доҳилӣ ва ҳам омилҳои хориҷӣ таъсири мерасонанд. Ҷунонҷӣ паст шудани ғишори атмосфера боиси зиёд шудани микдори

эритротситҳо мегардад. Аз ин рӯ дар хуни одамоне, ки дар кӯҳистон зиндагӣ доранд, назар ба одамони дар водӣ зиндагӣ мекардагӣ зиёд аст. Тағйироти ба ин монанд дар сайёҳоне, ки ба кӯҳ мебароянд, дида мешавад. Ба миқдори эритротситҳо инчунин кори чисмонӣ, ғизо, равшанӣ низ таъсир мерасонад.

Таҷдиди репаративӣ. Таҷдиди репаративӣ ҳангоме рӯҳ медиҳад, ки агар дар организм ҷароҳате пайдо шавад ё ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо бимиранд. Ин навъи таҷдид васеъ паҳн шудааст, аммо қобилияти ҳайвоноти гуногун дар ин баҳш якхела нест. Организмҳо ҳастанд, ки қобилияти таҷдиди репаративиашон баланд аст ва метавонанд аз як қисми бадан як организми мукаммалро ба вучуд биёранд. Б.П. Токин як шакли таҷдиди репаративиро эмбриогенези соматикро ҷудо кардааст. Эмбриогенези соматикӣ, ин инкишофи организми наъз ҳуҷайраҳои алоҳидай соматикӣ ё Дастигоҳи ҳуҷайраҳо мебошад. Дар ҳайвонҳое, ки дар дараҷаи настии инкишофтардорор доранд, ин зуҳурот бештар мушоҳидад мешавад. Дар кирмҳои гирд аз 1 200 ҳиссаи организм як организми наъз барқарор мешавад. Ҳулоса, эмбриогенези соматикӣ фақат ба организмҳои хос аст, ки қобилияти афзоиши гайричинӣ дошта бошанд.

Таҷдиди репаративӣ метавонад типи гомоморфоз ё гетероморфоз бошад. Дар гомоморфоз узви аз байн рафта айнан барқарор мешавад. Дар гетероморфоз бошад узвҳое барқарор мешаванд, ки аз узвҳои аввали фарқ доранд.

Таҷдиди узвҳо бо роҳҳои эпиморфоз, морфолаксис ва эндоморфоз сурат мегирад.

Эпиморфоз-сабзидани узви аз байн рафта аз сатҳи ҷароҳатдода мебошад. Дар ин ҳолат дарзҳо васл шуда, ҷароҳат баста мешавад, вале узви нобудшуда барқарор намешавад.

Морфофиляксис- аз наъз ба гурӯҳҳо тақсим шудани қисми бокимондаи организмро таъмин мекунад ва дар охир аз ин мавод организм ё узви комилро ба вучуд меорад. Одатан эпиморфоз ва морфолаксис якдигарро ҳамроҳӣ мекунанд, вале дар баъзе ҳолатҳо яке асосӣ, дигар ҳолатҳо дигараш асосиянд. Чунончӣ, ҳангоми сабзидани думгозаи қалтакалос ё пойҳои тритон эпиморфоз асосӣ аст, аммо дар регенератсияи планарии гидраҳо, нонхӯрак-морфолаксис.

Таҷдиде, ки дар доҳили узв сурат мегирад эпиморфоз, ё таҷдиди гипертрофӣ ном дорад. Дар ин ҳолат на шакл, балки массаи узв барқарор мешавад. Ин таҷдид аз давраи сиҳатёбии ҷароҳат сар мешавад, баъдан қалон шудани андозаи ҳиссаи боқимондаи узв аз ҳисоби афзоиши ҳӯҷайраҳо ва гипертрофияи онҳо рух медиҳад. Чунин таҷдидро дар ҷигари ширхӯрон дидан мумкин аст.

Таҷдиди патологӣ. Дар ин маврид сабзиши бофтаҳо, ки ба бофтаҳои солими ин узв комилан баробар нестанд, сурат мегирад. Чунончӣ, дар ҷойи сӯхтагии чуқур сабзидани бофтаҳои мунаzzами зиёди дандонадор дида мешавад, аммо соҳти мӯътадили бофта барқарор намешавад.

Баъди шикастани устухон, агар устухонпораҳо дуруст ҷо ба ҷо карда нашаванд, соҳтмони мӯътадили он барқарор намешавад, бофтаи тағояк месабзад ва пайванди қозиб ба вучуд меояд.

Таҷдиди репаративӣ дар бофтаҳои гуногун ба таври гуногун зоҳир мешавад. Дар бофтаҳои мунаzzами пӯст, гиши он баъди осеббинӣ зиёдшавии муассири ҳӯҷайраҳо ва таҷдиди бофтаҳо, ки ба бофтаи нобудшуда монанд аст, ба амал меояд. Ин регенератсияи пурра аст ва дар сурати пурра барқарор нашудани бофтаҳо, чунин равандро субститутсия меноманд.

Ҳангоми маҷрӯҳшавии қиширҳо (қабатҳо) ҳам қисми бофтаи мунаzzам (дерма) ва ҳам эпителӣ (эпидермис) таҷдид мешавад. Аммо, суръати афзоиши ҳӯҷайраҳои бофтаи мунаzzам баландтар аст. Аз ин рӯ онҳо дар ҷои он қисман ё пурра бофтаи дандонадорро ба вучуд меоранд. Барои пешгирии он пӯстро иваз мекунанд. Аз ноҳияи солими бадан ё худ аз одами дигар пӯстро бурида, ин пӯстро иваз мекунанд. Қобилияти таҷдидии бофтаи устухон хеле хуб мебошад.

Таҷдиди бофтаи тағояк аз ҳисоби ҳӯҷайраҳои болои тағояк ба вучуд меояд. Аммо таҷдид ва пурра барқарор шудани вай дар мукоиса аз устухон, фақат дар ҳолати нуқсонҳои хурд мумкин асту тамом.

Ҳӯҷайраҳои асабӣ қобилияти тақсимшавиро аз даст додаанд. Асабҳои канорӣ, яъне шохчаҳои лифҳои асабӣ қобилияти таҷдидро доранд, зоро ҳӯҷайраҳо қобилияти тақсимшавиро нигоҳ доштаанд. Агар нӯгҳои асаби кандашударо васл накунанд, дар ҷои кандағӣ дандона пайдо мешавад,

ки шохчаҳо дар он бе низом ҷойгиранд. Ин боиси барқароршавии лифи асаб намешавад, аммо бофтаи дандонадор ҳассосияти дарднок доранд. Ин таҷдиди патологӣ хоси сабзиши зиёдатии бофтаҳо ё аз як тип ба типи дигар гузаштани он (метаплазм) мебошад.

Таҷдиди узвҳои дарунии ширхӯрон (чигар, испурҷ, гадуди таҳти меъда) бо роҳи эндоморфоз сурат мегирад. Агар аз се ду ҳиссаи чигар бурида шавад, ба шарофати ба раванди тақсимшавии ҳучайраҳо доҳил шудани қисми бокимондаи вай андозаи умумии узви комилро соҳиб мешавад. Чунин ҳолатро дар таҷдиди гурдаҳои ширхӯрон низ дидан мумкин аст. Агар як гурда бурида шавад, андозаи ҳучайраҳои ҷудогонаи ин узви ҷуфт қалон шуда, миқдорашон меафзояд, онҳо то замоне инкишоф меёбанд, ки 60-70-и ҳачми умумии гурдаро соҳиб нашаванд. Ин имконият медиҳад, ки гурдаи бокимонда ду баробар зиёд кор кунад ва талаботи организмро дар бобати тоза кардани он қонеъ созад. Ин наవъи регенератсияро «гипертрофияи ҷубронӣ» меноманд.

Маводи зиёди дар даст дошта гувоҳӣ медиҳанд, ки дараҷаи таҷдиди як қатор узвҳо, маҳсусан узвҳои дарунии ширхӯрон, аз ҷумла одамон ва мӯҳрадорони поёни на танҳо паст, балки баланд аст. Бешубҳа ин дастовардҳои илмӣ дар солҳои наздик мавриди истифодаи табибон қарор гирифта, дар омӯзиши баъзе бемориҳо кӯмак мерасонанд.

Барои он ки механизми раванди таҷдидро комилан фахмем, корҳои зиёдеро анҷом додан лозим мешавад. Аммо, имрӯз баъзе ҳулосаҳо баровардан мумкин аст. Чунин тасаввуроте пайдо мешавад, ки баъзе ҳучайраҳо қобилияти «эмбрионии» ҳудро дар ҳусуси дифференсиатсияи навъҳои гуно-гуни ҳучайраҳо нигоҳ медоранд. Дар ҳолатҳои муайянӣ ҳучайраҳо метавонанд ба сифати ҳучайраҳои эмбрионаӣ фаъолият карда, қисми аз даст додаро иваз намоянд.

Таизими таҷдид

Равандҳоеро, ки ҳангоми таҷдид ба вучуд меоянд, системаи асабу үнсурҳои гуморалий танзим мекунанд. Санадҳои зиёде мавҷуданд, ки аз фаъолияти системаи асаб вобаста будани таҷдиди мукаррариро исбот мекунанд.

Мувофики ақидаи М. Сингер дар раванди таҳаввулот қобилияти таҷдиди дасту по новобаста аз фоиданокии таҳаввулот (эволютсия)-и регенератсия кам мешавад. Таъсири стимулии ҳолати функционалии узв дар раванди таҷдид калон аст. И.И. Павлов такид карда буд, ки таҷдиди ғадуди зери меъда фақат баъд аз ташаккул ёфтани маҷрои он, яъне баъди ташаккули функцияи он ба вучуд омада метавонад. Ҷараёни таҷдиди мушакҳо ҳангоми машқ доданашон зудтар амалӣ мегардад.

Ба раванди таҷдид ғадудҳои тарашӯҳи дохилӣ таъсир мекунанд. Ҳормонҳои ғадуди сипаршакл ва ҳипофиз суръати таҷдиди бофтаҳои мушакро метезонанд. Ҳормони қишири гурда- альдостерон- регенератсияро силимулятсия мебахшад. Физои пурвитамин ба таҷдид мусоидат мекунад. Проблемаи таҷдид аз масъалаҳои умдаи биология ба ҳисоб меравад.

Гомеостаз.

Организм ҳамчун системаи ҳудтanzимкунандай кушода.

Организми мо фақат метавонад дар сурате вучуд дошта бошад ва инкишоф ёбад, ки агар байни он ва муҳити зист мубодилаи доимии мавод сурат бигирад. Организм аз муҳити атроф моддаҳои зарурии гизой ва энергияро мегирад. Муҳити атроф фаъолияти онро идора мекунад, танзим менамояд ва ташкил месозад, мавҷудияти онро муайян мекунад. Муҳити дохилӣ барои ҳаёти «озоду мустакил» шароит фароҳам меорад. Организми зинда ҳудаш муҳити дохилиашро ба вучуд оварда доимияташро нигоҳ медорад. Дар ин маврид метавон оид ба ягонагии диалектикаи муҳити дохилӣ ва атроф сухан ронд. Онҳо ба ҳамдигар вобастаанд, якдигарро ба вучуд меоранд. Аз хориҷ ва аз дохил ба системаи зинда ҳамеша омилҳои «мутаҳаррик» таъсир мерасонанд. Ҳӯрдани гизо, шабу рӯз, фишори ҳаво, майдони магнитӣ, ангезаҳои гуногуни хориҷӣ (нутқ, мусикӣ, рӯшнойӣ, бӯй) ба пешрафти таркиб ва сифати хун, лифҳо ва моеъи бофтаҳо таъсир мерасонанд. Аммо ин пешрафт ё таконҳо тавассути системаи пуриқтидори танзимкунандай ҷубронкунанда ба зуддӣ танзим ва ба эътидол оварда мешавад, баъзан пешгирӣ карда мешавад.

Аз вакте, ки олим Клод Бернар доимияти муҳити дохилиро ошкор кард, зиёда аз сад 100 сол гузаштааст. Вай

таълимотеро ба вучуд овард, ки боиси пайдоиши таҳқиқотҳои зиёд, чустучуҳои назариявӣ ва муҳокимарониҳои баҳснок ва зиддиятнок гашт. Он таълимотро наслҳои зиёди устодону шогирдон такрор намудаанд, муҳокима кардаанд, васеъ намуданд, амиқ соҳтанд, рад карданд, қабул карданд, фаромуш карданд ва аз нав эҳё карданд.

Танҳо байди он ки Уолтер Кеннон дар соли 1929 ба таври қатъӣ назарияи гомеостаз, таълимот дар бораи доимияти муҳити дохили организмро ба вучуд овард, аҳамияти на танҳо умунибиологӣ ва тиббӣ инчунин аҳамияти амиқи философии он муайян шуд. Аммо ачибаш он аст, ки худи мағҳуми гамеостаз то ба ҳол таърифи дақиқ надорад.

Дар адабиёти илмӣ таърифи гамеостаз чунин оварда шудааст: «Гамеостез-маҷмуи равандҳое мебошад, ки доимияти муҳити дохилиро таъмин мекунад». Гамеостаз гуфта, механизмҳои гемостатикии равандҳои физиологӣ ё системаҳои фаъолияти ҳаётии организмро идоракунанда, танзимкунанда, координатсиякунанда, ки вазифаи онҳо нигоҳ доштани ҳолати нисбатан мутаносиб аст, номбар шудааст. Организми зинда, таъкид мекунад Горизонов П.Д.-аз системаи ултрамутаносибе иборат аст, ки вай ба ҷустуҷӯи фаъоли ҳолати оптималӣ ва нисбатан устувор машғул аст.

Ин ҷустуҷӯ ба пайдошавии мутобиқшавӣ (адаптасия) яъне нигоҳдории нишондодҳои ивазшавандай организм дар ҳудуди физиологӣ, новобаста ба тағиیرёбии шароитҳои мукаррарии зиндагӣ, оварда мерасонад. Мукаррар шудааст, ки ҳуҷайраҳои зинда, маҳдуд (мустақил) ё ҳуҷайраҳое, ки як ҳиссаи организми мураккаби бисёрҳуҷайрато ташкил медиҳад, системаи мутаҳаррик ва худтanzимкунанда ба ҳисоб меравад. Соҳтмони дохилии вайро ҷараёнҳои фаъоли маҳдудкунанда, пешгирикунанда ва бартарафкунандай тагоякҳое, ки дар натиҷаи таъсири муҳити дохиливу ҳориҷӣ ба вучуд меоянд, муҳофизат мекунанд.

Ирсият ва тағйирпазирӣ

Тағйирпазирӣ- ин гуногуни дар гуногуни зиндаонҳо аз рӯи систематика маълум аст. Мисол 286 ҳазор намуди растаниҳои гулдор маълум аст, 100 намуд занбурӯгҳо, 1-1.5 млн. намуди ҳашарот ва гайра. Дар баробари ин ҳар як намуд

хусусиятҳои ба худ хосе дорад, ки аз насл ба насл мегузаранд, ин шаҳодати ирсият мебошад. Хусусиятҳои ирсият ва тағийрпазирӣ инчунин дар мисоли намудҳои алоҳида аён мегардад. Инро дар мисоли инсон мушоҳида кардан осонтар аст. Гуногуншаклии ирсияти одамон исботро металабад. Барои чӣ одамон гуногунанд? Барои чӣ одамон ба яқдигар монанданд? Ба ин саволҳо генетика ҷавоб медиҳад.

Танҳо дугоникҳои яктухма ниҳоятдараҷа ба ҳам монанд мешаванд ва дар натиҷаи афзоиши нашвӣ, тақсимшавии ҳуди ҳамон як тухмхӯҷайраи бордоршуда ба амал меояд. Лекин ин гуна дугоникҳои яктухма танҳо ҳамон вакът ба ҳам монанданд, ки агар дар шароити якхела ба воя расанд. Агар онҳоро дар шароитҳои гуногун ба воя расонанд, гарчанде, ки дастаи хромосомаҳояшон монанд бошанд ҳам, ба тарзи зоҳирӣ фарқи зиёде ба ҷашм мерасад.

Тарзҳои ба мерос гузаштани алломатҳо ё худ нишона гирифтани генҳо, дар замони ҳозира хуб омӯхта шудааст. Аз ин ҷиҳат олими ҷех Грегор Мендел соли 1865 қонунҳои асосии генетикаро қашф намуд:

Вазифаҳои генетика

Омӯзиши қонуниятҳои ирсият ва коркарди усулҳои амалии истифодаи ин қонуниятҳо асоси вазифаҳои генетика мебошад. Гарчанде генетика ба омӯзиши ирсият ва тағийрпазирӣ машғул аст, сифати масъалаҳои муҳими дар наҳзи он буда ҷунинанд:

1. Нигоҳ доштани аҳбороти ирсӣ (омӯзиши структураи маводи ирсӣ).

2. Гузаронидани аҳбори ирсӣ аз насл ба насл ва қонуниятҳои он.

3. Тағиیرёбии аҳбороти ирсӣ (сабабҳо ва механизмҳо) дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи организмҳо.

Проблемаҳои генетикиро дар дараҷаи гуногун - молекулавӣ, ҳуҷайрагӣ, организмӣ, ва популятыонӣ ҳал кардан мумкин аст. Дараҷаи омӯзиши проблемаҳои ин ё он объект имконият медиҳад, ки ҳолатҳои назарияи генетикиро муръаян қунанд.

Вазифаҳои муҳими амалии генетика - интихоби оптимальии системаи дурагакунӣ дар кори селексионӣ ва усулҳои

пурмаҳсули интихоб, идора намудани аломатҳои ирсӣ, истифодаи мутагенез дар селексия мебошад. Дар тиб истифода намудани донишҳои генетикӣ ба коркарди хифзи чамъомадҳои ирсияти одам аз таъсири мутагенҳои муҳити атроф ва ёфтани усулҳои ташхис, табобат ва пешгирии касалиҳои ирсӣ мебошад.

Усулҳои омӯзиши генетика

Усулҳои гибридиологӣ - ин усули маҳсуси генетика аст. Вай дар дараҷаи муайян ба усули таҳлили генетикӣ монанд аст, гарчанде нопурра аст. Вале таҳлили генетикӣ ба усулҳои ҳосилкунии мутатсияҳо монанд аст. Аз тарафи Г. Мендел қоидаҳое тавсия шуд, ки ба онҳо ҳамаи генетикҳо ҳангоми дурагакунии организмҳо итоат мекунанд:

-организмҳои дурагашаванда бояд ба як намуд дохил шаванд.

-организмҳои дурагашаванда ҳатман бояд бо ягон аломат аз ҳам фарқ кунанд.

-аломатҳои омӯхташаванда бояд пурра ва аниқ аз насл ба насл дар натиҷаи дурагакунӣ гузаронида шаванд.

-тасниф ва ҳисоби ҳамаи синфҳои таҷзияшаванда, агар онҳо дар дурагакунии насли нав ва оянда мушоҳида шаванд, ҳатмӣ мебошад.

Аз замонҳои Г.Мендел таҳлили генетикӣ бо як қатор усулҳо ғанӣ гардидааст. Мисол: усули ҳосил намудани мутатсияҳо, усули дурагакунии дур ва гайра. Дар баробари инҳо усули ситологӣ аҳамияти хеле бузург дорад. Дар солҳои охир усули гибридизатсияи(дурагакунии) ҳуҷайраҳои соматикии ҳайвонот ва растаниҳо хеле паҳн ва машҳур гардидааст.

Генетика ҳамчун илм бо шарофати дар таҳлили биологӣ истифода кардани ин усул, яъне усули риёзӣ ба вучуд омад. Г. Мендел усули микдориро дар омӯзиши натиҷаҳои дурагакунӣ истифода бурд. Усули риёзӣ барои омӯзиши ирсияти микдории аломатҳо, инчунин дар омӯзиши таѓириපазирий, баҳусус дар омӯзиши таѓириපазирии гайриирий ва ирсӣ истифода бурда мешавад.

Усули ситологӣ дар омӯзиши ҳуҷайра истифода бурда мешавад. Тадқиқоти соҳтмони хромосомаҳо якҷоя бо таҳлили

гибридиологӣ дар заминаи ситогенетикӣ асос ёфтааст. Дар замони ҳозира таҳлили конъюгатсияи хромосомаҳо (ба ҳамчашпиш) дар мейоз, мушоҳидаи мубодилаи байни хромосомаҳои гомологӣ ва гайригомологӣ тасаввуроти моро дар бораи барандаи маводи ирсӣ васеъ пахӯн мекунад.

Генетика усулҳои илмҳои муҳталифро истифода мебарад. Усулҳои кимиёвӣ ва биокимиёвиро дар аниқ намудани таснифоти аломатҳои ирсии мубодилаи мавод ва омӯзиши хусусиятҳои молекулаи сафедаҳо ва тезоби нуклеинӣ истифода мебаранд. Бештар усулҳои физикавӣ-кимиёвӣ дар инженерияи генӣ ва генетикаи молекулавӣ истифода мешавад. Генетикҳо, ки бо наслҳои гуногун кор мекунанд, бо истифодаи усулҳои тиббӣ, зоология, ботаника, микробиология ва дигар фанҳо корро ба пеш бурда метавонанд.

Мафҳуми умумии маводи генетикӣ ва хусусиятҳои он, нигоҳ доштани ахбори ирсӣ, тағирии ахбори генетикӣ, репарация, аз насл ба насл гузаронидани он дар ҳамаи мавҷудоти зинда омӯхта мешавад.

Маънои васеи ирсият, хусусиятҳои организмеро ифода мекунад, ки фарди ба худ монандро тавлид карда тавонад, он хусусиятҳоро ба наслҳои нав гузаронад. Маънои маҳдудии ирсият ифодаи хусусияти генҳо, детерминатсияи соҳти маҳсуси молекулаи сафедагӣ, назорати инкишофи аломатҳои ҷудогона ва организми мӯкаммал мебошад.

Дар асоси назарияи хромосомии ирсиятии Т.Морган муқаррар шудааст, ки генҳо дар хромосомаҳо ҷойгиранд ва воҳиди оддитарини ирсият мебошанд. Вале, табиати кимиёвии ген вакъҳои тӯлонӣ ноаён монда буд. Дар замони мо маълум аст, ки барандаи ахбори ирсӣ КДН мебошад. КДН молекуллаи полимериеро меноманд, мономери он нуклеотид мебошад, ки ба он 2-то асоси пуринӣ А-аденин, Г-гуанин, ва 2-то асоси пириимидинӣ Т-тимин, С-цитозин доҳил мешавад. Ҳар яке аз онҳо бо як молекулла қанди дезоксирибоза ва бокимондаи кислотаи фосфат дар намуди дезоксирибоза ва бокимондаи кислотаи фосфат дар намуди дезоксирибонуклеотидҳо, ки мономери таркиби КДН аст, пайваст мекунад.

Чи хеле, ки соли 1951 олимӣ америкӣ Э.Чаргафф нишон доаст, миқдори А-Т ба миқдори С-Г дар молекулаи КДН барабар мебошад, ки ин қоиди Чаргафф ном гирифтааст.

Ч.Уотсон ва Ф.Крик соли 1953 ба он қоида такъя намуда, нишондодҳои таҳлили рентгеноструктуриро дар лабораторияҳо кор карда, соҳти структуравии КДН-ро тартиб додаанд (Расми 8).

Уотсон ва Крик хусусиятҳои асосии соҳти КДН-ро чунин нишон додаанд: 1. Шумораи занчири соҳти нуклеотидӣ дуту мебошад.

2. Занчирҳо спирали ба тарафи росттобхӯрدارо монанданд, ки дар ҳар як тобиши даҳтогӣ асос дорад.

3. Занчирҳо дар атрофи якдигар ва атрофи тири худ тобхӯрдаанд.

4. Гурӯҳҳои фосфорӣ дар қисми берунии спирал ҷойгиранд ва асосҳо бошанд, дар дохил ба масофаи 0,34 нм дар зери кунчи рости тири молекула ҷойгиранд.

5. Занчирҳо байни асосҳо бо бандҳои гидрогенӣ пайваст шудаанд.

6. Ҷуфтҳое, ки асосҳои А -Т ва Г-С ро ҳосил мекунанд, ба дараҷаи олӣ маҳсус гашта мебошад, ба ҳамин тарик занчирҳои полинуклеотидӣ ба ҳам мувофиқ мебошанд. Дар асоси ин Уотсон ва Крик пешниҳод намуданд, ки генҳо аз ҳамдигар бо пайдарҳамии ҷуфти нуклеотидҳо фарқ мекунанд ва ахбороти ирсӣ дар ҳолати пай дар пайи нуклеотидҳо маҳфуз аст (нусхабардор карда шудааст).

Мутатсияҳо натиҷаи тағийирёбии пай дар пайи нуклеотидҳо мебошанд, ки нав пайдошавии генҳо дар структураи КДН дар якдигарпуркунии асосҳои онҳо ҷойгиранд ва ба ҷудошавии занчирҳои полинуклеотидҳои якдигарро пуркунанда (комплémentарнӣ) ва ҳосилшавандай нави занчирҳои комплекстарӣ аз нуклеотидҳои ҳуҷайра вобаста аст.

Пешрафти минбаъда дар фаҳмиши механизми репликации генҳо дар якҷоягӣ бо муваффақиятҳои генетикаи молекулӣ алоқаи зич дорад. Дар асоси ин тадқиқотҳо шоҳаи нави илми муҳандиси генӣ ташкил ёфт, ки он амалиёти генҳои фардӣ, ба даст овардани мувофиқати нави онҳо, мутатсияҳо аз рӯи ҳоҳиши тадқиқотчӣ, гузаронидани ҳуҷайраҳои як организм ба организми дигар ва бо ҳамин тарик соҳтани системai биологии, ки ягон вақт дар табиат мавҷуд набуда муайян карда шуд.

Ген воҳиди ягонаи ирсият буда, ҳиссачаи КДН-е мебошад, ки ахбори ирсии соҳти сафедаи муайянро дар бораи инкишофи аломати муайян мебарад.



Расми 8 Соҳти структуравии КДН

Ген дар ҳолатҳои гуногун мавҷуд аст, мисол: дар ҳолате, ки аллелҳо дар натиҷаи мутатсияҳои ҷои маҳсуси КДН ҳосил мешаванд. Агар ген ба мутатсияни якчандкарата дучор шавад, вариантаҳои аллелҳои зиёди гени додашуда ҳосил мешавад (бисёralлелизм). Аллелҳои як ген масъули вариатсияҳои гуногуни як аломат аст. Мисол гене, ки масъули инкишофи соҳти мӯйҳои одам аст, метавонад дар ҳолатҳои гуногуни аллелӣ вучуд дошта бошад: аллели мӯйҳои рост, ҷингила.

Аллелхое, ки якеашон пуркуват – доминантӣ (АА), дигарашон заифтар – рецессивӣ (аа) мебошанд бо ҳуруфоти лотинӣ ишорат карда мешаванд: доминанти бо ҳарфҳои якхелаи калон ва рецессивӣ бо ҳарфҳои якхелаи хурд. Дар хромосомаҳои гомологӣ генҳо мавқеи якхеларо ишғол мена-моянд. Сабаби он гарчанде аён набошад ҳам, онро бо индуксия ва репрессияи генҳо алоқаманд мешуморанд.

Аз рӯи ин масъулиятҳо тафрика аз таъсироти гуногуни се омил-ҳаста, ситоплазма ва муҳити атроф вобаста аст.

Ген хиссачаи КДН	Реаксияи биохимияӣ	Сафеда фермент	Реаксияи химияӣ	Аломат
------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------

Биологи олмонӣ Хамерлинг яке аз аввалинҳо шуда, мавқеи асосии таркиби ҳастаро нишон дод. Ӯ дар тадқиқотии худ обсабзи баҳрии калони якхӯҷайрагиро истифода бурд.

Баътар соли 1952 тадқиқотчиёни американӣ Беретс ва Кинг аз ҳӯҷайратухми бордоршудаи қурбоққа ҳастаи онро чудо карда гирифтанд ва онро ба ҳастаи марҳалаи баъдиҷиҷанини бластула, ки он аллакай аломатҳои тафриқашуда ба вучуд омада буданд, иваз намуданд. Дар бисёри ҳолатҳо аз ретсиپиентҳо қурбоққаҳои муқаррарӣ инкишоф меёфтанд. Натиҷаҳои ба даст омадашуда чунин фикрро ба миён меорад, ки гарчанде ба ҳаста дар протсесси инкишоф нақши доминантӣ калон бошад, нақши ситоплазма дар муайян намудани экспрессияи маводи ҳастагӣ гайраҳо дар тафриқа зиёд аст.

Эҳтимол он ҳастаро барои ба амал даровардани потенциалҳои генетикий ва ташаккули организми комил нопурра равона мекунад.

Инкишофи назарияи ҳӯҷайрагӣ дар нимаи дуюми асри XIX пешниҳоди ба эътибор гирифтани қонунҳои Менделро ба миён овард. Новобаста аз таҳлили гибридиологӣ-ситологӣ мавқеи ҳастаро дар ирсият асоснок намуд. Соли 1858 Р. Вирхов ба ақидаи «ҳӯҷайра аз ҳӯҷайра»-ро таҳқурсӣ гузошт. Ин ақида худтавлидкунии ҳӯҷайрагро эътироф мекунад.

Бинобар ин ба омӯзиши дақиқтари протсесси тақсимшавии ҳучайра - кариокинез ё митоз асос гузошт. Калимаи митоз аз ҷониби В. Флемминг пешниҳод шуда буд, ки он пурра тақсимшавии ҳастаро дар ҳучайраҳоӣ пӯсти саламандра нишон дода аст. Бо ин Флемминг дикқати тадқиқотчиёро ба тарафи хромосомаҳо ҷалб намуд. Дар ҳақиқат мағҳуми хромосома дертар соли 1883 аз ҷониби В. Валер дохил гашта шуда буд. В. Флемминг мушоҳида намуд, ки дар вақти митоз хромосомаҳо ба дарозӣ тақсим мешаванд, vale Е. Ванбенеден ба он дикқат дод, ки хромосомаҳои духтарӣ дар байни ҳучайраҳои духтарӣ охирин маводи хромосомаҳои модариро такрор мекунанд. Ҳамзамон ба қашфиёт ҳеле баҳои баланд доданд. Бинобар ин соли 1884 Э. Страсбургер чунин марҳалаҳои митозро чун профаза ва метафаза чудо кард.

Аз ин чост, ки дар ин давра фарзияи ядрогии ирсият ба миён омад, (В. Ру 1883. О. Тервіт, Страсбургер 1884).

Соли 1887 Вейсман чунин ақидаро баён кард, ки дар вақти ҳосилшавии гаметаҳо тақсимшавӣ ба таври дигар мегузарафт. Ин ду типи тақсимшавиро митоз ва мейоз номидаанд. Дар натиҷаи митоз ду ҳучайраи духтарӣ бо дастаи хромосомаҳои диплоидӣ ҳосил мешавад.

Дар ин ҳолат ҳам баъзан дар вақти тақсимшавии ҳучайра ва дучандшавии маводи генетикий ҳатогиҳо ба амал меояд. Ин ҳатогиҳо ва ноқисиҳо ба тағиیرёбии барномаи инкишофи генетикий оварда мерасонад. Тағииротҳое, ки дар структураҳои ирси (КДН) мегузарафт, ба инкишофи алломатҳои нав таъсир мекунад.

Фарқи тақсимшавии мейоз аз митоз дар он аст, ки ядро ба ду тақсим мешавад, vale хромосомаҳо як маротиба дучанд мешаванд. Дар натиҷаи ингуна тақсимшавиҳо ҳучайраҳои нав дастаи хромосомаҳои дучанд не, балки якчанда дорад.

Дар вақти якҷояшавии ду гаметаҳои гаплоидӣ дар зигота дастаи диплоидии хромосомаҳо барқарор мешавад. Аз ин чунин меояд, ки хромосомаҳое, ки аз гаметаҳои мардона ва занона ҳосил мешаванд дар раванди мейоз **рекомбинатсия** (қисмҳои худро, ҳиссаҳои худро иваз мекунанд) мешаванд.

Ҳамин тарик мейоз гуногунии маҷмӯи бузурги алломатҳои волидайн ва наслҳоро таъмин мекунад.

Ин гуногунӣ боз аз он сабаб зиёд мешавад, ки дар раванди конъюгатсия хромосомаҳои гомологӣ бо ҳиссачаҳои худ ҷой иваз мекунанд, ки ҳусусиятҳои ирсии худ на ҳама вақт якхелаанд.

Аломат ин оддитарин сифат ё ҳосияти алоҳидаи (морфологӣ, физиологӣ, биокимиёй ва ғайраҳо) фардҳо мебошад, ки бо онҳо аз якдигар фарқ мекунанд. Генотип ҷамъи ҳамаи омилҳои ирсии организм ё худ конституцияи ирсии он мебошад. Фенотип ҷамъи ҳамаи аломатҳо ва ҳусусиятҳои организм мебошад, ки дар раванди инкишофи фардӣ, дар натиҷаи таъсири генотип ва муҳити атроф пайдо шудааст. Генотипи организмҳо бо ягон аломат метавонад гетеро- ва гомозиготӣ бошад. Организми гомозиготӣ дар мавқеи муайяни хромосомаҳои гомологӣ аллелҳои якхела доранд - AA доминантӣ ва aa - ретсессиви. Дар организми гетерозиготӣ бошад, дар ҷойҳои хромосомаҳои гомологӣ аллелҳои гуногун ҷойгир аст(Aa).

Фенотипи организм аз рӯи ягон аломат, аз ҳисоби ба ҳам таъсиркунни ҷуфтни генҳои аллелии байни худ метавонад гуногун бошад. Ҳамин тариқ аломати доминантӣ дар вақти доминантии пурра, дар ҳолати гомозиготӣ ва гетерозиготӣ (генотипи AA ва Aa) vale дар ҳолати доминантии нопурра бошад, танҳо дар ҳолати гетерозиготӣ Aa, «а» аломати мобайни зоҳир мегардад.

Дар вақти кодоминантӣ дар фардҳои гомозиготӣ яке аз аломатҳо дар ҳолати гетерозиготӣ буда, ҳарду аломат якбора пайдо мешаванд. Мисол: гурӯҳи хуни системаи АВО (ГV) дар инсон дар натиҷаи кодоминантии аллелҳои AB пайдо мешаванд ва дар организм яку якбора ду антиген A ва B синтез карда мешавад.

Марҳалаҳои инкишофи генетика.

Маълумотҳои аввалин доир ба ирсият дар китоби олимони давраи антиқа ҷой доштанд. Ҳанӯз дар асри V то мелод ду назария мавҷуд буд: ирсияти мустақим ва гайримустақим.

Ҳиппократ ҷонидори ирсияти мустақим буд.

Нүктай назари Ҳиппократро Аристотел рад мекард, чунки ў чонибдори назарияи гайримустақим буд ва чунин меҳисобид, ки маводи репродуктивӣ аз тамоми қисмҳои бадан дохил намешаванд, балки аз маводи гизоӣ аз рӯи табиати худ барои соҳтмони қисмҳои гуногуни бадан равона шуда, ҳосил мешаванд.

Ҳануз соли 1871 назарияи пангенезис аз ҷониби Ф.Галтон ба таври таҷрибавӣ санҷида шуд. Галтон Ф. бузургтарин табиатшинос, бародари шогирди Ч. Дарвин буд. Ўхуни ҳарғӯшҳои сиёҳро ба ҳарғӯшҳои сафед гузаронид ва онҳоро байни худ дурага кард. «Ман инро дар се авлод тақ-

рор мекардам ва ягон изи ҳурдтарини вайроншавии тозагии зоти сафеди нуқра-гинро наёфтам»-менавишт вай. Файр аз ин дар соли 1865 ҳанӯз то нашри гипотезаи назарияи дарвинистии пангенезис, корҳои Г. Мендел «таҷрибаҳо бо растаниҳои гибридӣ» чоп шуданд, ки дар онҳо қонунҳои ирсияти гайримустақим, ки асоси генетика гашта буданд, ҷой дода шуданд.

Расми 9 Грегор Мендел
(1822-1884)

Таҷрибаҳои Г. Мендел ба
Ч.Дарвин номаълум буданд.

Дар корҳои худ «Таъсири бордории дутарафа ва ҳудбордорӣ» Ч. Дарвин (1876) ба маълумотҳои Гофман такя карда «Проблемаҳои намуд ва муҳталифии намудҳо»-ро (1869) навишт, ки дар он 5 маротиба Г.Мендел хотиррасон шуда буд. Ин ишора дикқати Дарвинро ба худ ҷалб накард. Муосиронаш Г.Менделро намефаҳмиданд. Биологияи он давра ба фаҳмиши фикрҳои гайр тайёр набуд, ба он нигоҳ накарда вай якумин олиме набуд, ки доир ба дурагакунии растаниҳо таҷриба гузаронида бошад. Мисол: набототшиноси олмонӣ И.Т. Калрейтер (1733-1806) қувваи гибридӣ ва натиҷаи якхелагии ҷуфтакунии ретсепрокиҳоро дар тамоку кашф кард.

Олимӣ инглис Т.Э. Найт (1759-1838) бо нахӯд таҷриба гузаронида, ба натиҷаи якхелаи дурагакунии ретсепрокӣ ба

ягонағии дурагаҳои насли аввал ба тақзияи дар вақти худгар-долудии дурагаҳо дикқат дод. Ба ин нигоҳ накарда, ягон олим то Г.Мендел құшиш ба харқ надод, ки натицаи микдории корхой худро таҳлил намояд: таносуби синфхоро дар байни дурагаҳои наслхои гуногун ҳисоб кунад.

Дастоварди асосии Г. Мендел он аст, ки вай принципҳои таҳлили гибридиологиро барои тафтиши фарзи-яи мухтасар-фарзияи доир ба меросй гузаронидани омилҳои дискретиро истифода бурд. Қонуниятҳои ирсият аз чониби Г. Мендел исботшуда, пурра соли 1900 аз нав аз тарафи олимон Г. де Фриз дар Ҳоландия, Карл Корренс дар Олмон ва Эрих Чермак дар Австрия исбот карда шуд. Олимон К. Корренс ва Э. Чермак боз як маротибаи дигар ҳақиқати қонунҳои Менделро доир ба нахұд исбот намуданд. Г. де Фриз бошад инро дар 16 намуди растаниҳо тасдиқ намуд. Ба инкишофи ирсият фаъолияти биологии олмонй А. Вейсман таъсири калон ра-сонд. Дар аввали аспи XX (1901) Г. де Фриз назарияи мутат-сиониро, ки дар бисёр ҳолатҳо бо назарияи гетерогенез мувофиқат дорад ва ба олими рус набототшинос С.И. Коржинский таалук дорад (1861-1900), инкишоф дод.



Расми 10 Томас Морган
(1866-1945)



Расми 11 Н.И.Вавилов
(1887-1943)

Мувофиқи назарияи мутатсионии С.И. Коржинский, Г. де Фриз чунин меҳисобид, ки аломатҳои ирсӣ мутлақо бетағири не, балки ҷаҳишноканд, баъди тағириотҳо мутатсиояи аломатҳои онҳо тағири мейбанд.

Дар инкишофи генетика мавқеи муҳимро назарияи хромосомии ирсият ишғол мекунад, ки бо номи эмбриолог-чаниншинос ва генетики американӣ Т. Морган (1866-1945) ва мактаби ўвобаста аст. Т. Морган ва шогирдони ўтасаввурот дар бораи ба таври ҳаттӣ ҷойгиршавии генҳо дар хромосомаҳо ва варианти аввалини назарияи ген-воҳиди ахбори ирсиро қашф кард. Проблемаи ген проблемаи марказии генетика қарор гирифт. Вай дар замони ҳозира низ аз нау такмил мейбад.

Инкишофи минъбадаи омӯзиши тағириёбии ирсӣ дар асарҳои олими рус Н.И. Вавилов (1887-1943) инъикос ёфтаанд ва дар соли 1920 қонуни қатори гомологияи тағирипазирии ирсӣ қашф шуд. Назарияи раванди мутатсионӣ дар соли 1925 бо мутагенези индуксияшуда такмил ёфт.

Микробиологҳои рус Г.А. Нетсон ва Г.С. Филиппов дар соли 1925 таъсири нури радиоактивиро бо раванди мутатсионӣ дар замбуруғҳои оддӣ мушоҳида намуданд. Дар соли 1927 олими американӣ Г. Миллер эффекти нурҳои ретгениро дар таҷрибаҳо бо дрозофиллаҳо (магаси меваҳо) нишон дод. Биологи дигари американӣ Дж. Старлер (1927) ҳамин гуна натиҷаро дар растаниҳо нишон дод.

Усули мутагенези индуксияшударо истифода бурда, олими рус А.С. Серебровский дар соли 1929 ба омӯзиши соҳти гени *Drosophila melanogaster* шурӯъ намуданд. Онҳо дар тадқиқотҳои худ (1929-1930) аввалин маротиба соҳти мураккаби генро нишон доданд. Ҳанӯз соли 1919 Ю.А. Филиппенко институти генетикаро ташкил намуда буд. Баъди марги вай ба институт Н.И. Вавилов сарварӣ мекард.

Дар соли 1930 А.С. Серебровский кафедраи генетикаро дар донишгоҳи Маскав таъсис дод. Соли 1948 асари барҷастаи худ «Таҳлили генетикӣ»-ро навишт, ки танҳо соли 1970 ба чоп баромад.

Дар солҳои 20-30 маркази илми тадқиқотии генетикӣ, институти биологияи таҷрибавии Маскав буд, ки аз ҷониби Н.И. Колсов солҳои 1916-1917 ташкил ёфта буд. Дар институт

С.С. Четвериков корҳои асосии худро дар таҷрибаҳои исботшуда оид ба аҳамияти раванди мутатсионӣ дар популятсияҳои табиӣ, анҷом дод.

Дар солҳои 40-ум Ҷ. Бидл ва Татум ба генетикаи биохимиявӣ асос гузаштаанд. Дар соли 1949 олимони амрикои К. Мак Леод ва М. Мак. Карни мавқеи генетикии кислотаи нуклеиниро исбот намуданд. Ин қашфиёт пайдоиши аломатҳои даврии навро дар генетика-генетикаи молекулавӣ нишон дод.

Пешравӣ дар рамзкушоии соҳти молекулаи КДН ба вирусологи амрикоӣ Дж. Уотсон ва физики англис Ф.Крик мансуб аст.

Проблемаи ген-масъалаи марказии генетика ба шумор меравад. Онро В.И.Иогансен ҳамчун воҳиди соҳтмони ахбори ирсӣ ва ҷудонашаванда ҷорӣ намудааст. Аввалин маълумоти муҳтасари генро Т. Морган дар асари худ «Назарияи ген» (1926) баён кардааст.

Хизмати зиёдеро дар фаҳмиши соҳт ва вазифаи ген Д, Бидл ва Е. Татум (1941) ба ҷо овардаанд. Назарияи пешниҳодкардаи онҳо ин аст «як ген-як фермент», ки бо тараққӣ додани илми нави биологияи молекулярӣ тасдиқ карда шуд. Дар замони ҳозира исбот шудааст, ки генҳо равандҳои ҳӯҷайраро назорат мекунанд. Ин назорат бо роҳи синтези ферментҳо ва дигар сафедаҳо мегузарад. Ин ферментҳо дар навбати худ синтези дигар маводи ҳӯҷайраро муайян мекунанд. Бо мурури вақт фаҳмиши ген шаклашро дигар намуд, чунки тадқиқоти генетикӣ ниҳоят пеш рафт. Дастварди аз ҳама беҳтарин, қашфиёти структурии КДН ва рамзҳои коди генетикӣ буд. Масъалаҳои ҳалнашуда, ки дар назди олимону генетикаи молекулярӣ меистод, механизме аст, ки фаъолнокии генро ба ҳӯҷайра «доҳил» мекунад. Гене, ки кори сафедаи ҳозимаро танзим мекунад - пепсин аст, ки вай дар ҳӯҷайраҳои махсусгашта амал мекунад ва дар пардаи луобии меъда ҷойгир аст. Ҳулоса ҳар як ҳӯҷайра дар дигар як узв ва дигар узви як намуд аз дигар намуд танҳо бо он фарқ мекунад, ки транскрипсияи генҳои гуногун, дар сафедаҳои гуногун ба микдори муайян синтез мешаванд. Яъне асоси ин-кишофи организм на танҳо генҳо мебошанд, ки дар онҳо пайдарҳамии аминокислотаҳои сафеда ба таври рамзи ифода

ефтааст (онҳоро структурӣ меноманд). Бояд ягон системаи танзимкунандай вақти кори як ген ва генҳои дигар мавҷуд бошад ва амал кунад.

Агар баъзе пайдарҳамиҳо бар КДН бояд регуляторӣ (танзимкунанда) бошад, ин гуна система инчунин дар таркиби геном дохил мешавад. Ҳуҷайраҳои ҳайвоноти ширхӯр қобилияти синтези 50 ҳазор намуд сафедаро доранд.

Ҳоло ҳиссачаҳои танзимкунандай КДН омӯхта шудааст, ки дар назди пайдарҳамии нуклеотидҳо ҷойгир аст ва ин ё он занчири политпептидии сафедаро ифода мекунад.

Маълумотҳо дар бораи механизми танзими фаъолияти генҳо дар ҳуҷайра ва танзими омӯзиши синтези ферментҳо дар бактерияҳои *E. coli* ба даст оварда шудааст. Соли 1961 олими франсавӣ Жакоб ва Моно як қатор таҷрибаҳое гузарониданд, ки мақсади ба даст овардани табииати индуksияи синтези ферментҳо дар бактерияҳои *E.coli* буд. Ҷунин мешумориданд, ки дар ҳуҷайраҳои *E.coli* қариб 800 фермент синтез карда мешавад. Синтези баъзе ферментҳо беист мегузарад ва онҳоро ферментҳои коститутивӣ меноманд, баъзеи онҳо танҳо дар иштироки индикатори лозимӣ синтез карда мешавад ва дар муҳити маданий босуръат месабзад, ки глюкоза зиёд дорад. Тадқиқотҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки барои сабзиши онҳо дар муҳити лактоза дошта, мавҷудияти ду маводи асосӣ зарур аст, ки *E.coli* синтез карда наметавонад.

Дар қатори унсурҳои танзимкунандай генҳо, қисми дигари онҳоро номбар кардан мумкин нест. Аввал, он ки дар наздики хромосомаҳо қисмҳои тезонандай транскрипсия ёфт шудаанд, ки дар масофаи калон аз қисми рамзноми пайдарпани ген ва промотори он ҷойгир аст. Механизми таъсири онҳо яке аз аҷоиботи номуайян дар биологияи молекулярӣ мебошад.

Дуюм, ин ки кори мӯътадили ген ба ҷойгиршавии қисмҳои хромосома дар охири пайдарҳамии рамзӣ, чун сигнали қатъ гаштани транскрипсия вобаста аст. Онҳоро терминатор меноманд. Дар баъзе генҳо терминаторҳоро дидан мумкин аст, ки дар дохили пайдарҳамии рамзном ҷойгир аст. Ғайр аз ин пайдарҳамии рамзноми бисёри генҳои эукариотҳо дар таркибашон порчаҳое доранд, ки ба сафедаи мазкур даҳле надорад. Ин дар он вақт имконпазир гашт, ки дар дасти оли-

мон аз як тараф маълумот дар бораи индувидуалӣ-инфиродӣ, аз тарафи дигар КРН-а индувидуалӣ барои сафедаҳои муайян пайдо шуд. Гарчанде маълум буд, ки КРН-а ин нусхай пуркундан ген мебошад. Вале маълум гашт, ки ҳиссачаҳои тӯлкашидаи КДН (онҳо дар инҷо ҳамчун гирех мебошанд) умуман бо КРН дурага нашудаанд. Лекин шахсан ин КРН интиқол шуда, сафедаи хушсифатро ҳосил мекунад. Зимнан онро дар дастаи рибосомаҳо дар айни транслятсия-кӯчондан, чудо мекунанд.

Ҳамин тарик муайян соҳтанд, ки КРН-аҳбори кӯчондашавандҳа ҳусусан аз пешинай ниҳоят дарози худ, КРН-и аҳбории аввалин ба вучуд меояд, яъне дар натиҷаи табдили КРН-а аввалий дар КРН-а аз занчири баъзе қисмҳои дохилий нест мешавад. Барои бартараф намудани ин қисмҳо ва аз нау дар ноҳияҳои КРН барқарор карда мешавад, ки ҷамъи онҳо занчири полипептидии додашударо рамznok мекунад. Ин равандро сплайсинг меноманд (маънояш банд-банд аз ҳиссачаҳои қанда барқарор намудан. Аз ин чунин бармеояд, ки ген чунин соҳт дорад: ҳиссачаҳои рамznoki генро экзонҳо ва экзонҳои бидуни рамзи онҳоро интронҳо меноманд).

Бори аввал тасаввурот дар бораи асосҳои физикий ва химиавии ирсият, ҳанӯз дар натиҷаи кор бо микроорганизмҳо, ба даст оварда шудааст. Бактерияҳо ҳанӯз ҷун барангезандай бемориҳои гуногуни инсон ва ҳайвонот мавриди омӯзиш қарор доштанд, ҳамчун мабҳаси қулайи тадқиқотии ирсият ва табиати маводи генетикий ба шумор мераванд. Вирусҳо нисбат ба бактерияҳо боз ҳам соҳти содатар доранд. Бинобар ин онҳо мавриди тадқиқ қарор гирифтаанд. Вирусҳо қобилияти афзоиши худро ҳатто дар ҳучайраҳои зинда ҳам гум накардаанд. Бактериофагҳо ба ҳучайраҳои бактериягӣ дохил мешаванд, дигар вирусҳо ба ҳучайраҳои ҳайвонҳои қалон ва растаниҳо дохил мешаванд ва қисми зиёди онҳо барангезандагони бемориҳо мебошанд.

Файр аз ин дар солҳои 40-уми асри XX ба ҷунин ҳулоса омаданд, ки дар микроорганизмҳо-прокариотҳо, ҳастаи муташаккил, раванди ҷинсӣ, табаддулоти генҳо мавҷуд нест. Вале таҷрибаҳои Ф. Гриффитс ва А. Зилбер шаҳодат медиҳанд, ки дар прокариотҳо бояд табаддулоти генҳо мавҷуд бошад.

Хеле кам, vale се шакли табаддулоти генҳо- рекомбинатсия дар бактерияҳо мавҷуд аст. Якум трансформатсия-таворуд (ворид кардани ахбори генетикий ба ҳӯҷайра), аст. Инро шахсан Г. Гриффитс мушоҳида кард. Таворуд дар ҳамон ҳолат мегузарад, ки аз КДН ҳӯҷайраҳои вайроншудаи яке аз бактерияҳо ба ҳӯҷайраи қобили таксим ворид гардад. Ҳолати нобаробаршуда дар табиат начандон зиёд вомехӯрад. Пеш аз ҳама на ҳамаи ҳӯҷайраҳо дар бактерияҳо қобили таворуд мебошанд. Ҳӯҷайраҳоеро, қобили фурӯ бурданӣ КДН-и бегонаро доранд, компоненти сохибихтиёр меноманд.

Файр аз ин КДН-и бегона бояд бо ягон КДН-и худӣ ягон ҳусусияти ҳешӣ дошта бошад. Вагарна дохилшавӣ ба хромосомаи бактериягӣ рӯҳ намедиҳад. Доду гирифти КДН байни ҳӯҷайраҳои бактериягӣ яктарафа мебошад. Ҳӯҷайраҳое, ки КДН-ро тавлид мекунанд, донорҳо номида мешаванд. Ҳӯҷайраҳое, ки қобилияти танҳо қабул кардани КДН-ро доранд, ҳӯҷайраҳои аксепторӣ ном доранд. Тори КДН оҳиста дар муддати якуним соат ба воситаи найчай онҳоро пайвасткунанда ба дигар бактерия ворид мегардад. Ин равандро ҳар лаҳза бо роҳи саҳт такон додани моддаи бактерияҳо қатъ кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат найчай пайвасткунанда қанда мешавад ва ба ҳӯҷайраҳои актсепторӣ танҳо ҳиссачаи КДН мегузарад. Бо донистани он, ки дар қадом қисми хромосомаҳои бактерияҳо гузариш ба амал меояд, тартиби ҷойгирии генҳоро дар онҳо муайян кардан мумкин аст.

Ҳамин тарик якумин ҳаритаи хромосомаҳои бактерияҳоро ба тартиб дароварданд. Маълум гашт, ки хромосомаҳои ягонаи бактериягӣ аввал надоранд. Он молекулаи ҳалқагии сарбастаи КДН-и доирааш 0,2 см. ва бисёркаратса печутобхӯрدارо мемонад.

Маълум гашт, ки на камтар аз 90%-и штаммҳои маълуми бактерияҳои чӯбчашакли рӯда - аксепторҳо, бокӣ ҳама донорҳо мебошанд. Ҳусусияти донор будан метавонад нест шавад, агар ба ҳӯҷайраҳои штамми донорӣ таъсири ултрабунафш ва мутаген расонда шавад. Дар баробари ин дар ҳӯҷайраҳои донор маводу масолехе мавҷуд аст, ки дар таркибаш КДН-и барандаи ахбори генетикий дорад. Онро F- омил ном гузоштаанд. Моҳияти ин омил вақте ки вируси

бактерияҳо-бактериофагҳо кашф шуданд, фаҳмида шуд. Дар соли 1915 олими канадагӣ Ф.Д. Эррел дар малаҳҳо мариизи сирояткунандаи даруунравӣ-исҳолро мушоҳида намуд, ки ин ба ҳашарот марговар буд. Ин бемориро кокобатсиллҳо ба вучуд меоранд. Бактерияи навкашфшударо Д. Эррел дар муҳити моддаи агар-агари саҳт афзоиш кунонида ҳодисаҳои ачиберио мушоҳида намуд: дар қисми зиёди зарфчаҳои Петри, дар болои агар-агар, ки қабати гафси бактерияҳо дошт, доғҳои шаффофи хурд-чойҳои фавтидаи бактерияҳо пайдо шуданд. Ин гуна ҳодисаро дигар тадқиқотчиён ҳам мушоҳида намуданд, valee танҳо Д.Эррел дарёфт намуд, ки бо вирус паразити бактерия сару кор дорад ва аввалин шуда паразити малаҳҳо кашф намуд. Ў низ якумин шуда калимаи бактериофагро-хӯрандаи бактерияҳоро пешниҳод намуд. Ниҳоят ба зуддӣ маълум гашт, ки фагҳо хеле васеъ паҳн гаштаанд. Д.Эррел онҳоро дар бактерияҳои чӯбчаҳои исҳоли хунин кашф намуд. Баъдтар, онҳо дар дигар намудҳои микроорганизмҳо, барангезандай бемориҳои вабо, махмалак (скарлатина) ёфт шуданд, фикри ба миён омадани терапияи фаги-табобати мариизиҳо аз ҷониби фагҳои пайдошаванда, ки солҳои 20-уми асри гузашта муваффакиятҳои калон дошт, пайдо шуд.

Вале маълум гашт, ки қисми зиёди фагҳо, агар яке аз ҳуҷайраҳоро кушанд, дигариро беосеб мегузоранд, организмо дар ҳолати беморӣ нигоҳ медоранд. Сабаби ин ҳодиса танҳо ба шарофати хизматҳои биохимики франсавӣ Андре Лвов дар солҳои 40-ум маълум гашт. Маълум гашт, ки ин КДН (баъзан фагҳо ҳам КРН доранд) дар капсулаи сафедагӣ ҷойгир аст. КДН- фаг ба бактерия дохил шуда, синтези сафедаҳои худиро, синтези КРН-и худиро ба амал меоранд. Дар онҳо ҳам сафеда қолиб (матритса) рибосомаҳои ҳӯҷаин сафедаҳои фагӣ синтез мешаванд. Худи КДН-и фагӣ дар ҳуҷайраҳои ҳӯҷаин фаъолона репликатсия мешаванд. КДН-и фагҳо ба ҳиссачаҳои фагҳо ҷудо мешавад, ки онҳо бо миқдори зиёд дар ҳуҷайраҳои ҳӯҷаин ҷамъ шуда, дар охир онро вайрон мекунанд. Ин гуна фагҳоро вирулентҳо меноманд.

Худи ҳамин сафеда ба дигар КДН-ҳои фагӣ имконият медиҳад, ки ба ҳуҷайраҳои бактерия дохил шуда, дар онҳо

хукмронй кунанд. Ҳамин тариқ бактерияхое, ки дар геноми онҳо КДН- фагӣ доҳил шудааст, ба таъсироти ҳамин гуна фагҳо тобовар аст, ки онҳо сабаби набудани ҳассосияти бактерияҳои барангезандай бемориҳо дар олами паразитҳо мебошад. Мисол инсоне, ки дар рӯдааш паҳнкирм мавҷуд аст, аз кирминаи ў дубора сироят намеёбад. Солитёр банджирме мебошад, ки доимо ягона аст. Агар сафедаи репрессор вайрон карда шавад, ин ҳусусан дар натиҷаи нурборон кардани ҳучайраҳо (бо нури ултрабунафш ба вучуд меояд), дар ин ҳолат КДН-и фагӣ аз геноми ҳӯҷаин берун омада, худро аз берун доҳил мегардонанд, яъне охири охирон ҳучайра ҳал мешавад. Фагҳое, ки қобилияти дар геноми ҳӯҷаин доҳил шудан доранд, лизогенӣ-ҳалкунанда ном доранд. Файр аз ин онҳоро камкунанда меноманд. Чунки онҳо на ҳамавақт ҳучайраҳоро аз байн мебаранд, vale ҳучайраҳое, ки дар геноми худ ин гуна фагҳоро доранд, дар ҳолати ҳалшавандагӣ-лизогенӣ мавҷуд аст. Барои омӯзиши генҳои костакунанда корҳои зиёде анҷом дода шудааст, ки баъзе онҳо бо пайдоиши муҳандисии генӣ алоқаманд аст.

Чунин мешуморанд, ки организмҳои олӣ ҳамин гуна системаи танзимкунандаи генетикӣ доранд, чун вирусу бактерияҳо. Бо вучуди он дар ин ҳолат механизми танзимкунанда ҳарактери мураккаб дорад. Чунин меҳисобанд, ки дар ҳайвонот ва инсон ҳар як оперон якчандто генҳои танзимкунанда дорад. Як гени структуравӣ метавонад чанд бор такрор ёбад ва як қатор пайдарпаиро ҳосил кунад.

Ҷойгишавии генҳо дар хромосомаҳо

Дар соли 1902 ду тадқиқотчӣ Валтер ва Саттон дар ИМА ва Теодор Бовери дар Олмон новобаста аз якдигар пешниҳод намуданд, ки генҳо дар хромосомаҳо ҷойгиранд. Ин ақида ба назарияи хромосомии ирсият асос гузошт. Ду аллели ҳангоми ҳосилшавии ҳучайраҳои ҷинсӣ дар ҷараёни мейоз ба хромосомаҳои гуногуни гомологӣ яъне ба гаметаҳои гуногун меафтад. Баъзе генҳои, ки аломатҳои гуногунро мурдиян мекунанд, вобаста ҷамъ мешаванд, гарчанде, ки онҳо дар хромосомаҳои ғайри гомологӣ ҷойгиранд, vale ин

хромосомаҳо бошанд, новобаста аз кадом волидайн гирифта шудаанд, дар гаметаҳо ҷамъ мешавад.

Параллелизм дар рафтори генҳо ва хромосомаҳо, дар раванди ҳосилшавии гаметаҳо ва бордорӣ ба фоидай пешакии он шаҳодат медиҳад, ки генҳо дар хромосомаҳо ҷойгиранд. Боз яке аз далелҳои аниқи дигари назарияи хромосомии ирсият дар он аст, ки алоқаи байни генҳои маҳсус ва хромосомаҳои маҳсус маълум гашт. Мавҷудияти чунин алоқаро аввалин маротиба дар таҷрибаҳои худ дорандай ҷоизаи Нобелӣ, Томас Хант Морган дар соли 1910 бо шогирдонаш соли 1916 дар дар магаси мева *Drosophila melanogaster* оғоз карданд. Т. Морган барои тадқиқоти худ магасҳои ҷашмсафедро истифода бурд. Вақте ки магасҳои сафедчашм бо магасҳои сурхчашм дурага карда шудаанд, таносуби ҳарду аломати волидайнҳо бо қонуни Мендел- ирсият мувофиқат накарданд. Ҳамаи магасҳо ҷашмҳои сурх доштанд, ки ин назарияи доминантӣ ин аломатро шаҳодат медиҳад. Дар натиҷаи дурагакунии байниҳамии наслҳои F1 аз чор се ҳиссаи наслҳо дар F2 сурхчашм ва як ҳиссаи он сафедчашм пайдо шудаанд, яъне ин ҳолат натиҷаи эҳтимолияти аломати доминантӣ будани «ҷашмони сурхро» тасдиқ менамояд. Муҳимаш он аст, ки дар F2 ҳамаи модинаҳо ҷашмсурх ва дар байни наринаҳо нисфаш бо ҷашми сурх ва нисфи дигари он бо ҷашмони сафед пайдо шудаанд. Ин пешгӯҳои ирсиятий ба қонунҳои Г.Мендел мувофиқат накард.

Натиҷаи дурагакунии модинаҳои ҷашмсафед бо наринаҳои ҷашмсурх тамоман дигар буданд. Чунин бармеояд, ки аз рӯи қонуни Г.Мендел аломати доминантӣ на дар ҳамаи наслҳои F1 дида мешавад. Баръакс, танҳо дар нисфи наслҳо магасҳо, чунин ранги ҷашм доранд ва нисфи дигар ҷашмони сафед. Файр аз ин ҳамаи магасҳои ҷашмсурх модина ва ҷашмсафед бошад нарина буданд. Дар натиҷаи дурагакунии онҳо байни ҳам дар F2 нисф ҷашмсурх ва нисф ҷашмсафед буданд ва ин аломат дар байни онҳо, яъне ҳардуи ҷисм баробар буд.

Т.Морган натиҷаҳоро чунин шарҳ дод: агар чунин ҳисобанд, ки гени дорои ранги муайяни ҷашм дар хромосомаҳои ҷинсӣ (Х-хромосома) ва дуюмин, ки хромосомаҳои нарина (Ү-хромосома) ин генро надоранд, яке аз хромосомаҳои ҷуфтӣ модина ва нарина мухталифанд, ин

хромосомаҳо бо мафҳуми генетикаи ҷинс вобаста аст. Ҳуҷайраҳои модинаи дрозофилло 2-то X-хромосома ва дар нарина X ва Y хромосомаҳо ташкил медиҳанд. Модинаҳо якторӣ X-хромосомаҳои модарӣ ва якто X-хромосомаҳои падариро мегиранд ва якто X-хромосомаи ҳудро ба духтарҳо ва яктои дигар X-хромосомаашро ба писарҳо медиҳанд. Наринаҳо бошанд X-хромосомаро аз модар гирифта танҳо ба духтарҳо медиҳанд. Бинбар ин аломатҳои бо ген муайяншавандай X-хромосома бо роҳи чилликшавӣ (крест на крест) мегузаранд. Наринаҳо ин аломатро ба набераҳо бо воситай духтарҳо ва писарҳо гузаронида метавонанд. Морган ба ҷунин ҳулоса омад, ки ранги сафеди ҷашм дар магаси дрозофилла ин аломати бо ҷинс часпида будааст, яъне гени муайянкунандай ин аломат дар X-хромосома ҷойгир аст. Оқибати ин назарияро Бриджест баъди 6-сол исбот кард.

Фарзияҳои асосии назарияи хромосомии ирсият

Аввалин маротиба аз ҷониби Т.Морган ин фарзия тартиб дода шудааст.

-Маводи ирсӣ дисcretӣ аст, яъне бо воҳиди алоҳидай генҳо ифода ёфтааст.

-Генҳо дар хромосомаҳо ҷойҳои маҳсусро ишғол менамоянд, миқдори генҳо дар хромосомаҳо мухталиф аст.

-Генҳо дар хромосомаҳо бо таври ҳаттӣ ҷойгиранд, масофаи байни онҳо дар воҳиди фоизии кроссинговер чен карда мешавад (1% кроссинговер= ба 1 морганоид).

-Генҳои як хромосомаҳо гурӯҳи часпишро (ҳампайвастагии генҳо) ба вучуд меоранд, кувваи часпиши генҳо аз масофаи байни генҳо вобаста аст.

-Миқдори гурӯҳҳои часпиш ба миқдори гаплоидии хромосомаҳои намуд баробар аст.

-Хромосомаҳои гомологӣ гурӯҳҳои якхелai часпишро ифода менамоянд, ки дар ҷойҳои маҳсуси онҳо генҳои аллелий ҷойгиранд.

Ҳаритаи хромосомаҳо

Натиҷаи тадқикотҳои гузаронидаи ҳудро таҳлил намуда, Т.Морган ба ҷунин ҳулоса омад, ки ирсияти генҳои як

хромосома часпида мегузарад. Ин генҳо дар як хромосома чойгиранд.

Генҳои дар як хромосома чойгиришуда ҳамчун воҳиди ягона ба ирсият мегузарад ва гурӯҳи часпишро ташкил мекунанд. Якчояшавии генҳо дар гурӯҳи часпиш аз ҳисоби кросинговер имконият дорад. Дар ин ҳолат хромосомаҳои гомологӣ бо қисмҳои ба ҳам монанди худ, ки дар онҳо генҳои аллелӣ чойгиранд, мубодила мекунанд.

Дар натиҷаи мубодила ё рекомбинатсияи хромосомаҳои сифатан нав як қатор аломатҳои нав ҳосил мешавад. Дар зери мафҳуми ба ҳарита даровардани хромосомаҳо ҳолати нисбии як генро ба дигар ген фаҳмидан лозим аст, аз рӯи кросинговер масофаи байни генҳои часпандаро муайян мекунанд, ки ин имкон медиҳад, ки ҳаритай хромосомаҳо тартиб дода шавад. Дар ин гуна ҳаритаҳо тартиби чойгирӣ генҳо дар хромосомаҳо ва масофаи нисбии онҳо ба тартиб дароварда мешавад. Савол ба миён меояд, ки барои чӣ онҳо тартиб дода мешаванд? Ба шарофати систематикои дурагакунӣ генотипҳои муайянро тартиб додан мумкин аст. Равияи мазкур дар селексия ояндаи калон дорад. Дар асоси он, ки зудии кросинговери байни генҳои алоҳида, дар гурӯҳи часпиш доимишт, Т.Морган масофаи байни генҳоро дар хромосомаҳо бо воҳиди мутлақ – фоизи кросинговер (аз рӯи пешниҳоди генетики рус А.С.Серебровский ин воҳид ба 1% кросинговер баробар буда морганоид ном дорад) муайян кард.

Чунин мешуморем, ки генҳои A ва B ба як гурӯҳи часпиш таалуқ доранд. Байни онҳо чилликшавӣ дар 10% рост меояд. Дар навбати ин генҳо дар масофаи 10 морганид чойгир аст. Агар ба ин гурӯҳ боз гени C таалуқ дошта бошад, он гоҳ барои муайян намудани мавқеи он дар хромосома фоизи чилликшавии онро бо ҳардун генҳои пештара, яъне A ва B муайян намудан лозим аст. Мисол: агар гени C бо гени A 3% чилликшавӣ дошта бошад, муайян намудан мумкин аст, ки гени C дар байни генҳои A ва B чойгир аст. Ё ин ки дар тарафи муқобил, яъне байни C ва B. Агар дар байни B ва C чилликшавӣ 7% бошад, он гоҳ дар хромосома онҳоро аз рӯи тартиби муайян чойгир менамоем. Агар чилликшавӣ дар бай-

ни генҳои В ва С 13%-ро ташкил кунад, он гоҳ аз рӯи расми 20 ҷойгир менамоем.

Бо роҳи зерин муайян намудани масофаи байни дигар гурӯҳҳои часпиш тартиби хаттии ҷойгирии генҳоро дар хромосомаҳо муайян намуд. Агар мавқеи генҳоро дар хромосомаҳои ягон организм муайян намоянд, бо ин роҳ ҳаритаи ситологии хромосомаҳои мазкур тартиб дода мешавад. Ҳаритаи ситологии хромосомаҳо, ки дар он ҳақиқати ҷойгирии генҳоро аввалин маротиба барои ҷуворимакка ва магаси дрозофилла тартиб дода шудааст. Усулҳои тартиб додани ҳаритаи ситологӣ чунин аст: бо қӯмаки мутагенҳо, аз навсозии гуногуни хромосомӣ-делетсия, транслокатсия ё инверсияро, ки ба тағиیرёбии қувваи часпиши генҳо индуксия мешавад, дар натиҷаи таҳлили генетикӣ муайян карда мешавад. Агар микдори муайяни генҳо бо як гурӯҳи часпиш таалук дошта бошад, дар натиҷаи транслокатсия ба дигар гурӯҳ мегузарад, он гоҳ ҳиссачаҳои транслокатсияшударо зери микроскопи нурӣ мушоҳида намуда, ҳаритаи ситологиро тартиб додан мумкин аст.

Дар вақти тартиб додани ҳаритаи ситологӣ, як қатор ҳусусиятҳои ғадудҳои луоби кирминаи баъзе ҳашаротҳо ба назар гирифта мешавад. Ғадуди луобии ҳашарот ҳаҷман қалон буда, бе онҳо тақсимшавии ҳӯҷайра ба амал намеояд. Баъд хромосомаҳо якчанд маротиба дучанд шуда метавонанд, валие хромосомаҳои духтарӣ чудо намешаванд. Ин ҳодиса энтомитоз ном дорад.

Дар натиҷа хромосомаҳои тасмашакл дар дарозии ҳатҳои қӯндаланг дида мешаванд. Ҳатҳо ё лавҳачаҳо нағз ранг карда мешаванд. Ҳатҳои қӯндаланг барои ҳар як хромосомаҳо ҳусусияти хос дорад. Микдор ва мавқеи лавҳачаҳо барои ҳар як хромосома хос аст, лавҳачаҳо барои маркерҳо-нишонгузорӣ ҳизмат мекунанд бо қӯмаки онҳо ҳарактер ва ҳаҷми чилликшавии хромосомаҳоро, инчунин мавқеи генҳоро муайян мекунад. Тартиб додани ҳаритаи ситологӣ ва генетикӣ барои тасдиқ намудани фарзияи назарияи хромосомии ирсият асос гузошт.

Мафхумҳои асосии генетика

Мансуб будан ба чинси муайян хусусияти асосии фенотипии фард мебошад. Дар инсон, ҳамчун дар дрозофилла ҳучайраҳои чинсии занона 2-тогӣ X-хромосома ва мардона бошад якто X-хромосома ва як Y-хромосома дорад. Ин гуна фарқияти байни чинсҳо ба аксарияти мӯҳрадорон, баъзе ҳашарот, bemӯҳраҳо ва баъзе растаниҳои дупалла хос аст, vale асосҳои генетикии муайян намудани чинс дар ҳамаи ин организмҳо як хел нест.

Механизми муайян намудани чинси инсон аз дрозофила бо он фарқ мекунад, ки барои ташаккули фенотипи мӯътадили нарина Y-хромосома шарт аст, ҳамин тариқ, организми занона дар ҳучайраҳои соматикӣ 2-го X-хромосома дорад, vale мардона Y ва X-хромосома дорад.

Дар ин гуна организмҳо ҳамаи тухмҳучайраҳо X-хромосома дорад ва онҳо ҳамаҷиҳата якхела мебошанд. Сперматазоидҳо дар онҳо ду навъ яъне X-ва Y-хромосома ҳосил мекунад ва дар вақти комбинатсияҳои бордоршавӣ чунин ҳолатҳо диде мешавад:

1. Ҳучайратухми X-хромосома дошта, бо нутфай X-хромосома дошта бордор мешавад. Дар зигота ду ҳучайраи X-хромосома дошта ҳосил мешавад. Аз он организми занона инкишоф мейбад.

2. Ҳучайраҳои X-хромосома дошта бо нутфай Y-хромосома дошта вомехӯрад, аз онҳо фарди мардина инкишоф мейбад.


Дар паррандаҳо ва парвонаҳо наринаҳо насли гомогаметӣ ва модинаҳо гетерогаметӣ аст (XX-нарина, XY-модина-расми 12.).

Чинсе, ки ҳар дуи хромосомааш якхелаанд, гомогаметӣ ном дорад, чунки ҳамаи гаметаҳояш якхела аст, ва организми хромосомаҳои гуногуни чинсӣ дошта, ду навъи гаметаҳо ҳосил мекунанд, гетерогаметӣ номиде мешавад. Дар инсон, ширхӯрон, дрозофилла - гомогаметӣ-модина, ва гетерогаметӣ нарина мебошанд. Аксарияти растаниҳо ва баъзе ҳайвонот хунсо – гермафрорит мебошанд, яъне фардҳо алломатҳои ҳардӯи чинсҳоро дар худ нигоҳ медоранд. Ин

организмҳои хунсо бо роҳи худбордоршавӣ, дар растаниҳо худгардолудӣ (ё худгардолудии дутарафа) афзоиш мекунанд.

Хулоса, дар баъзе ҳайвонот муайян намудани чинс ба муҳити атроф вобаста аст. Дар кирми баҳрии Вопеа, фарде, ки дар марҳиллаи кирминагӣ озодона шино мекунад, ба модина табдил меёбанд. Кирминаҳои ба бадани модинаи болиг часпида ба фардҳои нарина табдил меёбанд, ки ин ҳодиса аз тарафи ферменти махсусе, ки модина ҳориҷ мекунад, ба амал меояд. Моҳихое, ки дар рифҳои марҷонӣ зиндагӣ мекунанд, галаҳоро ҳосил мекунанд. Дар ин галаҳо якчандто модина ва якто нарина мебошад.

Вақте нарина мемирад, он гоҳ модинаи доминантии пурзӯр наринаҳои аз дигар гала омадаро меронад ва худаш ба моҳихо нигоҳубин мекунад ва дар охир ба нарина табдил меёбад. Дар вай хусусиятҳои фарди нарина пайдо мешаванд ва вай баъди ду ҳафта қобилияти ҳосил намудани нутфа пайдо мекунад.



Расми 12. Муайян кардани чинс

Механизми муайян намудани чинс дар кирми баҳрӣ аз ин ҷиҳат самарабаҳш аст, ки ногувории афзоиш ба зиёдшавии фарди нарина оварда мерасонад.

Аломатҳое, ки аз хромосомаҳои чинсӣ часпида ба мерос мегузарад, номи ба ирсият часпида гирифтааст. Дар инсон дар У-хромосома ҳеч небошад 3 гене ҳаст, ки яке аз онҳо барои тафриқаи тухмдонҳо, дуюмӣ барои зохиршавии антигенҳои мувофиқати гистонӣ ва сеюмӣ барои таъсир расонидан ба ҳамми дандонҳо таъсир мерасонад.

Аломатҳои ба X-хромосома часпида метавонад ба ирсият дар фардҳои мардона ва занона гузаронида шавад, аломатҳои бо У-хромосома часпида танҳо дар мардҳо диде мешавад. Фарди занона аз рӯи генҳои дар X-хромосомаҳо чой дошта ҳам гомо ва ҳам гетерозиготӣ буда метавонад, вале аллелҳои ресесивӣ дар онҳо танҳо дар ҳолати гомозиготӣ зохир шуда метавонанд. Гарчанде, ки дар фардҳои нарина танҳо якто X-хромосома мавҷуд аст, ҳамаи генҳои дар вай чой дошта, ҳатто ресесивӣ зуд дар фенотип зохир мешаванд. Ин гуна организм гемизиготӣ номида мешавад.

Қонуниятҳои асосии ирсият

Ирсият ҳамчун хосияти муттасили мавод дар байни наслҳо дар асоси тартиби аломатҳои ирсӣ ва принсипҳои ташаккули маводи ирсӣ мебошад.

Ба меросгирий ҳамчун раванди гузаронидани аломатҳо аз як ҳуҷайра ё организми тағиyrоftai наслҳо ба дигар, дар раванди афзоиш ба амал меояд.

Таҳлили қонуниятҳои ба меросгирий барои фаҳмиши моҳиятий ва қонунҳои ирсият зарур аст.

Раванди ба мерос додани ахбори чинсӣ аз як насл ба дигар насл номи меросгириро (ирсиятро) гирифтааст. М.А.Лобашев қайд карда буд, ки мағҳуми ирсият ва меросгирий яхела маъно надоранд ва бояд онҳо фарқ кунанд.

Ирсият хоси умумии зиндаҳоест, ки дар ҳамаи зиндаҳо зохир мешавад, ахбори ирсиро кор карда мебарояд ва ин тартибро шартан дар худ ва як катор наслҳо нигоҳ медорад. Ба меросгирий ҳусусияти гузаронидани ахбори ирсӣ мебошад, ки метавонад вобаста ба шакли афзоиш тағиyr ёбад. Дар натиҷаи афзоиши гайричинсӣ организми ягонаи волидайн ба ду ва ё зиёда қисмҳо тақсим мешавад ва дар ҳар яки он фарди нав ташаккул меёбад. Афзоиши гайричинсӣ дар растаниҳо,

инчунин дар занбұругұо ва баъзе ҳайвоңоти дарақаи паст, мисол дар кирмұо вомекұрад. Дар натичаи он дар байни фардҳои модарй ва духтарй монандии зиёд таъмин карда мешавад.

Дар натичаи афзоиши чинсій омезиши ду ҳүчайраи чинсій- гаметаҳо рух медиҳад, ки онҳо якто ҳүчайра, зиготаро ҳосил мекунанд ва аз он организми нав ташаккул мейбад. Гаметаҳо одатан ба организмҳои мұхталифи волидайнҳо дахл доранд.

Марҳалаҳои ҳаёттии инкишоф ва афзоиши чинсии зукариотҳои бисёрхүчайра бо роҳи тақсимшави ҳүчайраҳо мегузарад, яктоаш барои ҳосил шудани ҳүчайраи соматикӣ ва дуюмаш барои ҳосил шудани гаметаҳо. Раванди тақсимшавии ҳүчайраҳои бадан (соматикӣ) митоз номида мешавад. Дар натичаи митоз хромосомаҳои пеш аз тақсимшави дучанд мешаванд. Дар натичаи ин ҳамаи ҳүчайраҳои соматикии организм миқдори якхелай хромосомаҳо дорад. Бо роҳи митоз, инчунин зукариотҳои бисёрхүчайра низ тақсим мешаванд. Гаметаҳо дар раванди мейоз ҳосил мешаванд. Дар рафти мейоз шумораи хромосомаҳо ҳар як ҳүчайра ду маротиба тақсим мешаванд, vale յа маротиба дучанд мешаванд. Бино-бар ин шумораи хромосомаҳо дар гаметаҳо нисбат ба ҳүчайраҳои бадан ду маротиба камтар аст.

Қонунҳои асосии ирсият аз ҷониби Г. Мендел тақрибан солҳои 1865 кашф шудааст. Вай тақрибаҳои худро бо нахуд барои фахмиданы он ки алломатҳои фардии организм ба ирсият чй хел гузаронида мешавад, гузаронида буд. Натичаи тадқиқотҳои вай дар Ахбори ҷамъияти таърихи табиат дар шаҳри Брнои Чехословакия дар соли 1865 нашр шуданд, vale мақолаҳои вай дикқати олимонро ба худ қалб накард. Пурратар ба ин проблеммаҳо дахл кардан ва усулҳои аниқ ба Мендел муваффакиятго таъмин намуданд. Муваффакиятҳои вай дар он ҳолате ба даст омаданд, ки ба дигар ҳамкорони вай мұяссар нагашта буд. Пеш аз байни ҳам дурага кардани растаниҳо Мендел қарор дод, ки онҳо ба ҳатҳои покиза дахл доранд. Ҳусусияти асосии кори Мендел ҳалли миқдорй буд, яъне вай шумораи наслҳоро дар навъҳои гуногун ҳисоб намуд. Ин тарзи кор барои муайян намудани зуддии зохиршавии ноқилони алломатҳои алтернативий зарур буд.

Бо растаниҳои худгардолудшаванда-бо нахуди боғӣ кор карда истода, ҳафт аломатро таҳти тадқиқ қарор дод. Ба доимӣ будани ин аломатҳои растаниҳои худгардолудшаванда дар ҷараёни як қатор даврҳо боварӣ ҳосил намуд. Грегор Мендел растаниҳои алоҳидай аломатҳои фарқунанда доштаро дурага намуд ва аз онҳо тухмӣ гирифта, боз аз сари нав корид. Ин хел дурагакунӣ дурагакуни моногибридӣ номида шуд. Ҳамин тарик вай дурагаҳои насли аввалро (F_1) ба воя расонид. Ин растаниҳо аз рӯи ҳар як аломат ҳамшакл буданд. Мендел мушоҳида намуд, ки растаниҳои насли аввал танҳо яке аз аломатҳои алтернативиро зоҳир карда метавонад. Мендел ин гуна аломатҳоро (ранги зард, шакли ҳамвор-суфта) доминантӣ ва аломатҳои муқобили онҳо шакли чиндор ва ранги сабзро ретсесивӣ номид.

Ин натиҷаҳо қонуни аввали Менделро-қонуни ҳамшаклии дурагаҳои насли аввал ё қоида доминантӣ номида шуд. Баъдтар олимон муқаррар намуданд, ки доминантнокии яке аз аломатҳо нисбат ба дигар ниҳоят васеъ пахн шуда аст, вале умумӣ нест. Дар баъзе ҳодисаҳо доминантии нопурра дида мешавад.

Дурагаҳои F_1 - ба ҳусусияти аломати мобайнии волидайнҳо хос аст. Мисол дурагаи растаниҳои «даҳони шер» дар насли аввал аз дурагашавии волидайнҳои сурх ва сафед ҳосил мешаванд – ранги мобайниро (ранги сурхи сиёҳтоб-малионовӣ) дошт. Ин хел ранг барои он ҳосил мешавад, ки дар гулҳои гулобӣ нисбат ба сурхи сиёҳтоб пигменти сурх зиёдтар аст, вале дар гули сафед ин пигмент тамоман нест. Ҳамин тавр ҳам шуда метавонад, ки дар насли аввал аломатҳои ҳардӯи волидайнҳо зоҳир мегардад, ин ҳолатро кодоминантӣ меноманд. Мисол, агар яке аз волидон гурӯҳи хуни A ва дигарӣ B дошта бошад, он гоҳ дар хуни фарзандони онҳо антигенҳои барои гурӯҳи A ва B хос иштирок мекунанд, мавҷудияти ин антигенҳо бо реаксияи муайян муқаррар карда мешавад.

Мендел растаниҳоро сабзонда аз тухми растаниҳои насли аввал байни ҳам дурага ҳосил кард. Дар ҳосили ба дастовардаи насли F_2 аз дурагашавии растаниҳои тухмҳояшон суфта ва чиндор, на танҳо суфта, балки тухмҳои чиндор низ ба назар мерасиданд. Илова бар он ин нахӯдҳои гуногуншакл

дар як күсак пахлұ ба пахлұ месабзиданд. Мендел ҳисоб кард: 5475 тұхмән суфта, 1850 тұхмән чиндор рост меояд, ки таносуб он ба 3:1 баробар аст. Ин гуна таносуб дар дигар ҳодисаҳои дурагакунй ба назар мерасанд, дар ҳамаи ҳолатқо дар F_2 растаниҳои аломати доминантті дошта назар ба ретсессивій се маротиба зиёдтар ҳосил мешавад(3:1).

Ҳамин тарик, дар баъзе наслҳои F_2 аломатқо, ки дар дурагаҳои насли F_1 набуд, пайдо мешавад. Ин гуна натицаҳоро дар چуфти аломатқо низ дидан мумкин аст. Дар ҳамаи ҳолатқо растаниҳои дори аломати ретсессиви дар «покиза»-гүй афзоиш мекунанд, наслҳои онҳо дар оянда низ (F_3) ҳамин гуна фенотип доштанд.


Аломатқои доминантті бошад, дар F_2 ду хел буданд: аз се ду ҳиссаашон «покиза», vale дар наслҳои бөкимонда аз се ду ҳиса дар F_3 нокілони аломатқои доминантті ва ретсессивій дар таносуби 3:1 вомехұрад. Ин таносуб қонуни дуюми Менделро ифода мекунад. Ин қонун таczия номида мешавад.

Дар охир исбот карда мешавад, ки натицаи кори Мендел барои растаниҳо, инсон ва ҳайвон рост меояд. Дар ҳодисаҳои комбинантті ё доминантті нопурра наслы F_2 аз се синф иборат аст: дар чоряки ҳодисаҳо аломатқои як волидайн, дар чоряки дигар дуюмй ва нисфи онро фардҳои ба насли F_1 монанд таңкил медиҳанд.

Барои шархи ин натицаҳо бо таҷрибаҳои худ чунин фарзияро пешниҳод кард. Аломатқои алтернати-вій ба монанди суфтагүй ва чиндорғүй дар тұхмұ аз тарафи баъзе омилқо муайян карда мешавад, ки (холо онқоро генқо меноманд), аз волидайнхо ба наслқо бо ёрии гаметаҳо мегузараид, ҳар як омил метавонад дар як ё якчанд шаклҳои алтернативті вучуд дошта бошад (холо аллелқо меноманд), ки ҳар яки онҳо барои яке аз шаклҳои алтернативті барои ҳосилшавии аломат қавобгар аст. дар ҳар як растании нахұд 2 ген қойғир аст, ки бо худ ягон аломатро зохир карда метавонад, яке аз падар ва дуюмй аз модар гирифта шуда аст.

Ҳамин тарик дар ҳар як растании нахұд, дуто гене ҳаст, ки ба шакли тұхм таъсир расонда метавонад ҳар яки онҳо ё ба шакли суфта аллели суфта, ё ба шакли чиндор, аллели чиндор қавоб медиҳад. Фардхое, ки дар он ду ген барои аломати мазкур қавобгар аст, монанд аст-гомозиготті номида мешавад -

АА, аа. Фарди гетерозиготи ҳамон фардест, ки ду гени алломати мазкурро ифода мекунад, яне ду аллели гуногун дорад Аа. Дурагаҳои насли F_1 аз онҳо ҳосил шуда: растаниҳои гомозиготии суфта ва гомозиготии чиндор, аз рӯи аллелҳо даркорӣ гетерозиготӣ мебошанд. Ҳамшаклии дурагаҳои F_1 Менделро ба чунин хулоса овард, ки фардҳои гетерозиготӣ яке аз аллелҳо доминантӣ буда, дигарааш ретсессивӣ мебошад.




Расми 13. Доминанти нопурра

Мендел чунин хулоса кард, ки ду гене, ки барои зохир шудани алломатҳои алтернативӣ хизмат мекунанд, дар давоми ҳаёт бо ҳам омезиш наёфта, алоҳида амал мекунад, гаметаҳои алоҳида ҳосил мекунанд.

Дар навбати худ фардхой дурага аз гаметахои доминантӣ бо алели A ва гаметай ретсессиви бо алели a ҳосил мекунанд. Гаметахо покиза мебошанд, чунки аз ҳар як ҷуфти генҳои аллелӣ якто аллел мебаранд. Ин ҳулюса дар наਮуди фарзияи покизагии гаметахо аз ҷониби Мендел барои шарҳи таҷзияи аломатҳо дар насли F₂ дар натиҷаи 2 маротиба такрори шаклҳои дурагаҳои гетерозиготӣ пешниҳод шуда буд.

Баъдтар вақте, ки ноқили ирсӣ будани хромосомаҳо номаълум гашт, ва қонуниятҳои тақсимоти онҳо шарҳи худро ёфт, фарзияи «покиза»-гии «гаметахо»-и Мендел аз ҷиҳати ситологӣ асососнон карда шуд ва қонун дониста шуд.



Расми 14. Ҷуфтикунни моногибриди

Қонуни «покизагии» гаметахо ҷунин садо медиҳад: гаметахо аз ҷиҳати генетикий покиза мебошанд, чунки ҳар яки онҳо дар натиҷаи мейоз дастаи гаплоидии хромосомаҳоро доро мешавад ва мувофиқати дастаи якҳелан генҳо, яъне ҳар як ҷуфти генҳои аллелӣ яктои аллел доранд.

Механизми таъмин намудани покизагии гаметаҳо, камшавии микдори хромосомаҳо дар мейоз, дар натиҷаи чудошавии хромосомаҳои гомологӣ бо генҳои аллелӣ дар гаметаҳои гуногун.

Мендел фарзияи худро бо роҳҳои гуногун санҷид. Яке аз онҳо дар натиҷаи истифодаи васеи генетикҳо дурагакуни таҳлилӣ ном гирифт. Дар фардҳои дорои алломати доминантӣ дошта, генотипи он метавонад гомозиготӣ (AA) ё гетерозиготӣ (Aa) бошад. Дар ҳолати доминантии пурра, организмҳои AA ва Aa, аз рӯи фенотип аз ҳам фарқ надоранд. Барои муайян намудани генотипи онҳо дурагакуни таҳлилӣ гузаронида мешавад., яъне фарқи генотипаш номаълум бо фарди гомозиготии ресесивии аллелҳои мазкур дурага карда мешавад (aa).

Агар дар наслҳо дар як дурагакунӣ ҳамшаклӣ дучор ояд (ҳамаи фардҳо алломати доминантӣ дошта бошад), он гоҳ генотипи фарди таҳлилшаванд гомозиготӣ (AA) мебошад, агар дар наслҳо таҷзияи 1:1 бошад, яъне 1/2 - бо алломати ресесивӣ ва 1/2 бо алломати доминантӣ, гоҳ фарди тадқиқотӣ аз рӯи генотип (Aa) гетерозиготӣ мебошад.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } P \text{♀ } AA \times \text{♂ } aa & \text{б) } P \text{♀ } Aa \times \text{♂ } aa \\ \text{G } A & \text{G } A \\ \text{a } & \text{a } \\ \text{F}_1, \text{Aa } \text{Aa } \text{Aa } \text{Aa} & \text{F}_1 \text{ Aa } \text{ Aa } \text{ aa } \text{ aa } \end{array}$$


Г.Мендел қайд кард, ки қонунийтҳои ирсияти қашфнамудаи вай ҳарактери статистикий дорад. Яъне ҳамаи ҳодисаҳои гирифтани алломатҳо аз волидон ба қонуни эҳтимолият итоат мекунад: чӣ қадаре фардҳо зиёд таҳлил карда шаванд, ҳамон қадар таносуби эмперикӣ-таҷрибавӣ ба назарааш наздик меояд. Бинобар ин дар силаҳои хурд, аз вақти таҳлил намудани наслҳои кам, ҳодисаҳои ногаҳонӣ метавонанд ба қачравии назарраси нишондиҳандаҳои таҷрибавии назариявӣ оварда расонанд. Мисол, қисми зиёди фарзандони волидон гетерозиготӣ, дорои алломатҳои ресесиви мебошанд, новобаста ба он, ки аз рӯи қонуни таҷзия (3:1) аз рӯи фенотип эҳтимолияти зоҳир шуданро 25% ташкил менамояд.

Аз ин чунин бармеояд, ки қонунийтҳои ирсияти ҳақиқиро танҳо дар вақти таҳлили шумораи бисёри наслҳо бо

рохи якчоя намудани аломатдои оилаҳои якхела пайдо намудан мумкин аст.

Барои муайян намудани қонуниятҳои Менделӣ шароитҳои зерин зарур аст: баробарии эҳтимолияти пайдо шудан ва фаъолияти якхелаи ҳамаи навъи гаметаҳо; мавҷуд набудани интихоби бордорӣ; қобилияти ҳаётни якхелаи зиготаҳо.

Сабаби вайроншавии ин шароитҳо метавонанд генҳои марговар, марги фардҳо дар давраи барвақтии чанинӣ ё байди чанинии инкишоф гарданд.



Расми 14. Асосҳои ситологии чуфтикунни моногибридӣ

Бинобар ин дар вакти дурагакунии фардҳои гетерозиготӣ дар наслҳо ба ҷои таҷзияи оддӣ аз рӯи фенотип 3:1 таҷзия аз рӯи генотип 1:2:1 мешавад

Чуфтикунни ди- ва полигибридӣ.

Чуфтикунне, ки дар он волидон аз ҳам бо ду чуфт аломат фарӯж мекунанд, номи дигибридиро гирифт. Дурагаҳои гетерозиготӣ аз рӯи ду ген дигетерозиготӣ номидан мешаванд.

Дар вақти таҳлили ба мерос гирифтани ду ва ё зиёда алломатҳои алтернативӣ (дар вақти дурагакунии полигиридӣ), Мендел қоидай тақсимоти бевоситаи генҳоро муқаррар карда буд. (Қонуни сеюми Мендел); генҳои ҷуфти аллелҳои гуногун ва ранги муқаррарии онҳо новобаста аз якдигар, озодона дар наслҳо якҷоя мешаванд. Минбаъд нишон доданд, ки ин қонун барои генҳои дар хромосомаҳои гуногун ҷойдошта даҳл дорад. Мендел ин қонунро аз натиҷаи дурагакунҳои растаниҳои ба ду ҷуфт алломат фарқунанда (ҳам шакл ва ҳам ранг) қашғ намуд. Растаниҳои модарӣ тухмҳои суфтаи зард ва падарӣ бошад чиндори сабз ҳосил мекарданд. Мувофиқи қоидай доминантӣ ва қонуни ҳамшаклии дар натиҷа дурагаҳои насли аввал F1 ҳамашон суфтаю зард ҳосил шуданд. Растаниҳои аз ин гуна тухмӣ ҳосилшуда, худ аз худ гардолуд карда мешуданд ва дар натиҷа ҳосили насли F2 гирифта шуд. Мувофиқи қонуни таҷзия боз шаклҳои нахӯди чиндор ва ранги сабз дар онҳо дучор шуданд. Дар ин ҳолат тартиби гуногунии алломатҳои тақсимшаванда ба назар мера-сидаанд. Ин пайдоиш моҳияти қонуни сеюми Менделро нишон медиҳад. Дар дурагаҳои дигибридии мушоҳидашаванда тухми дурагаҳои насли дуюм F2 бо таносуби зерин ба таҷзия дучор шуданд: 315 суфтаи зард, 108 сабзи суфта, 101 зарди чиндор, 32 сабзи чиндор. Ин таносуб бо 9:3:3:1 наздик аст. Як мисоли ба ин монандро дар инсон дида мебароем: Фарз кардем, ки шахсони дигетерозиготӣ аз рӯи ростдастӣ ва мешчашмӣ издивоч карданд (AaBb). Дар организми дигетерозиготӣ 4-то гамета ҳосил мешавад: AB, Av, aB, av. Ҳамаи гаметаҳо баро-бар мебошанд (25%). Ҳамин тарик дар вақти дурага кардан ҳар яктои гаметаҳои модарӣ бо гаметаҳои падарӣ омезиш мейбанд. Аз рӯи ҳисботи ҷадвали Пеннетӣ маълум мегардад, ки аз 16 комбинатсияи имконпазир дар насли дуюм 9-то алло-мати доминантӣ дорад (AB), яъне мешчашми ростдаст, дар се-тои якум мешчашми чапдаст (Av), дар сетои дигар чашмкабу-ди ростдаст (aB). ва якто чашмкабуди чапдаст (av) ҳосил шуд.

Вале бархӯрди ногаҳонии гаметаҳо дар вақти бордорӣ комбинатсияҳои (якҷояшавии) озоди хромосомаҳоро, ки генҳои зигота ҷойгиранд, таъмин менамоянӣ, ки бо пайдо шудани комбинатсияҳои алломатҳо дар наслҳо оварда мерасонад.

Растаниҳои модарӣ гаметаҳои ABC ва падарӣ abc ҳосил мекунанд, дар навбати худ насли якум тригетерозиготӣ AaBbCc мешавад.

Дар натиҷаи доминантнокӣ тухми ин гуна растаниҳо супта, рангаш зард ва гули рангаш сурх сиёҳтобро ҳосил мекунанд. Агар ҳамаи генҳо новобаста гузаранд, он гоҳ организми тригетерозиготӣ 8 навъи гаметаҳоро ҳосил мекунад. (ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abc);

Ноҳост омезиш ёфтани 8 навъи гаметаҳо ба пайдошавии 27 синфи гаметаҳо оварда мерасонад. Дар натиҷаи доминантнокӣ ба ин 27 синфи генетикӣ ҳамагӣ 8 навъи гаметаҳо мувоғиқ меоянд, ки растаниҳо аз ҷиҳати зоҳирӣ фарқашон чунин аст:

- 27- супта, зард, сурх,
- 9- супта, зард, сафед,
- 9- супта, сабз, сурх,
- 9- чиндор, сабз, сурх,
- 3- супта, сабз, сафед,
- 3- чиндор, зард, сафед,
- 3- чиндор, сабз, сурх,
- 1- чиндор, сабз, сафед,


Ҳамин тарик ҳар як гени нав микдори нави гаметаҳои гуногуни худро ду маротиба афзун мекунад. Микдори синфҳои генетикӣ (генотип) се маротиба меафзояд. Яъне фарди гетерозиготӣ аз рӯи п-чуфти генҳо, метавонад, 2п типии гаметаҳо ва 3п генотипҳои гуногун ҳосил намояд.

Таҷрибаҳои Мендел асоси инкишофи генетикаи мусоир гаштаанд. Ба Мендел мұяссар гашт, ки конуниятҳои ирсиятро ошкор созад. Мендел ҳамчун объекти тадқиқоти организми хело қулайро интихоб намуда буд. Вай ҷуфтикуниҳои ҷандинкараторо бо иштироки растаниҳо гузаронид ва онҳоро ба тарзи риёзӣ кор карда баромад. Конунхое, ки аз корҳои вай бармеоянд, чунинанд:

Мисоли дурагакуни растаниҳои зеринро дила мебаросм.

Растаниҳои модарӣ-
тухмҳои сүфта – АА
тухмҳои зард – ВВ

растаниҳои падарӣ
тухмҳои чиндор – аа
тухмҳои сабз – вв



Расми 15. Ҷуфтикунни дигибриди

1. Аломатҳои ирсӣ бо воҳиди фосиладори (дискретӣ) генҳо муайян карда мешавад ва наслҳо аз волидон дар раванди афзоиш мегузарад.
2. Ҳар як аломати ирсии растаниҳо бо ҷуфти генҳо муайян карда мешавад.

3. Генҳое, ки ин ё он аломатро муайян мекунанд, метавонанд дар ду ҳолат қарор дошта бошанд: дар ҳолати фардҳои гетерозиготӣ, яке аз онҳо (доминантӣ) метавонад зоҳиршавии дигарро (рессесив) рупӯш намояд.
4. Дар вакти мейоз ду аъзои ҳар як ген ҷуфтни генҳо аз ҳам чудо шуда, ба ҳуҷайраҳои гуногун мегузаранд. (қонуни таҷзия).
5. Ҳар як насл дар натиҷаи бордорӣ ҷуфтни генҳоро бар як аломат мегирад -бо як ген (ба воситаи гаметаҳо) аз ҳар як фарди волидӣ.
6. Генҳои ҳар як фарди волидӣ дар наслҳо фаъолияти ҳудро гум накарда, бокӣ мемонанд, яъне ҳусусияти доимиятнокӣ доранд.
7. Дар вакти мейоз генҳои як ҷуфт новобаста аз ҷуфтни дигари генҳо ба авлодҳо мегузаранд, агар онҳо факат дар хромосомаҳои гуногун ҷойгир шуда бошанд (қонуни тақсимоти бевоситаи генҳо).

Аломатҳоеро, ки ирсияти онҳо ба қонунҳои мӯкарраркардаи Мендел исбот мегардад, аломатҳои менделишуда меноманд. Баъзе аломатҳои менделишудаи инсон дар ҷадвал нишон дода шудааст. Ҳамин аломатҳои менделишуда, ба тарзи моногенӣ, яъне бо як ген назорат карда мешавад.

Таъсири тарафайни генҳои аллелӣ

Зоҳиршавии доминантӣ, ҳамаи ҳолатҳои таъсири тарафайниро мукаммал месозад. Ба гайр аз ин ҳодисаҳо низ маълуманд, ки мавҷуд набудани онҳо муносибати доминант ретсесивӣ ё аниқтараш кодоминантианд. Мисол оддитарин таъсири тарафайни ин гуна аллелҳо- ин ирсияти антигенҳои гурӯҳи хуни инсон мебошад:

A; B; AB; O; гени зоҳиршаванда аст.

Се хели аллели ин ген маълум аст: JA, JB, JO.



Дар ҳолати гомозиготӣ JA JA эритротситдо антигени сатҳии A (гурӯҳи хуни A ё 2-юм) доранд. Дар ҳолати гомозиготӣ JB JB эритроситдо антигени сатҳии B (гурӯҳи хуни B ё 3-юм) доранд. Дар ҳолати гомозиготӣ JO JO эритротситҳои гурӯҳи A ва B надоранд Гурӯҳи хуни O ё 1).

Дар ҳолати гетерозиготӣ JA JO гурӯҳи хуни 2-юм; JB JO гурӯҳи хуни 3-юм; гурӯҳҳои хуни A (2-юм) ё B (3-юм) аст.

Эритротситҳо мувофиқан танҳо антигенҳои А ва В доранд. Ин аллакай ҳодисаи доминантии пурра мебошад. Агар одам гетерозиготӣ JA JB бошад, эритротситҳои вай ҳардӯи антигенҳоро доранд, ҳодисаи кодоминантӣ А ва В (гурӯхи хуни AB ё 4-ум) мушоҳида мешавад. Аллелҳои JA JB дар ҳолати гетерозиготӣ новобаста ба якдигар кор мекунанд, ки онро бо ёрии усулҳои иммуногенетикий муайян мекунанд.

Донистани таҳлили генетикии гурӯхи хун аҳамияти қалони амалий дорад, зоро, ки дар одамони гурӯхи хунашон О дар плазмаи хун гемаглютин ва дар гурӯхи AO- гемаглютини α , β мавҷуд аст. Одамони гурӯхи хунашон AB дар плазмаи хун α ва β надоранд. Бинобар ин аглютинин, хусусан эритротситҳоро бо аглютиногенҳои A, аглютинини эритротситҳоро бо аглютиногенҳои B ба ҳам пайваст мекунанд. Дар асоси ин гуна муносибатҳо системаи хунгузаронӣ асоснок карда шудааст.

ГУРӮҲХО	ГЕНОТИПҲО
I (0)	J ₀ J ₀
II (A)	J _A J _A , J _A J ₀
III (B)	J _B J _B , J _B J ₀
IV (AB)	J _A J _B



Генотип 1:1:1:1

Фенотип 1:1:1:1

Расми 16 Бисёраллелизм

Таъсири тарафайни генҳои гайриаллелӣ.

Қонуниятҳои пештар дидашудаи ирсияти аломатҳо роҳҳои бештар олдии ирсиятро ифода мекунанд, ки бо он бо инкишофи аломат як ген ҷавобгар аст, гарчанде таҳлили ирсияти аломатҳо нишон медиҳанд, ки алоқаи байнин генҳо ва аломатҳо якранг нест. Баъзе ҳодисаҳое вомехӯранд, ки як ген бо инкишофи якчанд аломатҳо (ҳодисаҳои плейотропия) ҷавобгар аст., vale инкишофи як аломат аз таъсири тарафайни якчанд генҳои гайри аллелӣ вобастааст. Вобаста ба ин дар замони ҳозира ҷунин тасаввуроте пайдо шуд, ки муносибатҳои тарафайни генҳо ва аломатҳо мураккаб ва гуногунанд, таври фенотипӣ зоҳир гаштани аломатҳо натиҷаи таъсири тарафайни генҳои зиёд дар системаи генотип мебошад.

Навъҳои асосии таъсири тарафайни генҳои гайриаллелӣ- комплементарнокӣ, эпистаз, полимерияро дидембароем.

Таъсири комплементарнокии генҳо.

Таъсири комплементарнокии генҳо (якдигарро пурра кардан) ин амали пуркунандагии генҳои гайриаллелии доминантӣ аст, ки ба пайдоиши амалии самараи нави фенотип оварда мерасонад. Мисоли ин гуна таъсири тарафайни пайдошавии ранги сурх (сурхи бунафш) дар гулҳои нахӯди ҳушбӯй, дар вакти ҷуфтакунии ду растаний бо гулҳои сафед шуда метавонад.

Ранги гулҳои ин растаний дар натиҷаи якдигарро пурра кардани аллелҳои ду ген: яке аз он (A) ба кор карда баромадани пропигменти (маводи беранг, пигменти аввала), vale дигар (B) –барои коркарди ферменте, ки пропигментро бо пигмент табдил додан пайдо мешавад. Бинобар ин дар фардҳое, ки дар генотипашон генҳои доминантии A ва B дар як вакт амал мекунанд, гулҳои сурх (пропигмент-фермент пигмент), дар ҳама ҳолатҳои бοқимонда гулҳои сафед буданд. Ирсияти ин аломатро дар мисоли ҷуфтакунии ду растаний нахӯди ҳушбӯй ранги гулаш сафед мушоҳида мекунем.

Генотип ААВВ х aaBB А-пропигмент
 Фенотип сафед сафед а-мавчуд
 набудани пропигмент

Гаметаҳо АВ аB В-фермент

Генотип AaBb х AaBb

Фенотип сурх

Гаметаҳо AB, Ab, aB, ab

Комплементарнокӣ

Нақшай 3

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB сурх	AABb са- фед	AaBB сурх	AaBb сурх
Ab	AABB сурх	AABb сурх	AaBb сурх	AaBb сурх
aB	AaBB сурх	AaBb сурх	abBB сафед	aaBb сафед
ab	AaBb сурх	Aabb са- фед	aaBb сафед	Aabb сафед

$$F_2 \frac{A - B}{9} : \frac{A - bb}{3} : \frac{aaB}{3} : \frac{aabb}{1}$$

Сурх сафед таҷзия аз рӯи фенотип 9:7

Таҳлили ирсияти ин аломат нишон дод, ки генҳои В ва А новобаста аз якдигар пурра мувофиқи қонуни сеюми Мендел ба ирсият мегузаранд, вале ба шарофати таъсири тарафайни сафедаҳо (пропигмент ва фермент) масолеҳи амалии ин генҳо, таҷзияи менделиро аз рӯи фенотип дар F_2 9:3:3:1 ба 9:7 иваз мекунад.

Дар ҳодисаи дидашуда ҳар яке аз генҳо дар алоҳидагӣ инкишофи аломуатро таъмин карда наметавонад. Ранги сурхи гулҳо танҳо дар натиҷаи инкишофи амали якҷояи ду гени комплементарӣ (пуркунандагӣ) инкишофт мейбад.

Мисоли таъсири тарафайни пуркунандагии генҳо дар инсон, ирсияти ранги мӯй шуда метавонад. Яке аз генҳои пуркунанда-гени (M) ба коркарди пигменти сиёҳ-меланин,

дигараш (R) ба коркарди пигменти сурх чавобгар аст. Гени (M) бо се аллели зерин ифода меёбад:

M^{BK} -микдори ками меланин

M^{BK} -микдори зиёди меланин

M^{BW} -микдори миёна

M^B -микдори ками меланин

Вариантҳои гуногуни ранги мӯй дар инсон боиси якчояшавии аллелҳои генҳои M ва m дар генотип мешавад. Дар баъзе ҳолатҳои якчояшавии аломати пуркунанда-чилои маҳсус зохир мегардад.

Эпистаз

Эпистаз -ин таъсири тарафайни генҳои гайриаллелӣ аст, ки дар натиҷаи он як гени ҷуфти аллелӣ (эпистатикий) таъсири ҷуфти дигари генҳоро пахш мекунад. Гени пахшшу-да, гипостатикий ном дорад. Гени таъсири пахшкунанда расо-нида, ингибиторӣ ё супрессорӣ ном дорад.

Ду шакли эпистазро ҷудо мекунанд: доминантӣ ва рет-сессиви. Дар эпистази доминантӣ супрессор аллели доминанти (A^{Bab}) дар эпистази ресесивӣ аллели ресесивӣ дар ҳолати гомозиготӣ ($aaB1B2$) эпистази доминантиро дар мисоли ирсияти ранги меваҳои қаду дида мебароем. Чунин мешуморем, ки ранги B ба ранги меваҳои қаду (B ранги зард, вранги сабз), вале гени A ингибиторӣ, генҳои B ва B буда, ба онҳо имкон намедиҳад, ки ин рангҳо зоҳир гарданд. Агар қадуҳои гомозиготии сафед ва зардро ҷуфт намоем дар насли 1-ум ҳамаи қадуҳо меваи сафедро ҳосил мекунанд, чунки натиҷаи таъсир бо таносуби 12:3:1 таҷзия ба амал меояд. Ин ҳодиса таҷзияи менделиро инкор намекунад, чунки натиҷаи таъсири гени ингибитор A фардҳои AB ва Abb аз ҷиҳати фенотипӣ фарқ намекунанд ва меваи сафед доранд. Ҳангоми эпистази доминантӣ нисбияти дигаре, низ ба ҷашм мерасад, ки дар синҳои фенотипии F2 дида мешавад. Мисол дар вакти ҳодисаи ирсияти ранги парҳо дар мургон таҷзия аз рӯи фено-тип дар насли 2-юм 13:36 13/16 бо парҳои сафед ва 3/16 бо парҳои рангнок пайдо мешаванд. Инчунин шарҳ дода мешавад, ки парҳои ранга танҳо дар фардҳое инкишоф меёбанд, ки гени эпистазӣ-пахшкунанда (J) надоранд, вале дорон гени до-минантии рангдихандаи (пигментатсия) (C) мебошад. Дар

ҳамаи ҳодисаҳои бокимонда ранги парҳо сафед мешавад. (J) – ингибиторӣ рангдиҳанда мавҷуд набудани ингибитсия, ва С – пигмент, с-мавҷуд набудани пигмент. Расми 24.

Эпистази ретссесивиро дар мисоли феномени Бомбей – ирсияти ғайри муқаррарии антигенҳои гуруҳи хуни АВО дар инсон дидан мумкин аст. Маълум аст, ки синтези антигенҳои эритроситарии системаи АВО бо се алели генҳои (J) назорат карда мешаванд: кодоминантни JA ва JB. Дар шахсоне, ки гуруҳи хуни якум доранд, античисмҳо мавҷуд нестанд. Шахсоне, ки гурӯҳи хуни дуюм доранд, антигени А доранд. Шахсоне, ки гурӯҳи хуни чорум доранд, дар эритротситҳояшон ҳарду антиген мавҷуд аст.

Дар оилае, ки модар гурӯҳи хуни якум ва падар гурӯҳи хуни дуюм дорад, ду духтар бо гурӯҳи хуни чорум ва якум таваллуд шудаанд. Пайдо шудани ин фарзандони гурӯҳи хуни чорум дошта дар ин оила гӯё бо қонунияти ирсияти аломатҳои гуруҳи хуни системаи АВО итоат намекунад, чунки барои инкишофи гурӯҳи хуни чорум иштироки ду аллели кодоминантӣ зарур аст.

Таҳлили ҳешу таборӣ нишон дод, ки духтари хуни гурӯҳи чорум дошта аллели JA-ро аз падар ва аллели JB-аз модар ва модар онро аз модари худ гирифтааст, вале дар вай аз рӯи фенотип зоҳир намегашт, чунки дар ин ҳолат гени ингибиторӣ мавқеи пашшкунандагиро гирифта буд -эписатази рессесивӣ. Аз сабаби он, ки аллели ретссесивӣ ниҳоят кам дучор мешавад, дар популатсияҳо аллелҳои JA JB таъсири ингибитории худро танҳо дар ҳолатҳои гомозиготӣ зоҳир мекунад, вариантҳои ирсияти мазкури гурӯҳи хуни АВО ниҳоят кам аст.

Нишондиҳандай зудӣ ва дараҷаи фенотипии зоҳиршавии генҳо дар фоизи фардҳое, ки аломати дар фардҳо нисбат ба ҳамаи барандаҳои ген аст, мебошад.

Пенентрантнокӣ-ин зудии фенотипии зоҳиршавии генҳо дар фоизи фардҳое, ки аломати дар фардҳо нисбат ба ҳамаи барандаҳои ген аст, мебошад.

Экспресивнокӣ –дараҷаи зоҳиршавии фенотипии ген ё дараҷаи зуҳуроти аломат мебошад. Ҳар дӯи ин аломат дар ҳолати ирсияти полигенӣ метавонанд барьalo тағиیر ёбанд.

Аксарияти бемориҳо ба тарики полигенӣ ба ирсият мегузаранд, ҳамаи барандаҳои генҳои нокис пенентрантнокӣ ва экспрессивнокии гуногун доранд ва вобаста ба беморӣ кам ва ё зиёд зохир мешаванд. Ба онҳо бемориҳое, ки тамоили ирсӣ доранд, дохил мешаванд. Онҳо дар дараҷаи муайян аз омилҳои муҳит вобастаанд. Шароити муҳити атрофро тағиیر дода истода ба экспрессивнокӣ ва пенентрантнокӣ таъсир мекунанд. Инкишофи бемориро суст ё тамоман қатъ менамояд.

Омилҳои мавҷудаи муҳит барои инкишофи атеросклероз (зиёдхурокхурӣ, осеббинии асабӣ, тарангшавии асабӣ) имкон медиҳад. Барои он маводи бо ҳӯрок дохилшаванда – миотропин-холин ва метионин ба он монеъ мешаванд. Дар нағбати ҳуд шахсони ирсияти вазнин дошта, шароити муайянни муҳитро муҳайё намуда, (тартиби рӯз, ҳӯрок, давоҳо) метавонанд ба амал омадани ин бемориро қисман ё пурра бартараф намоянд.

Аз мисолҳои овардашуда маълум мешавад, ки ба ирсият гирифтани аломатҳо шояд дар зери назорати дучанда бошад: ҳусусияти сифатии аломат полигенӣ, моногенӣ ба ирсият мегузарад, vale дараҷаи инкишофи аломат полигенӣ аст. Мисоли ирсияти полигенӣ метавонад гени анемияи ҳуҷайраҳои досшакл шавад, ки дар байни аҳолии соҳили Баҳри Миёназамин паҳн шудааст. Дар савияи ҳуҷайрагӣ ин ба он оварда мерасонад, ки эритротситҳо нисбат ба гени мутантӣ гомозиготӣ мебошад ва шакли досро гирифта, вазифаи ҳуд яъне интиқоли оксигенро ба шуш ва ба бофтаҳо иҷро карда наметавонанд.

Ғайр аз ин дар организм дигар тағииротҳо низ ба ҷашм мерасад: қалон шудани ҳаҷми сибурӯз, зарабинии пӯст, дил ва гайраҳо. Дар генҳои гетерозиготӣ тамоили часпидаи эритротситҳо ба назар мерасад. Онҳо часпида рагҳои хунгардро банд мекунанд, вазифаи қисми зиёди узвҳоро вайрон мекунанд. Ҳар ду намуди ирсият (моногенӣ ва полигенӣ) якдигарро пурра карда, системаи ягонаи ирсиятро ба вучуд меоранд.

Ҳодиссан шлейотропия

Дар катори ҳосияти номураттабии генотип яклухт аст ва намешавад, ки ҳамчун ҷамъи генҳои алоҳидай оддии

механикӣ омӯхта шавад. Ин ягонагии генотип пеш аз ҳама дар унсурҳои алоҳидай генҳо, ки дар алоқаи тарафайни зич мавҷуд аст, ифода мейбад.

Инкишофи алломатҳои организм бо таъсири тарафайни генҳои зиёд муайян карда мешавад. Аз дигар тараф ҳар як ген амали якчанд карата дорад, ба инкишофи як то не, балки ба алломатҳои зиёди организм таъсир карда метавонад, ки ба генҳои зиёд вобаста шудааст. Аксарияти алломатҳо дар натиҷаи таъсири тарафайни генҳои бисёр дар одамон пайдо мешавад.

Ҳамин гуна таъсири бисёркаратай як ген плейотропия номида мешавад. Мисоли он фенилкетонурия. Аз норасоии як фермент алломатҳои зерин пайдо мешаванд: камақлӣ, вайроншавии ранги бадан (пигментация), ранги мӯйҳо, пайдо шудани тезоби пироангур (фенилпировиноградная кислота) дар пешоб ва гайра.

Танзими зудии шиддати генҳо

Ба амал омадани ахбороте, ки дар КДН маҳфуз аст, дар якчанд марҳилаҳо мегузарad. Чи хеле, ки маълум аст, дар ҳар як лаҳзаи мухтасар ҳучайраҳои ҳамаи ахбори генетикии дар хромосома бударо якбора истифода намекунанд. Маълумоте, ки доир ба синтези сафедаи маҳсус дар ҳиссаҳои КДН чой доранд, ген номида мешавад. Ин гуна генҳо, ки сафедаро ба-рои алоқаи байни протсессҳои ҳучайра рамзномекунад, якҷоя дар зери назорати шиддатнокӣ мебошад. Мачмӯи зерини генҳо бо системаи умумии танзим – оперон номида мешавад. Танзимшавӣ дар якчанд дараҷаҳо мегузарад. КРН полимераза ба коркарди КДН-митохондриалий на аз рӯи интихоб шурӯъ мекунад. Ин фермент қобилияти ба ҳиссаҳои КДН таъсир карданро (промотор) дорад, ки дар наздикии ген чойгир аст.

Ба шарофати ин коркарди КРН-м аз ҷои маҳсус сар мешавад. Суръати ҳосилшавии КРН-м аз пай дар пайии нуклеотидии худи промотор вобаста аст. Файр аз он сафедаи ре-прессор «қабул мекунад», ки КДН полимераза транспиратси-яи генҳоро шурӯъ мекунад ё не. Репрессор бо тариқи маҳсус банди кӯтоҳи КДНро дар аввали ген шинохта мегирад. Агар

ба вай ин гуна оператор пайваст шавад, он гоҳ КРН полимераза ба ҳатти арзии КДН ҳаракат мекунад. Агар хучайра бо ягон сабаб ба масолеҳи генҳои мазкур эҳтиёҷ дошта бошад, он гоҳ ба репрессор зарур меояд, ки аз оператори ҳуд чудо шавад.

Танзими зудии генҳо дар организмҳои эукариотӣ, нисбати бактерияҳо мураккаб мегузарад. Се синфи мухталифи КРН-полимераза мавҷуд аст, ки ҳар яки он барои коркарди молекуллаи КРН-и синфи ҳуд ҷавобгар аст(КРН-р, КРН-н, КРН-а) .

Дар танзими зудии генҳо бо таъсири максималӣ дар олами ҳайвонот як қатор механизмҳо истифода мешаванд. Ин вазифаи умумии онҳо аз сарфи бехудаи энергия ҳуддорӣ на-мудан, ба хучайра таъмин намудани шароити лозимӣ мебошад.

Сплайсинг-дар фазо қандашавии он ген, пайдоиши он дар баъзе генҳо, ба намуди ҳиссаи бурридашудаи пурра не, балки ҳиссачаҳои ҳурди ба тӯли геном таҳсилшуда мебошад.

Дар вақти транскрипсия КРН-а (про КРН-а) ҳосил мешавад, ки он баъд ба протсесинг дучор меояд, дар ин ҳолат ҳиссаи КРН-а таҷзия мешавад. Бурида шудани интронҳо аз мобайни молекула лида мешавад. Ҳамин тарик, ахбор дар бораи масолеҳи гени дар бисёр ҳиссачаҳои пайдарпайи полинуклеотидӣ рамзномаи карда мешавад, бо иловаҳо (интронҳо) чудо карда шудааст. Доир ба соҳти вай ягон ахборе надоранд.

Экзон -соҳти интронӣ дар қисми зиёди генҳои эукариот мушоҳиди шудааст, ки инчунин дар вирусҳое, ки ба онҳо таъсири мерасонад. Интронҳо дар генҳои прокариотҳо мавҷуд нестанд. Дарозии интронҳо дар ҳадди васеъ тағйирёбандӣ аст ва метавонад аз экзонҳо дарозтар бошад.

Тағйирпазирӣ ва шаклҳои он

Тағйирпазирӣ модifikatsionӣ, комбинативӣ, ва мутасиониро аз ҳам фарқ мекунанд, ки аҳамияти онҳо дар протсеси онтогенез ва таҳаввул ғуногун мебошад.

Организмҳои зинда дар раванди таҳаввулот қобилияти ҷавоб додан ба тағйиротҳои морфофизиологӣ пайдо намуданд. Ин тағйиротҳо бо таъсири мухити атроф мегузаранд ва

онҳоро генҳо идора мекунанд. Ин хусусият ба организмҳо имконият медиҳад, ки ба шароити муҳити атроф мутобикат пайдо намоянд. Дар навбати худ тағиیرпазирӣ – ин хусусияти зиндаҷонҳо, дар пайдо намудани аломатҳои нав ё гумкардаи худ аст. Ду навъи тағиирпазирӣ фарқ карда мешавад: **фенотипӣ** (ғайрирсӣ) ва **генотипӣ** (ирсӣ).

Дар зери мағҳуми тағиирпазирӣ ирсӣ тағиир ёфтани маводи генетикиро дар назар доштан лозим аст, вале тағиирпазирӣ ғайрирсӣ ин ҷавоби организм ба таъсироти муҳити атроф мебошад. Тағиирпазирӣ ғайрирсӣ танҳо дар ҳудуди меъёри реаксия тағиир меёбад.

Тағиирпазирӣ ирсӣ метавонад натиҷаи мутатсияҳо, рекомбинатсияи хромосомаҳо ё тағиiri генҳои доҳили хромосомӣ бошад. Тағиирпазирӣ ирсиро дар навбати худ ба комбинативӣ ва мутатсионӣ тақсим мекунанд. Тағиирпазирӣ комбинативӣ ин натиҷаи якҷояшавии генҳо ё якҷояшавии хромосомаҳое ҳаст, ки аллелҳои гуногунро мебаранд ва ин дар пайдо шудани аломатҳои нав дар наслҳо ифода мейёбад.

Инчунин тағиирпазирӣ онтогенетикиро низ фарқ кардан мумкин аст. Тағиирпазирӣ онтогенетикий ин ба амал овардани меъёрий реаксияи организмҳо дар вакт, дар рафти инкишофи фардии онҳо мегузараид. Бинобарин, онро ба шакли тағиирпазирӣ ирсӣ доҳил мекунанд. Як қатор далелҳое мавҷуданд, ки тағиирпазирӣ онтогенетикиро ба тағиирпазирӣ ирсӣ наздик мекунад.

Тағиирпазирӣ модификатсионӣ.

Таъсироти муҳити атроф дар фардҳо метавонанд тағииротҳое ба вучуд биёранд, ки онҳо барои фард муғид, зарарнок, бетаъсир ё мутобиқшаванда бошанд. Назарияи таҳаввулотиро Ж.Б.Ламарк ба як қатор ҳатоғиҳо роҳ дода шарҳ медод, ки тағииротҳои ирсиро ба модификатсионӣ монанд мекард. Ин тасавуроти Ламарк барои замонаи вай як ақидаи пешрафта буд, вале таърифи механизми раванди таҳаввулот нодуруст буданд ва олимони он даварро ба гумроҳӣ мебурданд.

Яке аз тадқиқотчиён дар омӯзиши тағиирпазирӣ модификатсионӣ К.Нагели мебошад, ки тадқиқотро дар як намуди растани ястребника дар хоки аз гизо бойи бο-

таники Мюнхен гузаронил. Онҳо гулдои зиёд карда то дараҷас тағъир ёфтанд, ки ба растани пештара монанд набуданд. Агар ин растаниро боз ба ҷои аввалай хеш баргардонем, он гоҳ вай боз шакли пештараи худ яъне шакли хурди растаний, гулдои хурди камҳосилро қабул мекунад.

Аввалин маротиба ба тадқиқоти микдории тағъирпазирии модификатсионӣ олим - генетик В. Иогансен сарукор гирифт. Вай вазн ва ҳаҷми тухми лӯбиёро барои тадқиқ гирифта буд. Ондоро дар шароити таъсири гуногуни муҳит, ки дар он растани инкишоф меёфт месанҷид.

Як катор тағъирпазирии модификатсионӣ мавҷуд аст. Аз ҳама маълумтарини он тағъирпазирии адаптивӣ, тағъиротҳои гайрирсӣ мебошанд, ки барои организм муғиданд, организмро ба шароити муҳити зист мутобиқ мегардонанд.

Дар ҳайвонҳои мӯинадор дар вакти паст шудани ҳарорат мӯина гафс мешавад. Обутоб додани пӯст (офтобдихӣ) дар инсон ин. тағъирёбии адаптивӣ нисбат ба нурдои офтоб аст.


Тағъирпазирии адаптивӣ ин реаксияи ҳучайраҳо ва организм ба тағъироти муҳити атроф, ки пештар ба организм таъсир карда буданд, мебошад. Ҳамаи онҳо дар ҳудуди меъёри реаксияи генотипи мазкур ба амал меояд.

Фенотипи фард на танҳо аз генотип, балки аз омилҳое, ки фард дар он арзи вуҷуд дорад, вобаста аст.

Дар давоми ҳаёт фард ба шароити муҳити зисти худ алоқаи бевосита дорад. Маълум аст, ки ба рафтор омилҳои генетикий ва омилҳои муҳити атроф таъсир расонида метавонанд. (масалан режими ҳӯрок, вазъияти оилавӣ ва г.) дар барабари ин далели идора кардани ин равандҳо аз тарафи ягон ген мавҷуд нест. Соли 1967 У.Робенбеллер дар рафтори замбӯрҳои асал мушоҳида гузаронид ва ба ҳуносae омад, ки «рафтори гигиений»-и онҳо дар вакти партофтани кирминаи худ аз хонаашон, факат ҳамон вакт гузаронида мешавад, ки агар кирмина до ба қасалии сирояткунанда гирифтор шуда бошанд. Ин ҳодиса дар чунин пай дар пай гузаронида мешавад: азвал хонаҷаро күшода, баъд кирминаро ба беруни мепартоянд. Аз ин чунин маълум аст, ки рафтори онҳо аз тарафи гени ресесивий идора карда мешавад.

Маълум аст, ки як қатор вайроншавии ирсии мубодилаи мавод дар инсон ба психология ва хусусан ба рафтори вайтаъсир мерасонад. Дар натиҷаи галактоземияли бо чинс начаспидаи мутатсияи ретсессиви, навзодҳо шири модари худро истеъмол карда наметавонанд (баъзан умуман ширро), бинобар ин сустшавии организм, инкишофи сусти чисмонӣ ва аклӣ ба назар мерасад. Ин вайроншавиҳо ба норасонии ферменти маҳсуси галакто-1-фосфат-урицилтрансфераза вобаста аст.

Шаклҳои тағирпазирии модификатсионӣ



Расми 17. Тағирпазирии гайриири

Ин фермент ба табаддулоти каталитикии галактоза ба глюкоза –қанди ягона, ки аз тарафи ҳучайраҳо ҳосил карда мешавад, ҷавобгар аст. Коркарди ин фермент аз тарафи гени аллели доминантии галактоземия идора карда мешавад.

Шизофрения як намуди психоз буда дар синни 15-45 солагүй пайдо шуда метавонад. Дар популацияхи гуногун зудии вай аз 0,8 то 2% расида метавонад. Усулҳои тадкиқотӣ имконият дод, ки бо муайян намудани монандии волидон дар оилаҳои бемории шизофрениядошта ин беморӣ дар байни хешу табор зиёд дода мешавад ва онҳо чӣ қадаре, ки наздик бошанд, ҳамон қадар бештар вомехӯрад. Агар ҳардӯи волидон касал бошанд, ҳавфи бештар дар наслҳо пайдо шудани он касалӣ дода мешавад.

Шаклҳои тағирпазирии ирсӣ

схеман кроссинговер

A





B

аберратсияи дохилхромосомӣ

полиглоидия

B



тағирпазирии рағги царрандаш
нашинаи қумик-турухтав

тағирпазирии болҳон
нашинаи дрозофил

D

G

Расми 18. Тағирпазирии ирсӣ

А-чилликшавии хромосомаҳо,

В-аберратсияи хромосомаҳо,

В-полиглоидия, Г-Д -тағирпазирии иқдорӣ.



писарҳо аломати ўро мегиранд. Модинаҳои гомогаметӣ (ХХ) як хромосомаро аз модар, дигарашро аз падар мегиранд.

Агар хромосомаи падарӣ барандаи аллели доминантӣ бошад, онгоҳ ҳамаи онҳо мисли модар ва падар аломати доминантиро новобаста аз он, ки қадом генро аз модар гирифтаанд, соҳиб мешаванд. Аломат дар ин ҳолат ба таври чилликшавӣ ба ирсият мегузарад, аз модар ба писар ва аз падар ба духтар.

Мавқеи ҷойгиршавии генҳо дар хромосомаҳои ҷинӣ.

Таҳлили ҷойгиршавии генҳо дар хромосомаҳо нишон медиҳад, ки **X**- ва **Y**- хромосомаҳо аз рӯи таркиби генетикӣ фарқ мекунанд ва аз рӯи аксарияти генҳо онҳо нисбат ба якдигар гомологӣ намебошанд. Танҳо қисмҳои начандон калони **X** ва **Y**-хромосомаҳо гомологӣ мебошанд. Қисми зиёди генҳо дар хромосомаҳо генҳои аллелиро дар **Y**-хромосомаҳо надорад. Дар **Y**-хромосомаҳо гурӯҳи начандон калоне дида мешавад, ки дар **X**-хромосомаҳо дида намешавад. Генҳое, ки дар қисмҳои ғайри гомологӣ ҷойгиранд, бо ҷинс часпида ба ирсият мегузаранд, бо **X**-хромосома ё бо **Y**-хромосома мечаспанд. **X**-хромосомаи –аллели ретсесивии часпида бештар дар намояндаи ҷинси гетерогаметӣ зоҳир мегардад, гени **Y**-хромосома дорои чунин ҷой (локус) нест ва аллели ретсесивии **X**-хромосома дар шумораи ягона зоҳир мешавад.

Дар инсон бемориҳои зерин бо **X**-хромосома часпида ба ирсият мегузаранд - **Далтонизм** (рангкӯрӣ), **ҳемофилия** (гемофилия-лахта нашудани хун). Гарчанде, ки ин аломатҳо ба таври ретсесиви ба ирсият мегузаранд, онҳо дар мардҳо нисбат ба занҳо бештар вомехӯранд. Мардҳо бо мавқеи ҷойгиршавии ин ген гемизиготӣ мебошанд. Мавҷудияти аллели далтонизм ва ҳемофилия бо шумораи ягона дар **X**-хромосома, бемориҳои мазкур, дар занҳо далтонизм ё ҳемофилия метавонад танҳо дар ҳолати гомозиготӣ зоҳир гардад, дар ҳолати мавҷуд будани аллелҳои ретсесивӣ дар ҳардӯи хромосомаҳо. Писарҳо ин аломатро аз модар мегиранд. Барои муайян намудани далтонизм ё ҳемофилия дар духтарҳо мавҷуд будани ин аломат зарур аст, дар навбати худ

модар метавонад аз рӯи ин аломат гомо- ва гетерозиготӣ бошад.

Ҳамин тарик дар волидони босираашон (рангбинӣ) мӯътадил ё лахташавии мӯътадили хун, далтонизм ё ҳемофилия метавонад танҳо дар писарҳо, ки аллели додашу-да аз модари гетерозиготӣ барандаи гени касал ба ирсият ме-гузарад зоҳир гардад.

Соҳти генҳо дар прокариот ва эукариот.

Тадқиқотҳои солҳои охир нишон доданд, ки ген як қисми молекулаи КДН буда, аз садҳо ҷуфт нуклеотид иборат аст. Соҳти нозуки генро С.Бензер дар мутантҳои яке аз вирусҳои бактериявие, ки бактерияи рӯдаи штамми В-ро маҳлул месозад, аз ҳама бештар омӯхта буд. Бензер натиҷаҳои тадқиқоти ҳудро ҷамъбаст карда, воҳиди содатарини маводи ирсиро муайян соҳт ва онро систрон номид. Систрон аз садҳо ё ҳазорҳо ҷуфт нуклеотиди КДН иборат аст. Воҳиди ҳурдтарини ген, ки ҳангоми кроссинговер қобили рекомбинатсия аст, рекон номида шуд.

Кисмати ҳурдтарини ген, ки дар он мутатсия ба амал омада метавонад, мутон ном гирифт. Мутонҳо ва реконҳоро якчанд ҷуфт ё ҳатто ҷуфтҳои алоҳидай нуклеотидҳо ифода карда метавонанд. Кодон воҳиди ба рамздарорист, ки камаш аз се нуклеотид иборат аст. Систрон – воҳиди транскрипсия, синтези силсилаи полипептидии муайянро ба рамз медарорад. Ба таркиби генҳо промотор доҳил мешавад, ки аз 12-20 ҷуфт нуклеотид ва терминатор (омехтаи се нуклеотид, ки аз интиҳои синтез ҳабар медиҳанд) иборат аст. Промотор ва терминатор қисми танзими генро ташкил мекунанд, ки транскрипсия намешавад ва танҳо синтези дурусти КРН-ро таъмин месозад. Промотор пеш аз ибтидои кисмати рамзисозандай ген вале терминатор дар охири он воқеъ аст.

Маводи генетикии прокариот дар генофор ҷойгир буда, вай аз нахи ягонаи КДН (дар баъзе намудҳо бактерияи КРН) иборат аст, ки дар ҳалқа маҳдуд мебошад. Ин нах ҳанӯз соҳти мураккаберо, ки хоси хромосомаҳост, нагирифтааст ва генофор ном дорад.

Маводи генетикии эукариот асосан дар хромосомаҳо ҷамъ шудааст. Тадқиқоти биохимияйӣ ва генетикӣ нишон

дод, ки нуклеотидҳои прокариотҳо дар генҳо муттасил ҷойгиранд ва геном бар асоси систронӣ ташаккул ёфтааст. Сохтори ибтидоии ген ба сохтори ибтидоии силсилаи пептидӣ мувофиқат мекунад. Дар эукариотҳо ген дар ҳолати муқаррарӣ аз ду қисм иборат аст: қисме, ки бо пайдарҳамии КРН-и нусхабардори (транскрипсия) мешавад ва минбаъд ба пайдарҳамии полипептидӣ транслятысия мешавад (экзон) ва қисме, ки ба КРН -и нусхабардорӣ мешавад, аммо синтези сафедаро ба нақша намегирад (инtron). Махсусияти сохтори геноми эукариотӣ гуногунрангӣ, яъне таносуби қисматҳои интронӣ ва экзонӣ ба нақшагирандаи синтези сафеда аст. Пайдарҳамии КДН дар бисёр вирусҳо сермаъно буда, ҳамон як мавзеи КДН барои рамзи сохтани якчанд сафедаи муҳталиф истифода мешавад.

Маълум шуд, ки маҳсули ибтидоии транскрипсияи КДН-и генҳои эукариотҳо молекулаи азими КРН- молекулаи пешин аст, ки нусҳаи пурраи пайдарҳамии КДН-и ҳамон ген мебошад. Дар ҷараёни рушди ин молекула ва табдили он ба КРН-и болиги иттилоъи бурриши он ба пораҳо, чудо шудани интронҳо ва қисматҳои муҳиме, ки дар КДН ҳамшрафат нестанд, яъне экзонҳо ба амал меоянд. Ин ҳодисаи феномени сплайсинг ё протссесинг ном гирифтааст. Ошкор гардидааст, ки эукариоти аксар генҳо ҷуфт аст. Интронҳои генҳои ҷуфт муҳталиф буда, бисёр генҳо интронҳои сершумор доранд.

Тасавурот оид ба генҳо аввалин маротиба аз тарафи олими американӣ Томас Морган солҳои 30-ум пешниҳод шуда буд.

Аз рӯи пешниҳоди ӯ:

1. ҳамаи алломатҳои организмҳо аз генҳои алоҳида вобаста аст;
2. ҳар як ген як алломати фенотипиро муайян мекунад;
3. генҳо ҳосияти мутатсия шуданро доранд, яъне генҳои нав ё аллелҳои навро ҳосил мекунанд;
4. мутатсияи генҳо ба тағйирёбии алломатҳо оварда мерасонад;
5. генҳо дар хромосомаҳо бо тартиби муайян ҷойгир шудаанд;

6. дар натицаи кроссинговер ё чилликшавй ва рекомбинатсиия байни хромосомаҳои гомологӣ ҷойивазкунии генҳо мушоҳидар карда мешавад.

Генҳо ҳамчун андозаи ё воҳиди ирсӣ се меъёри асоси дорад: 1) функция, 2) мутатсия, 3) рекомбинатсия. Инчунин дар натицаи тараққиёти генетикай молекулярӣ маълум шуд, ки ген ҳамчунин вазифаҳои дигарро низ иҷро мекардааст. Ҳамин тавр генҳо ҳамчун воҳиди ирсият, ки ягон аломатро муайян мекунанд, ҳусусиятҳои зерин доранд:

- 1) Андозаи генҳо ба пурқувватшавй ё камқувватшавии аломатҳо оварда мерасонад.
- 2) Ҳар як ген таъсири маҳсус дошта, бо синтези структураи якуми молекулаҳои сафеда ҷавоб медиҳад.
- 3) Ген метавонад ба дигар аломатҳо таъсир кунад.
- 4) Генҳои гуногун метавонад як аломатро муайян кунанд.
- 5) Генҳо бо дигар генҳо якчоя амал карда метавонанд
- 6) Зохиршавии таъсири ген аз омилҳои муҳит вобастаги дорад.

Баъдтар маълум шуд, ки ген ҳамчун воҳиди мутатсия ва рекомбинатсия тамоман дуруст набудааст. Яъне генҳо дар натицаи чилликшавй тақсим мешудаанд ва воҳиди структураи ген ҷуфтҳои нуклеотидҳое мебошанд, ки метавонад мутатсия ва рекомбинатсия шавад. Барои муайян кардани структураи ген ҳодисаи бисёраллелӣ роли қалон бозидаанд.

Бисёраллелӣ бо роҳи мутатсия пайдошавии ҳолатҳои гуногуни як ген мебошад.. Мисол гени А метавонад мутатсияҳои а 1, а 2, а 3, а 4... ҳосил кунад..

Баъдтар бо методи сис-транс-тест муайян карданд, ки агар мутатсияи муайян дар доҳили як ген ё дар генҳои гуногун шавад, бо ин роҳ аллелӣ ё гайриаллелӣ будани онро муайян кардан мумкин аст. Сис-транс-тест бо роҳи ҷуфткунонии байни мутантҳои аломатҳои аввал гузаронида мешавад.

Дар вакти ҷуфткунонии мутантҳои яхделаи фенотипи байни худ гетерозиготҳо ба мутатсияҳо монанд бошанд (трансконфигуратсия) онҳо ба як ген мансуб мебошанд. Агар ба аломатҳои ҳудрӯи ё аввала монанд бошад, ба генҳои гуногун мансуб аст.

Генҳое, ки рамзҳои структураи полипептидҳо, сафедаҳо, КРНр ва КРН н-ро муайян мекунанд, генҳои структуравӣ ме-номанд.

Ген ҳамчун миintaқai молекулаи КДН дар ҳуд дар бораи синтези занҷирҳои полипептидии ягон аминокислота ахборот дорад.

Лекин ген дар синтези сафеда иштирок намекунад. КДН ҳамчун матритса (қолаб) барои молекулаи КРН-и ахборӣ хизмат мекунад.

Танзими экспрессия (зоҳиршавии) генҳо бо дараҷаи гуно-гун иҷро мешаванд.

Транскрипсия – нусхабардорӣ мебошад.

Транслятсия – хабардиҳӣ ва ҳосилшавии занҷири аввали сафеда мебошад.

Маълумотҳои ҳозира дар бораи функцияҳои асосии генҳо

1. Генҳо аз нуклеотидҳои муайян иборат мебошанд, ки КДН-ро ташкил мекунанд.
2. Дар генҳои гуногун шумораи нуклеотидҳо ҳам гуногу-нанд.
3. Ген ҳудаш дар синтези сафеда иштирок намекунанд ва онҳо фақат дар бораи пайдарҳамии нуклеотидҳо ахбор-доранд.
4. Ҳосилаи аввалини генҳо КРН-ахборӣ мебошад, ки аз КДН ахборӣ ирсиро нусха бардоштааст.
5. Аз генҳо метавонанд КРН-ахбории гуногун нусха бар-доранд.

Қонунҳои умумии пайдошавии мутатсияҳо

1. Генҳои гуногун дар як генотип бо суръати гуногун мутатсия ҳосил мекунад.
2. Генҳои якхелаи генотипҳои гуногунро бо суръати гуно-гун мутатсия мегузарад. **Он ҷузъи молекулаҳои КДН-ро ки оид ба соҳти ибтидоии сафедаи муайян маълумот до-рад, ген меноманд.**

Аллел – ҳолати гуногунии як ген мебошад, ки дар хромо-сомаи гомологӣ ҷойгир шудааст.

Ҳамоҳангии саҳехи фаъолияти генҳоро Ф. Жакоб ва Жак Монсоли 1961 исбот карданд. Онҳо нишон доданд, ки генҳои бактерияҳоро ба ду навъи муҳталиф тақсим кардан

мүмкин аст: генҳои сохторӣ, ки дар хусуси синтези сафедаҳои муайян маълумот медиҳанд ва генҳои танзимгар, ки фаъолияти қатъи генҳои сохторро назорат мекунанд. Жакоб ва Моно генҳои силсилаи танзимро ба ду навъ чудо карданд: - генҳои танзимгар ва генҳои нозир. Гени танзимгар синтези молекулаҳои сафедаи маҳсуси репрессорҳоро, ки бо гени нозир пайваста, ба муқоисаи маълумоти сохторҳои мувоғики генҳо «ичозат медиҳанд» ё монеъ мешаванд, муайян мекунад. Мувоғики маълумоти Жакоб ва Моно гени танзимгар аз генҳои сохторӣ, ки онҳоро ифода мекунад, як андоза дур аст, вале гени нозир ва генҳои сохтории баъди онро оперон номиданд.

Ирсияти ситоплазматикӣ

Генҳои организмҳои олий - эукариотҳо дар ядрои (ҳастаи) ҳӯҷайраҳо ҷойгиранд, танҳо қисме аз онҳо дар ситоплазмаи ҳӯҷайраҳо диде мешаванд, ки онҳоро ҳамчун ирсияти матроклини -аз рӯи ҳати занона муайян мекунанд. Чунки ҳӯҷайраи мардонаи ҷинсӣ аз он пурра ҳолӣ аст. Ҳоло маълум гаштааст, ки генҳои ҳориҷ аз ядрогӣ дар ситоплазма шино намекунанд, балки дар органоидҳои доҳили ҳӯҷайрагӣ сафкашидаанд, дар ҳӯҷайраи ҳайвонот, растаниҳо ва дар пластидаҳои онҳо диде мешаванд. Ба наздикий дар лабораторияҳои маркази тадқиқотии тиббии биологияи молекулярий дар Кембриҷ пайдарпайи КДН пурра ҳонда шуд, ташаккули генҳо дар геноми митохондриалии инсон аниқ карда шуд.

Маълум гашт, ки геноми митохондрияҳо ба молекулаи КДН монанд аст, ки таркибаш 16569 ҷуфт нуклеотидҳо дорад.

Баръакси геноми ядрогии пайдарпайи нуклеотидӣ, митохондрия ташаккули эҳтиёҷкоронаи хубест ва барои ҳамин ҳам дар онҳо ҳиссачаҳои рамznokнашаванда нест, дар бисёр ҳолатҳо триплетӣ аст, ки терминатсияи транскрипсияро муайян мекунад. Дар КДН онҳо нусхабардорӣ нашудаанд, балки ба таври транскрипционӣ ҳосил мешаванд. Ва билохир, аз рӯи характеристикаи генетикий рамзи митохондриалии КДН-и инсон аз универсалӣ фарқ мекунад.

Пластидҳо органеллаҳои ҳудставлидкунандай ҳӯҷайра мебошанд. Нисбат ба хромосомаҳои ҳаста дар вақти

тақсимшавии байни ҳұчайраҳои дұхтарй онҳо ба қонунҳои қатъии мейоз ва митоз итоат намекунанд. Дастьгоҳе, ки тақсимоти пластидқоро идора мекунад, айни замон номағлум аст. Чунин шуморида мешавад, ки вай ба ҳұчайраҳои дұхтарй ва тасодуфан дар вақти тақсимшавии ситоплазма, ба шарофати он, ки дар таркиби ҳұчайра зиёд аст, мегузарал. Ирсияти пластидагүй дар растаниҳои хонагүй ва ороиштің зиёд ба назар мерасад. Мисол растаниҳои анчабир, ашақа, хлорофигум, традескансия (гули печон), «даҳони Шер», шому сахар дар қатори доштани баргҳои сабз баргҳои ало низ ба чашм мerasанд. Аломати доштани баргҳои ало-ало аз тарфай модарй мегузарал. Агар дар ситоплазмай растаниҳои баргашон ало хлоропластқои мұғтадил бошад ва хлорофилқои алои бехлорофилл дар вақти митоз ба баъзе ҳұчайраҳо танҳо пластидқои нокисдор афтида метавонад ва ё ба дигар ҳұчайраҳо танҳо хлорофиллқои мұғтадил пайдо мешаванд.

Қисми зиёди ҳұчайраҳо хардуи навъи пластидахоро гирифта метавонанд. Ин пайдошавии ҳиссачаҳои рангнок ва беранги бофтахо дар растаниҳои баргаш ало дида мешавад ва ҳодисаҳои мураккаби таҷзия дар натичаи дурагакунии ресепрокй ба чашм мerasанд.

Мутатсияҳои геній сабабгори бемориҳои ирсій

Проблемаи мутагенез яке аз проблемаҳои мухимтарини генетикаи тиббий мебошад. Микдори аниқи генҳои одам холо мағлум нест – тахмин карда мешавад, ки ин рақам қаріб ба 100000 мерасад. Хар як ҳалқа дар реаксияи биохимияй болғардан махсус ба вучуд оварда мешавад, ки синтези вай аз тарафи гени муайян назорат карда мешавад. Хар як мутатсия ген ба тағиироти структура ё микдори сафеда оварда мeraсонад. Сабаби аксарияти касалиҳои ирсій ин ба мубодилаи моддахо, ки боиси мутатсияҳои генҳои структури мегарданд, вобаста аст.

Мутатсияҳои геній метавонанд ҳамчун тағииротҳои морфологий зоҳир шаванд (мисол брахидақтилия – күтохпанчагүй, полидактилия – бисёрпранчагүй), ҳамчун тағиироти физиология (мисол, баландшавии фишори

arterияйй, тағириотхой фәъолияти асаб) ва ҳамчун биохимияйй (гемофилия)

Дар ораганизми одам намудхой гүногуни мутатсияҳои генӣ ёфт шудаанд: мисол, иваз шудани як нуклеотид бо нуклеотиди дигар, тағирир ёфтани пайдарҳамии нуклеотидҳо, қандашавӣ ё ҳамроҳшавии як ё якчанд нуклеотидҳо ва гайра.

Вобаста ба мутатсияи ба амал омада, фәъолиятнокии фермент тағирир меёбад - баланд, паст ва ё тамоман нест ме-гардад. Ин хел мутатсияҳо ҳамчун касалиҳои ирсии мубодилаи моддаҳо дар фенотип зоҳир мешаванд, ки онҳоро ферментопатияҳо ё энзимопатия меноманд. Моддаҳое, ки дар натиҷаи афтиданни ферментҳо зоҳир мешаванд, ё худашон таъсири заҳрнок мерасонанд, ё худ ба силсилаҳои мураккаби вайрониҳои мубодилавӣ доҳил мешаванд ва таъсири заҳрнокӣ мерасонанд, касалиҳои ирсиро ба вучуд меоранд. Дар замони ҳозира зиёда аз 2 ҳазор касалиҳои генӣ маълуманд.

Аз рӯи зоҳиршавии фенотипи касалиҳои генӣ вобаста аз мубодилаи модда ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд.

- 1)вайроншавии мубодилаи аминокислотаҳо
- 2)вайроншавии мубодилаи карбогидратҳо
- 3)вайроншавии мубодилаи чарбҳо
- 4)вайроншавии мубодилаи кислотаҳои нуклеинӣ.

Мисоли вайроншавии мубодилаи аминокислотаҳо ин бемории фенилкетонурия мебошад. Вай бо тарзи аутосоми ретсессивӣ ба насл мегузарад, ки дар натиҷа мутатсияи генӣ норасони фермент рӯй медиҳад. Ин аминокислотаи фенилаланинро таҷзия мекунад. Аминокислотаи фенилаланин, ки таҷзия шуда наметавонад онро организм аз худ карда наметавонад. Вай ба маҳсули дуюмини кислотаи фенилпировиноградӣ мубаддал мешавад ва дар хун ҷамъ гашта бо шоша бароварда мешавад. Ин моддаҳо оқибат ба ҳуҷайраҳои асаби мағзи сар таъсири токсинӣ- заҳрнокӣ мерасонанд. Дар натиҷа фәъолияти олии асаб вайрон шуда, камаклӣ инкишоф меёбад, функсияҳои ҳаракат ва синтези меланин вайрон мешаванд.

Мисоли дигари вайроншавии мубодилаи аминокислотаҳо ин зоҳиршашини бемории албинизм аст. Дар организм тирозин ба меланин мубаддал намешавад. Албиносҳо ранги ҳамчун

писарҳо аломати ўро мегиранд. Модинаҳои гомогаметӣ (ХХ) як хромосомаро аз модар, дигарашро аз падар мегиранд.

Агар хромосомаи падарӣ барандаи аллели доминантӣ бошад, онгоҳ ҳамаи онҳо мисли модар ва падар аломати доминантиро новобаста аз он, ки қадом генро аз модар гирифтаанд, соҳиб мешаванд. Аломат дар ин ҳолат ба таври чилликшавӣ ба ирсият мегузарад, аз модар ба писар ва аз падар ба духтар.

Мавқеи ҷойгиршавии генҳо дар хромосомаҳои ҷинсӣ.

Таҳлили ҷойгиршавии генҳо дар хромосомаҳо нишон медиҳад, ки X- ва Y- хромосомаҳо аз рӯи таркиби генетикӣ фарқ мекунанд ва аз рӯи аксарияти генҳо онҳо нисбат ба якдигар гомологӣ намебошанд. Танҳо қисмҳои начандон калони X ва Y-хромосомаҳо гомологӣ мебошанд. Қисми зиёди генҳо дар хромосомаҳо генҳои аллелиро дар Y-хромосомаҳо надорад. Дар Y-хромосомаҳо гурӯҳи начандон калоне дида мешавад, ки дар X-хромосомаҳо дида намешавад. Генҳое, ки дар қисмҳои гайри гомологӣ ҷойгиранд, бо ҷинс часпида ба ирсият мегузаранд, бо X-хромосома ё бо Y-хромосома мечаспанд. X-хромосомаи –аллели ретсессивии часпида бештар дар намояндаи ҷинси гетерогаметӣ зоҳир мегардад, гени Y-хромосома дорои чунин ҷой (локус) нест ва аллели ретсессивии X-хромосома дар шумораи ягона зоҳир мешавад.

Дар инсон бемориҳои зерин бо X-хромосома часпида ба ирсият мегузаранд - **Далтонизм** (рангкӯрӣ), **ҳемофилия** (гемофилия-лахта нашудани хун). Гарчанде, ки ин аломатҳо ба таври ретсессиви ба ирсият мегузаранд, онҳо дар мардҳо нисбат ба занҳо бештар вомехӯранд. Мардҳо бо мавқеи ҷойгиршавии ин ген гемизиготӣ мебошанд. Мавҷудияти аллели далтонизм ва ҳемофилия бо шумораи ягона дар X-хромосома, бемориҳои мазкур, дар занҳо далтонизм ё ҳемофилия метавонад танҳо дар ҳолати гомозиготӣ зоҳир гардад, дар ҳолати мавҷуд будани аллелҳои ретсессивӣ дар ҳардии хромосомаҳо. Писарҳо ин аломатро аз модар мегиранд. Барои муайян намудани далтонизм ё ҳемофилия дар духтарҳо мавҷуд будани ин аломат зарур аст, дар навбати худ

модар метавонад аз рӯи ин аломун гомо- ва гетерозиготӣ бошад.

Ҳамин тарик дар волидони босираашон (рангбинӣ) мӯътадил ё лаҳташавии мӯътадили хун, далтонизм ё ҳемофилия метавонад танҳо дар писарҳо, ки аллели додашу-да аз модари гетерозиготӣ барандаи гени касал ба ирсият ме-гузарад зоҳир гардад.

Соҳтори генҳо дар прокариот ва эукариот.

Тадқиқотҳои солҳои охир нишон доданд, ки ген як қисми молекулаи КДН буда, аз садҳо ҷуфт нуклеотид иборат аст. Соҳти нозуки генро С.Бензер дар мутантҳои яке аз вирусҳои бактериявие, ки бактерияи рӯдай штамми В-ро маҳлул месозад, аз ҳама бештар омӯхта буд. Бензер натиҷаҳои тадқиқоти ҳудро ҷамъбаст карда, воҳиди содатарини маводи ирсиро муайян соҳт ва онро систрон номид. Систрон аз садҳо ё ҳазорҳо ҷуфт нуклеотиди КДН иборат аст. Воҳиди хурдтарини ген, ки ҳангоми кроссинговер қобили рекомбинатсия аст, рекон номида шуд.

Қисмати хурдтарини ген, ки дар он мутатсия ба амал омада метавонад, мутон ном гирифт. Мутонҳо ва реконҳоро якчанд ҷуфт ё ҳатто ҷуфтҳои алоҳидай нуклеотидҳо ифода карда метавонанд. Кодон воҳиди ба рамздарорист, ки камаш аз се нуклеотид иборат аст. Систрон – воҳиди транскрипсия, синтези силсилаи полипептидии муайянро ба рамз медарорад. Ба таркиби генҳо промотор доҳил мешавад, ки аз 12-20 ҷуфт нуклеотид ва терминатор (омехтаи се нуклеотид, ки аз интиҳои синтез ҳабар медиҳанд) иборат аст. Промотор ва терминатор қисми танзими генро ташкил мекунанд, ки транскрипсия намешавад ва танҳо синтези дурусти КРН-ро таъмин месозад. Промотор пеш аз ибтидои қисмати рамзисозандай ген вале терминатор дар охири он воқеъ аст.

Маводи генетикии прокариот дар генофор ҷойгир буда, вай аз нахи ягонаи КДН (дар бъзъе намудҳо бактерияи КРН) иборат аст, ки дар ҳалқа маҳдуд мебошад. Ин нах ҳанӯз соҳти мураккаберо, ки хоси хромосомаҳост, нагирифтааст ва генофор ном дорад.

Маводи генетикии эукариот асосан дар хромосомаҳо ҷамъ шудааст. Тадқиқоти биохимияйӣ ва генетикӣ нишон

дод, ки нуклеотидҳои прокариотҳо дар генҳо муттасил ҷойгиранд ва геном бар асоси систронӣ ташаккул ёфтааст. Сохтори ибтидоии ген ба сохтори ибтидоии силсилаи пептидӣ мувофиқат меқунад. Дар эукариотҳо ген дар ҳолати муқаррарӣ аз ду қисм иборат аст: қисме, ки бо пайдарҳамии КРН-и нусхабардори (транскрипсия) мешавад ва минбаъд ба пайдарҳамии полипептидӣ трансляцсия мешавад (экзон) ва қисме, ки ба КРН –и нусхабардорӣ мешавад, аммо синтези сафедаро ба нақша намегирад (инtron). Махсусияти сохтори геноми эукариотӣ гуногунрангӣ, яъне таносуби қисматҳои инtronӣ ва экзонӣ ба нақшагирандаи синтези сафеда аст. Пайдарҳамии КДН дар бисёр вирусҳо сермаъно буда, ҳамон як мавзеи КДН барои рамзи соҳтани якчанд сафедаи муҳталиф истифода мешавад.

Маълум шуд, ки маҳсули ибтидоии транскрипсияи КДН-и генҳои эукариотҳо молекулаи азими КРН- молекулаи пешин аст, ки нусхаи пурраи пайдарҳамии КДН-и ҳамон ген мебошад. Дар ҷараёни рушди ин молекула ва табдили он ба КРН-и болиги иттилоъи бурриши он ба пораҳо, чудо шудани инtronҳо ва қисматҳои муҳиме, ки дар КДН ҳамшрафат нестанд, яъне экзонҳо ба амал меоянд. Ин ҳодисаи феномени сплайсинг ё протсессинг ном гирифтааст. Ошкор гардидааст, ки эукариоти аксар генҳо ҷуфт аст. Инtronҳои генҳои ҷуфт муҳталиф буда, бисёр генҳо инtronҳои сершумор доранд.

Тасавурот оид ба генҳо аввалин маротиба аз тарафи олими американӣ Томас Морган солҳои 30-ум пешниҳод шуда буд.

Аз рӯи пешниҳоди ӯ:

1. ҳамаи алломатҳои организмҳо аз генҳои алоҳида вобаста аст;
2. ҳар як ген як алломати фенотипиро муайян меқунад;
3. генҳо ҳосияти мутатсия шуданро доранд, яъне генҳои нав ё аллелҳои навро ҳосил меқунанд;
4. мутатсияи генҳо ба тағйирёбии алломатҳо оварда мерасонад;
5. генҳо дар хромосомаҳо бо тартиби муайян ҷойгир шудаанд;

6. дар натицаи кроссинговер ё чилликшавй ва рекомбинатси-яи байни хромосомаҳои гомологӣ ҷойивазкунии генҳо мушоҳида карда мешавад.

Генҳо ҳамчун андозаи ё воҳиди ирсӣ се меъёри асоси дорад: 1) функсия, 2) мутатсия, 3) рекомбинатсия. Инчунин дар натицаи тараққиёти генетикай молекулярӣ маълум шуд, ки ген ҳамчунин вазифаҳои дигарро низ ичро мекардааст. Ҳамин тавр генҳо ҳамчун воҳиди ирсият, ки ягон аломатро муайян мекунанд, ҳусусиятҳои зерин доранд:

- 1) Андозаи генҳо ба пуркуватшавӣ ё камкуватшавии аломатҳо оварда мерасонад.
- 2) Ҳар як ген таъсири маҳсус дошта, бо синтези структураи якуми молекулаҳои сафеда ҷавоб медиҳад.
- 3) Ген метавонад ба дигар аломатҳо таъсир кунад.
- 4) Генҳои гуногун метавонад як аломатро муайян кунанд.
- 5) Генҳо бо дигар генҳо якчоя амал карда метавонанд
- 6) Зоҳиршавии таъсири ген аз омилҳои муҳит вобастаги дорад.

Баъдтар маълум шуд, ки ген ҳамчун воҳиди мутатсия ва рекомбинатсия тамоман дуруст набудааст. Яъне генҳо дар натицаи чилликшавӣ тақсим мешудаанд ва воҳиди структураи ген ҷуфтҳои нуклеотидҳое мебошанд, ки метавонад мутатсия ва рекомбинатсия шавад. Барои муайян кардани структураи ген ҳодисаи бисёраллелӣ роли қалон бозидаанд.

Бисёраллелӣ бо роҳи мутатсия пайдошавии ҳолатҳои гуногуни як ген мебошад.. Мисол гени A метавонад мутатсияҳои a 1, a 2, a 3, a 4... ҳосил кунад.

Баъдтар бо методи сис-транс-тест муайян карданд, ки агар мутатсияи муайян дар доҳили як ген ё дар генҳои гуногун шавад, бо ин роҳ аллелӣ ё гайриаллелӣ будани онро муайян кардан мумкин аст. Сис-транс-тест бо роҳи ҷуфтакунонии байни мутантҳо ва аломатҳои аввал гузаронида мешавад.

Дар вақти ҷуфтакунонии мутантҳои якхелаи фенотипи байни худ гетерозиготҳо ба мутатсияҳо монанд бошанд (трансконфигуратсия) онҳо ба як ген мансуб мебошанд. Агар ба аломатҳои ҳудрӯи ё аввала монанд бошад, ба генҳои гуногун мансуб аст.

Генҳое, ки рамзҳои структураи полипептидҳо, сафедаҳо, КРНр ва КРН н-ро муайян мекунанд, генҳои структуравӣ ме-номанд.

Ген ҳамчун мінтақаи молекулаи КДН дар худ дар бораи синтези занҷирҳои полипептидии ягон аминокислота ахборот дорад.

Лекин ген дар синтези сафеда иштирок намекунад. КДН ҳамчун матритса (қолаб) барои молекулаи КРН-и ахборӣ хизмат мекунад.

Танзими экспрессия (зоҳиршавии) генҳо бо дараҷаи гуно-гун иҷро мешаванд.

Транскрипсия – нусхабардорӣ мебошад.

Транслятсия – хабардиҳӣ ва ҳосилшавии занҷири аввали сафеда мебошад.

Маълумотҳои ҳозира дар бораи фуиксияҳои асосии генҳо

1. Генҳо аз нуклеотидҳои муайян иборат мебошанд, ки КДН-ро ташкил мекунанд.
2. Дар генҳои гуногун шумораи нуклеотидҳо ҳам гуногу-нанд.
3. Ген ҳудаш дар синтези сафеда иштирок намекунанд ва онҳо факат дар бораи пайдарҳамии нуклеотидҳо ахбордоранд.
4. Ҳосилаи аввалини генҳо КРН-ахборӣ мебошад, ки аз КДН ахборӣ ирсиро нусха бардоштааст.
5. Аз генҳо метавонанд КРН-ахбории гуногун нусха бар-доранд.

Қонунҳои умумии пайдошавии мутатсияҳо

1. Генҳои гуногун дар як генотип бо суръати гуногун мутатсия ҳосил мекунад.
2. Генҳои якхелаи генотипҳои гуногунро бо суръати гуно-гун мутатсия мегузарад. **Он ҷузъи молекулаҳои КДН-ро ки оид ба соҳти ибтидоии сафедаи муайян маълумот до-рад, ген меноманд.**

Аллел – ҳолати гуногунии як ген мебошад, ки дар хромо-сомаи гомологӣ ҷойгир шудааст.

Ҳамоҳангии саҳеҳи фаъолияти генҳоро Ф. Жакоб ва Жак Моно соли 1961 исбот карданд. Онҳо нишон доданд, ки генҳои бактерияҳоро ба ду навъи муҳталиф тақсим кардан

мумкин аст: генҳои сохторӣ, ки дар хусуси синтези сафедаҳои муайян маълумот медиҳанд ва генҳои танзимгар, ки фаъолияти қатъи генҳои сохторро назорат мекунанд. Жакоб ва Моно генҳои силсилаи танзимро ба ду навъ чудо карданд: - генҳои танзимгар ва генҳои нозир. Гени танзимгар синтези молекулаҳои сафедаи маҳсуси репрессорҳоро, ки бо гени нозир пайваста, ба муқойсаи маълумоти сохторҳои мувофики генҳо «иҷозат медиҳанд» ё монеъ мешаванд, муайян мекунад. Мувофики маълумоти Жакоб ва Моно гени танзимгар аз генҳои сохторӣ, ки онҳоро ифода мекунад, як андоза дур аст, вале гени нозир ва генҳои сохтории баъди онро оперон номиданд.

Ирсияти ситоплазматикӣ

Генҳои организмҳои олий - эукариотҳо дар ядрои (ҳастаи) ҳучайраҳо ҷойгиранд, танҳо қисме аз онҳо дар ситоплазмаи ҳучайраҳо диде мешаванд, ки онҳоро ҳамчун ирсияти матроклини -аз рӯи ҳати занона муайян мекунанд. Ҷунки ҳучайраи марданаи ҷинсӣ аз он пурра ҳолӣ аст. Ҳоло маълум гаштааст, ки генҳои ҳориҷ аз ядрогӣ дар ситоплазма шино намекунанд, балки дар органоидҳои доҳили ҳучайрагӣ сафкашидаанд, дар ҳучайраи ҳайвонот, растаниҳо ва дар пластидаҳои онҳо диде мешаванд. Ба наздикий дар лабораторияҳои маркази тадқиқотии тибии биологияи молекулярий дар Кембриҷ пайдарпайии КДН пурра ҳонда шуд, ташаккули генҳо дар геноми митохондриалии инсон аниқ карда шуд.

Маълум гашт, ки геноми митохондрияҳо ба молекулаи КДН монанд аст, ки таркибаш 16569 ҷуфт нуклеотидҳо дорад.

Баръакси геноми ядрогии пайдарпайи нуклеотидӣ, митохондрия ташаккули эҳтиёткоронаи хубест ва барои ҳамин ҳам дар онҳо ҳиссачаҳои рамznoknashavanda нест, дар бисёр ҳолатҳо триплетӣ аст, ки терминатсияи транскрипсияро муайян мекунад. Дар КДН онҳо нусхабардорӣ нашудаанд, балки ба таври транскрипсionӣ ҳосил мешаванд. Ва билохир, аз рӯи ҳарактеристикаи генетикий рамзи митохондриалии КДН-и инсон аз универсалӣ фарқ мекунад.

Пластидҳо органеллаҳои ҳудтавлидкунандай ҳучайра мебошанд. Нисбат ба хромосомаҳои ҳаста дар вақти

тақсимшавии байни ҳүчайраҳои дұхтарй ондо ба қонунҳои қатыи мейоз ва митоз итоат намекунанд. Дастиғе, ки тақсимоти пластидхоро идора мекунад, айни замон номаълум аст. Чунин шуморида мешавад, ки вай ба ҳүчайраҳои дұхтарй ва тасодуфан дар вақти тақсимшавии ситоплазма, ба шарофати он, ки дар таркиби ҳүчайра зиёд аст, мегузарал. Ирсияти пластидагй дар растаниҳои хонагй ва ороишй зиёд ба назар мерасад. Мисол растаниҳои анчабир, ашака, хлорофитум, традесканция (гули печон), «даҳони Шер», шому саҳар дар катори доштани баргҳои сабз баргҳои ало низ ба چашм мера-санда. Аломати доштани баргҳои ало-ало аз тарфаи модарй мегузарал. Агар дар ситоплазмаи растаниҳои баргашон ало хлоропластҳои мұттадил бошад ва хлорофилҳои алои бехлорофилл дар вақти митоз ба баъзе ҳүчайраҳо танҳо пластидхои ноқисдор афтида метавонад ва ё ба дигар ҳүчайраҳо танҳо хлорофиллҳои мұттадил пайдо мешаванд.

Қисми зиёди ҳүчайраҳо ҳардуи навъи пластидаҳоро гирифта метавонанд. Ин пайдошавии ҳиссачаҳои рангнок ва берангি бофтаҳо дар растаниҳои баргаш ало дида мешавад ва ҳодисаҳои мураккаби таczия дар натичаи дурагакунии ресепрокй ба چашм мерасанд.

Мутатсияҳои генй сабабгори бемориҳои ирсй

Проблемаи мутагенез яке аз проблемаҳои мухимтарини генетикаи тиббй мебошад. Микдори аники генҳои одам ҳоло маълум нест – тахмин карда мешавад, ки ин рақам қариб ба 100000 мерасад. Ҳар як ҳалқа дар реаксияи биохимияй бо ферменти махсус ба вучуд оварда мешавад, ки синтези вай аз тарафи гени муайян назорат карда мешавад. Ҳар як мутатсияи ген ба тағиироти структура ё микдори сафеда оварда мера-сонад. Сабаби аксарияти касалиҳои ирсй ин ба мубодилаи моддаҳо, ки боиси мутатсияҳои генҳои структури мегарданд, вобаста аст.

Мутатсияҳои генй метавонанд ҳамчун тағииротҳои морфологӣ зоҳир шаванд (мисол брахидақтилия – күтохпанчагй, полидактилия – бисёрпанчагй), ҳамчун тағиироти физиологӣ (мисол, баландшавии фишори

arterияйй, тағириотқои фаъолияти асаб) ва ҳамчун биохимияйй (гемофилия)

Дар ораганизми одам намудхон гуногуни мутатсияҳои генӣ ёфт шудаанд: мисол, иваз шудани як нуклеотид бо нуклеотиди дигар, тағирир ёфтани пайдарҳамии нуклеотидҳо, кандашавӣ ё ҳамроҳшавии як ё якчанд нуклеотидҳо ва гайра.

Вобаста ба мутатсияи ба амал омада, фаъолиятнокии фермент тағирир меёбад - баланд, паст ва ё тамоман нест ме гардад. Ин хел мутатсияҳо ҳамчун касалиҳои ирсии мубодилаи моддаҳо дар фенотип зохир мешаванд, ки онҳоро ферментопатияҳо ё энзимопатия меноманд. Моддаҳое, ки дар натиҷаи афтиданни ферментҳо зохир мешаванд, ё худашон таъсири заҳрнок мерасонанд, ё худ ба силсилаҳои мураккаби вайрониҳои мубодилавӣ дохил мешаванд ва таъсири заҳрнокӣ мерасонанд, касалиҳои ирсиро ба вучуд меоранд. Дар замони ҳозира зиёда аз 2 ҳазор касалиҳои генӣ маълуманд.

Аз рӯи зоҳиршавии фенотипи касалиҳои генӣ вобаста аз мубодилаи модда ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд.

- 1)вайроншавии мубодилаи аминокислотаҳо
- 2)вайроншавии мубодилаи карбогидратҳо
- 3)вайроншавии мубодилаи ҷарбҳо
- 4)вайроншавии мубодилаи кислотаҳои нуклеинӣ.

Мисоли вайроншавии мубодилаи аминокислотаҳо ин бемории фенилкетонурия мебошад. Вай бо тарзи аутосоми ретсесивӣ ба насл меғузарад, ки дар натиҷа мутатсияи генӣ норасонии фермент рӯй медиҳад. Ин аминокислотаи фенилаланинро таҷзия мекунад. Аминокислотаи фенилаланин, ки таҷзия шуда наметавонад онро организм аз худ карда наметавонад. Вай ба маҳсули дуюмини кислотаи фенилпировиноградӣ мубаддал мешавад ва дар хун ҷамъ гашта бо шоша бароварда мешавад. Ин моддаҳо оқибат ба ҳуҷайраҳои асаби магзи сар таъсири токсинӣ- заҳрнокӣ мерасонанд. Дар натиҷа фаъолияти олии асаб вайрон шуда, камақӣ инкишоф меёбад, функцияҳои ҳаракат ва синтези меланин вайрон мешаванд.

Мисоли дигари вайроншавии мубодилаи аминокислотаҳо ин зоҳиршашин бемории албинизм аст. Дар организм тирозин ба меланин мубаддал намешавад. Албиносҳо ранги ҳамчун

шир сафеди пүст доранд, мүйҳои бисёр сафед ва дар инабияи чашм пигменти меланин надоранд.

Касалиҳои хромосомӣ – ин гурӯҳи калони ҳолатҳои патологии ирсӣ, ки сабаби онҳо тағиیر ёфтани миқдори хромосомаҳо ё вайрон шудани структураи онҳо мебошад.

Ноқисиҳоро, ки бо вайроншавии миқдор ва структураҳои хромосомаҳо вобастаанд, ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: ноқисиҳои аутосомаҳо ва ноқисиҳои хромосомаҳои ҷинсӣ.

Ба аномалияҳои аутосомаҳо дохил мешаванд:

трисадомияи –21 (синдроми Даун), трисадомияи –13 (синдроми Патау) ва трисадомия – 18 (синдроми Эдвардс) – аномалияҳои машҳуртарин дар байнӣ ин гурӯҳҳо мебошад.

Трисадомияи –21 (синдроми Даун) - ин аномалия аз тарафи табиби инглис Л. Даун дар соли 1866 тасвир шуда, лекин табиати вай дар давоми 100 сол муайян нашуда буд. Касалии Даун – аз ҳама касалиҳои васеъ паҳншуда мебошад.

Барои табиб муайян кардани синдроми Даун ҳеч душвор нест. Як қатор аломатҳои хоси ин касалӣ маълум аст: дасту пои кӯтоҳшуда, косахонаи сари майдо, нуқсонҳои соҳти рӯй, ҷашмҳои танг ва олус.

Пешгири намудани бемориҳои ирсӣ Машварати тиббӣ-генетикӣ

Пешгири намудани касалиҳои хромосомӣ дар савияҳои генотипӣ ва фенотипӣ метавонад гузаронида шавад. Чорабиниҳое, ки аз тарафи машварати тиббӣ-генетикӣ ба амал оварда мешавад, чунин аст: а) пешгири кардани никоҳҳои байнӣ хешутабор (инбридинг), б) ошкор кардани барандаҳои гетерозиготии гени мутантӣ; в) ташхиси то таваллудӣ, ки боиси пешгири кардани як қатор касалиҳои табиати гениӣ ва аномалияҳои хромосомӣ дошта мегардад. Аз ҷиҳати популятыонӣ мақсади машварати тиббӣ-генетикӣ ин паст кардани бори генетикӣ аст. Вазифаи машварати тибби – генетикӣ эҳтимоли ҳатари таваллудшавии кӯдакони бемории ирси доштаро пешгири кардан мебошад. Кори амалиро доир ба машварати тиббӣ-генетикӣ дар аввали солҳои 30-юм олими рус С.Н.Давиденков анҷом дод.

Дар машварати тиббй-генетикй усулҳои гуногун истифода бурда мешаванд: цитогенетикй, биохимияй, популятсионий – статистикй, оилавй-геноалогй ва дигарон. Гуфтан зарур аст, ки усули геноалогй аҳамияти мухим дорад.

Табибони генетик дар баъзе мавридҳо касалиҳои кӯдакро, ки ҳанӯз таваллуд нашудааст, муайян мекунанд (амниосентез) ва ба мизочон маслиҳат медиҳанд. Карорро худи зану шавҳар мустақилона қабул мекунанд. Барои таъмин кардан самаранокии маслиҳатҳои (машварати) тиббй-генетикй тарғиботи донишҳои генетикй ва вокиф будани (хабардор будани) аҳолӣ дар бораи масъалаҳои касалиҳои ирсӣ зарур аст.

Генетикаи одам

Намуди биологии *Homo sapiens* ин ҳиссаи биосфера ва маҳсулоти эволютсияи он ба шумор меравад. Конуниятҳои ҷараёнҳои биологӣ, ки дар савияи ҳуҷайрагӣ мегузаранд, дар табиат аҳамияти гуногундарача дорад, пурра ба инсон таалук дорад.

Ба инсон пурра конуниятҳои ирсият ва тағйирпазирӣ ҳос аст.

Инсон ҳамчун дигар организмҳо таъсири раванди мутатсионий-фишори мутатсиониро дар худ месанҷад. Ин гуна омилҳо чун кӯшиш ё ҷараёни генҳо, интихоб кардан (интихобкуни) ҷуфтшавӣ, дрейфи генҳо дар популятсияҳои маҳдуд (чудогона) аҳамияти худро нисбат ба инсон гум на-кардааст. Дар баробари ин омили асосии таҳаввулот-интихоби табии дар ҷамъияти одамон нисбат ба популятсияҳои ҳайвонот ва растаниҳо мавқеи начандон қалонеро мегирад. Ҳол он ки ин онро нишон медиҳад, ки инсон ба ҳадди таҳаввулоти худ расидааст.

Олимони зиёд пешниҳод мекунанд, ки ирсияти сигналий (М.Е.Лобашев) ирсияти иҷтимоӣ (О.Солбриг ва Д. Солбриг) ва гайра таи омӯзиш қарор дода шавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки байни аҷдодон ва авлодон шаклҳои мухталифи таҷрибаи доду гирифт мавҷуд буд.

Ирсияти сигналий ин ба ирсият додани малакаҳои адаптивии рафтори волидайн ба наслҳо ва инчунин дар ҳадди як авлод ва ҳатто, аз наслҳо ба волидайнҳо, мебошад. Дар байни

ширхүрон ирсияти сигналы ба дараачаи баланд асосан дар байни приматдо дида мешавад.

Генетикаи инсон аз рүй ба назар гирифтани хусусиятхой зерин дар ирсият ва тагийрпазирии он пайдо шуд:

-гайри имкон будани чуфтууның барои таҳлили генетикий.

-номумкин будани тадқиқот барои ба даст овардани мутатсияҳо.

-дер ба балогат расидан.

-камнаслӣ.

-гайри имкон будани таълимоти якхела ва назорати дақики шароит барои инкишофи наслдо аз никоҳҳои гуногун.

-норасоии пурраи бақайдгирии алломатҳои ирсӣ ва нишонаҳои хешутаборӣ.

-мавҷудияти микдори зиёд ($2n=46$) ва камфарқунандай хромосомаҳо.

Солҳои охир инкишофи усулҳои нав дар генетика, истифодаи онҳо нисбат ба инсон, имконият медиҳанд, ки дар вакти кор бо одам, чун бо объекти генетикӣ як қатор душвориҳо бартараф соҳта шавад.


Генетикаи инсон зоҳиршавии ирсият ва тагийрпазириро дар ҷамоати одамон, хусусиятҳои ба меросгиррии алломатҳои патологӣ ва мӯътадил вобастагиҳои маризиҳои генетикӣ ва факторҳои муҳитро меомӯзад.

Генетикаи инсон яке аз муҳимтарин асосҳои назариявии тибби ҳозирзамон аст. Академик И.П.Павлов навишта буд: «Табибони мо бояд қонунҳои ирсиятро ҳамчун алифбо донанд. Тавассути ба ҳаёт тадбиқ намудани ҳақиқати илмӣ дар бораи қонунҳои ирсият, инсоният аз мусибату фалокатҳон зиёде ҳалос мешавад».

Яке аз асосгузорони генетикаи тиббӣ, нервпотологи рус С.Н.Давиденков (1880-1961) ба шумор меравад. Вай якумин маротиба ақидаҳои генетикаро дар тиб истифода бурда аввалин шуда сабабҳои як қатор бемориҳои ирсиро таҳлил намуд. Ҳамчунин усулҳои консультатсияҳои тиббӣ- генетикиро кор карда баромад ва онро амалий гардонид.

Шаклхон ирсияти одам

Асосан шаклҳои моногенӣ ва полигении ирсияти аломатҳои одам фарқ карда мешавад. Шакли ирсияти моногенӣ дар на-вбати ҳуд ба ирсияти ба хромосомаҳои аутосоми часпида ва бо хромосомаҳои чинсӣ часпида тақсим мешавад. Ирсияти ба хромосомаҳои аутосомӣ часпида доминантӣ ва ретсессиви мешавад. Агар аллели гени доминантӣ дар хромосомаи аутосомӣ ҷойгир бошад онро – аутосомӣ-доминантӣ меноманд ва ба он ҳусусиятҳои зерин ҳос аст:



Расми 22. Шаклҳон ирсият

1. аломат дар ҳамаи наслҳо диде мешавад.
2. аломатҳои нодир дар 50% наслҳо диде мешавад.
3. фардҳои нарина ва модина аломатҳоро баробар ба мерос мегузаронанд.
4. ҳар ду волидайн баробар наслҳоро ба мерос мегузаронад.

Агар аллелҳои гени ретсессиви дар аутосома чойгир бошад, онро ирсияти аутосомй-ретсессиви меноманд ва хусусиятҳои зерин ба он хос аст:

1. аломат дар насли аввал мумкин дида намешавад.
2. аломат дар волидайнҳо дида нашавад ҳам мумкин дар 25% наслҳо дида шавад.
3. аломат дар ҳамаи наслҳо дида мешавад, ба шарте, ки ҳар ду волидайн ин аломатро дошта бошанд.
4. аломат дар яке аз волидон дида шавад, он гоҳ дар 25% фарзандон ин аломат дида мешавад.
5. аломат ҳам ба духтар ва ҳам ба писар баробар ба мерос мегузарарад.

Аломатҳои бо хромосомаҳои ҷинсӣ часпидаро аломатҳои ба ҷинс часпида меноманд. Агар ба X-хромосома часпида бошад доминантӣ ва ретсессиви мешавад. Мисол, қасалии рахит ба X-хромосома часпида ҳамчун доминант ба мерос мегузарарад. Қасалии гемофилия бо X-хромосома часпида ҳамчун аломати ретсессиви ба мерос мегузарарад.

Агар аломат бо Y-хромосома часпида бошад, он гоҳ ин аломат фақат аз падар ба писар ба мерос мегузарарад.

Усулҳои омӯзиши генетикаи одам


Дар омӯзиши генетикаи инсон усулҳои зерин истифода мешаванд: генеалогӣ (муайян намудани хати хешу таборӣ), дугоникий, популяционӣ-статистикий, дерматографикий, биохимиявӣ, ситогенетикий, гибридизатсияи хуҷайраҳои соматикий ва усули моделонӣ.

Усули генеалогӣ

Ин усул бо мушоҳидаи ягон аломати мӯътадил ё патологӣ дар як қатор наслҳо бо нишон додани алоқаи хешу табории байни аъзоёни оилаҳо асоснок карда шудааст. Генеалогия ба маънои васеаш ин наасабномаи инсон аст.

Усули муайян кардани наасабнома дар охири асри XIX аз ҷониби Галтон Ф. дар илм ҷорӣ шудааст. Барои истифодаи ин усулҳо дар генетикаи одам ишораҳои маҳсус истифода бурда мешавад (расми-23). Ҷамъи маълумотҳо аз пробанд

шурӯй мешавад. Пробанд шахсест, ки дар тартиб насабнома сухан дар бораи ў меравад. Вай метавонад бемор, солим ё худ барандаи ягон аломат буда, ба табиб муроҷиат намуда бошад. Бародар ва ходарони пробандро сибсдо меноманд. Насабнома аз рӯй як ва якчанд аломатҳо тартиб дода мешаванд. Баъди тартиб додани насабнома таҳлили генеалогӣ сар мешавад, ки мақсади он мукаррар намудани қонуниятиҳои генетикий мебошад. Муайян намудани ҳарактери ирсӣ дар мадди аввал аломат доштанро талаб мекунад. Агар ягон аломат дар насабнома якчанд маротиба воҳӯрад, он гоҳ ин аломат гувоҳӣ аз табииати ирсӣ доштани он мебошад.



Расми 23 Ишораҳо дар генетикаи одам

Агар ин таъсирот дар якчанд хомиладории зан расида бошад, он гоҳ тавлид шудани фарзандонро бо як хел

норасоихо интизор шудан мумкин аст. Гайр аз ин, бо усули генеалоги ҳарактери ба ирсият гирифтани гемофилияи-А, ё худ гемофилияи шоҳӣ, бронхиндактилия - кӯтоҳангуштӣ, ахондроплазия-паканагӣ ва як қатор душвориҳои дигар дар вакти тартиб додани насабнома аниқ карда мешавад.

Усули дугоникий

Ин яке аз усулҳои барвақтии омӯзиши генетикаи инсон ба шумор меравад, ки то замони ҳозира қиммати худро гум накардааст. Усули дугоникий низ аз тарафи Ф.Галтон ба илм ҷорӣ карда шудааст. Вай дугоникҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардааст: яктухма (монозиготӣ) ва дутухма(дизиготӣ). Дугоникҳои монозиготӣ аз бластомерҳои ҷудогонаи як ҳуҷайратухми бордоршуда инкишоф меёбад, дар навбати худ он генотипи якхела дорад. Онҳо дар вакти инкишофи мӯътадили ҷанинӣ ҳама вақт якчинса мешаванд. Дугоникҳои дизиготӣ аз ду тухмҳуҷайраи якбора пухта расида ва бордоршуда инкишоф меёбанд. Ин гуна дугоникҳо метавонанд якчинса ва дучинса бошанд, аз рӯи нуқтаи назари генетикий нисбат ба ҳоҷару бародарони худ ба ҳам монанданд, чунки 50% генҳои якхела доранд. Зуддии умумии тавлидшавии дугоникҳо 1%-ро ташкил мекунад, ки аз он такрибан се як ҳиссааш ба дугоникҳои монозиготӣ рост меояд.

Усули дугоникий давраҳои зеринро дарбар мегирад:

а) ҷамъи ҷуфти дугоникҳо

б) муайян намудани зиготнокии дугоникҳо. Агар дар ҳардӯи ин дугоникҳо фарқе набошад, онҳоро монозиготӣ меноманд.

в) дар ин ҳолат гурӯҳҳои дугоникҳои монозиготӣ ва дизиготӣ аз рӯи аломати омӯхташаванда коэффиценти ҷуфти конкордантнокӣ муайян карда мешавад. Конкордантнокӣ бо фоиз ва ҳиссаи воҳид ифода карда мешавад.

Барои объективона сухан рондан дар бораи роли мухит ва ирсият дар инкишофи аломат меъёри ирсият-Н-ро истифода мебаранд,

Бо нишондоди Н – ки бо сифр наздиқ омада истодааст, чунин мөхисобанд, ки аломатҳо танҳо дар зери таъсири омилҳои мӯҳити атроф инкишоф меёбанд. Бо нишондодҳои

I>H>0.7 аломат дар зери таъсири омил-ҳои генетикӣ инкишоф меёбад

Нишондиҳандай миёнаи H (0,4 то 0,7) нишон медиҳад, ки аломат дар зери таъсири омили мухити атроф дар таҳти таркиби генетикӣ инкишоф меёбад.

Чадвали 4. Чадвали конкордантнокии бâъзе аломатҳои инсон дар дугоникхон яктухма ва гуногунтухма (С.М. Гершензон, 1983).

Аломатҳо	Конкордантнокӣ	
	Дя	Дг
Аломатҳои мӯътадил		
Гурӯҳҳои хуни системаи АВО	100	64
Шакли абрӯҳо	100	51
Ранги чашм	99,5	28
Ранги мӯй	97	23
Хатҳои папиллярӣ дар ангуштони панҷаи даст	92	40
Холатҳои патологӣ		
Качпой	23	2
Фатки ҳароммагз	77	33
Аломати Даун	89	7
Чиллашӯр	88	22
Шалдардӣ (полимиелит)	36	6
Гул (сурхча)	95	87
Махмалак (скарлатина)	84	47
Дифтерия (гулӯзиндонак)	50	38
Саратон	16	14
Эпилепсия	67	3
Камакӯй	91	53
Шизофрения	80	13
Асабонияти маникалӣ - депрессивӣ	77	79

Усули популяционӣ-статистики

Ин усул омӯзиши падншавии аломатҳои ирсӣ ва назорати генҳои онҳоро дар популяцияҳо - дар гурӯҳҳои калони одамон бо қӯмаки усули вариатсионӣ-статистикиро дар ҳуд таҷассум мекунад. Мавзӯн омӯзиши ин усул популяцияни ин-

сон мебошад. Популятсия ин гурӯхи одамон мебошанд, ки масоҳати муайянро дар якчанд авлодҳо ишғол менамоянд. Популятсияҳо аз ҳам ба тарики этникӣ, ҷуғрофӣ, динӣ ва иҷтимоӣ ҳамсарҳад мебошанд.

Ҳар як популятсия генофонди муайян дорад, яъне дастаи аллелҳое, ки дар фардҳои дигар популятсия дода намешавад. Агар намуди биологӣ бо фардҳои зиёди популятсия ифода ёбад, он гоҳ генофонди популятсияҳои алоҳида нисбат ба намуди умумӣ миқдори ками аллелҳоро дорад. Генофонди он популятсия аз генофонди дигар популятсия, аввал бо миқдори аллелҳои муайяни генҳо ва дуюм бо зудӣ воҳӯрдани аллелҳои гуногун фарқ мекунад.

Усули популятсионӣ-статистикий дар чунин ҳолатҳо истифода бурда мешавад:

-барои муайян намудани шиддати аллелҳои дучоромада дар популятсияҳо (инчунин дар аллелҳои мутантии бемориҳои ирсӣ).

-барои омӯзиши протсесси мутатсионӣ.

-барои муайян намудани роли ирсият ва ноқисиҳо дар пайдоиши гуногуншаклии аломатҳои инсон (мӯтадил ва ноқисиҳо).

-барои ҳалли баъзе масъалаҳои авлодӣ дар бораи хешу табории популятсияи инсон.

Асоси усули популятсионӣ-статистикиро қонуни Харди-Вайнберг ё қонуни мувозинати генетикии популятсияҳо меомӯзад. Маънои ин қонун он аст, ки дар шароити муайяни шиддати аллелҳои генҳо, ки дар генофонди популятсия ҷойгир аст, дар як қатор наслҳо бе тавсиф нигоҳ дошта мешавад.

Дар вақти ба ҳамаи шароитҳо итоат кардан, дар наслҳои нави организмҳо ҳамаи таносуби генотип аз рӯи ҳамин ген нигоҳ дошта мешавад. Популятсияҳо, ки пурра ба талаботи қонунҳои Харди-Вайнберг ҷавоб мегардонанд, дар табиат мавҷуд нест. Дар ҳар як популятсияҳои инсон, равандҳои мутатсионӣ, кӯчиш, интихоби табиӣ ва мавҷҳон популятсионӣ рух медиҳад. Қонуни Харди-Вайнберг нисбат ба популятсияҳои инсон барои муайян намудани структураи генетикии онҳо (шиддати аллелҳо ва генотип) дар замони

хозира ва инчунин, барои ташхиси онҳо дар наслҳои оянда истифода мебарад.

Усули дерматографики

Дерматографика (калимаи юнонӣ.-«дерма»-пӯст, «глифе»-накш) ин илм дар бораи омӯзиши накшу нигори пӯсти ангуштон ва кафи дасту пой мебошад. Нисбат ба дигар узвҳои бадан ин кисмҳои организм барҷастагиҳо, шонаҳо донанд, ки накшҳои мураккабро ба вучуд меоранд. Дар соли 1892 Ф. Галтон таснифоти ин накшҳоро пешниҳод намуд. Онҳо имконият медиҳанд, ки дар ҳодисаҳои криминогенӣ шаҳсияти одамро муайян намоянд. Ҳамин тарик, яъне аз кисматҳои нави дерматографика- дактилоскопия ба миён омад (омӯзиши нақшҳо дар болиштакҳои ангуштон). Дигар кисматҳои дерматографика палмоскопия (накши кафҳо) ва планктоскопия (омӯзиши нақшҳои кафи пой) ба вучуд омад.

Ҷобаҷошавии нақшҳо дар байни 10-19 ҳафтагии инкишофи чанинӣ сар мешавад. Дар 20-ҳафтагии чанин шакли нақшҳо хуб аён мешавад.


Ташаккули релефи ҳатҳои папиллярӣ аз ҳарактери шоҳаронии торҳои асабӣ вобаста аст. Ташаккули пурраи деталҳои соҳти нақшҳои ломиса (таҳлилӣ) дар шашмоҳагӣ ва байд аз он онҳо то охирӣ умр бетагиҳир мемонанд. Дар вакти заҳмӣ гаштани пӯст (сӯхтан, сармо задан, заҳм) нақши пӯст байди муддате боз пурра барқарор мегардад.

Тадқиқоти дерматографикӣ дар муайян намудани зиготнокии дугоникҳо, ташхис намудани баязे бемориҳои ирсӣ дар тибби судӣ, дар криминалистика барои аниқ намудани шаҳсияти одамон аҳамияти калон дорад.

Ҳатҳои папиллярӣ дар болиштакҳои ангуштон нақшҳои гуногунро ҳосил мекунад. Дақиқ омӯҳтани нақшҳоро бо кӯмаки пурбинҳои дастӣ ба амал оварда мешавад. Новобаста ба такрори фардии нақшҳо онҳоро ба се гурӯҳи асосӣ тақсим мекунанд:

1. Камонҷо - A
2. Гиреҳҳо - L
3. Печакҳо - W

Нақшҳои камоншакл нисбат ба дигар нақшҳо камтар (6%) вомехӯрад, дар ин нақшҳо фақат як ҷараёни хатҳои папилярӣ дида мешавад. Нақшҳои гиреҳӣ бештар паҳн шуда мебошанд (60%). Ин нақше мебошад, ки аз як тараф сарбаста аст, шонаҳо аз канори нақшҳо сар мешавад ва канори муқобил нарасида, ба намуди гиреҳ қатъ мешаванд ва боз ба ҷои саршудааш бармегардад. Агар гиреҳ ба сӯи устухони банди даст кушода шавад, онро радиалӣ ва агар ба сӯи устухони оринҷ майл кунад улнарӣ номида мешавад.



**Расми 24. Шаклҳои асосии нақшҳои панчаҳо
А-камонҳо, 2-гиреҳҳо, 3- шакли гузариш, 4- гиреҳҳои ду-
чаида, 5-печакҳо**

Нақшҳои печу тобхӯрда аз рӯи паҳншавӣ ҷои миёнаро ишғол менамоянд (34%). Онҳо шакли ҳалқаҳои концентрикӣ, байзавӣ ва спиралиро доранд.

Палмоскопия. Релефи каф хело мураккаб аст, дар он як қатор майдонҳо, болиштакҳо ва хатҳои кафӣ дида мешавад. Чукурчай марказии кафи дастро шашто барҷастагиҳо – болиштакҳо иҳота кардаанд.

Дар асоси ангушти калон тенар ва дар канори муқобили гипотенар, дар муқобили масофаи байни ангуштон

ҳозира ва инчунин, барои ташхиси онҳо дар наслҳои оянда истифода мебарад.

Усули дерматоглификӣ

Дематоглифика (калимаи юнонӣ.-«дерма»-пӯст, «глифе»-нақш) ин илм дар бораи омӯзиши нақшу нигори пӯсти ангуштон ва кафи дасту пой мебошад. Нисбат ба дигар узвҳои бадан ин қисмҳои организм барҷастагиҳо, шонаҳо доранд, ки нақшҳои мураккабро ба вучуд меоранд. Дар соли 1892 Ф.Галтон таснифоти ин нақшҳоро пешниҳод намуд. Онҳо имконият медиҳанд, ки дар ҳодисаҳои криминогенӣ шахсияти одамро муайян намоянд. Ҳамин тарик, яъне аз қисматҳои нави дерматоглифика- дактилоскопия ба миён омад (омӯзиши нақшҳо дар болиштакҳои ангуштон). Дигар қисматҳои дерматоглифика палмоскопия (нақши кафҳо) ва планктоскопия (омӯзиши нақшҳои кафи пой) ба вучуд омад.

Ҷобаҷошавии нақшҳо дар байни 10-19 ҳафтагии инкишофи чанинӣ сар мешавад. Дар 20-ҳафтагии чанин шакли нақшҳо хуб аён мешавад.


Ташаккули релефи хатҳои папиллярӣ аз характеристи шоҳаронии торҳои асабӣ вобаста аст. Ташаккули пурраи деталҳои соҳти нақшҳои ломиса (таҳлилӣ) дар шашмоҳагӣ ва баъд аз он онҳо то охири умр бетагайир мемонанд. Дар вақти заҳмӣ гаштани пӯст (сӯхтан, сармо задан, заҳм) нақши пӯст баъди муддате боз пурра барқарор мегардад.

Тадқиқоти дерматоглификӣ дар муайян намудани зиготнокии дугоникҳо, ташхис намудани баъзе бемориҳои ирсӣ дар тибби судӣ, дар криминалистика барои аниқ намудани шахсияти одамон аҳамияти калон дорад.

Хатҳои папиллярӣ дар болиштакҳои ангуштон нақшҳои гуногунро ҳосил мекунад. Дақиқ омӯҳтани нақшҳоро бо кӯмаки пурбинҳои дастӣ ба амал оварда мешавад. Новобаста ба такрори фардии нақшҳо онҳоро ба се гурӯҳи асосӣ тақсим мекунанд:

1. Камонҳо – A
2. Гиреҳҳо – L
3. Печакҳо – W

Нақшҳои камоншакл нисбат ба дигар нақшҳо камтар (6%) вомехӯрад, дар ин нақшҳо фақат як ҷараёни хатҳои папиллярӣ дида мешавад. Нақшҳои гиреҳӣ бештар паҳн шуда мебошанд (60%). Ин нақше мебошад, ки аз як тараф сарбаста аст, шонаҳо аз канори нақшҳо сар мешавад ва канори муқобил нарасида, ба намуди гиреҳ қатъ мешаванд ва боз ба ҷои саршудааш бармегардад. Агар гиреҳ ба сӯи устухони банди даст күшода шавад, онро радиалӣ ва агар ба сӯи устухони оринҷ майл кунад улнарӣ номида мешавад.



Расми 24. Шаклҳои асосии нақшҳои панҷаҳо

А-камонҳо, 2-гиреҳҳо, 3- шакли гузариш, 4- гиреҳҳои дуҷандагӣ, 5-печакҳо

Нақшҳои печу тобхӯрда аз рӯи паҳншавӣ ҷои миёнаро ишғол менамоянд (34%). Онҳо шакли ҳалқаҳои концентрикӣ, байзавӣ ва спиралиро доранд.

Палмоскопия. Релефи каф хело мураккаб аст, дар он як қатор майдонҳо, болиштакҳо ва хатҳои кафӣ дида мешавад. Чуқурчай марказии кафи дастро шашто барҷастагиҳо – болиштакҳо иҳота кардаанд.

Дар асоси ангушти калон тенар ва дар канори муқобили гипотенар, дар муқобили масофаи байни ангуштон

4 – то болиштакҳо диде мешаванд. Дар асоси ангуштони II, III, IV, V трирадиусҳои ангуштон ҷойгиранд. Ин нуктаҳо ё ҷойхое мебошанд, ки дар онҳо се ҷараёни ҳатҳои папиллярӣ бо ҳам пайваст мешаванд. Онҳоро бо ҳуруфоти лотинӣ а, в, с, д ишора мекунанд. Дар наздикии қабати банди даст, ки панҷаро аз банди даст бо ҳати арзӣ ҷудо мекунад, он аз назди устухони IV мушт сар мешавад ва дар тири асосии тиррадиусии каф ҷойгир аст. Агар дар ҳати тиррадиусҳои а ва б ҳат қашем, кунҷи atd – ро ҳосил мекунад ва дар шароити нормалӣ аз 57% зиёд намешавад. Дар як қатор ҳолатҳо трирадиусҳои иловагӣ ва редуксияи онҳо ҳосил мешавад. Ҳусусияти фардии нақшҳои пӯст дар он аст, ки ба таври ирсӣ мувоғик гаштанд. Ин бо як қатор тадқиқот-ҳои генетикий ҳусусан дар дугоникҳои монозиготӣ исбот шудааст.

Коэффициенти конкордантнокӣ дар онҳо 0,8-0,9 мебошад. Ин амалан нишон медиҳад, ки аз 10 ангушт 8-9-тоаш нақшҳо ва ҳисоби нишондиҳандай шонаҳои ба ҳам монанд дорад. Дар дугоникҳои дизиготӣ конкордантнокӣ аз 0,3 то 0,5 баланд мешавад.

Дар қисми болоии кафи пой низ нақшҳои пӯстро мушоҳида кардан мумкин аст. Ин гуна нақшҳоро планктоскопия меомӯзад. Тадқиқотҳои васеъ дар соҳаи омӯзиши ҳусусиятҳои дерматоглифика ва шарту шароитҳои ирсии нақшҳои пӯст имкон медиҳад, ки чунин ҳулоса бароварда шавад: релефи (барҷастагиҳои) шонагии пӯст аз системai полигенӣ, ки миқдори ками генҳоро дар бар мегирад, ташаккул меёбанд. Қисми зиёди масъалаҳои сабабияти дерматоглифики ирсӣ ва таъсири омилҳои мухит ба инкишофи ин структураҳо дар даври ҷанинӣ то имрӯз номаълуманд.

Ин усул ба сифати илова барои тасдики ташхиси аломатҳои хромосомӣ одамони кариотипашон таѓириёфта истифода мешавад.

Усулҳои биохимияӣ

Ин усулро барои ташхиси бемориҳои мубодилаи мавод, ки дар натиҷаи вайроншавии фаъолияти муайянӣ ферментҳо ба вучуд меояд, истифода мебаранд. Бо қӯмаки ин усул қариб 500 намуди бемориҳои молекулярӣ, ки бо зоҳиршавии генҳои мутантӣ алоқа доранд, ошкор шудаанд. Омӯзиши бемориҳои

мубодилаи мавод аз чиҳати генетикӣ ҳанӯз аз аввали аспи мо сар шуда буд, мисоли мутатсияҳои гениӣ, вайроншавии мубодилаи фенилаланин дар марҳилаҳои гуногун шуда метавонад. Бемории аз ҳама бехатари онҳо -албинизм аст, ки бо зудии 1:200 000 вомехӯрад, бо зиёд шудани ҳассосият бо нури офтоб ва сабаби набудани пигментҳои пӯст, сафедии мӯйҳо ва норасии босира зохир мешавад.

Фенилкетонурия дар байни кӯдакони навзод бо шиддати 1:10 000 вомехӯрад. Агар сари вақт ташхис нашавад ва аз таркиби хӯроки фенилаланиро нагирад, он гоҳ миэлинизатсияи мағзи сар вайрон мешавад. Микротсефалия инкишоф карда, яку якбора аломати камақлӣ пайдо мешавад.

Паст шудани инкишофи рӯҳӣ дар тирозиноз низ мушоҳида мешавад. Алкаптонурия дар синну соли миёна ба намуди тагийир ёфтани артритҳои дасту пой ва сутунмӯҳра зохир мегардад.

Ташхиси фенилкетонурия якбора баъди таваллуди кӯдак бо роҳи ниҳоят оддӣ муайян карда мешавад: ба ҷойгаҳи тари кӯдак қоғази бо маҳлули оҳан таркардашударо гузоштан кифоя аст-ранги қоғаз сабз мешавад. Дар намудҳои bemorixҳои гуногун худи сафеда ферменти ноқисақл ё худ маҳсулоти мобайнини мубодила ҳосил мешавад.

Ин усулҳо хеле заҳматталабанд ва асбобу анҷоми маҳсусро талаб меқунанд ва бинобар ин онҳоро барои тадқиқот ба мақсади барвакӯт муайян намудани bemorии ирсии мубодилаи моддаҳо дар популиятсияҳо истифода намебаранд. Вале-кин солҳои охир аз нав кор карда, барои тадқиқотҳои оммавӣ ва ихтиносӣ истифода мешаванд. Мақсади он истифодаи миқдори ками усулҳои сода ва дастрас (экспресс методҳо) мебошад.

Экспресс-метод дар реаксияҳои содаи сифатӣ асоснок карда шудааст, ки онҳо масолеҳи мубодиларо дар шошапешшоб ва хун муайян меқунанд. Дар охир барои тадқиқ намудани ташхис дар вақти реаксияҳои мусбат дар марҳалай аввал истифода мешаванд. Барои ин усулҳои дақики хромотографӣ - муайян намудани ферментҳо, аминокислотаҳо истифода мешаванд.

Усули ситогенетики

Усули ситогенетикй омӯзиши хромосомаҳои алоҳида ва кариотипро дар пуррагӣ ифода мекунад.


Вайро асосан барои ташхиси бемориҳои хромосомӣ истифода мебаранд. Усули ситогенетикӣ асосан 4 даваро дар бар мегирад:

1. Ба даст овардани микдори зиёди ҳучайраҳои тақсимшудаистода. Ин бо усули ҳосил намудани маводи ҳучайрагӣ (лейкотсити хун, ҳучайраҳои ба саратон дучоршу-да ё ҳучайраҳои чанинӣ инкишофётаистода) дар иштироки маводи фитогемаглютин-тамзимкунандай зуддии ҳучайраҳо бо пролифератсия сурат мегирад.

2. Ба даст овардани мустаҳзарҳои лавҳачаҳои метафазагӣ бо хромосомаҳои алоҳидадошта. Коркарди охирини мустаҳзар бо маҳлули (намакоб) гиптоникий, ҷудошавии хромосомаҳоро дар тамоми ситоплазма таъмин мекунад.

3. Рангкунии хромосомаҳо. Хромосомаҳо бо ранги бунафши Гимза ранг карда мешавад.

4. Омӯхтани микдор, соҳти хромосомаҳо дар кариотип. Барои ин мустаҳзарҳоро дар зери заррабинҳо мушоҳида мекунанд. Инчунин онҳоро аз рӯи ҷойгиршави хромосомаҳо ба гурӯҳҳо тасниф карда, ҳисоб мекунанд. Структураҳои ҷуфтӣ алоҳидаи хромосомаҳоро меомӯзанд ва ташхиси ситогенетикӣ мегузаронанд.



Расми 25. Хроматини ҷинсӣ

А-ҳучайран зани солим 1-то хроматини ҷинсӣ дорад,
Б-ҳучайраи марди солим хроматини ҷинсӣ надорад,
В-фарде, ки 44AXXX-хромосома дошта дуто
хроматини ҷинсӣ дорад.

Усули ситогенетики, инчуунин хроматини чинси-ро меомӯзад. Ду намуди хроматини чинсӣ маълум аст- X ва У хроматин

Х-хроматини чинсӣ ё чисмҳои Барро чисмчаҳои хурди нағз рангшаванде мебошад, ки дар қабати болои дохили пардаи ядрогии ҳӯҷайраҳои соматикии занҳо ҷойгиранд.

Дар ядрои ҳӯҷайраҳои соматикии мардҳо X- хроматини чинсӣ хело кам дучор мешавад. Мавҷудияти X-хроматини чинсӣ бо иштироки ҳар ду X-хроматини чинсӣ вобаста аст. Яке аз онҳо дар ҳолати инактиватсияшудаи печутоб ҳӯрда буда, чисмҳаи Барро ҳосил мекунад.

Дуюмӣ деспирализатсия-печхӯрда буда, дар марҳалаи интерфазаи ядроҳои ҳӯҷайра ноаён аст. Дар навбати худ ҳӯҷайраҳои соматикии занҳо дар ҳолати мӯътадили хроматин-мусбат, аз мардҳо бошад манғӣ аст. Дар занҳои кариотипашон (дастай хромосомаашон) 47, XXX ду намуди чисмҳои Barr дида мешавад: бо кариотипи 48, XXXX-3 то ва 45, XO чисми Barr надоранд. Ҳамчунин дар мардҳои бо кариотипи 47, XXU-1 то 48, XXXU 2-то, 46-XU ягонто хроматини чинсӣ дида намешавад.

У-хромосома аз ҷиҳати генетикӣ ба дараҷаи коғӣ инертнок нест. Дар марҳалаи интерфазаи ядрои ҳӯҷайраи соматикӣ қисми зиёди хромосомаҳо печутоб намехӯранд, вале усуљҳои оддии рангкунии онҳоро нишон дода метавонанд. Барои муайян намудани мавҷудияти У-хромосомаҳо дар ҳӯҷайраҳои соматикӣ усули заррабинии люминестсентии мустаҳзарҳои бо рангкунандай акрохинин рангкардашуда, истифода мешаванд. Дар вақти заррабинии люминестсентӣ дар У-ҳӯҷайраҳои мусбат (дар ҳӯҷайраҳо, ки хромосома доранд) якторӣ нуқтаи ранги зарди баланд нӯрафшонӣ мекунад. Ин табиатан дар ҳӯҷайраҳои мардҳои кариотипашон солим 46, XY дошта, дорои якто чисмҳаи чинсии У-хроматин, ҳӯҷайраҳои занона тамоман онҳоро надоранд. Дар мардҳо бо кариотипи 47, XXU дуто У-хроматини чинсӣ дида мешавад.

Муайян намудани X ва У хроматини чинсӣ дар чанин барои аниқ намудани чинс қӯмак мерассонанд. Ин барои ҳалли тақдири шаҳс, масъалаи бемориҳои ба чинс часпида, ба монанди гемофилия, миопатияи Ҷюшен ва ғайра лозим аст.

Ин усул ҳамчун экспресс-ташхис барои чинси шахс истифода бурда мешавад (аз рӯи фенотип не, балки аз рӯи хромосомаҳои чинсӣ). Барои муайян намудани гермафродитизм, ташхиси бемориҳои хромосомии анэуплоидии хромосомаҳои чинсӣ (ХО, ХХУ, ХХҮҮ, XXX) истифода мешавад.

Усули башаклдарорӣ

Бо қӯмаки ин усул ҳолатеро тартиб додан мумкин аст, ки ба таври муҳтасар аз насл ба насл гузаронидани бемориҳои ирсиро бе таҳлили наслу насаб муайян кунад. Ҳамчун модел барои тадқиқот ҳайвони таҷрибавиро интихоб мекунанд ва он усули биологӣ моделонӣ номида мешавад.

Усули биологии моделонӣ ба қонуни қатори гомологии тагайирпазирии ирсии Н.И.Вавилов асоснок карда шудааст. Дар ширхӯро ва инсон микдори зиёди генҳои ба ҳам монанд ҳастанд, ки онҳо дар зери таъсири омилҳои мутагении муайян, метавонанд як қатор мутатсияҳои аз ҷиҳати фенотипӣ монандро ҳосил кунанд. Бинобар ин дар бисёри ҳайвонҳое, ки ба қатори ширхӯро доҳил мешаванд, мутатсияҳо дучор мешаванд, ки дар инсон ҳам ҳамин гуна самараи патологиро ба вучуд меоранд. Онҳо низ ба бемориҳо ба монанди диабети қанд, хемофилия, дистрофияи мушакӣ, ахондроплазия ва бисёр дигар бемориҳо дучор меояд. Истифодаи ин гуна моделҳо ҳамчун ҳайвоноти лабораторӣ имкон медиҳад, ки дар муддати кӯтоҳ аз насл ба насл гузаронидани аломатҳои патологӣ мушоҳида ва кор карда баромадани усулҳои (роҳҳои мувофиқи) табобати ин бемориҳо ба роҳ монда шавад.

Ин, хусусан аз он ҷиҳати пурарзиш аст, ки табобати таҷрибавӣ-санчишии инсон гайри имкон аст.

Машварати тиббӣ-генетикӣ

Усули маъмултарини пешгирии амрози ирсӣ-мушовараи тиббӣ-генетикӣ мебошад. Дар сурати эҳтимолияти тавлиди ӯдаки носолим пеш аз таваллуд ташхис гузаронидан, ё таваллуд накардан лозим аст.

Истилоҳи мушовараи тиббӣ-генетикӣ ду мағҳумро ифода мекунад: мушовараи генетикӣ ба сифати хуласаи пизишкӣ ва

машваратгоҳ, яъне муассисае, ки дар он чо оилаҳои носолими ирсиро муюина мекунанд.

Мушовара, яъне хулосаи пизишкӣ.

Пизишки геншинос ду вазифаи асосиро ичро мекунад. Аввалан, бо истифода аз усулҳои маҳсуси генетикӣ дар ташхиси беморӣ қӯмак мекунад, сониян, саломатии насли оянда ё кӯдаки навзодро пешгӯй мекунад.

Давраи аввали машварат - аз ташхиси саҳеҳи бемории ирсӣ оғоз меёбад. Ташхиси саҳеҳ заминай ногузири ҳар гуна машварат аст.

Барои мушовараи тиббӣ-генетикӣ усулҳои ситогенетикӣ, биохимиявӣ, электрофизиологӣ ва гайра истифода мешаванд. Усули генеалогии антропогенетика нақши муҳиме дорад. Ҳангоми таҳлили наасабнома бояд дар назар дошт, ки аломати доминантӣ бар асари эпистази эҳтимолӣ ё камтаъсирии ген зоҳир нашуда метавонад. Усули генеалогӣ барои ташхиси бемории ирсӣ хусусан, дар ҳолатҳое, ки сухан дар бораи шаклҳои номаълум ё шаклҳое меравад, ки усули аниқи ташхиси биохимиявӣ надоранд, маълумоти зиёд медиҳанд.

Давраи дуюми машварат - аз пешгӯии насл иборат аст. Вакте, ки беморӣ ташхис шуд, пизишки геншинос вазифаи генетикиро пеш мегузорад, ки барои ҳалли он усули таҳлили генетикиро истифода мебарад.

Дар давраи сеюми машварат - пизишк хулосаи хаттӣ дода, ҳатари генетикиро шарҳи шифой медиҳад ва қӯмак мекунад, ки оила ба қарори дурусте биёд. Накши муҳими машварати тиббӣ-генетикӣ - ошкор карданӣ ҳомилияти гетерозиготии гени мутантӣ мебошад. Ҳузури гени мутантиро дар ҳетерозиготаҳо, масалан, бо ёрии таҳлили таҳрикангез бо моддае, ки мубодалааш дар организм ҳалал ёфтааст, ошкор кардан мумкин аст.

Ба туфайли истифодай усули тадқики ситогенетикӣ, биохимиявӣ, иммунологӣ ва тавассути асбобҳо ташхиси ноқисиҳои модарзодӣ, инкишофёбӣ ва бисёр бемориҳои ирсӣ дар чанин дар давраи аввали ҳомиладорӣ (ташхиси қабл аз таваллуд) имконпазир гардид.

Ташхиси қабл аз таваллудии бемориҳои ирсӣ ва навоқиси модарзоди рушд дар ҳолатҳои зерин мумкин аст: 1) зан беш аз 35, мард беш аз 40 сол умр дорад; 2) мавҷудияти дигаргунии

сохтории хромосома до (хусусан транслокатсия ва инверсия) дар яке аз волидон, 3) ҳолати гетерозиготии ҳарду волид ҳангоми бемориҳои аутосомӣ-ретсессивӣ ё фақат дар модар аз рӯи генҳои бо X-хромосома пайваст; 4) мавҷудияти бемориҳои доминантӣ дар волидон; 5) муайян кардани ҳолатҳои таъсири шуоъзани радиоактивӣ, истеъмоли доруҳо ва таъсири дигар омилҳои тератогенӣ (маъюбкунанда).

Сабаби пайдоиши ноқисии модарзодии рушд таъсири омилҳои муҳталифи тератогенӣ: сурхакон, токсоплазмоз, шуоъзани радиоактивии ҳомиладор, майзадагӣ, истеъмоли васоити антибластикии баъзе антибиотикҳо (стрептомицин ва г.) дар давраи ҳомиладорӣ шуда метавонад. То чӣ андоза ҳатарнок будани чунин ҳолатҳо ба таври кофӣ омухта шудааст, аммо таъсири ин омилҳо дар давраи ҳомилагӣ нишондодест барои ташхиси пеш аз таваллуд.

Ташхиси пеш аз таваллуд бо ёрии усули гуногун: муюни наи ултратрасадӣ, рентгенографияи мутабоин, амниоскопия ва фетоскопия, амниосентез ба амал бароварда мешавад. Усули оҳирӣ ба туфайли истифодаи ҳучайраҳои асиљ, кишти ҳучайраҳо ё худи мои амниотикӣ судбаҳш мебошад.

Тадқиқоти ултратрасадо (эхография) ба қобилияти аз сатҳи чудоии ду баҳши зичиашон муҳталиф инъикос гардиданӣ мавҷи ултратрасадо асос ёфтааст, ки имкон медиҳад тасвири онҳо дар экрани найҷаи электронӣ-шумоӣ ба даст оварда шавад. Тадқиқоти аввалин дар ҳафтагои 14-20-и ҳомиладорӣ гузаронида мешавад.

Амниоскопия ё фетоскопия усули мушоҳидаи басарӣ ё аккосии чанин дар батн мебошад. Маълум аст, ки дар моеъи атрофи чанин моддаҳои мавҷуданд, ки чанини рушдёбанда бо он ҷило мекунад, инчунин андаке аз ҳучайраҳои чанинӣ вуҷуд доранд. Муваллидон усули сабуки берун овардани моеъи наздиҷаниниро дар давраи аввали ҳомилагӣ эҷод кардаанд. Ҳучайраҳои бадани чанинро дар муҳити гизои парварида, лавҳаҷаҳои метафазаи хромосомаҳоро ба даст меоранд, миқдор ва соҳти онҳоро меомӯзанд. Моеъи наздиҷаниниро барои муайян кардани як қатор бемориҳои генӣ бо усули биохимияӣ тадқиқ мекунанд.

Характеристикаи умумии генотипи инсон

Инсон чанд ген дорад? Ҳисоботи назариявӣ нишон медиҳад, ки қариб 3.5 миллион ҷуфт генҳо барномаи генетикии инсонро ташкил медиҳанд. Дар соли 1978 қариб 3 ҳазор генҳо ба қайд гирифта шуда, ирсияти онҳо омӯхта шудааст. Маълум карда шудааст, ки 1489 генҳо аутосомӣ- доминантӣ, 1117 гени аутосомӣ-рессесивӣ ва зиёда аз 200 генҳои дар X-хромосомаҳо ҷойгиранд. Албаттa ин кофӣ нест. Дар замони ҳозира ҳар сол даҳҳо генҳои нав ба қайд гирифта мешаванд. Барои амалӣ гардонидани ҳусусият ва вазифаҳои организм ҳамаи генҳо «кор» мекунанд. Вале яку-якбора не. Дар ин ҷо тартиби муайн ҷой дорад, ки он дар зери назорати генетикӣ мебошад. Дар бораи он ки на ҳамаи генҳо яку-якбора «кор» мекунанд, як қатор далелҳо бъди таваллуд шаҳодат медиҳанд: тақрибан 1.5 %-и навзодҳо ноқиси генӣ доранд. Дар раванди онотгенез, як қатор бемориҳо ба назар мерасанд, ки бо норасоиҳои генҳо, ки дар натиҷаи вайроншавии синтези КРН-аҳборӣ, ферментҳои нопурра, «кор»-ро сар мекунанд. Дар инсон аз кучо генҳои ноқис, яъне марговар ва ё марговари нопурра пайдо мешавад? Инсон роҳи тӯлонии инкишофи худро дар муддати миллионҳо сол тай намуда, аз рӯи интиҳои табиӣ ва муҳити атроф мутобиқ гаштааст, маводи синтетикий дар ҳолати тағийирёбанда ба мо омада нарасидааст.

Маълум аст, ки организми олидарача, аз ҷумла инсон ба ҳисоби миёна 12-15 генҳои марговар дорад, ки дар ҳолати гомозиготӣ ба марг оварда мерасонанд. Ба ҳисоби миёна ҳар як қӯдак аз 200 навзод (1,5-2%) норасоиҳои ирсӣ доранд. Зиёда аз 1500 намуди генҳои бемориварандай инсон ба қайд гирифта шудааст. Муқаррар шудааст, ки гени марговари як ма-ротиба пайдо шуда, дигар ҳеч гоҳ популятсии инсонро тарқ намекунад. Савол ба миён меояд, ки оё ҳамин ген ҳамавақт ғайриҳоҳиш аст? Мисоли бемории камхунии досшакли ҳӯҷайраҳои ҳуни одам дар кишварҳои Африқо ва Осиё, ки сабаби тез-тез паҳншавии бемории вараҷа мегарданд. Организми гомозиготаро ин гуна ген дар сини қӯдакӣ ба марг мебарад, гени эритроситҳои онҳо шакли тағийирёфта доранд, ки дар натиҷа онҳо оксигенро кашонида наметавонанд. Организми гетерозиготӣ бошад, аз рӯи ген ба бемории вараҷа нис-

бат ба организмҳои гомозиготӣ бар гени марговар қавитар меистад. Бинобар ин дорандагони ин ген аз касалии вараҷа эмин мемонад. Ба шарофати истифодаи усуљои гибридизатсияи ҳуҷайраҳои соматикии инсон ва ҳояндаҳо дар бофтаҳо имконияти пайдо намудани гурӯҳи часпиш пайдо шуд, ки бо қӯмаки он ҳаритаи инсон имконпазир гашт. Миқдори генҳо дар X-хромосома ҷой дода шуд, аз онҳо 95-тоаш маълум аст, ки аз аутосома 29 ген мебошад. Мавқеи генҳои касалиангез (патологӣ) дар ҳама хромосомаҳои инсон, барои генетика аҳамияти тиббӣ дорад.

Системаи никоҳҳо

Яке аз усуљои оддитарини дар популатсия имкон доштани фардҳои гуногунчинг ин эҳтимолияти баробари дурагакунии фарди дилҳоҳи яке аз ҷинсҳо ба фарди муқобили ҳамон популатсия аст. Ин гуна дурагакунии ногаҳонӣ, номи панмиксияро гирифтааст. Дар гурӯҳҳои одамон панмиксияи қатъӣ вуҷуд надорад. Шахсоне, ки алоқаи хешу таборӣ доранд ба никоҳи ногаҳонӣ кам ва ё зиёд роҳ диҳанд. Дар ҳолати аввал инбридинг ва дар дуюми аутбридинг мешаванд. Инбридингӣ оддӣ вақте, ки хешони наздик яъне ҷиан ва таго, ҳоҳарзода бо ҳола, бародар бо ҳоҳар шуда метавонад. Никоҳҳои хешони наздик дар тибб аҳамияти қалон дорад. Чунки аз нуқтаи назари илмӣ ин гуна ҷуфтҳо генҳои якхела доранд.

Ба ҳар гуна маҳдудиятҳо нигоҳ накарда, дар Африқои ҷанубӣ ва ҷануби Амрико гурӯҳҳои омехта дучор меоянд. Никоҳҳои байни наздӣ дар мамлакатҳои Америкӣ ҷанубӣ ва ҷазираҳои Полинезия бисёр дида мешавад.

АСОСҲОИ ЭКОЛОГИЯ

Истилоҳи «Экология»-ро аввалин шуда соли 1866 ҳаётшиноси олмон Эрнест Геккел дар асари «Морфологияи умумии организмҳо» пешниҳод карда буд. Экология аз калимаи юнонии «ойкос»-хона, манзил, ҷои зист ва «логос»-илм, фан таълимот гирифта шудааст.

Экология илмest, ки муносибати организмҳои зинда: наботот, ҳайвонот ва микроорганизмҳоро байни ҳуд ва бо

мухити атроф, инчунин муносибати инсонро бо биосфера меомӯзад.

Вазифаҳои экология. Барои ҳаллу фасли масъалаҳои экологӣ ва ҳифзи табиат дар ояндаи наздик бояд вазифаҳои зериро иҷро намуд.

1. Барқарор намудани мувозинати экологӣ дар табиат ва фавран тағиیر додани муносибати инсон ва муҳит.

2. Омӯхтани муносибати байни организмҳо зинда ва муҳити зист.

3. Ҳифз ва истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ (об, ҳаво, замин, ҳайвонҳо, растаниҳо, микроорганизмҳо ва канданиҳои фоиданок).

4. Аз методҳои химиявии мубориза бар зидди қасалиҳо ва ҳашарот ба методҳои биологӣ гузаштан, танзими истифодаи нуриҳои минералий ва моддаҳои заҳрнок.

5. Ҷорӣ намудани технологияи кампартову бепартов, тоза намудани газҳои сӯхта, аз нав истифодаи партовҳо ва кам кардани партовҳои нақлиёт.

6. Нигоҳ доштан ва ҳифзи намудҳои нодири ҳайвонҳо ва растаниҳо.

7. Ҷорӣ намудани низоми назорати доимии экологӣ, ба вучӯд оварданӣ пойгоҳи экологии илмӣ ва баланд бардоштани дониш ва маданияти экологии аҳолӣ.

8. Қабул кардани қонунҳо оиди ҳифзи табиат

Усулҳои экология. Экология мисли дигар фанҳо усулҳои омӯзиши худро дорад, ки онҳоро ба се гурӯҳ тақсим мекунанд:

1. Усулҳои мушоҳидавие, ки дар саҳро гузаронида мешавад.

2. Усулҳои таҷрибавӣ.

3. Усулҳои математикӣ ва моделсозии биологӣ.

Усулҳои мушоҳидавӣ дар навбати худ бо усули мушоҳидавии экспедитсионӣ (саҳроӣ); усули мушоҳидавии маршрутӣ ва усули мушоҳидавии статсионарӣ (доимӣ) ҷудо мешавад. Усулҳои таҷрибавӣ дар лабораторияҳо гузаронида мешавад.

Усулҳои математикӣ ва моделсозии биологӣ бошад, вазифаи созиши моделҳои гуногун оиди таркиб, шумора ва рафтари популяцияҳо ва силсилаҳои экологиро (биосеноз, био-

геосеноз, экосистема) таҳқиқ менамоянд ва оқибати таъсири инсонро ба табиат дар солҳои оянда пешгӯй менамояд.

Соҳаҳои экология. Экологияро ба чор қисми асосӣ таксим мекунанд: аутоэкология, демэкология, синэкология ва эйдэ-экология.

1. Аутэкология аз калимаи юнонӣ «аутос»-худ ва экология гирифта шуда, як соҳаи экология мебошад, ки робитаи мутақобилаи фардҳои алоҳидай ҳайвонот, наботовт ва микроорганизмҳоро бо муҳити атроф ва устувории онҳоро ба омилҳои биотӣ ва абиотӣ меомӯزاد.

2. Демэкология аз калимаи юнонии «демос»- халқ, аҳолӣ ва гӯруҳ гирифта шуда асосан микдор, сабабҳои тағийирпазирӣ, афзоиш, фавт, синну сол, рафтгор ва таъсири тарафайни популяцияро бо муҳити зист меомӯзад.

3. Эйдэкология аз калимаи юнонии «эйдос» шакл, намуд, гирифта шуда ба омӯзиши ҳаматарафаи экологиии намуд баҳшида шудааст.

4. Синэкология аз калимаи юнонии «син»-ҳамроҳ якҷоя таркиб ёфтааст.

Синэкология як соҳаи калони экология буда, таркиб пайдоиш, инкишоф, муносибати организмҳоро дар ҷамоа ва таъсири мутақобилаи онҳоро ба муҳити зист меомузанд. Экологияро инчунин ба экологияи одам, экологияи ҳайвонҳо, экологияи растаниҳо, экологияи микроорганизмҳо, экологиии кайхон ва гайра чудо мекунанд.

Муҳити зист ҷузъи табиат аст, ки организмҳои зиндаро иҳота дорад ва онҳо бо ҳамдигар дар мутаносибанд. Барои организмҳои зинда на танҳо таркиби химиявии муҳит, балки вазъияти табиии он (ҳарорат, рушноӣ, фишор, нурҳои радиатсионӣ вағ.) низ аҳамияти муҳим дорад. Ҳар организми зинда дар муҳити мураккабу тағйирёбанди инкишоф ёфта ба он мутобиқ мешаванд. Онҳо аз муҳит ҳамаи моддаҳои лозимиро аз худ карда дар айни ҳол моддаҳоеро, ки дар натиҷаи фаъолияти худ ҳосил менамоянд, ва ба атроф медиҳанд. Организмҳои зинда чор муҳити асосиро ишғол мекунанд: об, ҳаво, сатҳи замин ва худи организмҳои зинда.

Омилҳои экологӣ

Чузъҳои табиати зинда ва гайризинда, ки ба организмҳои зинда дар ягон марҳилаи инкишоф таъсир мерасонад, омилий экологӣ номида мешаванд. Омилҳои экологиро ба З гурӯҳ чудо мекунанд:

1. Омилҳои абиотӣ- силсилаи омилҳои табиати гайри зинда, ки ба организмҳои зинда таъсир мекунанд (рушнӣ, ҳарорат, намнокӣ, об, ҳаво, хок ва ғ.). Омилҳои абиотӣ дар навбати худ ба якчанд гурӯҳ чудо мешаванд: иқлимиӣ, эдофииӣ ва орографӣ.

Дар байни онҳо унсурҳои асосӣ ҳарорат, намнокӣ, рӯшнӣ, шамол ва гайраҳо мебошанд. Паҳншавии намудҳо низ маҳз ба ҳамин омилҳо вобастааст. Илова бар ин барои ҳайвоноти болои замин ва маҳсусан маскуни хок, ҳамчунин барои растаниҳо хусусиятҳои физикиӣ ва кимиёни хок нақши калон мебозад; онҳоро омилҳои эдафикиӣ меноманд. Баръакс, барои организмҳои оби хок ҷандон муҳим нест, дар ин маврид нақши асосиро муҳити ягонаи зист, яъне об мебозад. Хусусиятҳои кимиёвӣ ва физикии обро унсурҳои гидрографӣ меноманд. Барои зиндагӣ ва рушди организмҳо мавҷуд будани маҷмӯи муайянӣ шароитҳо зарур аст. Агар ҳамаи шароитҳо барои истиснои як шароит мӯътадил бошанд, ин шароитро унсури лимитӣ ё маҳдудкунанда меноманд. Аксар вақт унсури муҳитро, масалан ҳароратро, организм ба андозаи муайян таҳаммул мекунад. Барои зиндагии баъзе организмҳо бошад, шароите лозим аст, ки меъёри ниҳоят маҳдуд аст.

Дар байни унсурҳои абиотикӣ, ки ба мавҷудоди зинда таъсир мекунанд, бояд дар ҷои аввал унсурҳои иқлимиӣ қарор дошта бошанд. Баъди ин омилҳои хокӣ ё эдафикиӣ, ки барои мавҷудоти зинда муҳиманд, ё унсурҳои муҳити об ё гидрографӣ, ки барои мавҷудоти обӣ муҳим аст, меистанд. Унсурҳои асосии иқлимиӣ, ки дорои аҳамияти экологиянд: ҳарорат, рутубат ва рушнӣ мебошанд. Аз тамоми унсурҳои иқлимиӣ ҳарорат муҳимтар аст. Ҳар як намуд метавонад фақат дар фосилаи муайянӣ ҳарорат зиндагӣ кунанд.

Намнокӣ ё об барои мавҷудоти зинда ниҳоят зарур аст. Намудҳо аз рӯи талаботашон ба об дар муҳити зист ба

- гурӯхҳои зерин тақсим мешаванд; -Организмҳои обӣ ҳамеша дар об зиндагӣ мекунанд;
- Гидрофитҳо факат муҳити сернам (серрутубат) зиндагӣ карда метавонад (обҳокиҳо, кирмҳои боронӣ, нармбаданҳо, характеристики хокӣ);
 - Мезофитҳо бошанд ба об, рутубати миёнаи ҳаво талаботи якхела доранд;
 - Ксерофитҳо ҷойҳои зисти иқлимаш хушкро интиҳоб мекунанд.

Рӯшиноӣ. Рӯшиноӣ ҳамчун омили экологӣ барои ҳайвонот назар ба ҳарорат ва рутубат камтар аҳамият доранд. Чандин намудҳое мавҷуданд, ки насли онҳо метавонад дар торикий бе нуқсон инкишоф кунанд (замбурӯғҳо, бактерияҳо). Аммо рӯшиноӣ барои организми зинда ҳатмӣ ба ҳисоб меравад. Агар баяз бактерияҳоро ба эътибор нагирем, растаниҳои хлорофилдор ягона организмҳое мебошанд, ки метавонанд маводи органикии обро, намакҳои маъданӣ ва гази карбонатро бо ёрии энергияи шӯйӣ синтез кунад.

Табдили шабу рӯз низ аҳамияти калони экологӣ дорад давомнокии шабу рӯзро фотопериодизм мемонанд. Омиле, ки фотопериодизмро ҳамчун зуҳуроти биологӣ ба вучуд меорад, ин аст: зиёдшавии паррандаҳои зиёди ширхӯр, аз бар кардани либоси пашмини зимистонаи ширхӯрон табдили болу пар баровардан ва парвоз кардани парандаҳо, ба вучуд омадани диапаузаҳо ва аз он онҳо баромадани ҳашарот сар шудани гулкунии растаниҳои олӣ ва гайра .

2. Омилҳои биотӣ таъсири мутақобилаи байнӣ фардҳо, популяцияҳо, намудҳо ва чамоаҳост. Муносибати мавҷудоти зинда дар табиат хеле муҳталиф аст ва ҷанд гурӯҳро дарбар мегирад. (таъсири наботот, ҳайвонот ва микроорганизмҳо). Фазо ва гизо предмети рақобат қарор мегиранд, зоро онҳо ба ҳама намерасанд.

Навъҳое, ки гизояшон кифоя нест, маҳсулоти ками ҷинсӣ табдил мекунанд ва дар натиҷа насли онҳо кам мешаванд.

Рақобат боиси оқибатҳои вазнин мешавад, вале дар маҳдудкунии микдори популяцияи нақши калонро мебозанд. Намудҳои болиг дар танҳоӣ ё ҷуфтшуда (баъзан бо зурӣ) мақони зисташонро ҳимоя мекунанд. Тавре, ки ин амал дар байнӣ ширхӯрон ва парандагон ба назар мерасад. Дар популят-

сияи бисёр навъхое, ки гурӯҳ-гурӯҳ зиндагӣ мекунанд ва ба-рои масоҳати худ эътирозе намекунанд, муносибатҳои ниҳоят мураккаби иҷтимоӣ барқарор мешавад.

Ҳар гуна навъ дар ҷараёни фаъолияти ҳаёти худ ба ан-дозае муҳити атрофро тағиیر медиҳад, ки ин тағиирот ба во-ситаи омилҳои абиотикӣ ба дигар намудҳо таъсир мерасонанд. Чунин тағиироти муҳити зистро фаъолияти ҳаётии худи организмҳо ба вучуд меоранд. Ҳар гуна организм дар навбати худ ба андозаи муайян ҷиҳатҳои кимиёвӣ ва физикии муҳити зистро тағиир медиҳад.

Муносибатҳои байнҳамдигарии мусбат. Тахти ин мавҳуми тамоми ҳодисаҳое фаҳмида мешаванд, ки яке аз намудҳо аз намуди дигар ҷизеро ба манфиати худ мегирад, вале ба ў зараре ворид намесозад.

3. Омилҳои антропологӣ-омилҳое, ки дар натиҷаи фаъолияти инсон ба вукуъ мепайванданд ва ба организмҳои зинда таъсириоташро мегузорад, ки ин сабаби тағиирни муҳити зист мешавад ва дар солҳои охир ин омил ба табиат таъсириашро зиёдтар расонида истодааст.

Ҷамоаҳои табии

(*популяцияҳо, биосенозҳо, биогеосеноз ва экосистемаҳо*).

Маҷмӯи организмҳое, ки ба шароити муайянни зист дар сатҳи замин мутобиқ шудаанд ва ба яқдигар ва муҳити атроф таъсири тарафайн мерасонанд, ҷамоаи табии номида мешавад.

Популяция: Истилоҳи «популяция» аз қалимаи лотинии «populus» гирифта шуда маънои ҳалқ ё аҳолиро дорад. Дар экология популяция гуфта маҷмӯи фардҳои як намудро меноманд, ки бо ҳам озодона ҷуфтӣ мешаванд, дар қисми муайянни маҳалли зист муддати дуру дароз вучуд доранд ва аз маҷмӯи афроди дигари ҳамон намуд нисбатан ҷудоянд. Фардҳои популяция аз ҳамдигар бо синну сол, таносуби ҷинс, инчунин бо муносибатҳояшон нисбати маҳаллаҳои ҳаёт фарқ мекунанд. Омили асосии маҳдудкунандай намуд бо яқдигар озод ҷуфт шудани онҳост.

Биосеноз: Аз қалимаи юнонӣ гирифта шуда «биос» ҳаёт, «кайнос» –умумӣ мебошад. Мағҳуми биосенозро аввалин ма-ротиба олими олмон К.Мёбиус соли 1877 истифода бурдааст.

Мачмӯи организмҳои зинда (фитосеннозҳо, зоосеннозҳо ва микробиосеннозҳо), ки дар қитъаи мухити муайян якҷоя зиндагӣ мекунанд ва доимо дар робитаи мутақобиланд, ки он ба зисти онҳо таъсир мерасонад, биосеноз номида мешавад. Таркиби намудҳои биосеннозҳо аз гуногуни намудҳо, таносуви шумора ва ҳамми онҳо иборат аст. Биосеннозҳо ба сернамуд ва камнамуд чудо мешаванд. Дар ҷойхое, ки шароити мухит мӯътадил аст, биосеннозҳои сернамуд ва дар ҷои шароити номусоид дошта биосеннозҳои камнамуд қарор доранд.

Биогеосеноз: Асосгузори таълимоти биогеосенология, ки биогеосеннозҳоро меомӯзад, олими рус В.Н.Сукачев мебошад. Биогеосеноз аз қалимаи юнони «биос» ҳаёт, «гео»- замин, «кайнос» умумӣ аст. Мачмӯи намудҳои наботот, ҳайвонот, микроорганизмҳо ва мухити ихотакардаро дар қитъаи муайян биогеосеноз меноманд.

Барои фаъолияти биогеосеннозҳо шартҳои зерин зарур мебошад:

а. Захираҳои моддаҳои гайриорганикӣ ва энергияи табии.

б. Гурӯҳи гуногуни мавҷудоти зинда продусентҳо, консументҳо ва редусентҳо а) продуцентҳо- энергияи офтобро истифода бурда, моддаҳои органикӣ ҳосил мекунанд. Ба ин гурӯҳ растаниҳои сабз ва обсабзҳо дохил мешаванд. б) консументҳо- моддаҳои тайёри органикро истеъмол мекунанд. Ба ин гурӯҳ ҳайвонҳо, як қисми микроорганизмҳо, растаниҳои муфтҳӯр, ҳашаротҳӯр ва инсон дохил мешавад. в) редусентҳо – таҷзиякунандай бакияи моддаҳои органикӣ. Ба ин гурӯҳ микроорганизмҳо, бактерияҳо ва замбуруғҳо дохил мешаванд. Дар гардиши моддаҳо мавҷудоти зинда ва ҳусусан микроорганизмҳо аҳамияти қалон дорад.

Экосистемаҳо: Силсилаи организмҳои зинда ва гайризиндаро, ки дар онҳо гардиши моддаҳо ба амал меояд, экосистема меноманд.

Истилоҳи экосистемаро олими инглис А.Тенсли соли 1935 пешниҳод кардааст. Ба ибораи ӯ мачмӯи намудҳое, ки аз ҷиҳати систематика мухталиф ва дар шароити якхела зиндагӣ дошта, ба ҳам робита доранд, ба экосистема низоми экологӣ мансубанд. Экосистема асосан аз организмҳои авторофӣ ва

гетеротрофий иборат аст. Нисбати ҳацмашон экосистемаҳоро ба се гурӯх тақсим мекунанд:

1. Экосистемаи хурд микроэкосистема (дар мисоли пои мурдараftai дарахт).

2. Экосистемаи миёна, мезаэкосистема (маргзор, обанбор)

3. Экосистемаи калон, макроэкосистема (уқёнус, китъаҳои замин).

Асосии биомассаро дар экосистема растаниҳо ташкил мекунанд, зебоии намуд ва зоҳирни манзараҳо низ ба онҳо во-баста аст. Барои нигоҳдории гардиши моддаҳо дар экосистема, мавҷудоти зинда вобаста ба адой вазифаашон ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд: продусентҳо, консументҳо ва редусентҳо. Соҳти низоми экологӣ ду хел мешавад: обӣ ва хушкӣ. Экосистемаи хушки бисёрқабата буда, барои онҳо ҷойгирӣ дар шакли зиндагии(яруси) қабати хос аст. Растаниҳо ва ҳайвонҳое, ки дар қабатҳои гуногун ҷойгиранд, бо ҳам робитаи қавӣ доранд ва дар муҳитҳои гуногун зандагӣ мекунад.

Алоқаи экология ва тиб

Вазъи экологӣ на танҳо дар ҷумҳурии мо, балки дар саросари сайёра басо шадид гардидааст. Масалан, ҳар сол дар ҷаҳон садҳо млрд тонна сӯзишвории шартӣ сӯзонда шуда ба атмосфера 20 млрд тонна гази карбон, 150 млн. тонна гази сулфат, бештар 40 млн. тонна чангӣ ҳокистар, тақрибан 600 млрд. тонна пасмондаҳои саноатӣ ва майшӣ афқанда мешавад.

Ҳалалдор шудани муҳит тавассути пасмондаҳои саноатӣ ва майшӣ, газҳои сӯҳта, заҳрҳо ва нуриҳои кимиёвӣ сабабгори нестshawии бисёр намудҳои наботовт ва ҳайвонот гардид. Маводи мутазаккира бо ҳоку об омехта шуда, ба рӯи растаниҳо мешинанд, ки баъди истеъмоли онҳо организми инсон ба қасалиҳои гуногун дучор мешавад.

Инсон аз қадимулаён танҳо ба он саъю қӯшиш меоварад, ки ҳар чӣ бештар ва бештар аз табиат мавод ба даст дарорад, яъне нефту газ, ҳоку ангишт, обу ҳаворо бо роҳи гуногун ба-рои беҳбудии рӯзгори хеш ба кор барад.

Аммо ба ҳар ҳол ашхосе, ки табиатро «хазинаи бепоёни нэймат» мешуморад ва гүё якзайл ва бе ҳеч низом ба нэймат дастёб шуданй аст, хатои калон мекунад ва чунин тасаввури инсон аз ҳақиқат дур аст.

Хифзи табиат маҷмуи чорабиниҳои байналмилалӣ, ҷумҳурию минтақаӣ, маъмурию ҳочагӣ, технологию сиёсӣ, иқтисодию ҳуқуқӣ, ҷамъияти шаҳсии фардҳои алоҳидаро мемонанд, ки барои омӯзиши нигаҳдорӣ ва истифодаи оқилионаи сарватҳои табиат равона шудаанд ва ба нафъи насли ҳозираю ояндаи инсоният баҳшида мешаванд.

Экология ва тиб алоқамандии зич доранд. Экология илми тибро мустаҳкам ва пурра мегардонад. Пешгирии бисёр бемориҳо ба омилҳои экологӣ алоқаманд мебошад. Мисол, бисёр ҳашаротҳои ҳуммаки зараррасон ба монанди пашишаҳо, кӯрпашишаҳо, шабушкҳо, канашо, кайкҳо ва гайраҳо ба одам, ҳайвон ва ҳочагии ҳалқ зарари калон мерасонанд, бинобар он бар зидди онҳо бо усуљҳои экологӣ, биологӣ ва тиббӣ мубориза бурдан зарур аст.

Биосфера ва инсон Биосфера ҳамчун системаи таърихӣ-табии

Пайдоиш ва инкишофи ҳаёт дар рӯи Замин бо пайдошавии қабати сифатан нав ташкил гашт, ки он биосфера ном додрад. Аввалин маротиба калимаи биосфераро геологи австралиягӣ Э. Зюсс соли 1875 пешниҳод намуда буд. Омӯзиши биосфераро ҳамчун қабати дорон организмҳои зинда олими рус В.И. Вернадский ба миён овард. Дар амали ҳуд биосфера масолехи таъсири тарафайни материяи зинда ва гайризинда мебошад.

Мафҳуми қабати ҷамоаи организмҳои зиндаи В.И. Вернадский пешниҳодкарда, ба консепсияи биологӣ мувоғикат мекунад. Вай чунин мешуморад, ки рафти табаддулоти энергетикий ва геохимияйӣ бо маводи зинда муайян карда мешавад. Инчунин организмҳои зиндаро бо табиати муҳити атроф вобаста мешуморид. Вернадский биосфераро ҳамчун қабати термодинамикий бо ҳарорати аз $+50^{\circ}\text{C}$ то -50°C ва фишори наздики 1 атм. муайян кард. Ин ишораҳо сарҳади ҳаётини бисёр организмҳо ба шумор мераванд. Сарҳади болой 22 км аз сатҳи баҳр аст, сарҳади поёни бошад то чукурии 11

км. дар уқёнус (гидросфера) ва 5-7 км дар сатҳи саҳтии замин (литосфера) мавқеъ дорад.

Мубодилаи мавод ва энергияро ба назар гирифта, ташаккули системавии онро ба гурӯҳдо илмҳои мусир ба биохимиявӣ, термодинамикий, биогеосенотикий, кибернетикий ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҷудо мекунанд. Ин ба дараҷаи муайян ташаккули қабати ноосфера- қабати фаъолияти инсон, ки он ҳам ба номи В.И. Вернадский алоқаманд аст, ба вуҷуд омад.

Маводи зинда ва сифати он

Мағҳуми «маводи зинда» ҷамъи тасаввуротҳо дар бораи фаъолияти геохимиявӣ аз ҷониби В.И. Вернадский ба илм доҳил карда шудааст. Дар соли 1919 вай навишта буд, ки маводи зинда ин ҷамъи ҳамаи организмҳо - растаниҳо ва ҳайвонот, аз он ҷумла инсон ба шумор мераванд. Аз нуқтаи назари геохимиявӣ ин ҷамъи организмҳо танҳо дар ҳамон вақт аҳамият дорад, ки агар маводи асосӣ ба таркиби химиявӣ ва энергияи ба он алоқаманд вобаста бошад. Вай инчунин раванди реаксияҳои химиявиро дар ҳок муайян мекунад, аз ҳок маводи фаъолтаринро аз нуқтаи назари химиявӣ дар биосфера тайёр мекунад.

Қарib 300000 намуди растаниҳо ба қайд гирифта шудаанд. Инчунин зиёда аз 1,5 миллион намуди ҳайвонот. Аз ин сифат 93% ҳамчун хушкигард ва 7% ҳамчун ҳайвоноти обӣ нишон дода шудааст. Ҷамъи биомассаи организмҳои хушкигард дар растаниҳо 99.2% ва ҳайвоноут микроорганизмҳо 0,84% ба қайд гирифта шудааст. Дар уқёнус ба растаниҳо 6.3% ва ба ҳайвонот 93.7%-и биомассаи умумӣ рост меояд. Биомассаи ҳарсолаи маводи зинда дар биосфера ба 232,5 миллиард тонна мерасад (ба ҳисоби массаси хушк).

Дар муддати сол дар раванди фотосинтез дар сайёра 46 миллиард тонна маводи органикӣ ҳосил мешавад ва дар натиҷа 115×10^9 тонна оксиген ҳориҷ мешавад.

Маводи зинда аз ҳама компоненти фаъолтарини биосфера ба шумор меравад. Вай кори бузурги геохимиявиро иҷро мекунад, ки он бо пайдошавии қабатҳои дигари Замин дар масоҳати геологӣ дар вақт мусоидат мекунад.

Эволютсияи биосфера

Эволютсияи биосфера аз ду омили асосӣ вобаста мебошад.

1. Тағйиротҳои геологию иклимӣ дар табиат.
2. Гуногуниӣ ва микдори мавҷудоти зинда.

Дар муддати хеле дарози мавҷуд будани сайёраи моравандҳои геологӣ ва иклимӣ ба таҳаввулоти биосфера таъсир мекарданд. Таҳаввулоти организмҳои зинда ҳам бо ин омилҳо вобаста аст.

Якумин организмҳои зинда- прокариотҳо дар давраи архей пайдо шудаанд ва онҳо анаэробӣ буданд ва энергияро бо роҳи туршшавӣ ба даст меоварданд. Ҳамчун гизо онҳо моддаҳои органики табиати абиогенӣ доштаро истифода мебурданд. Дар оянда дар уқёнус нахустин моддаҳои органики пайдоиши абиогенидошта тамом шудаанд. Пайдо шудани организмҳои автотрофӣ, растаниҳои сабз, ҳосили минбаъдаи моддаҳои органикиро ба туфайли истифодаи нурҳои офтоб таъмин карданд. Ҳамин тавр, барои инкишофи минбаъда ва мураккабшави шаклҳои ҳаёт замина ба вучуд омад. Бо пайдоиши фотосинтез дивергенсияи олами организми ба ду навъ, ки ба тарзи гизогирии автотрофӣ ва гетротрофӣ фарқ мекард, ба амал омад.

Ба туфайли пайдо шудани растаниҳои автотрофии фотосинтезкунанда об ва атмосфера аз оксигени озод бой шудан гирифтанд. Ин имконияти ба вучуд омадани организмҳои аэробиро, ки қобилияти босамаронктар истифода бурдани энергияро дар раванди фаъолияти зиндагӣ доштанд, муқаррар кард. Дар байни он организмҳо бисъёрхӯҷайрагиҳо ҳам пайдо шудан гирифтанд. Захирашавии оксиген дар атмосфера ба ташкили пардаи озон оварда расонд, ки шуҳои ултрабунафши барои ҳаёт ҳалокатоварро намегузаронданд. Ин имконияти ба хушкӣ баромадани организмҳои якумини зинда, дар аввал якҳӯҷайрагиҳоро таъмин кард, ки дар давраи кембрий эраи палеозой рӯй дода буд. Пайдо шудани растаниҳои фотосинтезкунанда имконияти зиндагӣ ва инкишофи прогрессивии организмҳои гетротрофиро таъмин кард. Аллакай дар миёнаи давраи палеозой микдори оксиген дар атмосфера тақрибан ба 10 фоиз расид. Биосфера дар

фаъолияти худ се гурӯҳ организмҳо, ки дар гардиши моддаҳо дар табиат вазифаҳои гуногунро ичро мекунанд, баробарвазни динамикӣ пайдо кард. Ин продусентҳо- автотрофҳо ҳосилкунандадагони моддаи зинда, консументҳо ва редусентҳо, ки моддаи органикиро то пайвастагиҳои сода таҷзия мекунанд. Ба туфайли ин ҳолати гомеостази биосфера ташакқул ёфт.

Ба пайдоиши ҷамъияти инсонӣ дар таърихи биосфера омили тавонони нав пайдо шуд, ки бо таъсири худ ба равандҳои геологӣ баробар аст. Ин омил (фаъолияти инсон) ба қадри маъмул гомеостази биосфераро вайрон кард.

Гомеостаз ин масъалаҳои муҳимтарине мебошад, ки алоқаҳои мутақобилаи инсонро бо муҳит ягонагии (бутуну том будани) организмро, қобилияти онро ба мутобиқшавӣ ва ба тағйирдиҳии устувор ошкор месозад.

Фояи гомеостазро бори аввал олимӣ франсуз Клод Бернар соли 1878 пешниҳод кард, истилоҳи гомеостазро бошад соли 1929 олимӣ американӣ Кенон ба илм дохил намуд.

Калимаи гомеостаз аз ду ҷузъи юнонӣ иборат аст *homeo* – шабех, монанд, якхела ва *statis* – беҳаракатӣ, доимӣ мебошад:

Ноосфера

Вақтҳои охир ҷамъияти одамон омили асосии сеюми таҳаввулоти биосфера шудааст. Таъсири инсон ба биосфера дар натиҷаи истифодабарии сарватҳои табиат, ифлоскунии муҳити зист тағйирдиҳии релеф рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. Барои ҳамин ҳам вучуд доштани биосфера аз фаъолияти бошуури инсон вобаста аст. Вернадский давраи нави инкишофи ҷамъияти инсон- танзими муносибатҳои ҷамъияту табиатро дар раванди таҳаввулот қабати бохирад ё ноосфера номидааст. Дар натиҷаи зиёдшавии микдори корхонаҳои саноатӣ нақлиёт, истифодабарии моддаҳои химиявӣ дар ҳочагии ҳалқ, партовҳо иҷтимоӣ ва аҳолии кураи замин муҳити зисти организмҳои зинда рӯз аз рӯз тағйир мейёбад. Ин сабаби зиёд шудани қасалиҳои гуногун гаштааст. Барои ҳамин ҳам яке аз масъалаҳо, ки дар назди инсон истодааст, ҳаллу фасли буҳрони экологӣ мебошад. Бинобар ин аз нимаи аспри XX барномаҳои байналхалқии оиди ҳифзи зист қабул

шудааст. Яке аз барномаҳои бонуфуз барномаи «Биосфера ва инсон», ки аз тарафи ЮНЭСКО қабул шудааст, олимони ҷаҳонро атрофи ин масъала якҷоя кардааст.

Бо пайдо шудани одам биосфера сифати нав гирифт. Аввалҳо таъсири одам ба муҳити атроф аз таъсири дигар организмҳо фарқ намекард. Воситаҳои зиндагӣ, ки одам аз табиат ба даст меовард, бо роҳи табии барқарор мешуд, маҳсулоти фаъолияти зиндагии вай бошад, ба гардиши умумии моддаҳо доҳил мешуданд. Гомеостази биосфера вайрон нашуда буд. Дар оянда бо афзудани шумораи аҳолӣ ва истифода бурдани захираҳои табиат ба ҷамъияти инсон ва омили тавонӣ экологӣ табдил ёфт, ки мувозинати пештараро дар биосфера вайрон кард. Дар давраи ҳозираи мавҷудияти мотағириҷҳои кулий дар биосфера маҳз аз тарафи одам ба вучуд омада истодаанд.

Фаъолияти одам ба иқлими замин, таркиби атмосфера, таркиби намудҳо ва микдори флора ва фауна (олами наботот ва ҳайвонот) таъсир кард. Истифода бурдани энергиии атом, хусусан озмоиши яроки атомӣ боиси ҷамъ шудани моддаҳои радиоактивӣ дар ҳавои атмосфера ва уқёнуси ҷаҳон шуд. Дар давоми мавҷудияти одамизод вазни умумии организмҳои зинда кам шудааст. Дар 300 соли охир биомассаи сайёра ба ҷоряқ кам шудааст.

Академик В.И. Вернадский дар таълимоташ роҷеъ ба биосфера ба ҳулоса омад, ки инсоният пардаи нави Замиро ташкил медиҳад. Ноосфера аз қалимаи юонони «ноос» – ақл, ҳирад, фаҳм аст ва «сфера» - шар, гумбаз айнан табакаи фикрӯнандай курраи ақл мебошад.

В.И. Вернадский тасаввуроти материалиро ривоҷ дода, дар зери мағҳуми ноосфера, давраи нави инкшофро, ки дар натиҷаи танзими муносибатҳои инсон ва табиат, дар раванди таҳаввулоти ҳаёти биосферан Замин пайдо шудааст, номид. Инсон масолехи инкишофи табиат, пайдоиши ҳайвонӣ дорад, бинобар ин хусусиятҳои физиологӣ ва биохимиявии он ба ҳайвонот монанд аст. Инсон ҳамчун унсури табиат ба шумор меравад ва ба дараҷаи баланди ташаккул расида, ҳоло имконияти тағиیر додани муҳити атрофро доро гаштааст. Фаъолияти меҳнатии инсоният масоҳати бепоёнро фаро гирифтад. Фаъолияти инсон омили бузурги экологӣ ба шумор мера-

вад. Тағири шароити мұхити зист то дараңааст, ки ба саломатии худи инсон таъсири худро расонидааст.

Биосфера ҳамчун мұхити зист ва сарчашмаи захираҳо

Биосфера воқиди ягонаи маңсуси ташаккуләфтәи организмҳо ва таркиби маъданий он, ки дар күчиши биогении атомҳо аз ҳисоби энергияи офтоб ба амал меояд, иборат аст. Вай соҳти ягонаи дараңаи биологияи ташаккули ин гуна фардҳои популятсия ва биосенозҳоро ифода мекунад. Пештар таъсири инсон ба мұхити зист аз таъсири дигар организмҳо фарқе намекард. Дар замони ҳозира инсон аз биосфера маводи табииро ба намуди маводи ҳом, ҳок, захираҳои табий, ифлосшавии мұхит, нест карданы намудхо ва вайроншавии биогеосенозҳо гирифта, таъсири худро мерасонад.

Боигариҳои табий ба тамомшавандада ва тамомнашавандада чудо мешавад. Ба тамомшавандада захира ва қанданиҳои фойданок дохил мешаванд. Тағиирпазирии захираҳои табиии тамомшавандаро дар мисоли ҹангал дидан мумкин аст. Мұхити зист ин таъсири тарафайни мураккаби табий ва антропоген өмбөшад, ки ба он ин омилҳо таъсир мекунанд ва онҳо дар минтақаҳои гуногуни ҹүргөфій аз ҳам фарқ мекунанд.

Инсон ҳамчун үнсури биологияи фаъоли биосфера – қувваи мұстакили геологи өмбөшад. Инсон аз як тараф ҳамчун маҳбаси таъсири экологии омилҳо бошад, аз тарафи дигар худаш ба мұхит таъсир мерасонад. Таъсири фаъолияти инсон метавонад ҳам фойдаовар ва ҳам заарнок бошад. Ҳусусан фаъолияти заарноки вай дикқатро ба худ ҹалб мекунад. Нест карданы ҹангалҳо ниҳоят ба зудй танзими массай обро дар табиат вайрон мекунад, обҳои дарёҳо кам мешаванд, дар қаъри онҳо лойқа пайдо мешавад, ки он ба нест шудани ҷои тухмгузории моҳиҳо ва кам шудани микдори моҳиҳо оварда мерасонад. Бо бурида нест карданы ҹангалҳо кам шудани микдори паррандагон, ҳайвоноти ваҳшӣ, ҳашаротҳо оварда мерасонад. Бинобар ин заарасонҳои хочагии қишлоқ зиёд мешаванд ва ба нест шудани ҹангалҳо, дарахтзорҳо дар нишебиҳои күххо, ки дар натиҷаи он селроҳао ва ҷаҷриҳо пайдо мешаванд, дучор шудан мумкин аст, фаъолияти инсон

структурал қабати болои Замиро вайрон мекунад. Таъсири манфии вай ин бемаврид шикор намудани моҳихо, ҳайвоноти ваҳшӣ, бемӯраҳо, обсабзҳо, тағири таркиби химиявии об, ҳок, ҳаво дар натиҷаи партовҳои истеҳсолот ва наклиёт дида мешаванд. Таъсири муғиди вай, ин пайдо намудани зотҳои нави ҳайвонот ва растаниҳо, ба вучуд овардани биогеосенозҳои маданий ва инкишофи моҳидорӣ ба шумор меравад. Фаъолияти инсон ин яке аз кувваҳои бузургтарини тағиирдиҳандай равандҳо дар биосфера мебошад. Вақтҳои охир омӯзиши бошурунаи табиат аз тарафи одам хеле хуб ба роҳ монда шудааст.

Омӯзиши равандҳои физикӣ-химиявӣ ва биологӣ дар дараҷаи молекулярӣ дар организмҳои нав дар натиҷаи истифода бурдани дастовардҳои нави илмӣ ва техникӣ имконпазир гашт. Пешрафти илмӣ-техникӣ гузаришро аз ҳолати молекулярӣ бо истифода намудани мөшинҳои ҳисоббарорӣ таъмин менамояд.

Дар натиҷаи аз нав ташаккулёбии табиати инсон бо фаъолияти худ ареали як қатор бемориҳоро, ки ба омилҳои табии вобаста аст, тағиир дод. Дар биёбонҳо касалиҳои аскаридоз вонамехӯрад, чунки микдори намуд ба микдори коғӣ мавҷуд набуд (ин омил, яъне намӣ барои инкишофи тухми асқарида лозим аст). Вобаста бо соҳтмони иншоотҳои ирригационӣ – обёрикунӣ обу ҳавои биёбон тағиир ёфт, ки ин ба пайдошавии сарчаашмаҳои аскаридоз оварда расонид. Дар натиҷаи паҳншавии системаҳои обёрикунӣ дучор омадани касалии шистосомоз дар баязе мамлакатҳо якчанд маротиба зиёд шуд. Чунки микдори нармбаданҳое, ки ҳӯҷаини мобайни ба ҳисоб мераванд, зиёд шуданд.

Ташаккули навъҳои ҳочагӣ-маданий аз табиати муҳит вобастагӣ дорад, ва он ба популатсияи одамон таъсири ҷиддӣ мерасонад. Натиҷаи таъсири омилҳои табии дар ноҳияи зисти сайёра дар давоми таърихи инсоният дар замони ҳозира дар тафриқи экологии аҳолӣ зоҳир мегардад ва тақсимшавӣ ба навъҳои адаптивӣ мегузарад. Дар ташаккули ҷамъи аломатҳои ин ва ё он навъ гипоксия таъсири ниҳоят бузург расонида метавонад – ин таъсири хунукӣ ва гармӣ, инчунин нишондиҳандай мушакӣ-устухонии вазни бадан, микдори сафедаҳои зардоби хуни одам аст.

Хусусан чунин тартиби шароитҳо барои тақсим намудани навъҳои адаптивӣ асос мешаванд: арктикий, минтақаҳои мультадил, тропикий, биёбон, баландкӯҳ ва ф. Мавҷуд будани навъҳои гуногуни адаптивӣ тагиирпазирии экологияи одамро нишон медиҳад, ки дар натиҷаи он тақсимоти одамон дар рӯи олам ба вучуд омадааст.

Муҳити атроф бевосита ба инсон алоқа дорад. Аз ин ҷост, ки И.М. Сеченов навишта буд: «организм бе муҳити атроф, ки мавҷудияти онро нигоҳ медорад, номумкин аст, бинобарин мағҳуми илмии организм, муҳитро низ дар бар меғирад, ки ба вай таъсир мекунанд». Баланд шудани қувваи истеҳсолот ҳамеша бо истифодаи ашёи зиёд, сарфакунии назарраси об барои истеъмол ва зиёд шудани партовҳо ба атмосфера алоқаманд аст. Бинобар ин натиҷаи бади ин таъсири инсонро ҳеч гоҳ аз назар дур доштан лозим нест.

Муҳити атрофии инсон ин об, ҳаво ва растани ўайвонот, олами масолеҳи гизой, манзил ва либоси инсон, дорувориҳои зиёд, заҳрхимиқатҳо барои мубориза бо зараррасонҳои ҳочагии қишлоқ мебошад, ҳамаи ин номбаршудагони унсурҳои муҳити атроф, муносибати новобаста ба саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳии инсонро дорад.

Баланд шудани инкишофи истеҳсолот ва зиёд шудани истифодаи заҳираҳои табиии зинда ва истифодаи бемавриди боигариҳои табий ба кризиси экологӣ оварда мерасонад. Барои ҳамин ҳам зарурати ба қайд гирифтани заҳираҳои биосфера ва истифодаи ба мавриди он ба миён омад. Бинобар ин дар соли 1964 барномаи байналхалқии «Биосфера ва инсон» пешниҳод гашт. Вазифаи ин барнома аз муайян намудани пурмаҳсулии табий ва сунъӣ, инчунин ҷамъияти растаниҳо ва ўайвонот иборат аст. Вазифаи асосии барномаи нави «Биосфера ва инсон» омӯхтани ҳолати муҳити атроф ва таъсири инсон ба биосфера, пешгирий намудани оқибатҳои фаъолияти инсон ва коркарди пешниҳодҳо доир ба истифодаи сарфакониаи заҳираҳои биосфера мебошад. Дар инкишофи омӯзиши биосфера олимони рус В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, ва В.Н. Сукачев саҳми арзанда гузоштаанд. Тасаввурот дар бораи таъсири васеъи ҳаёт ба равандҳои табий аз ҷониби В.В. Докучаев ба тартиб дароварда шудааст. Вай вобастагии раванди ҳокҳосилшавиро на танҳо ба боду ҳаво, балки аз

чамъи таъсироти ҳайвонот ва растаниҳо вобаста дил. Ин равияро олим В.И. Вернадский аз нав кор карда такмил дода, чунин қайд намуд, ки биосфера ҳамчун системаи бузурги сайёра ба шумор меравад.

Экологияни одам

Имruz истилоҳи «Экологияни одам» мачмӯи проблемаҳоеро ифода мекунад, ки ба муносабати мутақобилаи одам ва муҳити атроф тааллук доранд. Экологияни одам системаи антропологии чамъияти одамон (популятсияҳо, ҳалқҳо, миллатҳо)-ро, ки бо тарзи зиндагиву савияни тамаддун аз ҳам фарқ мекунанд, муттаҳид менамояд. Дарачаи таъсири чамъияти одамонро бо муҳити атроф фаъолияти онҳо муайян месозад, мисол, бо тараққӣ кардани шаҳрҳо ва индустрIALIZАТСИЯИ онҳо талаботи онҳо ба маҳсулоти ҳӯрокӣ, ашёи хом, захираҳои обӣ, ҷобаҷокунии партовҳо меафзояд. Ин бори муҳити табииро бо истифодан омилҳои биотикӣ ва абиотикӣ зиёд мекунад. Дар ҷараёни ҳаёти одамон дар муҳити табиат тағйиротҳои биологӣ ва чамъиятий ба вучуд омаданд. Ин тағйиротҳои нишондодҳои талаботи одамонро қонеъкунанда буданд. Аз тарафи дигар бозсозии табиат сурат мегирад, ки ин ҳам барои талаботи одамонро қонеъ гардонидан равона шудааст. Дар тӯли таърихи инсоният таносуби ин тағйиротҳо ба фоидан талаботи инсоният тағйир ёфтааст.

Натиҷаи умумии равандҳои биологиву иҷтимоӣ дар системаи антропологӣ мутобиқшавии одам ба муҳити зист аст, ки шароити табиӣ ва ҳочагидориву маданият фарқ мекунанд. Ҳусусияти ин мутобиқшавӣ аст, ки одам на танҳо аз ҷиҳати физиологӣ ба шароити зиндагӣ мутобиқ мешавад, балки аз ҷиҳатҳои иқтисодӣ, техника ва эмотсионалӣ низ мувоғиқ мешавад. Мачмӯи шароитҳои ҳаёт ва робитаҳои экологии одамон предмети омӯзиши экологияни одамро ташкил мекунад. Вобаста ба ин тавсифи ҳусусиятҳои муҳити зист, одам дорон аҳамияти табиию биологӣ аст.

Тавсифи умумии муҳити зисти одамон

Одамон дар муҳити зист аз як тараф объекти фаъолияти омилҳои экологӣ ба ҳисоб мераванд, аз тарафи дигар бошад,

худи ў ба мухит таъсир мерасонад. Хусусияти фарқунандай одамон ҳамчун омили экологӣ аз он иборат аст, ки вай ба мухит таъсири бешуурона мерасонад.

Ф.Энгельс таъкид карда буд, ки ҳайвонот аз табиат факат истифода мебаранд. Одамон бошанд, вайро тагир дода, маҷбур мекунад, ки ба вай хизмат кунад, бар вай ҳукмрон мешавад. Ҳар гуна навъи биологӣ дар табиат манбаҳои маҳдуди энергетикӣ дорад, чунончи рустаниҳои сабз аз энергияи офтоб, ҳайвонот аз энергияи маводи органикӣ, одам дар ҷараёни фаъолияти меҳнатиаш аз ҳар гуна сарчашмаҳои энергетикӣ истифода мебарад, ҳатто аз аксуламалҳои ядроӣ ва термоядроӣ низ истифода мебарад. Одам дар замин ягона ҷонзоде мебошад, ки дар ҳама ҷо инкишоф ёфта, пахн шудааст. Бо шарофати таъсиррасонӣ ба компонентҳои (чузъҳои) асосии биосферӣ, нуфузи инсоният минтақаҳои дурдастарини экологиии сайёраро низ фаро мегирад. Хусусияти одам ҳамчун омили экологӣ аз фаъолияти эҷодкоронаи вай иборат аст. Энергияро, ки одамон истифода мекунанд, барои тағиیر додани мухити зист сафарбар мешавад. Дар атрофи худ ба вучуд овардани мухити сунъӣ низ аз хусусиятҳои маҳсуси одам, ҳамчун объекти фаъолияти омилҳои экологӣ аст ва аз натиҷаи фаъолияти меҳнатии одамон вобастагӣ дорад. Меҳнат ин раванде аст, ки байни одам ва табиат сурат мегирад. Одам бошад, бо фаъолияти худ мубодилаи моддаҳоро байни худи онҳо ва бо табиат танзим ва назорат мекунад. Мухити зисти зиндагии одамон ду чузъро фаро мегирад: биотабиӣ (муҳит и табиӣ) ва муҳит иҷтимиӣ маданий (муҳит и сунъӣ). Омилҳои муҳити табиӣ ва сунъии муҳит ба одам ҳамеша таъсир мерасонанд. Фаъолияти меҳнатии одамон занчираи васлкунандай мухити табиӣ ва муҳити сунъӣ мебошад. Аз фаъолияти меҳнатии одамон тарзи зиндагӣ, дараҷаи сиҳатмандӣ, структураи беморшавии ў вобастаанд. Дар экологияи одам истилоҳи «саломатӣ» (сиҳатмандӣ) ба маънои васеъ, яъне нишондиҳандай сиҳатмандии мукаммал ва руҳии инсон фаҳмида мешавад. Вазифаи асосии экологиии одам дар шароити имрӯза ҳал кардани проблемаҳои идоракунии мухит, бехатарсозии шароити зиндагии одамон дар экосистемаҳои муҳталиф (дар даштҳо, баландкӯҳҳо, биёбон, арктика, тропика ва гайра)-ро фаро мегирад.

Тафриқан экологияни одамон

Дар мукоисса бо ҳар гуна организмдөн зинда, ки дар табиат чои муайянро ишғол мекунанд, одам дар тамоми сайдера пахн шуда, васеътарин ареал дорад. Ба ҳар ҳол дар шароити мухит одам дар он сурат беҳтар зиндагӣ карда метавонанд, ки агар ба вай мусасар шавад, ки вайро ба дараҷаи баробар ва ё наздиктарин таҳавулоти хеш нигоҳ дошта тавонанд. Аз ин рӯ омилҳои мухити табии дар инсонияти имрӯза ба популятсияи одамон таъсири ҷиддӣ мерасонад, ки дар мавҷуд будани типҳои мутобиқатии (адаптивии) одамон мушоҳида мешавад.

Конуниятҳои асосии иртиботи мутақобилаи одамро бо мухити биочугрофӣ ва омилҳои антропогении мухит дар чор дараҷа мавриди омӯзиш қарор медиҳанд: а) ташкилӣ, б) популятсияйӣ-навъӣ, в) биосенотикиӣ, г) биосферӣ.

Барои амалий шудани онҳо одам, ҳамчун дигар организмҳо ба шароити муайяне зарурат доранд: гизо, об, рӯшнӣ, ҳарорат. Аксуламали (реаксия) инфиродии организм ҳангоми тағиیر ёфтани мухити зист, ба хусус вакте, ки одам дар шароити ниҳоят вазнин қарор дошта бошад, хеле хуб маълум мешавад. Мутобиқшавӣ (аклиматизатсия) аз захираҳои физиологии организм вобаста аст. Бо тағиир ёфтаҳи ҳарорати мухит механизми терморегулятсияи ба кор мебарояд. Ҳангоми тағиирёбии минтақа аз рӯи соат (вакт) ва ё ба кӯҳ баромадан барои мутобиқшавӣ якчанд шабонарӯз лозим аст, барои мутобиқшавӣ ба шароити дигари иклими бощад, ҳафтаҳо ё моҳдо лозим аст. Баъзан одам ба шароити нав мутобиқ намешавад. Механизмҳои компенсатории омилҳои гуногуни мухит як хел нестанд, онҳо инфиродианд. Чунончи, норасони мис боиси вайроншавии мубодилаи липидҳо ва таваққуфӣ ва сабзиши эритроситҳо мешавад. Камбудии йод дар баъзе минтақаҳо боиси калоншавии гадуди сипаршакл ва вобаста ба ин пайдоиши ҷогари эндемикӣ мешавад. Аз меъёр зиёд будани стронсий метавонад сабаби инкишофи хондриодистрофия шавад, қадпастӣ, кӯтоҳдастӣ, пойҳои кӯтоҳро ба вучуд орад. Омӯзиши имкониятҳои компенсатории организми инсон ва таъин кардани сабабҳои ноустувории физиологии фардӣ, барон азхудкуни минтақаҳои арктикӣ ва аридӣ, қаъри уқёнуско, кайдон ва гайра зарур аст. Дар дараҷаи

популятсионӣ – навъи дар давраи палеолитӣ болоӣ, яъне дар ибтидиои таърихи инсон хусусиятҳои асосии нажодӣ, ки дорои хислатҳои мутобиқшавӣ буданд, ташаккул ёфтанд. Чунончи, пӯсти сиёҳи нажодҳои экваторӣ, онҳоро аз нури ултрабунафш ҳимоя мекунад, мӯйҳои чингилла садди нурҳои офтоб мешаванд. Арак ҷудоқунии зиёд, хунукшавии организм ва пас гармии иловагиро таъмин мекунад. Лабҳои борик, ҷашмҳои тангу эпикантуси нажодҳои осиёгиву амрикоӣ барои мутобиқшавии одамон ба иқлими ҳушк ва сарди даштҳои шимолу шарқ ва биёбонҳо мувофиқ аст. Зоро дар ин минтақаҳо ҷангӯ ҳок ва хунуқӣ метавонанд, ба пардаи ҷашм зарар расонанд. Шакли пахни рӯй ҳатари сармозаниро кам мекунад.

Пӯсти сафеди нажоди аврупоӣ шояд дар натиҷаи мутобиқшавии онҳо ба иқлими шимолӣ ташаккул ёфта бошад, ки камбудии витамини D дар ҳӯрок сабаби ба вучудоии рахит (чиллаашӯр) мешавад. Дар баробари аломатҳои нажодӣ ба дараҷаи популятсионӣ-навъии одам дар вай типҳои мутобиқшавӣ ташавакул мейёбад. Онҳо аз аксуламалҳое иборатанд, ки дар популятсионҳои гуногун ба вучуд омаданд ва ин популятсион новобаста аз ҳешии генетикиӣ ва мансубияти нажодӣ, дар шароитҳои якхелай зист вучуд доранд. Чунончӣ, наздик будани маҷмӯи алomатҳои мутобиқшавӣ, ки барои минтақаҳои тропикиӣ ҳосанд, дар мардуми европоидии Ҳиндустон, оборигенҳои (муқимиҳои) Австралия, зангиҳои Африқо ба мушоҳида мерасад. Айнан ҷунин аломатҳоро дар навъи арктиկӣ саҳми европоидҳо, ненҳои муғулоидҳо, алеутҳо, эскимосҳо дидан мумкин аст, алomатҳои нажодӣ дар оғози таърихи инсоният, навъҳои мутобиқшавӣ бошад, дар тӯли таърихи инсоният ташаккул ёфтаанд. Дар инсон мутобиқшавӣ ба ду шакл сурат мегирад: маҳсус ва ғайримаҳсус. Шакли ғайримаҳсус ба баландшавии умумии хусусиятҳои умумӣ ва пурқувват шудани устувории организм дар муқобили шароитҳои номусоид вобаста аст. Мутобиқшавии маҳсус ба шароитҳои муйаяни мухит мувофиқ шуданро дар бар мегирад (мисли дар хунуқӣ баланд шудани ҳосилшавии гармӣ, дар иқлими гарм зиёдшудани сатҳи буҳоркунӣ, дар шароити ҳипоксия-зиёдшавии гемоглобину калоншавии ҳаҷми шуш). Антропологҳо навъҳои

мутобиқшавии мінтақавии мардуми марздои гуногунро мұайян кардан.

Ассоҳой паразитологияи тиббӣ

Аз 1,5 млн. намуди ҳайвоноти рӯи олам қаріб 60 ҳазор намуди он тарзи ҳаёті паразитӣ -туфайлихӯрӣ доранд. Барои ҳамин яке аз фаслҳои васеи илми биология, ки организмҳои туфайлихӯрҳо (паразитҳо)-ро меомӯзад паразитология меноманд.

Калимаи «паразит» ҳанӯз дар Юнони Қадим барои ифода намудани иштирокдорони гайрифаъоли қурбониҳои оинҳои динӣ истифода бурда мешуданд.

Дар тиб истифодаи истилоҳоти «паразит» барои ифодаи организмҳое, ки аз ҳисоби дигар организмҳо истифодаи гизо ва мавкеи зист доранд, рост меояд ва моҳияти бештар дорад.

Истифодаи истилоҳоти «паразитизм» дар тиб ин ифодаи ҳодисаи муносибати тарафайнин байнинамудро мешуморанд, ки як намуд намуди дигарро ҳамчун манбаи гизо ва мавкеи зист қарор додааст. (Лейкарт, 1881).

Бемориҳое, ки паразитҳо ба вучуд меоранд, паразитарӣ номида мешаванд. Аз мавкеи ҷойгирини паразитҳо ин bemoriҳоро ба экзогенӣ ва эндогенӣ чудо кардан мумкин аст. Бемориҳои эндогенӣ ин bemoriҳое мебошанд, ки дар асоси онҳо ноксиҳои пайдо мегарданд, ки ба соҳтори дастгоҳи ирсӣ вобастагӣ доранд. Бемориҳои экзогенӣ бошанд ба пайдошавии заҳм, вайроншавии гизогирӣ ва авитаминоз оварда мерасонад.

Инчунин bemoriҳое мавҷуданд, ки онҳоро вирусу прокариотҳо ва ҳайвоноти зинда ба вучуд меоранд. Ин гуна bemoriҳоро инфексионӣ ё худ сироятӣ меноманд.

Бемориҳое, ки ҳайвонот ба вучуд оварда метавонанд - bemoriҳои ивазионӣ ё паразитарӣ номида мешаванд.

Паразитологияи тиббӣ дар бораи ҳусусиятҳои соҳтор, доираи ҳаётӣ, муносибатҳои тарафайнин дар системаи паразит ва ҳӯчаин, усулҳои ташхис, пешгирий ва табобати ин bemoriҳо баҳс мекунад.

Дар паразитологияи тиббӣ се қисмати асосиро фарқ кардан мумкин аст:

1. Протозоологияи тиббӣ;

2. Гельминтологияи тиббї;
3. Арахноэнтомологияи тиббї;

Организмҳои гуногун дар биосенозҳо доимо дар муносабати тарафайни якдигар мебошанд. Аз ин чиҳат якчанд шаклҳои муносабати тарафайни байнинамудиро фарқ кардан мумкин аст:

- **Антибиоз** –мувофиқаи ҳамзистӣ надоштани ду намуди организмҳо, ки барои манбаи гизо рақобат доранд. Масалан дар натиҷаи муносабати тарафайни бактерияҳои сапрофитӣ ва замбурӯғҳои мағор антибиотикҳо пайдо шудаанд. Рақобат ба он оварда мерасонад, ки яке аз ин организмҳо, ки пештар ба ин муҳит маскан мегирад ва афзоиш мекунад, голиб мегардад, яъне соҳиби манзил ва манбаи гизо мегардад.

Симбиоз – дар тарҷума аз юнонӣ матьнои ин калима «ҳамзистӣ» мебошад. Шаклҳои гуногуни симбиоз маълуманд: **комменсализм** ва **мутуализм**. Дар мавриде, ки ҳамзистии организмҳо ба якдигар фоидаовар аст ва онҳо бе ҳамдигар умуман арзи вучуд карда наметавонанд- мутуализм номида мешавад. Мисоли он муносабати тарафайни ҳамзистии одам ва микрофлораи рӯдai худи вай, ки аз штамми бактерияҳои чӯбакчаҳои рӯда (*Escherichia coli*) иборатанд, шуда метавонанд. Ҳодисаи комменсализм – шакли симбиозе мебошад, ки як намуд гизои изофӣ ё бокимондаи онро истифода мебаранд ва якдигар зарар намерасонанд. Мисоли оддии комменсализм ин ҳамзистии амёбаи даҳон (*Entamoeba gingivalis*) ва одам мебошад, ки дар системаи ҳозимаи одам мавҷуд буда, бактерияҳои таркиби гизоро ҳӯрда онро безарар мегардонад.

Дар тиб муносабати тарафайни байнинамудии **паразитизм** зери баҳс ва омӯзиш қарор дорад, ки дар ин ҳодиса паразит дар организми ҳӯҷаин ё доимӣ ва ё муваққатӣ мавқеъ мегирад ва дар охир вайро ба беморӣ гирифткор мекунад.

Шаклҳои паразитизм гуногунанд ва онҳоро аз рӯи ҳусусиятҳои зерин таснифот мекунанд:

- паразити ҳакиқӣ;
- паразити қалбакӣ;
- паразити облигатӣ;
- паразити факултативӣ;

мутобиқшавии миңтақавии мардуми марзҳои гуноғунро мұайян кардан.

Асосқой паразитологияни тиббі

Аз 1,5 млн. намуди ҳайвоноти рүй олам қаріб 60 ҳазор намуди он тарзи ҳаёти паразитті -туфайлихұрй доранд. Барои ҳамин яке аз фаслҳои васеи илми биология, ки организмҳои туфайлихұрхо (паразитті)-ро меомұздад паразитология меноманд.

Калимаи «паразит» ҳанұз дар Юнони Қадим барои ифодаи намудани иштирокдорони гайрифаъоли қурбониҳои оинҳои динй истифода бурда мешуданд.

Дар тиб истифодай истилоҳоти «паразит» барои ифодай организмхое, ки аз ҳисоби дигар организмҳо истифодай гизо ва мавқеи зист доранд, рост меояд ва моҳияти бештар дорад.

Истифодай истилоҳоти «паразитизм» дар тиб ин ифодай ходисаи муносибати тарафайни байнинамудро мешуморанд, ки як намуд намуди дигарро ҳамчун манбаи гизо ва мавқеи зист қарор додааст. (Лейкарт, 1881).

Бемориҳое, ки паразитті ба вучуд меоранд, паразитары номида мешаванд. Аз мавқеи өнгірілген паразитті ин bemoriхоро ба экзогеній ва эндогеній чудо кардан мүмкін аст. Бемориҳои эндогеній ин bemoriхое мебошанд, ки дар асоси онҳо ноксихое пайдо мегарданд, ки ба сохтори дастгохи ирсій вобастағы доранд. Бемориҳои экзогеній бошанд ба пайдошавии захм, вайроншавии гизогирий ва авитаминоз оварда мерасонад.

Инчунин bemoriхое мавчуданд, ки онҳоро вирусу прокариоттін ҳайвоноти зинда ба вучуд меоранд. Ин гуна bemoriхоро инфексионій ё худ сироятті меноманд.

Бемориҳое, ки ҳайвонот ба вучуд оварда метавонанд - bemoriхои ивазионій ё паразитары номида мешаванд.

Паразитологияни тиббі дар бораи хусусияттой сохтор, доираи ҳаётті, муносибаттой тарафайн дар системалық паразит ва хұчайн, усулхой ташхис, пешгирий ва табобати ин bemoriхо бағыт мекунад.

Дар паразитологияни тиббі се қисмати асосиро фарқ кардан мүмкін аст:

1. Протозоологияни тиббі;

2. Гельминтологияи тиббї;
3. Арахноэнтомологияи тиббї;

Организмҳои гуногун дар биосенозҳо доимо дар муносабати тарафайни якдигар мебошанд. Аз ин чиҳат якчанд шаклҳои муносабати тарафайни байнинамудиро фарқ кардан мумкин аст:

- **Антибиоз** –мувофиқаи ҳамзистӣ надоштани ду намуди организмҳо, ки барои манбаи гизо рақобат доранд. Масалан дар натиҷаи муносабати тарафайни бактерияҳои сапрофитӣ ва замбурӯғҳои магор антибиотикҳо пайдо шудаанд. Рақобат ба он оварда мерасонад, ки яке аз ин организмҳо, ки пештар ба ин муҳит маскан мегирад ва афзоиш мекунад, голиб мегардад, яъне соҳиби манзил ва манбаи гизо мегардад.

Симбиоз – дар тарҷума аз юнонӣ маъни ин калима «ҳамзистӣ» мебошад. Шаклҳои гуногуни симбиоз маълуманд: **комменсализм** ва **мутуализм**. Дар мавриде, ки ҳамзистии организмҳо ба якдигар фоидаовар аст ва онҳо бе ҳамдигар умуман арзи вучуд карда наметавонанд- мутуализм номида мешавад. Мисоли он муносабати тарафайни ҳамзистии одам ва микрофлораи рӯдai худи вай, ки аз штамми бактерияҳои чӯбакчаҳои рӯда (*Escherichia coli*) иборатанд, шуда метавонанд. Ҳодисаи комменсализм – шакли симбиозе мебошад, ки як намуд гизои изофӣ ё бокимондаи онро истифода мебаранд ва якдигар зарар намерасонанд. Мисоли оддии комменсализм ин ҳамзистии амёбаи даҳон (*Entamoeba gingivalis*) ва одам мебошад, ки дар системаи ҳозимаи одам мавҷуд буда, бактерияҳои таркиби гизоро ҳурда онро безарар мегардонад.

Дар тиб муносабати тарафайни байнинамудии **паразитизм** зери баҳс ва омӯзиш қарор дорад, ки дар ин ҳодиса паразит дар организми хӯчайн ё доимӣ ва ё муваққатӣ мавқеъ мегирад ва дар охир вайро ба беморӣ гирифтор мекунад.

Шаклҳои паразитизм гуногунанд ва онҳоро аз рӯи ҳусусиятҳои зерин таснифот мекунанд:

- паразити ҳақиқӣ;
- паразити қалбакӣ;
- паразити облигатӣ;
- паразити факултативӣ;

Паразити ҳақиқӣ- муносибати байни ҳӯҷаин ва паразит хусусияти қонунӣ ва эволюционӣ дорад. Паразитология асосан дар бораи паразити ҳақиқӣ баҳс мекунад.

Паразити қалбакӣ – дар шароити мӯътадил, яъне берун аз организм ҳаёти озодона мебарад, вале бо ворид гаштан ба организми ҳӯҷаин фаъолияти ҳаётии ҳӯҷаинро вайрон мекунанд. Мисоли паразити қалбакӣ – зуллукҳои ковокии бинӣ ва ҳалқбинии одам шуда метавонад, ки одамро на танҳо бемор мекунад, балки ба марг расонда метавонад.

Паразити облигатӣ- ин паразити ҳатмӣ ба шумор мера-вад. Аксарияти паразитҳо ба ин гурӯҳ дохил мешаванд.

Паразити факултативӣ – онҳо қобилияти тарзи ҳаёти озод доранд, вале бо ворид шудан ба организми ҳӯҷаин, доираи ҳаётии худро дар он мегузаронанд ва фаъолияти ҳаётии ҳӯҷаинро вайрон мекунанд. Мисоли паразитизми факултативӣ барангезандай миазаҳои рӯдай одам шуда метавонад. Магасҳои синантропӣ марҳалаи кирминагии худро дар таркиби ҳӯрок ё дар рӯдай одам мегузаронанд.

Вобаста ба давомнокии таъсири паразит ба ҳӯҷаин паразитизмо ба: **муваққатӣ** ва **доимӣ** чудо мекунанд.

Паразитҳои муваққатӣ – ба организми ҳӯҷаин танҳо дар вақти ғизогирӣ ташриф меоранд. Ба онҳо хусусан ҳашароти хунмак дохил мешаванд.

Паразитҳои доимӣ – бо дар навбати худ ба *паразитҳои статсионарӣ* ва *даврӣ* таксим мешаванд. Паразитҳои статсионарӣ- тамоми умри худро дар дохил ва ё беруни организми ҳӯҷаин мегузаронанд. Мисол: шабушкҳо, канай хоришиак, трихиинелла ва г.

Паразитҳои даврӣ – паразитҳое, ки як қисми доираи ҳаётии худро ба таври паразитӣ дар организми ҳӯҷаин ва қисми дигари онро ба таври озодона мегузаронад. Мисоли ин гуна паразитҳо угритсаи рӯда шуда метавонад. Дар на-вбати худ паразитизми даврагӣ бо ба паразитизми даврагии ларвалӣ - кирминагӣ ва имагиналий- шакли болигӣ, чудо мешаванд. Дар паразитизми кирминагӣ – танҳо давраи кирминагӣ дар организми ҳӯҷаин ва давраи болигӣ бошад ба таври озодона мегузарад. Дар паразитизми имагиналий фарди болиг дар организми ҳӯҷаин ва кирминаи он бошад дар муҳити табии зиндагӣ мекунад. Ба онҳо анкилостомидҳо до-

хил мешаванд, чунки кирминаи онҳо дар хок ва фарди болиги он дар рӯдай дувоздаҳангуштаи одам муфтиҳӯй мекунад. Вобаста ба мавқеи паразитӣ дар организми хӯҷаин, паразитҳоро ба паразитҳои *экзопаразитӣ* ва *эндопаразитӣ* чудо мекунанд. Эктопаразитҳо дар қисмати сатҳи беруни организми хӯҷаин муфтиҳӯй мекунанд. Ба онҳо ҳашароти хунмак ва канадо дохил мешаванд. Эндопаразитҳо дар қисмати дохилии организми хӯҷаин муфтиҳӯй мекунанд. Дар баробари ин эндопаразитҳоро бо ба ду гурӯҳ чудо мекунанд: эндопаразитҳое, ки дар ковокии узвҳо муфтиҳӯй мекунанд (системаҳои ҳозима, нафаскашӣ ва ихроҷ) ва эндопаразитҳое, ки дар бофтаҳои организм паразитӣ мекунанд (системаи такява ҳаракат, гардиши хун, бофтаи васлкунанда). Мисоли эндопаразитҳои узвҳои ковоки организм – аскарида, маккандаи шушӣ, трихомонадаи маҳбалий ва эндопаразитҳои бофтагӣ - ришта, плазмодияи вараҷа, лейшманияҳо шуда метавонанд.

Доираи инкишофи паразитҳо

Онтогенези паразитҳо нисбати организмҳое, ки озодона зиндагӣ мекунанд мураккабтар мегузарад. Организмҳои озодона зиндагикунанда дар ҳақиқат проблемаҳои инкишоф ва паҳншавиро дар табиат осонтар аз сар мегузаронанд.

Бинобар ин аксари паразитҳо бо метаморфози (табдили) мураккаб инкишоф ёфта, як қатор марҳалаҳои кирминағиро аз сар мегузаронанд, дар муҳитҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, вазифаҳои гуногунро иҷро намуда, дар паҳншавӣ, сабзиш ва барои гузариш ба организми дигар ё муҳити дигари зист начандон фаъол мегардад. Маҷмӯи ҳамаи марҳалаҳои онтогенези паразитҳо ва роҳҳои интиқоли онҳоро аз як организм ба организми дигар доираи ҳаётӣ паразит меноманд. Кирминаҳо метавонанд ҳам тарзи ҳаёти паразитӣ ва ҳам озодона дошта бошанд. Организме, ки дар он кирмина зиндагӣ мекунад, хӯҷаини мобайнӣ ном гирифтааст. Хӯҷаине, ки дар организми он фарди болиги паразит бо роҳи ҷинсӣ афзоиш мекунад, хӯҷаини охирин ё дефинитивӣ номида мешавад. Моҳияти хӯҷаинони мобайнӣ ва охирин дар доираи инкишофи паразит гуногун аст. Намудҳое, ки нақши хӯҷаини мобайниро мебозанд, дар табиат бо хӯҷаини охирин муноси-

бати тарафайн доранд ва дар ин ҳолат метавонанд манбаи сироятӣ барои ҳӯҷанини охирин гарданд;

- ба сифати ҳӯҷанини мобайни бештар намудхое шуда метавонанд, ки ба паҳншавии паразит дар минтақа мусоидат кунад;

- гарчанде дар организми ҳӯҷанини мобайни афзоиши гайричинсӣ мегузарад, микдоран бехудуд аст, он гоҳ ин марҳалаи доираи ҳаётӣ вазифаи асосии азnavҳосилкуниро иҷро мекунад;

- баъзан ҳӯҷанини мобайни зинدامонии популатсияҳои паразитҳоро таъмин мекунад, агар ҳӯҷанини охирин муваққатан нопадид (нобуд) гардад.

Баъзан дар доираи инкишофи паразитҳо ҳӯҷаниони мобайни 2-3 маротиба иваз мешаванд. Сироятёбии ҳӯҷанини охирин ё дар натиҷаи ҳӯрдани ҳӯҷанини мобайни ё дар натиҷаи муносибат доштан дар як муҳити зист, ба амал меояд.

Таълимот дар бораи қасалиҳои сарчашмаи табиидошта

Асосгузори назарияи бемориҳои сарчашмаи табиидошта Е.Н.Павловский мебошад. дар асоси корҳои саҳроӣ, озмоишгоҳӣ ва таҷрибавӣ дар солҳои 1929-1959 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи бемориҳоеро, ки сарчашмаи онҳо табиат аст, муайян намуд. Бемориҳои ин гуруҳ дорои як қатор ҳусусиятҳоянд:

-дар табиат новобаста аз инсон мавҷуданд.

-манбаи бемориҳо ҳайвоноти ваҳшӣ мебошанд

- ангезандана ва нокили онҳо дар Дастигоҳи биосенотикӣ вучуд дорад.

Беморӣ дар ҳама чо намешаванд, балки миқёси муайянро фаро мегиранд, ки манзараи муайяни ҷуғрофӣ дошта, аз ареали паҳншавии унсурҳои биосеноз вобаста аст. Намунаи беморие, ки сарчашмаи табиӣ доранд, энсефалити баҳорӣ-тобистона шуда матаҷонанд. Ҳайвоноти ваҳшӣ (қашқалдок, санҷоб, хорпушт ва парандаҳо), ки бо вируси энсефалит заҳролуд шудаанд, дар тайга макон гирифта, манбаи табиӣ ба ҳисоб мераванд. Канаҳои иксоди, ҳашаротҳое, ки дар ҳайвонҳо чой мегиранд, вирусро аз як ҳайвон ба ҳайвони дигар мегузаронанд. Аз ин рӯ ангезандана новобаста аз одам ба мудати ҷандинсола дар табиат давр мезананд. Ҳайвонот-манбаи гузаронанда ва ангезандан бемориҳо дорои ареали намуди

паҳншави хосанд, аз ин рӯ энсефалит дар мавқеи муайян мушоҳид мешаванд ва аз ин мавқеъ берун ба ҷашм намерасад.

Мавқеи, ки дар он ҳайвоноти ваҳшӣ ё, ки манбаи ангезандаҳо буда, мавҷудияти онҳо аз фаъолияти инсон во-баста нест, ҳамчунин гузаронандаҳои ин мавқеъро манбаи та-бии бемориҳо меноманд.

Шароити пайдоиш ва мавҷудияти ин манбаъ:

1. мавҷуд будани ангезанда
2. таъсирпазири ҳӯҷаин (ҳайвон, манбаъ)
3. ноқили маҳсуси ангезанда

Чунончӣ манбаи табии энсефалити тайгаи ноҳияҳои аз худ накардаи тайгаро бо тамоми бошандагонаш фаро мегирад. Манбаи табии лейшманиоз бошад, ин мавқеи нимбиёбон ё биёбон аст ки ҳояндагони аз лейшманиоз захролудшуда ва ҳомушакҳо, ки дар лонаҳои онҳо зиндагӣ мекунанд, ба ҳисоб мераванд. Ин манбаҳои табий ба зиндагонии инсоният ҳатари якхела доранд. Агар инсон бо ин мавқеъ дохил шавад, имко-нияти ба ў гузаштани ангезандаҳо ва бемор шудани ў аз эҳтимол дур нест.

Дар аввалҳо факат манбаи табиии бемориҳои трансмиссивӣ, яъне энсефалити баҳорӣ-тобистони, доманаи муқаррарӣ – канагӣ, домана, лейшманиоз ва гайра ошкор карда шуд. Дар мавриди интиқол ангезандаи бемориҳои гайри трансмиссивӣ ба воситаи гизо ва алоқа сурат мегирад. Ба ин гурӯҳи бемориҳо тоун, вараҷа, доманаи муқаррарӣ-канагӣ лейманиоз, энсефалити тайғавӣ ва гайра дохил меша-ванд. Таълимоти Е.Н. Павловский дар бораи манбаи табиии бемориҳо дар рушду такомули минбаъдаи паразитология нақши калон бозид. Таълимот дар бораи манбаи табиии беморӣ ба зудӣ дар тамоми дунё дастгирӣ карда шуд ва аз та-рафи Созмони Умуничаҳонии Тандурустӣ қабул гардид.

Типи содатаринҳо (Protozoa)

Содатаринҳо – ҳайвоноти хурди якхучайрагӣ (3-150мкм) буда, 10.000 намуди онҳо маълуманд. Бемориҳое, ки онҳо ба вучуд меоранд – бемориҳои протозоӣ ном дошта, мавқеи ҷойгирии онҳо аз хок, об сар карда то организмҳои зиндаи растаний ва ҳайвонот карор мегирад.

Танаи онҳо аз цилд, ситоплазма (эндоплазма), ҳамчун узви ҳаракат 1-2 қамчинак, мичгонакҳо ва пойҳои калбакӣ, иборат аст. Тарзи гизогирии онҳо мустақилона буда, бо се роҳ ба амал меояд: якум -бо ҳосилшавии вакуоли ҳозима ва ферментҳои гурӯҳи лизосомаҳо, ки аз таъсири онҳо гизо ҳазм шуда, боқимонда хориҷ карда мешавад; дуюм аз худ намудани гизо бо роҳи пиноситоз, яъне ҷаббидан бо тамоми сатҳи бадан; сеюм ба воситаи фотосинтез бо иштироки хлоропласт ба амал меояд.

Ихроҳи моддаҳои нолозим (об ва моддаҳои тақзия) ба воситаи вакуолҳои кашишхӯранда ва таппанда (пульсирующий) ба амал меояд. Содатаринҳои паразит дар муҳити фишори осмотикиаш ниҳоят баланд ҷойгиранд, бинобар ин вакуолҳои кашишхӯранда надоранд.

Афзоиши онҳо бо роҳи чинсӣ (конюгатсия ва копулятсия) ва гайри чинсӣ (шизогония, муғчабандӣ, митоз ва ба ду ҳисса тақсимшудан,) мегузараад.

Дар ҳуҷайраи содатаринҳо микдори ядро аз 1 то якчанд то мерасад. Ядрои баъзе аз Содатаринҳо ҳарактери полиплоидӣ дорад. Дар доираи ҳаётии онҳо ивазкунии як шакли афзоиш бо дигараш ба назар мерасад, ба монанди ивазкунии ҳӯҷаин. Ин гуна паразитҳоро **пропагативӣ** меноманд. Мавридиҳои фарорасии шароити номусоид онҳо систа ва оосиста ҳосил мекунанд. Баъзе мавридиҳо дар паразитҳо марҳалаҳое пайдо мешавад, ки онҳо афзоиш намекунанд ва дер вакт дар организми ноқил бοқӣ мемонанд (спрозвоитҳои варача). Дар доираи инкишофи паразитҳои ин тип марҳалай «трофозоит» - шакли фаъоли гизогиранда ва серҳаракатро дучор омадан мумкин аст. Марҳалай баъдинаи трофозоит «сисга» буда, вай беҳаракат, қабати гафси муҳофизатӣ дошта дар шароитҳои номусоид мубодилаи моддаҳо қатъ мегардад. Вале фаъолияти ҳаётиашро нигоҳ меборад, ба масофаҳои дур паҳн мешавад ва бо фаро расидани шароити мусоид боз ба трофозоит табдил мейбад.

Аз 10.000 содатаринҳои ба мо маълум 50 намуди онҳо ҳамчун паразити инсон маълуманд. Танҳо чор синфи ин тип моҳияти тиббӣ доранд: **Решапойҳо** (*Sarcodina*), **Қамчинакдорон** (*Flagellata*), **Инфузорияҳо** (*Infusoria*) ва **Споровикҳо** (*Sporozoa*).

Синфи решапойхо - Sarcodina

Намояндаҳои ин синф содатаринҳои муқаррарӣ мебошанд. Шакли бадани доимӣ надоранд. Бадан аз ду қабат - эктоплазма ва эндоплазма иборат буда, пойҳои қалбакӣ доранд, ки барои ҳаракат ва гирифтани хӯрок истифода мебаранд.

Амёбаи исҳоли хунин -Entamoeba histolytica – намояндаи паразити ин синф - барангезандай бемории исҳоли хунин - амёбиаза мебошад, ки ба қатори Amoebina тааллук дорад. Амёбаи исҳоли хунин аввалин маротиба аз ҷониби Ф.А. Леш соли 1875 ба қайд гирифта шудааст.

Мавқеи зисти паразит: - паразити системаи ҳозимаи одам буда, пардаи луобии рӯдай гафси инсонро мавқеи зист ва ғизо қарор додааст.

Паҳнишавии ҷуғрофӣ: – амёбиаза дар тамоми ҷаҳон дар 10% аҳолӣ ба назар мерасад. Дар ҳамаи малакатҳои иқлимаш гарм, ҳусусан тропикӣ ва субтропикӣ – давлатҳои Африқо, Осиёи Ҷанубӣ, Америкаи Марказӣ ва Ҷанубӣ қариб 20% аҳолӣ ба ин беморӣ гирифтор мешавад. Дар давлатҳои хориҷи наздик дар Қафқоз(Арманистон ва Гурҷистон) ва дар Осиёи Миёнა (Туркманистон, Қирғизистон). Бештар ҳурӯчи беморӣ дар фаслҳои тобистон ва тирамоҳ ба қайд гирифта мешавад.

Ҳусусиятҳои морфологӣ: барангезанда дар организми одам дар се шакл вучуд дошта метавонад, ки онҳо ҳам аз ҷиҳати морфологӣ ва ҳам физиологӣ аз ҳам фарқ меқунанд:

- шакли бофтагӣ;
- шакли нашвӣ;
- шакли систа;

Шакли бофтагии калон (шакли бофтагӣ, эритрофаг, гематофаг)- кутраш ба 20-30 мкм, дар вақти ҳаракати фаъол дарозиаш то 60-80 мкм мерасад. Ин шакли барангезанда ҳусусияти бо роҳи фагоситоз фурӯ бурдани эритроситҳоро дорад. Миқдори онҳо дар як амёба то ба 20 ва зиёда аз он мерасад. Онҳоро танҳо дар шахсони бемор пайдо намудан мумкин аст.

Шакли нашвии ҳурд ё шакли ковок (фосилавӣ – просветная форма) (шакли ҳурди нашвӣ, озод, гайрибофтагӣ ва пеш аз систагӣ), кутраш то ба 15-20 мкм мерасад, ҳусусияти

фурӯ бурдани эритроситҳоро надорад. Онро танҳо дар шахсони ноқил пайдо намудан мумкин аст.

Марҷалаи систа ин ҳосилае мебошад, ки қутраш то 7-18 мкм мерасад, 1-4 ядро дорад, ба шароитҳои муҳити атроф пуртогат аст. Систай болиг қобилияти сирояти дошта, дар он 4 ядро ба назар мерасад.

Доираи ҳаётӣ: – дар рӯдаи инсон чор шакли онро дидан мумкин аст.

- А) шакли калон
- Б) шакли касалиовар (форма магна)
- В) шакли нашвии хурд (форма минута)
- Г) систаҳо

Систай он чор ҳаста дорад, ки андозаашон 8-16 мкм аст. Файр аз рӯда амёбай асҳоли хунин ба ҷигар, шуш, дохил шуда бофтаҳои онҳоро аз кор бароварда метавонад. Систаҳо бо воситаи об ва ҳӯрок дохили рӯдаи инсон шуда, лифофаашон ҳал мешавад, аз он чорто амёбай диметраашон 12-25 мкм мебарояд. Аз бактерияҳои рӯда ғирифта дар шароити мусоид ба шакли бофтагӣ мегузарад, аз худ фермент ҳориҷ мекунанд, ки он пардаи луобии рӯдаро вайрон мекунанд. Баъд онҳо ба бофтаҳо дохил шуда, дар рудаи гафс заҳмҳо пайдо мекунанд. Дар ситоплазмаи амёба эритроситҳои хунро мушоҳида намудан мумкин аст.

Ҳамин тавр шудан мумкин аст, ки инсони солим чандин солҳо систаҳоро бо начосат ба берун мебарорад. Инсоне, ки ғирифтори касалии амёбиаз аст дар як шабонарӯз то 600 млн систаро ҳориҷ мекунад, ки онҳо ба об ҳӯрокиҳо меафтанд. Онҳоро магасҳо ва нонхӯракҳо паҳн мекунанд.

Ташхис: систаҳоро ва шаклҳои нашвии онро дар начосат ёфтан.

Пешгирий: риоя намудани гигиенаи шахсӣ-шустани дасту-даҳон, сабзавот, меваҳо, обҳои ҷӯшондаро истеъмол кардан ва дигар ҳӯрокиҳоро аз магас ва нонхӯракҳо эҳтиёт намудан, риояи гигиенаи ҷамъиятий: қаҳваҳонаҳо, ахлотпартовҳо, ҳочатхонаҳоро тоза нигоҳ доштан, мубориза бо магасҳо ва нонхӯракҳо. Одамони ба касалии амёбиаз дучор шударо муолиҷа намудан.

Амёбаи рӯда -*Entamoeba coli*

Дар байни амёбаҳои гайрипатогенӣ амёбаи рӯда маълум аст, ки касалиовар набуда, хело зиёд пахн шудааст. Бо соҳти морфологӣ ба амёбаи исҳоли хунин монанд аст. Дар амёбаи рӯда вакуолҳои ҳозимаи зиёдро дидан мумкин аст. Яdroи вай шакли ҳубобчаро дорад. Шаклҳои нашвии онҳо то 20-40 мкм андоза дошта, систа ҳосил мекунанд. Систааш 8-то ядро дорад, андозааш ба 13-25 мкм мерасад. Баъзан систаҳое низ ба назар мерасанд, ки 12-32 ҳаста доранд. Систаҳои онҳо девори дуқабата дошта, ба таъсироти муҳити атроф устувор аст. Ба девораҳои рӯда дохил мешаванд, вале дар ситоплазмаи онҳо ҳеч гоҳ эритроситҳоро дидан мумкин нест. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо тарзи ҳаёти паразитӣ надоранд.

Амёбаи даҳон -*Entamoeba gingivalis*

Амёбаи даҳон аввалин маротиба соли 1849 аз ҷониби Г.Гросс дар ш.Москва ва соли 1862 ва дар шаҳри Киев аз ҷониби С.Штейнберг ба қайд гирифта шудааст.

Мавқеичуғрофӣ: дар ҳама ҷо вомехӯранд.

Шакли ҳаёти коменсалӣ мебарад, яъне касалиангез нест. Дар милки дандонҳо ва коми зиёда аз 25% одамони солим вомехӯрад. Дар шахсоне, ки ба бемориҳои дандон ва ковокии даҳон гирифтор шудаанд, бештар вомехӯрад. Дар тифлони ҳурдсол кам ва дар пиронсолон тамоман дода намешавад, чунки онҳо кариб тамоман дандон надоранд.

Андозааш аз 6 то 60 мкм. Ҳастааш то 1,7-6,8 мкм мерасад. Аз бактерияҳои таркиби ҳӯроки одам, лейкоситҳо гизо мегирад.

Амёбаи Машковский -*Entamoeba Mashkovskii*

Соли 1941 дар обҳои ҷорӣ ва кубурҳои шаҳри Москва аз тарафи Л.Чалый ба қайд гирифта шудааст. Тарзи ҳаёти озодона дорад, намуди касалиангезаш ба қайд гирифта нашудааст. Аз рӯи бисёр аломатҳо ба амёбаи исҳоли хунин монанд аст. Систаи он дар обҳои ширин 1-4 ҳаста дорад. Дар солҳои охир амёбаҳое ёфт шудаанд, ки озодона зиндагӣ мекунанд. Шаклҳои ба мутатсия гирифторшудаи онҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки дар организми инсон касалиҳои вазнин, ба монанди варами магзи сар - менингоэнцефалитро ба вучуд меоранд.

Синфи қамчинакдорон - Flagellata

Дар табиат зиёда аз 6-8 ҳазор намуди онҳо маълум аст. Намояндағони синфи қамчинакдорон бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар содатаринҳо фарқ мекунанд. Ба монанди: доштани сохтори доимии бадан, аз ҳисоби пӯшиши маҳсуси бадан- пелликула ва узви ҳаракат- қамчинакҳо (аз 2 то 8). Агар қамчинакҳо бисёр бошанд, он гоҳ яке аз онҳо ба қафо равона гаштааст. Баъзан дар байни қамчинак ва лифофаи ҳайвон пардаи мавҷмонанд ҷойгир аст. Онро мембранаи мавҷнок меноманд, ки вазифаи асосии он - узви ҳаракат аст. Дар асоси ин мембрана қамчинак ҷой дорад, вай аз мембрана берун намеравад ва онро ба ҳаракат медарорад. Асоси қамчинак ба кинетосома – узви асосии энергетикий пайваст аст. Баъзан дар қамчинакдорон органоиди такягоҳӣ – аксо-стил дида мешавад. Қамчинакдорон тарзи ҳаёти гетеротрофӣ доранд. Эвглена, ки озодона зиндагӣ мекунад, бо роҳи миксотрофӣ ғизо мегиранд. Онҳо дар обҳои ширин ва баҳрҳо зиндагӣ карда, аксарияти онҳо тарзи ҳаёти паразитиро пеш гирифтаанд. Намояндаҳои паразити ин синф дар узвҳои гуногуни одам (рӯдаи борик,увзвҳои чинсӣ, хун, пӯст, узвҳои даруний, ҳароммағз) паразитӣ намуда, доираҳои инкишофи гуногун доранд.

Лямблия - *Lamblia intestinalis*

Лямблия (*Lamblia intestinalis*) – барангезандай лямблиоз. Ин паразитро аввалин маротиба профессори донишкадаи ш. Харков Ф.Лямбли соли 1859 кашф намудааст. Намояндаи ягонаи ин синф мебошад, ки дар рӯдаи борик ва дувоздаҳангуштаи одам паразитӣ мекунад.

Паҳншавии ҷуғрофӣ : дар ҳама ҷо вомехӯрад. Дар Тоҷикистон хело зиёд паҳн шудааст. Аксар вақт кӯдакон сироят мейбанд (15-20%) ва дар байни калонсолон низ ба назар мерасад(3-5%). Паҳншавии лямблия аз ҳолати ғизогирӣ, обтаъминкунӣ ва малакаҳои санитарӣ- гигиении аҳолӣ во-bastagии калон дорад.

Хусусияти морфологӣ: лямблия шакли ноки ду тақсимро дорад. Таносуби дутарафа дошта, дарозии бадан 10-18 мкм. Қисми пеши он васеъ ва гирда буда, дар он диски макканда ҷойгир аст. Ба воситаи ин диск (лавҳача), ба

патмұяққои рұда часпида мегиранд. Қисми ақиби он нүгтез аст. Дар паҳлұқои бадан ду органоиди такяйі- аксостил چойгиранд. Рұ ба рӯи якдигар 2 ядро ва 4 чуфти қамчинакұ мавчуданд. Дар қисмати охири рұда рафта лямбилияқо систа ҳосил мекунанд. Систаҳои болиг шакли байзаяй дошта, 4-тогын ядро ва якчандто аксостилхо доранд. Андоzaи систаҳо то 10-14 мкм мерасад, асосан дар күррұда өткесе мешаванд. Систаҳо бо начосат ба берун баромада, дар муҳити атроф паҳн шуда, кобилияти ҳаётин худро то якчанд ҳафта нигох медоранд.

Ташхис ва касалангезӣ: Барои сироят ёфтан, фурӯ бурдани 10 то систа кифоя аст. Дар организми хӯчайн онҳо тез ба ин-кишоф шурӯй намуда, дар 1 см³ пардаи луобии рӯда то 1млн лямблияро пайдо намудан мумкин аст. Шахсони бемори лямблиоз метавонанд ба воситаи начосат то 18млрд систаро дар як шабонарӯз аз худ берун намоянд. Одам дар вақти фӯру бурдани систаҳо бо меваҳо, оби нӯшоқӣ ва дигар хӯрокиҳо сироят меёбад. Ташхис кардани касалӣ дар вақти бо ёрии микроскоп ёфтани систаҳо ва шаклҳои нашвӣ дар начосат гузашта мешавад. Дар шахсони бемор вайроншавии мубодилаи витаминҳо (B12, C)), камфаъол шудани ферментҳои лактаза ва энтеропептидаза ба мушоҳида мерасад. Дар вақти муайян намудан, ба начосат ба воситаи маҳлули люгол таъсир карда мешавад, ки дар натиҷаи он систаҳои зинда ранги чигарранг ва зард, систаҳои мурда бошанд, ранги кабуди осмониро ме-гиранд. Дар начосати шахси бемор систаҳо ва трофозоитҳоро дар маводи рӯдаи дувоздаҳангушта пайдо намудан мумкин аст.

Пешгирий: Одам дар натицаа фурӯ бурдани систаҳо ба воситаи оби ифлоси начӯшонда, аз одами сироятёфта, бо роҳи чинсӣ ва ба воситаи гизои ифлос сироят ёфта метавонад. Сирояти лямблиоз баъзан характери эпидемиявӣ дорад. Бинобарин пешгирии он ба риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъияти вобастагии қалон дорад: тоза нигоҳ доштани маҳсулоти ҳӯрокӣ, об, нест кардани гузаронандажои механикӣ ба монанди магасҳо ва нонхӯракҳо. Асосан дар ҷойҳои ҷамъиятии кӯдакони хурдсол (ошхонаи боғча ва мактабҳо) риоя намудани гигиена: баъд аз машқҳо дар дарс,

омадан аз ҳоҷатхона, пок кардани фарш ва анҷомҳо. Табоба-ти шахсони гирифтори лямблиоз.

Лейшманияҳо - Leischmania

Лейшманияҳо(Leischmania) – барангезандагони лейшманиозҳо.

Лейшманиозҳо - бемориҳои протозой буда, онҳоро на-мояндағони синфи қамчинакдорон – лейшманияҳо ба вучуд меоранд. Ин bemoriro асосан намудҳои гуногуни онҳо пайдо мекунанд:

1- **Leischmania tropica**- соли 1896 аз ҷониби олим П.Ф.Боровский кашф шудааст, бинобар ин бо номи bemории Боровский машҳур аст. Дар Осиёи Миёна 2 шакли он маълум аст: а) **Leischmania tropica maior** - шакли шаҳрӣ, антропонозӣ ё дер пайдошаванда ва б) **Leischmania tropica mexicana** - соли 1950 аз ҷониби Floshem (Флошем) кашф шудааст. Ин лейш-маниози пӯсти Америкаи Марказӣ ба шумор меравад.

2- **Leischmania tropica brasiliensis** - барангезандай шакли луобӣ-пӯстӣ, бразилияигӣ буда соли 1911 (Vifnna)ба қайд гирифта шудааст.

3-**Leischmania donovani** - барангезандай лейшманиози вистсералӣ (увзҳои дарунӣ), соли 1903 аз ҷониби Laveranom Mtsnil ва Poss ба қайд гирифта шудааст.

4-**Leischmania infantum** – барангезандай лейшманиози вистсералӣ ба шумор меравад.

Онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: дерматотропҳо – дар пӯст дида мешаванд, вистсералотропӣ – касалиҳои узвҳои до-хилиро ба вучуд меоранд. Ба барангезандои лейшманиози дерматотропӣ намудҳои зерин доҳил мешавад: *Leishmania tropica*, *L.major*, *L.mexicana* ин касалӣ характерӣ мавсимиӣ до-рад, чунки дар вақти тобистон - моҳҳои аз май то ноябр хомушакҳо – нокилони асосии ин bemорӣ зиёд мешаванд. Ин паразит ҳуҷайраҳои пӯсти одамро мавқеи зист интиҳоб мекунад.

Паҳнишавии ҷуғрофӣ: Хусусан дар минтаҳои тропикий ва субтропикий ва мамлакатҳое, ки москитҳо зиндагӣ мекунанд, паҳн шудаанд. Ин bemoriro дар доманакӯҳҳои Афғонистон, Эрон, Покистон, Ҳиндустон, Муғулистон ва дар қисми Шимоли Тоҷикистон- соҳилҳои Амударё, дар Ҷануб дар водии Вахш ва дар қисмати Шарқии Бадаҳшони Кӯҳӣ дар

нохияи Мурғоб дучор омадан мумкин аст. Онҳоро ба бемории муқаррарии сарчашмаи табиидошта мутааллиқ мешуморанд. Сарчашмаи (манбаи) табиии онҳо ба хояндаҳо, ҳайвоноти ваҳшӣ ва даррандагони хонагӣ вобаста аст. Ба шаклҳои патогенӣ ё қасалиангез се шакли асосии он доҳил мешаванд. Инҳо бемориҳои пӯст, пардаи луобӣ ва вистсералиро (узвҳои даруни) ба вучуд меоранд. Дар шимоли Тоҷикистон манбаи эндемии лейшманиози пӯст вомехӯрад, ки номи заҳми пендинӣ ё доди афғониро дорад.

Хусусияти морффизиологӣ : шаклан лейшманияҳо хурд буда, андозаи кутри онҳо ба 3-5 мкм мерасад. Хусусияти хоси шакли лейшмания дар он аст, ки яdroи вай аз $\frac{1}{4}$ ҳиссаи ситоплазмаро ишғол мекунад, қамчинак надорад, дар тарафи перпендикулярии сатҳи ҳуҷайрагӣ кинетопласти чӯбчашакл дорад. Ин шакли лейшманияҳо дар системаҳои ретикулоэндолиалии одам ва як қатор ширмакҳо (хояндаҳо, саг ва рӯбоҳ) паразитӣ мекунад. Шакли промастиготии вай то 25 мкм дарозӣ, дар қисми пеш қамчинак ва дар қисми асоси он кинетопласт дорад. Дар системаи ҳозимаи москитҳо зиндагӣ мекунад.

Доираи ҳаётӣ: Инкишофи ҳамаи лейшманияҳо як хел меғузарад Дар доираи ҳаётии худ ду марҳаларо: а) бекамчинак (дар организми инсон) ва б) қамчинакдорро (дар организми ноқили - хомушакҳо) аз сар меғузаронад. Дар Тоҷикистон ноқили ин беморӣ ҳашароти дуболаи хурди хунмак хомушак (москит) -*Phlebotomus papatasi* мебошад. Манбаи табиии ин қасалӣ – хояндаҳо (юрмонҳо, мири мушон, суғурҳо, мушҳои регзор) шуда метавонад. Шакли бекамчинак - амастиготӣ – дар ҳуҷайраҳои бадани одам ва ҳайвонот (саг хояндаҳо, рӯбоҳ) зиндагӣ мекунад. Шакли гирд, баъзан дарозруя, андозааш 3-5 мкм. Ядрои калони гирд дошта, дар қисми пеши бадан, кинетопласти чӯбакчамонанд (захираи маводи энергетикӣ) дорад. Шакли қамчинакдор- лептомонадӣ ё промастиготӣ

Қасалиангезӣ ва ташхис: Одам дар вақти заҳмӣ шудан аз газидани ҳайвоноти ваҳшӣ, сагҳои сироятёфта ва газидани москитҳо сироят меёбанд. Дар вақти сироят ёфтан аз лейшманиози пӯст-захмҳои дер сиҳатшаванда дар ҷойҳои газидаи москитҳо пайдо мешаванд. Сиҳатшавии ин заҳмҳо то якчанд

моҳ давом карда, дар ҷои онҳо пай ё ин ки изи (пай) чукур бокӣ мемонад.

Баъзе намудҳои *Leischmania tropica brasiliensis* метавонанд дар рагҳои лимфатикӣ қарор гиранд. Дар шахсоне, ки ба ин беморӣ гирифтор шудаанд, иммунитети пуркуват пайдо мешавад. Вале баъзан сироятёбии такрорӣ дар байни аҳолӣ то 1,7 % -ро ташкил мекунад.

Пешгири: барои нобуд сохтани манбаи табиии ин беморӣ бо се роҳ мубориза бурда мешавад:

- а) муайян намудан, ба ҳисоб гирифтан ва муолиҷаи беморон
- б) мубориза бо хомушакҳо (москитҳо) - нест кардани хомушакҳо (москитҳо)
- в) нест кардани хояндаҳо, ва сагҳои дайду, ки манбаи барангезандагони касалий мебошанд.
- г) ба шахсоне, ки дар чунин манбаи табиии лейшманиози пӯст мебошанд, барои пайдо намудани иммунитет зардоби шифоӣ гузаронидан

Мавқеи зисти паразит: дар доҳили ҳама узвҳои инсон.

Хусусияти морфологӣ ва доираи ҳаётӣ: Хусусиятҳои соҳторӣ ва доираи инкишофи лейшманиози вистсералӣ ҳам ба барангезандай лейшманиози пӯст монанд аст.

Касалиянгезӣ ва таш хис: а) Лейшманиози пӯст- манбаи паразитро дар пӯст пайдо намудан мумкин аст. Ин захмҳои дерсиҳатшаванд буда, дар ҷои газидай москитҳо пайдо мешавад. Захмҳо баъди якчанд моҳ сиҳат шуда, дар ҷои онҳо пай ё изи чукур бокӣ мемонад.

б) Лейшманиози пӯстӣ-луобӣ- бештар дар мамлакатҳои Америкаи Ҷанубӣ (*Leischmania tropica brasiliensis*) ба қайд гирифта мешавад. Ин паразит ба пардаи луобии бинӣ, гулӯ, ҳалқ ва пардаи луобии узвҳои ҷинсӣ доҳил мешавад. Беморӣ моҳҳо ва солҳо давом мекунад, ки дар натиҷа бофтаҳои нарм ва тағоякиро вайрон карда, дар бемор «Кахексия»-логаршавӣ инкишоф меёбад. Дар ин намуди беморӣ сироятёбии такрориро ба қайд гирифтан мумкин аст. Бештар шахсоне бемор мешаванд, ки дар ҷангал кор мекунанд.

г) Лейшманиози вистсералӣ (*Leischmania donovani*)- барагезандай лейшманиози узвҳои дарунӣ. Баъди якчанд моҳи газидани москит пайдо мешавад, баъзан он умуман

зохир намегардад. Дар ҳолате, ки зохир мегардаднд, онҳо дар моноситҳои хун ва макрофагҳо паразитӣ карда истода, кори чигар ва узвҳои хунофарро вайрон мекунанд. Дар натиҷа беморро ба лейкопения (сафедхунӣ) ва анемия (камхунӣ) гирифтор мекунад. Дар испурҷ, чигар ва гиреҳҳои лимфатикӣ ин паразитҳои ҷамъ мешаванд.

Касалиангези ва ташхис: сироятёфтан ба воситаи оби ифлоси начӯшондашуда, бо воситаи ҳӯрок ба амал меояд. Об ва дигар намуди гизоҳо, аз начосати трихомонадор ифлос мешаванд. Ташхиси беморӣ баъзан бо пайдо намудани шаклҳои нашвии трихомонадаҳо дар начосат муайян карда мешавад.

Пешгирии беморӣ: ба гигиенаи шахсӣ ва ҷамъияти риоя намудан, пеш аз ҳӯрок ва баъди ҳоҷатхона дастҳоро бо собун шустан, обҳои нӯшокиро дар хона ва қубурҳои обанборҳои умумӣ аз ифлосшавӣ нигоҳ доштан, шахсони беморро ба қайд гирифта табобат кардан.

Трихомонадаи узвҳои таносул ва пешброн - *Trichomonas vaginalis*

Trichomonas vaginalis-барангезандай трихомонози маҳбал.

Мавқеи зисти паразит: роҳҳои шошаю таносули мардҳо ва занҳо.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: бемории маъмули одам буда, дар байнни аҳолии ҳамаи қитъаи Замин вомехӯрад. Дар ҷумҳурии моҳеле зиёд ба қайд гирифта мешавад.

Хусусияти морфологӣ: дарозии бадан 14-30 мкм, шаклаш нокшакл (мурӯдшакл). Дар қисми пеши бадан 4-то қамчинак дорад. То қисми мобайни ҳуҷайраи трихомонадаи маҳбал мембранаи лаппанда давом мекунад ва мили (мехвари) такягоҳӣ аз қисми байн (миёна) то ба тарафи пушт давом мекунад. Хусусияти ҳарактерноки ядрои он шакли байзавӣ (дарозрӯя), аз ду тараф нӯгтез буда ба донаки олу монанд аст.

Доираи ҳаётӣ: ин паразит систа ҳосил намекунад. Дар узвҳои таносули занҳо – гарданаи бачадон ва маҳбал ва дар мардҳо дар нои пешобгузар, масона ва ғадудҳои ҷинсӣ дида мешавад. Занҳо то 20-40% ва мардҳо бошанд 15% сироят мебанд. Басомади беморӣ ба ҳӯҷаин на ҷандон зиёд аст, вале манбаҳои хунукзадаи қабати эпителлии пардаи луобиро хушӯк

карда мерезонад. Аз ин гуна чойҳои захмишуда ва ковокии узвҳо лейкоситҳо баромада яку якбора беморӣ сиҳат меёбад ин дар муддат 1 моҳ метавонад анҷом ёбад. Дар занҳо ин беморӣ якчанд солҳо давом карда метавонад.

К а с а л и а н г е з ӣ в а т а ш х и с: ин намуди трихомонада дар роҳҳои таносул аз истифодаи чойгоҳи хоби умумӣ, пӯшокҳои умумӣ, сачоқи рӯйпоккунӣ ва бадан мегузараид. Ташхис намудани ин касалий дар вақти пайдо намудани шаклҳои нашвии зиндаи трихомонада дар пардаи луобии узвҳои чинсӣ, гузошта мешавад. Дар андудаи таҳлилӣ дар доҳили вакуолаҳои ҳозимаи ин паразит лейкоситҳо, эритроситҳо ва бактерияҳоеро, ки аз онҳо гизо мегиранд, пайдо намудан мумкин аст.

П е ш г и р ӣ: риоя намудани қоидай элементарии гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, истифодаи чойгоҳи хоб ва сачоқҳои индувидуалӣ(шахсӣ), покӣ ва тозагии ҳаёти чинсӣ.

Trichomonas tenax - барангезандай трихомонози даҳон ба микрдори зиёд дар кисачаҳои бехи милки дандон афзоиш мекунанд, раванди хунукзадагиро пуршиддат мегардонад дар ковокии даҳон бемориҳои парадонтоз ва гингивитро ба ҳурӯҷ медарорад. Дар рими (зардоби остеомиелити ҷоғҳо ва бодомакҳо, тонзилит ва ҳатто дар ҳолати зардобгирии - илтиҳоби шуш пайдо карда мешавад. Маълумот оиди ин паразит камтар аст.

Синфи мижгонакдорҳо ё инфузорияҳо - Ciliata

Барои намояндаҳои ин синф доштани соҳти доимии бадан, пелликула- ҷилди пӯшиши бадан, ба сифати узви ҳаракат - доштани мижгонакҳо, ду ядро - микронуклеус (хурд) - мубодилаи маводи ирсӣ дар вақти афзоиш ва конюгатсия ва макронуклеус (калон) танзимгари мубодилаи моддаҳо, хос аст. Дар инфузорияҳо макронуклеус- дастаи полиплоидӣ ва микронуклеус дастаи гаплоидӣ ва диплоидии хромосомаҳо доранд. Даҳони ҳучайрагии онҳо - систосом ва ҳалқаш ситофаринкс ном дорад. Вакуолҳои ҳазми ҳӯрок дар эндоплазма ҷойгир буда, доимо дар ҳаракат мебошанд ва аз ҳуд пай дар пай ферменти маҳвунанда ҳосил мекунад. Ин ферментро барои ҳазми ғизо истифода мебарад. Моддаҳои нолозимӣ ба во-

ситаи масома – қисмати махсуси сатҳи ҳуҷайрагӣ , берун ме-
кунад.

Инфузорияҳо содатаринҳои ташаккулёфта буда, дар ин
синф намояндаҳои паразит кам вомехӯрад. Паразити ягонаи
ин синф – балантидий – *Balantidium coli* ба шумор меравад,
ки дар одам бемории балантидиазро ба вучуд меорад
Барангезандай балантидиаз аз паразити паҳншудатарини
одам буда, дар рӯдай гафс, дар қисми поёни рӯдай борик ва
бофтаҳо паразитӣ мекунад. Баъзан дар дигар узвҳо ҳам ба
қайд гирифта мешавад.

Паҳншавии чуғрофӣ: Дар ҳама ҷо вомехӯрад. Ин яке аз
паразитҳои ҳаҷман калонтарини типи содатаринҳо ба шумор
меравад, дарозиаш 200 мкм. Ҳусусиятҳои хоси инфузорияҳои
озод зиндагиунанда дар онҳо бокӣ мондааст, ба монанди
мичгонакҳо, 2 ядро, пелликулла.

Экто- ва эндоплазма; систаҳои онҳо шакли дарозрӯя дошта,
кутраш то 50-60 мкм мерасад, ҷилдаш дуқабата.

Ҳусусиятҳои морфологӣ: Микронуклеус ноаён аст, дар
ситоплазма вакуолаи кашишҳӯранда ба назар мерасад. Балантидий
дар ковокии рӯдай одам зиндагӣ мекунад, аз
бактерияҳо гизо мегирад.

Касалиангезӣ ва ташхис: Ба мисли амёбаи дизентерӣ ме-
тавонад ба ҷараёни гардиши хун ҳамроҳ шуда, дар ҷигар ва
шуш ва дигар узвҳо такшон шуда, бемориҳои омосиро (абсес)
ба вучуд орад.

Ҳусусиятҳои хоси инфузорияҳо дар он аст, ки онҳо фер-
менти гиалуронидаза ҳосил мекунанд, ки ба воситаи он ба де-
вори солими рӯда (безахм- бидуни захм) гузашта, дар буриши
мустаҳзарҳои гистологӣ ҷамъи дастаи трофозоитҳои бофта-
гиро пайдо намуданашон мумкин аст.

Ташхиси лабораторӣ: пайдо намудани систаҳо ва
трофозоитҳо дар андудаи начосати беморон.

Пёшгирӣ: мубориза бо ҳояндаҳо таъмини нигоҳдории
гигиенаи хукӯҳ дар фермаҳои хукпарврӣ, тоза нигоҳ доштани
ҳочатҳонаҳо, ҷойҳои ҳӯроки умумӣ.

Синфи споровикҳо - Sporozoa

Ҳамаи намояндағони ин синф паразит мебошанд. Дар вакти
инкишифи гайричинсӣ узви ҳаракат надоранд. Дар марҳалай

инкишофи чинсій гаметаҳои нарина ва модина пайдо мекүнанд, ки наринаң қамчинак доранд. Дар вакти копулятсия зигота пайдо мешавад. Дар зери лифофа вакти тақсим шавии зигота спорозитҳои зиёде пайдо мешаванд, ки бо ин доира ҳәёти споровикҳо ба итмом мерасад. Надоштани аъзой ҳозима, хурокҳазмкунӣ ба ҳәёти паразитиашон таъсир намудааст. Физогирӣ, нафаскашӣ, ихроҷ бо тамоми сатҳи бадан мегузараад. Синфи споровикҳо ба ду қатор чудо мешаванд, ки аҳамияти тиббӣ доранд.

Қатори коксидий -*Coccidia*

Намояндаҳои ин қатор паразитҳои дохилиҳучайрагӣ мебошанд.Хусусиятҳои намояндаҳои ин қатор вобаста ба тарзи ҳәёти паразитӣ надоштани узвҳои ҳаракат, ҳозима ва ихроҷ мебошад. Барои коксидиҳо доираи ҳәётии мураккаб хос аст. Ҷараёни ҳозима, ихроҷ ва нафаскашӣ бо тамоми баданаашон ба амал меояд. Намояндаи ин қатор токсоплазма - *Toxoplasma gondii* барангезандай касалии одам мебошад.

Токсоплазма - *Toxoplasma gondii*.

Аввалин маротиба соли 1908 дар узвҳои дохилии хояндағони Африқои Шимолӣ *Ctenodathylus gyndi* ба қайд гирифта шудааст. Токсоплазма -барангезонандай токсопламоз мебошад.

Мавқеи зисти паразит: дар ҳуҷайраҳои магзи сари инсон, ҹигар, испурҷ, гиреҳҳои лимфатикӣ, мушакҳо ва дигар узвҳои инсон, гурба, сагҳо, гӯсфандон, ҳукҳо, чорвои калони шоҳдор, паррандаҳо, ҳаргӯшҳо муфтхӯрӣ мекунад.

Паҳншавии чуғроғӣ: дар ҳама ҷо вомехӯранд.

Хусусияти морфологӣ: бадани токсоплазма шакли нимамоҳ ё монандии пораи афлесунро дорад. Қисми пеши бадан нӯғтез. Андозаи бадан аз 4 мкм то 9 мкм ба дарозӣ ва аз 2 то 4 мкм ба бар мерасад. Дар вакти мушоҳида дар зери микроскопии нурӣ (равшаний) дар токсоплазмаҳо ситоплазмай рангаш кабуди осмонӣ ва ядрои калони сурхи баландро мушоҳида кардан мумкин аст.Дар зери микроскопии электронӣ бошад, дар қисми пеши бадани токсоплазма соҳтори спиралшакл – коноидро мушоҳида намудан мумкин аст. Аз коноид то ба болои бадан фибриллаҳои(микронайчаҳо) но-

зук мебароянд, ки вазифаи дастгоҳи ҳаракатро ичро мекунад. Аз ҳалқаи дохили коноид мили токсонема берун меояд.

Соҳтори мураккаби қисми болои токсоплазма аз паразити дохилиҳуҷайрагӣ будани он шаҳодат медиҳад. Токсоплазмаҳо танҳо дар дохили ҳуҷайраҳои зиндаи ҳам ҳайвонот ва ҳам одам афзоиш мекунанд. Қисми нӯгтези бадан бо ҳаракатҳои тобхӯрандаи худ ва аз хисоби ферментҳои маҳсуси ҳалқунандай ҷилди ҳуҷайраи хӯҷаин воридшавии худро ба ҳуҷайра осон мегардонад.

Дар ҳуҷайраҳо токсоплазмаҳо бо роҳи эндодиогения ё муғчабандии дохилий афзоиш мекунанд. Дар ин маврид дар дохили ҳуҷайраи модарӣ 2 ҳуҷайраи дуҳтарӣ ҳосил мешавад. Мавридҳое ба қайд гирифта мешаванд, ки онҳо зиёда аз 2 ҳуҷайраи дуҳтарӣ доранд. Дар натиҷаи тақисмшавии бисёркарата (шизогония) дар ситоплазмаи ҳуҷайраи хӯҷаин ҷамъшавии токсоплазмаҳо – псевдосистаҳо мегузарад. Баъди вайронашавии ҳуҷайраи хӯҷаин, паразитҳо озод шуда, ба ҳуҷайраҳои нав дохил мешаванд ва афзоишро идома медиҳанд.

Токсоплазмаҳо инчунин систаҳои муқаррарии гирд (лӯнда) ва дарозрӯя ҳосил мекунанд. Онҳо ҷилди (эластикӣ) ҷандири дуқабата доранд. Бештар систаҳоро дар организми одам ё ҳайвонот пайдо намудан мумкин аст.

Микдори токсоплазмаҳо дар дохили як систа ниҳоят зиёд буда, баъзан то садҳо паразитҳоро пайдо намудан мумкин аст. Систаи вайроншуда ба пайдошавии шаклҳои босуръат афзоишкунандай токсоплазмаҳо дар ҳуҷайраҳо оварда мерасонад. Онҳо дар ҳамсоягӣ бо систаҳои вайроншуда ҷойгиранд.

Токсоплазмаҳо дар ҳуҷайраҳои гуногун афзоиш карда метавонанд, ба монанди: макрофагҳо, эпителияҳо, мушакҳо, ҳуҷайраҳои асадӣ ва г. Афзоиши токсоплазмаҳо дар ҳуҷайра онро ба марг оварда мерасонад. Бофтаҳои ба токсоплазмоз гирифткоршуда, аломатҳои хунукзадагӣ ё нишонаҳои мурдани бофтаҳоро пайдо мекунанд.

Касалиянгезӣ ва ташхис: сарчашимаи токсоплазмоз ҳайвонҳои хонагӣ ва ваҳшии касал мебошанд. Асосан ба инсон ба воситаи пардаи луоб ва пӯсти вайроншуда бо маҳсулоти ҳӯрокӣ (гушти ҳайвонот, тухми мурғ, шир, дасти

ифлос) мегузарад. Роҳи транспланцентарӣ аҳамияти асосӣ дорад, ки аз модар ба замин дар вақти ҳомиладорӣ ба вучуд омада метавонад, ки онро ба ҳалокат оварда мерасонад. Дар дигар ҳолатҳо тифлҳои мурда ва ё гайри қобили маъюби модарзодӣ тавалуд шуданашон мумкин аст.

Ташхиси қасалӣ: барои ташхиси ин беморӣ паразитҳо аз хун ё ин, ки аз бофтаҳо чудо карда гирифта мешаванд.

Пешгирий: инсон ба монанди дигар хӯҷаинҳо сарчашмаи гузаронанда шуда наметавонад. Гигиенаи шахсиро риоя намудан лозим аст. Ҳом ва нимҳом истеъмол накардани гӯшт. Маслиҳатҳои (консултатсия) занонаро дар вақташ гузаштан, бо зудӣ қасалии токсоплазмозро дар занҳои ҳомиладор муайян намудан лозим аст.

Қатори споровикҳои хунин - *Haemosporidia*

Авлоди пламодияҳо 60 намуд паразитҳои хунини ҳазандагон, парандагон, хояндагон ва маймунҳоро дар бар мегирад. Дар бадани одам 4 намуди плазмодия муфтхӯрӣ мекунад. Онҳо барангезонандагони вараҷаи 3-рӯза (*Plasmodium vivax*; *Plasmodium ovale*) ва 4-рӯза (*Plasmodium malariae*) инчунин вараҷаи тропикий - *Plasmodium falciparum* мебошанд. Ин намудҳо аз ҷиҳати морфологӣ ва биологӣ аз ҳам фарқ мекунанд, инчунин ба ҳуд ҳос мухлати инкишиоф дар организми инсон ва ҳарактери қасалӣ доранд.

Доираи инкишиofi плазмодияҳо: инсон ҳамчун хӯҷаини мобайниӣ ва пашшай авлоди анофелес хӯҷаини асосӣ ба шумор мераవад.

Шизогонияи прозеритроситарӣ плазмодий дар вақти газидани пашшай қасалгузаронанда ба ҳуди инсон бо луоби даҳони пашша мегузарад, ки шакли моҳи навро дорад, номи он спорозоит аст. Бо воситаи онҳо дар бадани инсон паҳн мешаванд ва ба ҳучайраҳои ҷигар доҳил шуда шакли гирдaro мегиранд. Дар он ҷо андозаашон қалон мешавад ва ба марҷалай шизонт мубаддал мегардад. Ҳастай шизонт якчандкарата тақсим шуда, дар назди ҳар як ҳаста қисмҳои ситоплазма чудо карда мешавад, шизонт ба якхучайраҳои бисёр мерозоитҳо тақсим мешавад (то 5000 вобаста ба намуди плазмодия) ин равандро шизогонияи бофтагӣ ё ки марҷалай презеритроситарӣ меноманд. Баъд аз вайроншавии

хүчайраои чигар мерозоитхо мебароянд ва бо рохи хун ба эритроситхо дохил мешаванд.

Шизогония эндээритроситарӣ – мерозоитхое, ки ба эритроситхо дохил шуда буданд, ба шизонтхо мубадал мегарданд. Онҳо шакли гирдаро мегираанд, дар дохили онҳо вакуолҳо пайдо мешаванд. Вакуолҳо калон шуда, баъд аз 2-3 соат қисми марказии ситоплазмаро пахш мекунанд. Ситоплазма ва ҳаста ба як тараф танг карда дода мешавад. Шизонт дар ин вақт шакли ангуштаринро дорад. Вай ба мисли амёба пойҳои қалбакӣ пайдо мекунад ва дар дохили эритроситхо ҳаракат мекунад ва ин марҳалаи ба амёба монанд – шизонт номида мешавад. Охиста-оҳиста шизонт дохили эритроситро пурра мегирад. Шумораи мерозоитхо дар ҳар намуд ҳар хел аст: дар *Pl.vivax* 22, *Pl.malaria* 6-12, *Pl.falciparum* 12-18. Эритросит мекафад ва мерозоитхо ба плазмаи хун мебарояд, якҷоя бо маҳсулоти мубодилаи плазмодияҳо, ки моддаҳои заҳрнок дорад, ба плазмаи хун меғузаранд. Ин мавод ба шахси касал таъсир карда истода, вайро табларза мегирад (ҳарорат 40-41 дараҷа). Мерозоитхо ба плазма дохил шуда, ба эритроситҳои нав дохил мешаванд, баъд ин раванд такрор шудан мегирад. Марҳалаи шизогония эндээритроситарии 3- рӯзai тропикӣ – 48 соат, 4-рӯза 72 соат давом мекунад. Шумораи паразит дар хун аз ҳисоби шизогония тақрорӣ ҷамъ мешавад. Баъд аз якчанд доираҳои афзоиши ғайри ҷинсӣ, тайёрӣ ба раванди ҷинсӣ шурӯъ мешавад. Як хел мерозоитхо ба эритросит дохил шуда ба шаклҳои ҷинсии инкишоф наёфта – гаметоситхо (макрограметоситхо шакли ҷинсии занона, микрограметоситхо - мардона) мубаддал мегарданд. Гаметоситхо дар организми инсон инкишоф намекунанд, барои инкишоф бояд ба организми ҳӯҷаини охирин (асосӣ) пашишав авлоди анофелес дохил шаванд. Дар дохили бадани пашши ҷараёни афзоиши ҷинсӣ ва спорогония меғузарад.

Афзоиши ҷинсӣ ва спорогония

Гаметоситхо ба организми пашишав якҷоя бо хуни касал мегазаранд ба шаклҳои ҷинсии инкишофнаёфта - гаметоситхо меғузаранд, инкишофи онҳо дар меъданӣ пашишав меғузарад ба шакли ҷинсӣ табдил ёфта, ба (микрограметаҳо ва

макрограметаҳо мубадал мегарданд). Баъд аз бордоршавӣ зиготай ҳосил шуда шакли оокинетаро мегирад, ки вай тавассути девори меъда ба қабати беруни эпителии рӯда дохил мешавад. Оокинета бо лифофа пушида шуда, ба оосиста мубадал мешавад. Андозаи он калон шуда, раванди спорогония сар мешавад, яъне дар вакти тақсимшавии ҳаста ва цитоплазма дар дохили оосиста (то 1000) шумораи зиёди спорозоитҳо ҳосил мешаванд. Лифофаи пухта расидагии оосиста мекафад ва спорозоитҳо ба бадан ва баъд ба гемолимфа мебароянд аз он ҷо ба ғадудҳои луобии даҳони пашша равона мешаванд.

Касалиангези ва ташхис: касалии вараҷа дар мамлакатҳои гарм дида мешавад, ки ҳамаи узвҳо ва системаҳо аз он зарар мебинанд.

Тагийирёбии испурҷ, чигар, хун, гурда, дил, мағзи устуҳон дида мешавад. Шахси бемор гирифтори табларза мегардад. Ҳарорати бадан баланд мебарояд ва бадан арақ мекунад. Ҳарорати бадан то ба $40\text{-}41^{\circ}$ мебарояд. Вараҷа аз 6 то 12 соат ҳӯрӯҷ мегирад. Марҳалаи табларза 1-4 соат, марҳалаи гарми 3-4 соат, арақшори-1-2 соат давом мекунад. Барои тадқиқоти лабораторӣ ҳунро дар вакти табларза, ё ин ки баъди табларза мегиранд. Дар зери микроскоп шизонтҳоро, гаметоситҳоро ва кам шудани шумораи эритроситҳоро то 2,5-1,8 млн. дар як мм дидан мумкин аст.

Ҳоло дар Тоҷикистон ҳар сол то 50- 80 ҳодисаи вараҷа ба қайд гирифта мешавад, ҳусусан дар ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Панҷ, Шаҳритус ва Фарҳор бештар мушоҳида мешавад.

Мубориза бо касалии вараҷа ва пешгирии ин касали: Ҳангоми газидани пашшай анофелес - одам гирифтори касалии вараҷа мешавад. Барои ҳамин касали се роҳи мубориза дорад :

- Аз газидани пашшай эҳтиёт намудан.
- Одамони касалро муайян намуда муолиҷа кардан.
- Несту нобуд намудани пашшадо дар ҳамаи марҳилаҳои инкишофи онҳо.

Типи паҳнкирмҳо - Plathelminthes

Ба типи паҳнкирмҳо қариб 7300 намуд кирмҳо таалук доранд, ки дар муҳитҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. Онҳо дар

баҳр, обҳои ширин ва хок вомехӯранд. Аксарияти онҳо паразитҳои инсон ва ҳайвонҳо мебошанд. Барои кирмҳои паҳн хусусиятҳои зерин хос аст:

1. Баданашон аз 3-қабати чанин инкишоф шудааст: экто-эндо ва мезодерма;
2. Халтаи пӯсту-мушакӣ доранд;
3. Ковокии бадан мавҷуд нест, дохили бадан бо паренхима пур карда шудааст;
4. Таносуби баданашон дутарафа (билатералӣ) аст;
5. Узвҳои мушакӣ, ҳозима, асаб, чинсӣ ва ихроҷ дорад;

Типии паҳнкирмҳо ба се синф ҷудо мешаванд: синфи кирмҳои мӯякбадан- *Turbellaria*; синфи маккандаҳо-*Trematodes*; ва синфи тасмакирмҳо-*Cestoidea*. Мавриди омӯзиши мо ду синфи паҳнкирмҳо қарор доранд: маккандаҳо ва тасмакирмҳо.

Синфи Маккандаҳо-*Trematodes*

Қариб 3000 намуди маккандаҳо маълум аст. Аввалин маротиба дар соли 1808 аз тарафи Рудолф кашф шуда аст. Ҳамаи онҳо паразитҳои инсон ва ҳайвонҳо мебошад. Баданашон паҳн буда шакли барг доранд, байзашакл, нокмонанд, андозаашон аз 0.4 то 75 мм мерасад. Дуто узви макканда доранд: яке аз онҳо дар қисми даҳон ва дуюми дар қисми шикам ҷойгир аст барои ҳамин ҳам онҳоро дудаҳона меноманд. Бадан бо тегумент пӯшонида шудааст. Дар зери он мушакҳои кундаланг ба шакли диагоналӣ ва ҳалқагӣ ҷойгир шудаанд, ки қашиш хурдани ин мушакҳо гелминтро ба ҳаракат медарорад. Системаи ҳозима аз гулӯи сермушак, сурхрӯдаи кӯтоҳ ва рӯдаи мобайнӣ иборат аст. Як ҷуфт танаи рӯда шоҳадор ва охираш сарбаста мебошад. Системаи асаб аз гиреҳи назди гӯлу ва се ҷуфт тори асаб иборат аст. Системаи ихроҷ хуб инкишоф ёфтааст ва шакли протонефридиҳо дорад. Канали марказии ихроҷ аз мобайни бадан гузаштааст. Мичгонакҳо маҳсулоти мубодиларо аз паренхима ба сӯроҳиҳои канал меоранд, пас онҳо ба воситаи масомаҳои ихроҷ ба берун мебароянд. Системаи хунгард ва нафаскашӣ надоранд.

Системаи таносул: Ҳамаи онҳо хунсо мебошанд, гайр аз шистосомаҳо Дар маккандаҳои хунин дар тухмдон ва наслонҳо нутфа ва тухм инкишоф меёбанд. Организми онҳо

ҳам аъзои таносули модина ва ҳам аъзои таносули нарина дорад, бинобар ин онҳоро хунсо меноманд.

Кирми чигармак-*Fasiolia hepatica*

Барангезонанандай фастсилёз мебошад. Онҳо дар ифроzi чигар дар халтай сафро, баъзан дар гадуди зери меъда паразитӣ мекунанд.

Пахншавии чуғрофӣ: Дар Тоҷикистон қариб 200 ходиса ба қайд гирифта шудааст, кисми зиёди онҳо занҳо буда, синнашон аз 16 то 60 сола мерасад.(Камардинов, 1977, Гуломова Н. М.1991). Ҳамаи қасалиҳо дар натиҷаи ҳӯрдани сабзавоту меваҳои ношуста, нӯшиданни обҳои ифлос сироят мёбанд. Фастсилёз дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон вомехӯрад.

Соҳти морфологии онҳо:- Баданашон баргмонанд, дарозиашон 3-5 см, пахнни бадан 0,8-1,2 см. Маккандаи шикамиӣ аз Маккандаи даҳонӣ калонтар мебошад. Сурохии чинсӣ дар байни ҳар ду маккандаҳо ҷойгир аст. Дар охири баданаш сӯрохии ихроҷ ҷойгир аст. Системаи ҳозима аз гӯлуи мушакӣ, сурхӯда ва ду танаи шоҳадор иборат аст. Тухмҳояш калон, рангашон зарди-чигарранг буда, андозааш 135 x 80 мкм, сарпӯшча дорад.

Доираи ҳаётии фастсиола-доираи ҳаётии он бо ивазкуни хӯҷаинҳо мегузарад. Хӯҷаини охирин чорвои калони ширхӯр ва инсон буда, хӯҷаини мобайнӣ тукумшуллук калони ҳавзгард (*Gelba trancatum*) мебошад. Тухми кирм барои инкишоф бояд ба об афтад. Дар об аз дохили он кирминамиратсидий мебарояд, ки узви ихроҷ ва асаб дорад. Бадани мирантидӣ бо мичгонакҳо пӯшида шудааст. Бо ёрии онҳо мирантидӣ дар об шино карда истода, ба организми хӯҷаини мобайнӣ-тукумшуллук дохил мешавад. Ба сӯи чигари он рафта, марҳалаҳои споросиста, редия ва серкاريро аз сар мегузаронад. Дар споросистаи онҳо бо роҳи партеногенез инкишоф мёбанд, яъне редия ҳосил мекунад. Дар редия якчанд узвҳо пайдо мешавад: Даҳон, гӯлу, рӯда ва сурохи барои баромадани авлоди нав. Дар дохили редия онҳо ба серкария мубаддал мегарданд. Серкарияҳо рӯда, асаб, узви ихроҷ ва думи дарози мушакдор доранд. Вай аз дохили нармбадан баромада, дар об шино карда ба растаниҳо мечаспад ва бо лифофа пӯшида мешавад. Ин марҳиларо адолоскарий меноманд. Ин-

сон ва чорвои калони шохдор дар вақти нүшидани оби ифлос ва алафҳо сироят мейбанд.

Ташхис ва пешгирии касалӣ: фатсиолаҳо дар бадани инсон эритроситҳо, лейкоситҳо ва эпителияи чигарро фурӯ бурда ба бемории серрози чигар гирифтор мекунанд. Ташхис намудани касалӣ, дар лаборатория ҳангоми пайдо намудан тухм дар начосат гузаронида мешавад.

Маккандаи гурба ё сибирий -*Opistorchis felineus*

Маккандаи гурба барангезонандай касалии описторхоз мебошад. Дар Сибир бъязан дар назди дарёҳои Днепр, Днестр, Кама. Волга, Дон ва дар соҳилҳои назди Балтика вомехӯрад.

Морфология: қисми пеши бадани описторхоз каме борик аст, рангаш зарди хира, дарозиаш аз 8-13 мм ва васеъгиаш 1,2-2 мм аст. Бачадон дар қисми мобайн ва дар қисми ақиби бадан ду дона наслдон ҷойгир аст. Сӯроҳии чинсӣ аз пеши маккандаи шикамӣ кушода мешавад. Тухмаш ниҳоят хурд аст, сарпӯш дорад, андозааш $26\text{-}30 \times 10\text{-}15$ мкм.

Доираи ҳаётини описторх – ҳӯҷаини мобайнини якумтукумшулуки ҳавзгард, авлоди битиния, лёхи, дуюмаш моҳиҳои загорамонанданд. Ҳӯҷаини охирин инсон ва ҳайвонҳои гӯштхӯр ба шумор меравад. Тухм бо мирантидӣ ба об бояд афтад. Мирантидӣ дохили тукумшулук шуда ба чигар равона мешавад, ба споросиста баъд ба редий табдил мейбад, баъди он серкарияҳо ҳосил мешаванд. Серкарияҳо аз танаи нармбадан мебароянд ва онҳоро моҳӣ фуру мебарад. Серкарияҳо ба зери пӯст ва мушак ҷой мегиранд. Ин марҳала метасеркария номида мешавад. Дар ҳолати истеъмоли гӯшти ҳоми моҳӣ метасеркарияҳо ба меъдаи инсон дохил мешаванд. Метасеркарий дар меъда аз ҷилд мебарояд, баъди ин ба чигар дохил шуда, дар ин ҷо ба фарди болиг табдил мейбад. Ҳамин тавр барои ҳӯҷаини мобайнӣ марҳалаи инвазионӣ (сирояткунанда) тухм бо мирантидӣ мебошад, барои ҳӯҷаини дуюм серкарий, барои ҳӯҷаини охирин метасеркарий ба шумор меравад. Инкишифи описторх – аз тухм то балогат як солро дар бар мегирад.

Касалиангезӣ ва ташхис: ҳодисаҳое ба қайд гирифта шудааст, ки дар чигари инсон то 25 000 маккандаро ёфтаанд, дар

мохи аввали касалй пүст партой, вайрон шудани кори шуш, чигар, хун (камхунй лахта нашудани хун) ба назар мерасад. Агар шумораи паразит зиёд шавад, бемор мемирад. Паразит дар дохили организми инсон то 30 сол зиндагӣ мекунад.

Ташхис намудан: дар начосат пайдо намудани тухмҳои описторҳ.

Пешгирий намудан: дар вақти тайёр намудани хӯрокиҳо гӯшти моҳиро хуб бирён ва ҷӯшонидан лозим. Бокимондаи моҳиҳоро ба ҳукҳо ва ҳайвонҳои хонагӣ додан лозим нест.

Маккандаи нештаршакл - *Dicrocoelium lanceatum*

Барангезандай дикроселиоз аст. Мавқеи зисти он чигар ва гадудҳои зери меъдаи чорвои калони шоҳдор ва баъзан инсон мебошад.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: дар ҳама ҷо мешаванд, дар Тоҷикистон бениҳоят кам вомехӯрад.

Морфологияи бадан: шакли нештарро дорад, қисми пеш борик, қисми оқиб қариб гирд аст. Дарозии он аз 5-12 мм. Васеъгиаш ба 0,3 мм баробар аст. Маккандаи шиками аз даҳонӣ дида калонтар аст. Тухмҳо хурд, рангашон сиёҳу-бур буда, сарпӯшча доранд. Андозаи тухм ба 0,038-0,045 мм, вазеъгии 0,025-0,03 мм аст.

Доираи ҳаётӣ: аз тухм мирасидий, инкишоф ёфта мебарояд, ва онро тукумшулуки заминӣ фӯру мебарад. Хӯчайнӣ мобайни аз авлоди *Helictta* ва *Zedrina* мебошад. Дар чигари нармбадан инкишофи споросистай дараҷаи 1 ва споросистай дараҷаи 2 ҳосил мешавад. Аз онҳо серкاريј ба амал меояд, баъд серкاريј ба шуши ба баъд ба берун мебарояд. Онҳоро хӯчайнӣ дуюмӣ – мӯрчаҳо аз авлоди *Formica* меҳӯранд ва онҳо ба метасеркария мубаддал мешаванд. Инсон дар вақти истеъмол намудани сабзавот ва меваҳои ношуста метасеркарияро фӯру мебарад.

Касалиянгезӣ ва ташхис: равиши касалй ба дикроселёз ва фатсиолёз монанд аст.

Ташхис намудани касали: пайдо намудани тухмҳо дар начосат.

Пешгирий: пешгирии шахсӣ, эҳтиёт намудани ҳайвонҳои ҳочагии қишлоқ, нест кардан нармбаданҳо.

Маккандаи шуш-*Paragonimus ringeri*

Барангезонандай парагонимоз мебошад.

Мавқеи зисти паразитӣ: дар шуши инсон, ҳайвоноти гуштхӯр ва хукҳо муфтхӯрӣ мекунанд

Паҳнишавии ҷуғрофӣ: дар Осиёи Миёна ва Шарқи Дурвомехӯрад.

Морфология: Баданашон ба шакли тухм монанд аст, бо хорчаҳо пӯшида шудааст. Андозааш 7-16 мм. Тухм сарпӯшчай васеъи байзашакл дорад

Доираи ҳаётӣ - Инкишофи маккандаи шуш бо иваз намудани ду ҳӯҷаинӣ мобайнӣ ба амал меояд. Якумаш нармбаданҳои оби ширин аз авлоди мелания, дуюмаш ҳарчангҳо, крабҳои обҳои ширин мебошанд. Ҳӯҷаини охирин дар натиҷаи истеъмол намудани ҳарчанг ва крабҳои нимҳом сироят мейбанд. Шаклҳои ба балоғат расида дар нои нафас зиндагӣ мекунанд. Тухмҳо бо луоб даҳон ба муҳити беруна мебароянд ва аз онҳо мирадсидӣ баромада, дохили нармбадан мешавад. Марҳалаҳои споросиста, редий ва серкарияро аз сар мегузаронад. Аз дохили ҳӯҷаини мобайнии якум ба организми ҳарчанг ва крабҳо гузашта, ба метасеркарияҳо табдил мейбанд, ин марҳала барои ҳӯҷаини охирин сирояткунанда аст.

Касалиаигезӣ ва ташхис: Равиши касалии парагонимоз ба касалии сил (туберкулёз) монанд аст. Балгам ва хун баровардан, пневмония-газакгирии шуш, чирк гирифтани шуш (абссеси шуш). Зарар дидани магзи сар ба назар мерасад. Дар вақти ташхис намудани касали тухмҳоро дар луоби даҳон ва баъзан дар начосат пайдо намудан мумкин аст.

Пешгирии касалӣ: Истеъмол накардан ҳарчанг ва крабҳои хому ним-ҳом. Мубориза ба муқобили нармбаданҳо ҳӯҷаини мобайнӣ, тоза нигоҳ доштани обанборҳо аз ифлосиҳо, табобати беморон ва ғайра.

Маккандаҳои хун ё шистосома

-*Schistosoma b.* – барангезандай шистосомоз мебошад.

Мавқеи зисти паразит – дар рагҳои хунгарди инсон хусусан дар венаҳо мебошад.

Паҳнишавии ҷуғрофӣ: Дар мамлакатҳои иқлимаш гарми тропикий ва субтропикий зиёд дида мешавад.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: Фарқи шистосомаҳо аз дигар намудҳо дар он аст, ки онҳо ҷудоҷинса мебошанд. Шистосомаҳои ба балогат расида ва нарасида баъд аз бордоршави алоҳида зиндагӣ мекунанд. Модина дар дохили қалини гинекрофории наринаҳо ҷой мегирад. Бадани наринаҳо гафтар буда, аз модинаҳо бошад ба монанди ришта борик (10-20 мм) аст. Маккандаҳои онҳо суст инкишоф ёфтааст, баъзе шистосомаҳо макканда надоранд. Гӯлу надоранд, сухрӯдаи борик, шоҳаҳои рӯда танаи токро ташкил мекунанд. Наслдонҳо дар пеш ё дар ақиб мебошанд. Сурохии чинсӣ дар ақиби маккандаи шикамӣ ҷойгир аст.

Доираи ҳайётӣ: ҳӯҷаини охирин инсон, мобайни нармбадан ба шумор меравад. Аз тухми ба об афтида мирандид мебарояд. Ин марҳала барои нармбадан инвазиони сирояткунанда мебошад. Дар дохили нармбадан споросистаҳо инкишоф меёбанд. Баъд аз ҳӯҷаини мобайни баромада, ба организмӣ одамони оббозӣ кардаистода ё дар заминҳо шолӣ кор мекардагӣ дожил мешавад. Серкарияҳо бо рагҳои лимфагӣ ва хун ба меъдаҷаи рости дил меравад ва баъд ба шуш, пас аз балогат расидан ба венаҳои чапи шикампарда системаи ихроҷ ва чинсӣ дожил мешавад.

Шистосомаи урогениталий-*Shistosoma heamatobium*

Барангезандай шистосомози роҳҳои чинсӣ ва шошарав аст, ки вай паразити венаҳои калони шикам ва узви ихроҷу чинсӣ мебошад. Дар Миср, Африқо Австралия ва Эрон паҳн шудааст. Тухмҳои онҳоро дар дохили мумиёи мисри қадим пайдо кардаанд, ки ин аз қадимтарин мавҷудоти зинда будани онҳо шаҳодат медиҳад. Ҳӯҷаини охирин инсон ва маймунҳо мебошанд. Тухми онҳо дандонакҳо дорад, ки бо ёрии онҳо ба деҳори рагҳо расонда ба шошадон меравад ва бо пешоб ба берун мебарояд.

Ташхиси беморӣ: пайдо намудани тухмҳо дар пешоб. Тухми онҳо субҳи барвакт не, балки дар вақти гармӣ ба берун мебароянд.

Шистосомаи рӯда-*S.mansoni*)

Паразити венаҳои чини шикампарда ва рӯда мебошад. Дар Индонезия Африқо ва Амрикои гарбӣ паҳн шудааст. Андозаи нарина 6-4 мм ва модина 12-15 мм мебошад. Тухмҳо

шакли дукро доранд, бо дандонакхой калон, ки дар паҳлӯи онҳо ҷойгир аст, мусаллаҳанд. Тухмҳо дохири рӯдай хӯчайн мешаванд, мирасидийҳо дар об 22-25 соат ба вақти дохил шудан ба серкарияҳо қариб як шабонарӯз дар ҳарорати 30-40°C зиндагӣ карда метавонанд.

Ташхиси лабораторӣ: пайдо намудани тухмҳо дар начосат.

Шистасомаи японӣ-S.japonicum

Дар Ҷаҳони венагии чали шикампарда паразитӣ мекунанд. Дар Япония, Ҳин, Филиппин ва Шарқи Дур паҳн шудааст. Хӯчанини охирин ширхӯрони хонагӣ ва ваҳшӣ мебошанд. Касалӣ ниҳоят дарднок мегузарад ва охирон то ба марғ оварда мерасонад.

Ташхиси лабораторӣ: пайдо намудани тухмҳо дар начосат. Ҷигар, испурҷ очинг пайдо мекунад, камхунӣ ва ниҳоят логаршавӣ ба назар мерасад.

Пешгири: Пешгирии шахсӣ, яъне дар обанборҳое, ки серкарияҳо доранд оббозӣ накардан ва обанборҳоро тоза нигоҳ доштан.

Синфи тасмакирмҳо-Cestoidea

Зиёда 1800 намуди онҳо маълум аст. Ҳамаи онҳо эндо-паразити ҳатмӣ мебошанд, ки дар вақти ба балофат расидан дар рӯда муфтхӯрӣ мекунанд. Шакли онҳо монанди тасма аст, аз ин ҷо номи тасмакирмҳоро соҳиб шудаанд. Дар қисми пеш сарак -скодекс, баъд гарданча, пас стробилаи аз бандҳо-пролотидаҳо иборатро дидан мумкин аст. Гарданча нақши муҳимро яъне сабзишро мебозад, чунки бандҷаҳои нав аз гарданча пайдо мешавад. Барои ҳамин ҳам чӣ қадар бандҳо аз гарданча дур бошанд, ҳамон қадар онҳо болигтар-кӯҳнатар мебошанд. Рӯйпӯши бадани кирмҳо аз берун бо ҳалқаи пӯстумушакӣ пӯшида шудааст. Қабати болой-тегумент ном дорад ва дар он ферментҳои антипротеолитикӣ чудо карда мешавад, ки он барои ҳазм нашудани кирм дар рӯдай инсон лозим аст. Дар зери тегумент қабатҳои мушакҳои ҳалқамонанд, кундаланг ва диагонали ҳастанд. Системаи ҳозима надорад. Онҳо дар рӯдай одам ё ҳайвонҳо бо тамоми сатҳи бадан хӯрокро мечабанд. Системаи ихроҷ-протонефридиҳо мебошад. Системаи асадӣ – гиреҳи назди гӯлу (ганглий), ки дар сколекс ме-

бошад ва ду тори пахлӯи дорад, ки то охири бадан рафта мепрасад. Дар канори ақиби проглотидаҳо сутунҳои асабӣ бо банди кундаланг ҳамроҳ мешаванд. Аз аъзои ҳис, танҳо узви ломиса дораду ҳалос. Системаи таносул ҳамаи онҳо хунсонд. Дар мобайни бандҳо аввал системаи ҷинсии нарина ва баъд системаи ҷинсии модина пайдо мешавад.

Доираи ҳёти: Марҳалаҳои аввалини инкишофи тухми бордоршуда, то пайдошавии ҷанин дар бачадон мегузарад. Дар дохили лифофаи тухм кирминаи шашчангакдоронкосфера инкишофт мейёбад. Барои инкишофи минбаъда ба ҳӯҷаини мобайнӣ дохил шуда, дар узвҳои он ба кирмина-финна табдил мейёбад. Инкишофи кирминаҳо ба шакли ба балофат расида дар рӯдай ҳӯҷаини охирин рӯй медиҳад, ки сараки финна чаппа мегардад ва ба девори рӯда мечаспад, пуффак бошад ба қисмҳои алоҳидато ҷудо мешавад. Аз гардан-ча инкишофт ёфтани проглотидаҳо шӯруъ мешавад. Ҳӯҷаини охирин дар вақти ҳӯрдани гӯшти ҳӯҷаини мобайнӣ сироят мейёбад. Тасмакирмҳо дар ҷараёни таҳаввулот аз кирмҳои мичгонакдор пайдо шудааст.

Бандкирми мусаллаҳ ё бандкирми хук-Taenia solium -барангезанди касалии тениоз аст.

Мавқеи зисти паразит-дар марҳалаи тасмагӣ- паразитӣ дар рӯдай борик ва дар марҳалаи финна бошад дар мушакҳо зиндаги мекунанд. Дар вақти аутоинвазия (худсироятёбӣ) кирминаҳо ба хун дохил шуда, ба тамоми бадан паҳн мешаванд. Систесеркозро дар мушакҳои скелетӣ, дил, ҷашм ва системаи марказии асаб пайдо намудан мумкин аст.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: дар ҳама ҷо вомехӯрад, аз ҳама зиёд дар Африқои ҷануб, Мексика ва Ҷин.

Хусусияти морфофизологӣ:-стробила аз садҳо (то 1000) бандҳо иборат аст, ки дарозии он то 3-4 м мепрасад. Диаметри сколекс 1-2 мм аст. Дар сарак ҷорто узви макканда ва ҷангакҳо дорад. Гарданчай кӯтоҳи бебанд (5-10 мм) саракро бо танаи банддор пайваст мекунад. Бандҳои ҷавон гайри ҷинсианд.

Доираи ҳёти: ҳӯҷаини охирин инсон, мобайнӣ хук, баъзан инсон ҳам шуда метавонад. Хукҳо дар вақти ҳӯрдани ифлосиҳо, ки дар он ҷо бандҳои алоҳидато ин кирм буда метавонад.

вонанд, сироят меёбанд. Дар меъдаи хук аз тухм кирми чангакдор – онкосфера баромада, ба воситаи рагҳои хун ба мушакҳо меравад, баъд аз 2-2,5 моҳ ба финна-систисерк мубаддал мегардад. Дар мушакҳо систисерк то андози донаи биринҷ мебошад. Инсон дар вақти истеъмол кардани гӯшти хом ва нимхоми хук сироят меёбад. Мумкин аст, ки инсон боз аз маҳсулоти ҳӯрокворӣ, сабзавот, ки дар он ҷо тухми паразит мавҷуд аст, сироят ёбад. Окосфераҳои ин кирм то 70 рӯз дар ҳарорати 38°C дар маҳлули 10-20 % оҳаки хлордор дар давоми 5-6 соат мемиранд. Бо таъсири шираи ҳозима систисерк сарак -сколекс ҷалпа мегардад, баъд аз гарданча бандҳо пайдо мешаванд. Баъд аз 2-3 моҳ гелминт ба балогат мерасад. Тухм барои ҳӯчайни мобайнӣ марҳалаи сирояти мегардад, финна бошад барои ҳӯчайни охириన.

Дар вақти тениоз вайроншавии кори системаи ҳозима, камхунӣ, сустии умумӣ, беҳаракатӣ дида мешавад.

Ташхис кардан: Дар вақти пайдо намудани проглотидаҳои инкишофёфта дар начосат, ки бачадони он 7-12 шоҳа дошта бошад. Инсон ҳӯчайни мобайнӣ шуда метавонад. Дар вақти тасодуфан фурӯ бурдани тухмҳо систисеркҳо ба мағзи сар, ҷашм мушоҳида мешавад. Муолиҷа танҳо бо роҳи ҷарроҳӣ гузаронида мешавад.

Пешгири: Гӯшти хом ва нимхоми хукро истеъмол намудан мумкин нест. Кори санитарӣ ва ветеринариро хуб ба роҳ мондан лозим аст. Дар вақти қуштани хук гӯшти финнадорро, яъне агар дар майдони 40 см 3 финна бошад, ҳамаи гӯштро нест кардан лозим аст.

Бандкирми ғов

Taeniarhynchus saginatus -барангезанди касалии тениаринҳоз

Мавқеи зисти паразит дар марҳалаи болигиаш паразити рӯдаҳои инсон мебошад.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: Тениаринҳоз нисбат ба тениоз зиёд паҳн шудааст. Асосан дар Кавказ, Осиёи миёна, Сибир, Ёкутистон, Югославия, Булғория, ва Полша дучор меояд.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: Стробилаи ин кирм аз 4 то 7 м мерасад. Дар сколекс (1,5-2 мм) 4 дона макканда доранд, чангак надорад, барои ҳамин номусаллаҳ меноманд. Дар бандҳои болиг бачадон 17 - 35 шоҳа дорад. Ҳар як про-

глотида то 175000 тухм дорад. Кандашавии бандҳо, вакте, ки стробила ба 5-7 то мерасад шурӯъ мегардад Бандҳои кандашуда ба муҳити атроф бо тухмҳои онкосферааш инкишоф ёфта мебарояд. Давомнокии ҳаёти он дар организми инсон то 20 сол мерасад.

Доираи ҳаёти: хӯҷаини охирин-инсон, мобайни-чорвои калони шоҳдор аст. Ҳайвон аз проглотидаҳо, ки бо начосати инсон ба алафҳо мебарояд, сироят меёбад. Дар меъдаи чорво аз тухм онкофсаравои шашчангакдор баромада дар мушакҳо монанди систисерк финнаҳо ҳосил мекунанд. Қобилияти зиндагии онҳо ва муҳити сирояткуни онҳо то 1 сол мерасад. Инсон дар вакти истеъмол намудани гӯшти хом ва нимхом сироят меёбад. Марҳалаи сирояткунанд ба рои хӯҷаини мобайни тухм аст, ки онкосфера дорад ва ба хӯҷаини охирин финна мебошад.

Касалиангезӣ ва ташхис: касалии тениаринҳоз ба касалии тениоз монанд аст. Фарки ин кирм дар он аст, ки бандҳои болиг аз мақъад баромада дар бадани инсон, ё ки ҷойгоҳи хоб ҳаракат мекунанд. Марҳилаи финнагии он дар организми инсон инкишоф намеёбад.

Пешгири: Истеъмол накардани гӯшти хом ва нимхом. Кори санитарӣ ва ветеринариро хуб ба роҳ мондан лозим аст.

Тасмакирми пакана-*Hymenolepis nana*

-барангезандай гименолепидоз аст.

Мавқеи зисти паразит рӯдаи борики инсон аст.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: дар ҳама ҷо, зиёдтар дар давлатҳои ҷануб дида мешавад. Аз ҳама зиёдтар дар Қирғизистон – 31,8 Қазоқистон – 47,7 Ӯзбекистон – 60,5 Тоҷикистон – 56,3 Туркманистон – 70,3 фоизро ташкил медиҳад.

Хусусияти морфологӣ: дарозиаш 0,5-5 см., бадани вай тасмашакл, гарданча сарак дорад. Дар сарак чорто узви макканда ва 20-30 ҷангакҳо дорад, ки бо ёрии онҳо кирм ба девори рӯда мечаспад, шумораи умумии бандҳо аз 100 то 300 мерасад. Тухмҳо байзашакл ё ки шакли гирда доранд, шаффофи беранг аст. Дар мобайни лифофаи тухм ва онкосфера риштаҳои дарози шаффофт ҳастанд, ки онҳо кирминаро дар маркази тухм нигоҳ медоранд.

Доираи ҳаётӣ: тухмҳои кирм бо начосати инсони сироят-тэфта мебарояд. Бо магасҳо ба дастай дарҳо, бозичаҳо ва хӯрок афтидани тухмҳо мумкин аст. Ба воситай даҳон тухмҳо ба рӯда мераванд. Онкосфераҳо аз он ҷудо шуда, ба милкҳои рӯдаи борик дохил мешавад. Ва ба систисеркоид мубаддал мегардад баъд аз 4-6 рӯз систисеркондҳо патмуякҳоро вайрон карда ба девор мечаспанд, дар давоми як ҳафта ба балоғат мерасанд. Тухми кирм аз бандҳои кирм боз ба рӯда даромада метавонад (аутоинвазия-худсирояти) тухм ба берун набаромада аз сари нав сироят мекунад (аутосуперинвазия). Дарозии умри он 1-2 моҳ аст. Барои кирми пакана, инсон ҳам ҳӯчайни мобайнӣ ва ҳам ҳӯчайни охирин шуда метавонанд.

Касалиангезӣ ва ташхис: аз ин кирм қӯдакони синни то мактабӣ ва аз ҳафтсола то ҷордаҳсола сироят мейёбанд. Дар вақти гименолепидоз дарди сар, дарди шикам сустшудани фаъолияти рӯда ва системаи асад ба назар мерасад. Бемор суст мешавад, зуд ҳаста мегардад, аллергия пайдо мекунад, дар вақти фӯру бурдани тухмҳо бо оби ифлос ва хӯрок сироят мейёбанд. Дар вақти ташхис намудан, дар начосат тухмҳоро пайдо намудан мумкин аст.

Пешгири: тафтиши лабаратории қӯдакон, коргарони қӯдакистонҳо ва мактаббачаҳоро дар як сол як маротиба аз муоина гузаронидан лозим, одаткуни қӯдакҳо бо риоя намудани гигиенаи шаҳсӣ: шустани дастҳо пеш аз хӯрок, баъди хӯрок ва баъди ҳочатхона мебошад.

Эхинококк-*Echinococcus granulosus*

-барангезанди эхинококкоз мебошад.

Мавқеи зисти паразит-дар марҳалай кирмина дар узвҳои дохилии инсон – ҷигар, мағзи сар, устуҳонҳои найшакл, шуш паразитӣ мекунанд.

Паҳнишавии ҷуғрофӣ: дар тамоми дунё паҳн шудааст.

Хусусиятҳои морбофизиологӣ: дарозиаш 0,5 см., рангаш сафед, тасмашакл аз 3-4 бандҳо иборат аст. Банди аз ҳама охирин борик буда, то 800 тухм дорад. Дар сколекс чор макканда дорад, ки дар ҳартунҷаи он дуто дастай ҷангакҳо дидар мешавад.

Доираи ҳаёти: ҳӯчайни охирин саг, гург, шағол., мобайнӣ инсон, ҷорвои калони шоҳдор мебошад. Бандҳои болиги

эхинококкъо бо начосат аз рӯда мебароянд ва пашми хайвонҳо тухмашон мечаспад.

Ин тухмҳо ба хок ё бо дастони одам ба рӯда ворид мешавад. Дар рӯда аз тухм онкосфера пайдо мешавад ва ба воситаи хун ба узвҳои гуногун паҳн мешавад ва ба финна табдил мёбад ба чигар, шуш доҳил мешаванд. Кирмина ё финна дар онҷо сабзида дар пуфаки эхинококк мубадал мешаванд, ки андозаи онҳо ба 10-20 см. дар диаметр мебошад. Пуфак бо маҳлули заҳрнок пур аст, ки ранги он шаффоф мебошад. Он аз ду қабат иборат аст-берунӣ гафси хитинӣ ва доҳили ҷанинӣ. Марҳалаи сирояти барои ҳӯҷаини мобайнӣ тухми гелминт аст, ки онкосфера дорад; барои ҳӯҷаини охирин – марҳалаи финна мебошад.

Касалиангезӣ ва ташхис: узви сироятёфта чигар ё шуш оҳиста -оҳиста калон мешавад. Дар зери қабурғаи рост вазнинӣ, дард пайдо мешавад, сулфа, нафастангӣ, хунпартой дида мешавад. Пуфаки эхинококк оҳиста месабзад, ки ин як ҷанд солҳо давом меқунад. Агар пуфаки эхинококкъо кафад, одам заҳролуд мешавад. Мумкин ба бронхҳо, шикам, пардаи шуш рафта чирк ва зардоб ҳосил кунад. Ин беморӣ ба марг оварда мерасонад. Дар вақти реаксияи иммунологӣ ва вақти рентген ташхис карда мешавад. Барои фахмидани касалии сагҳо начосати онҳоро дар зери микроскоп месанҷанд. Табобат танҳо бо роҳи ҷарроҳӣ гузаронида мешавад.

Пешгирий: қоиди гигиенаи шахсиро риоя намудан, шустани дастҳо пеш аз ҳӯрок, пас аз нигоҳубини сагҳо ва чорво. Сагҳои бесоҳибро нест кардан, сагҳои касалро муолиҷа намудан. Шахсоне, ки ба эхинококкоз гирифтор шудаанд, баъд аз назорати диспансерӣ ва муолиҷа аз 5 то 10 сол аз тафтиши ҳарсола гузаштанаш лозим аст.

АЛВЕОКОКК - *Alveococcus multilocularis* - барангезандай эхинококкози бисёр камеравӣ ё ки алвеолярӣ мебошанд.

Мавқеи зисти паразит монанди эхинококкъо

Паҳншавии ҷуғрофӣ: алвеококкъо нисбат ба эхинококкъо кам дида мешавад. Дар Осиёи Миёна, Қоқирдистон, Қазоқистон во меҳурад.

Морфология: алвеококкъо аз ҷиҳати соҳти беруна ва умуман ба соҳти эхинококкъо монанд аст, вале дар саракаш ҷангакҳо камтар мебошанд. Марҳалаи кирминаи

алвеококкхо аз эхинококкхо бо доштани пуфакчаҳои бисёри хурд, ки онҳо якто гиреҳро ташкил мекунанд, фарқ мекунанд. Барои ҳамин хел сохташ ин паразит номи алвеолярӣ ё ки бисёркамерагиро гирифтааст. Ҳамаи ин пуфакчаҳои хурд бо ҳамираи ғализи зарди – сиёҳ пур аст, ки дар он ҷо сколексҳо ҷойгиранд.

Доираи ҳаёти: -хӯчанини охирин рӯбоҳҳо, сагҳо ва гурбаҳо мебошанд. Хӯчанини мобайнӣ – ҳояндаҳо (муш), баъзан инсон мебошад. Алвеококк гелминтози сарчашмаи табиидошта мебошад. Даррандаҳо дар вақти истеъмол намудани ҳояндаҳо сироят меёбанд. Ҳояндаҳо бошад дар вақти фӯру бурдани онкосфераҳо бо начосати ҳайвонҳо сироят ёфта метавонад. Инсон дар вақти даромадани онкосфераҳо ба воситаи дастони ифлос, дар вақти бо муомила ё кор доштан бо рӯбоҳҳо, гургҳо, сагҳо, инчунин бо сабзавот, меваҳои заминӣ ва обҳои ифлос сироят меёбад.

Касалиангезӣ ва ташхис: алвеококк кори чигар, шушро вайрон мекунад. Дар аввали касалӣ дард ва вазнинии назди чигар ҳис карда мешавад. Гиреҳи алвеококк ба узвҳои ҳамсоя дохил шуда метастазаро ҳосил мекунад. Муолиҷа танҳо бо роҳи ҷарроҳӣ. Ташхис намудани ин беморӣ ба монанди эхинококкоз мебошад.

Пешгирӣ – гигиенаи шахсиро риоя намудани шикорчиҳо дар вақти пӯст қандани ҳайвоноти ваҳшӣ. Шахсоне, ки бемор буданд, бояд баъд аз ҷарроҳӣ тамоми умр дар қайди табион бошад ва ҳар ду сол аз назорати лабораторӣ бояд гузарад.

Тасмакирми паҳн-Diphyllobothrium latum
барангезандай дифиллиботриоз мебошад.

Мавқеи зистӣ паразит: дар рӯдай борики инсон, саг гурба, хук ва ҳайвонҳои ваҳшӣ, ки моҳиҳоро истеъмол мекунанд ҷойгир аст.

Паҳнишавии ҷуғрофӣ: Дар тамоми рӯи замин, ки обанборҳо мавҷуд аст паҳн шудааст. Дар дарёҳои Волга, Днепр дар Карелия ва Сибир вомехӯрад.

Хусусияти морфофизиологӣ: Гелминти аз ҳама калонтарини инсон ба шумор меравад (дарозиаш то 10 м, баъзан то 20 м). Сколекс шакли дарозро дорад. Бандҳо аз дарози дида якчанд маротиба васеъ мебошанд. Сӯроҳии ҷинсӣ дар мобайнӣ

банд дар тарафи пеш мебошанд. Тухми зарди чигарранг; ҳар ду тарафи он гирд, сарпӯш дорад.

Доираи ҳаёти: Хӯчайни охирин инсон ва ҳайвонҳои гуштхӯри ширмак мебошанд. ҳӯчайни мобайни: -якумаш харчангҳо (сиклоп), дуюмаш моҳиҳои (шука, судак, лососҳо) ба шумор меравад. Инсон ва ҳайвонҳо тухмро бо начосат хориҷ мекунанд, тухм ба об афтида аз он кирминаи мичгонакдор-коратсидий мебарояд. Агар онро сиклоп фӯру барад, аз дохили коратсидий онкосфера мебарояд ва бо ёрии ҷангакҳояш девори рӯдаро сӯроҳ карда, ба бадан дохил мешаванд. Онкосфера ба финна бо номи просеркоид мубадал мегардад. Протеркоид дар охири тана лавҳачаҳои гирди ҷангакдор дорад. Сиклопро моҳӣ меҳӯрад, дар меъдаи ҳӯчайни мобайни сиклоп ҳазм мешавад, просеркоид ба мушакҳо дохил шуда, ба плеросеркоид, ки дарозиаш то 6 мм. аст, мубаддал мегардад. Дар қисми пеш дуто сӯроҳии макканда дорад. Ҳӯчайни охирин (инсон ё ҳайвон) пас аз хурдани моҳиҳои касал ва ё нимҳом ва хом сироят меёбад. Дар рӯда плеросеркоид бо ботрияҳои хурд мечаспад ва ба балоғат мерасад.

Касалиянгезӣ ва ташхис: Тасмакирмҳо девори рӯдаро бо ёрии ботрия аз кор мебароранд. Даҳҳо адади онҳо дар рӯда ҷамъ мешаванд ва роҳи рӯдаро банд мекунанд. Дар вақти пайдо намудани тухми онҳо дар начосат ташхис карда мешавад.

Пешгири: пешгирии шаҳсӣ ин истифода набурдани гӯшти хом ва нимҳоми моҳиҳо мебошад. Пешгирии ҷамъияти бошад аз қабили корҳои санитарӣ, муҳофизати обҳо ва хок аз начосати сироятнок мебошад.

Типи лӯндақирмҳо - Nemathelminthes

Намояндаҳои типи лӯндақирмҳо 500 ҳазор намудро ташкил медиҳад ва дар оби ширин ва хок зиндагӣ мекунанд. Як қатор намудҳои он паразити инсон мебошанд. Лӯндақирмҳо дорои чунин ҳусусиятҳоянд:

- доштани ҷанинӣ сеқабат-экто, эндо ва мезодерма
- доштани халтаи пӯсту-мушакӣ
- таносуби баданашон дутарафа ё билатералӣ
- бадани дарозӣ яклухт ва дар буриши кундаланг соҳти лӯнда дорад

- доштани аъзои ҳозима, асаб, таносул ва мушакҳо
- чудочинса
- шӯъбаи охири системаи ҳозима ва сӯрохии ақиб

Типи лўндақирмҳо ба 5 синф тақсим мешавад, вале мо танҳо синфи асосии лўндақирмҳо – синфи лўндақирмҳои аслий (*Nematoda*)-ро таҳти омӯзиш қарор додаем.

Синфи лўндақирмҳои аслий - *Nematoda*

Рӯйпӯши бадан ва дастгохи ҳаракатӣ –халтаи пӯсту мушакӣ аз кутикула, гиподерма ва мушакҳо пайдо шудааст. Аз рӯи корҳои Д.К.Богоявленский маълум аст, ки аз намояндаи лўндақирмҳо -аскаридаи инсон кутикулаи 10 қабата дорад ва он вазифаи скелети беруна, ҳимоя аз таъсироти механикӣ ва кимиёвиро ичро мекунад. Дар гиподерма равандҳои мубодила ва биосинтез бошиддат мегузарад ва роли деворро ичро мекунад, ки маводи заҳролуд дохил нашавад. Дар зери гиподерма мушакҳо чойгиранд, девораи бадани онҳо аз қабати берунии ҳуҷайраҳо ва мушакҳо таркиб ёфтааст, дар дохили он ковокии бадан воқеъ аст. Дар он узҳои ҳозима ва таносул чойгир шудааст. Системаи ҳозима-дар қисми пеши даҳон, ки онро се лаб иҳота кардааст, чойгир аст. Физо аз даҳон ба воситай гулӯи кӯтоҳи сермушак ва сурхрӯда ба найчайи борики рост-рӯда мегузарад. Бокимондаи ҳазмшудаи хӯрок аз сӯрохии маъқад, ки дар қисми ақиби бадани кирм воқеъ аст, хориҷ мешавад.

Системаи хунгард ва нафаскашӣ надорад. Нафаскашӣ бо ёрии рӯйпӯши бадан бо (раванди биоэнергетикӣ) намуди анаксибиоз (ҷӯшиш) ба амал меояд. Системаи ихроҷ –аз 1-2 ҳуҷайраи гадудҳои пӯст иборатанд, ки онҳо протонефридијаро иваз кардаанд. Аз гадудҳо ба ду паҳлӯ ҷӯуякҳо баромадааст, ки охирашон сарбаста мебошад. Системаи асаб-гиреҳи назди гӯлу, ба чор тараф асабҳо-шикам, тахтапушт ва ду паҳлӯи танаҳо равона шудааст. Танаҳои асабҳо ба якдигар пайванданд. Аъзои ҳис суст инкишоф ёфтааст. Системаи таносул ва инкишофӣ-онҳо чудочинса мебошанд. Модина ду тухмдон, нарина-яқ наслдон дорад. Аъзои таносул бо найчайи борики дарози печида монанд аст. Баъди афтиданӣ тухм ба хок, дар муҳити беруна кирмина дар дохили тухм инкишоф меёбад.

Аскаридаи инсон – *Ascaris lumbricoides*

Барангезонандай аскаридоз мебошад.

Мафкеи зисти паразит-рӯдаи борики инсон ҷойгир аст.

Паҳншавии чуғрофӣ: дар ҳама ҷое, ки инсон ҳаст, вомехӯрад. Дар Тоҷикистон ниҳоят зиёд диде мешавад.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: Онҳо ҷудоҷинса буда, модина 40 см. дарозӣ дорад, нарина бошад 15-25 см. бадан шакли силиндр дорад, охири бадан борик аст, қафои бадани нарина ба тарафи шикам қат шуда мебошад. Тухмҳояшон байзавӣ бо лифофаи гафс пӯшида шудааст.

Доираи ҳаётӣ: аскарида геогелминт буда, танҳо дар организми инсон муфтҳӯрӣ мекунад. Тухмҳои бордоршуда бо начосат ба хок мефарояд. Барои инкишоф ёфтани кирмина дар дохили тухм гармӣ, намӣ ва ҳаво лозим аст. Дар гармии 24-25 градус баъди 24 рӯз тухм ба марҳалаи сироятӣ мегузарад. Тухмҳо дар хок ҷандин солҳо қобили зиндагӣ мемонанд. Тухмҳои сирояткунанда, ки кирминаҳои инкишофёфта доранд, аз хок бо дастҳои ифлос, сабзвавот, меваҳо ба даҳон мегузарад. Дар рӯда аз тухм кирмина мебарояд ва дар организм ба қӯчиш (миграция) сар мекунад. Ин марҳалаи қӯчиш ду ҳафта давом мекунад. Девори рӯдаро суроҳ карда, ба ҳун мөравад ва ҳам роҳи хуни венагӣ ба ҷигар, даҳлези рости дил, мөъдача ва баъд ба шуш дохил мешаванд. Барои ба балогат расидани кирмина оксиген лозим аст. Дар шуш аз капилярҳо кирмина ба алвеолаҳои шуш дохил мешавад. Аз ин ҷо кирмина ба гулӯ, бо луоби даҳон ба даҳон меояд. Агар кирминаро бо луоби даҳон фӯру барем, кирмина маротибаи дуюм ба рӯда дохил шуда, баъд аз 2,5-3 моҳ ба балогат мерасад. Модина дар як шабонарӯз то 240 ҳазор тухм мегузорад ва то як сол зиндагӣ мекунад.

Касалингезӣ ва ташхис: аскарида бо моддаҳои заҳрнок таъсир мекунад ва боиси дарду бемориҳои рӯда мешавад, гайр аз ин дарди сар, ҷигар, шушро пайдо мекунад. Беморро сулфа мегирад дар сарсина дард пайдо мешавад. Ҳарорати бадан баланд мешавад- ин марҳалаи шушии аскаридоз ба шумор меравад. Аскаридаҳо дар рӯда роҳи гузаштани ҳӯрокро банд мекунанд. Онҳо ба роҳҳои талҳа, сурхрӯда ва роҳҳои нафас мегузаранд. Кирминаи аскаридоро дар

марҳалаи барвақтии шушиаш бо микроскоп дар луоби даҳон дидан мумкин аст.

Роҳи ҳӯрокро дар рӯдаҳо танҳо бо роҳи ҷарроҳӣ озод намудан мумкин аст. Барои марҳалаи дар рӯда будани онро фаҳмидан, начосатро дар зери микроскоп монда тухмҳояшро дидан мумкин аст.

Пешгирии беморӣ: қоидаи гигиенаи шахсиро риоя намудан-тоза шустани сабзавот, меваҳо, меваҳои заминӣ, ва меваҳои бутагӣ.

Пешгирии ҷамъиятий – ба ҷои сабзавоткорӣ начосати тухмдоштаро партофтган мумкин нест.

Гичча - *Enterobius vermicularis*

барангезонандагӣ энтеробиоз аст.

Мавкеи зисти паразит-дар поёни рӯдаи борик муфтиҳӯрӣ мекунад.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: дар ҳама ҷо, дар ҳама нохияҳои Тоҷикистон вомехӯрад.

Хусусиятҳои морффизиологӣ: рангаш сафед, дарозиаш аз 0,5 то 1 см. мерасад. Охири бадан нӯѓтез аст. Дар тарафи пеци варамча дида мешавад, ки дар он ҷо тухми зиёд ҷойгир аст. Қафои думи нарина қат шудааст. Тухмҳояш беранг, шаффофт мебошад, лифофааш тунук аст. Шакли он дарозрӯя буда, дар дохили он кирмина дида мешавад.

Доираи ҳаётӣ: гичча танҳо паразити инсон мебошад. Ивазкунии ҳӯҷаин дида намешавад. Модина бо тухмҳои бордоршуда ба маъқад мефарояд.

Бисёри вақт дар нимаи шаб ба берун мебарояд ва дар гирди пӯсти маъқад аз 1 то 15 ҳазор тухм мегузорад, пас мемирад. Баъд аз 4-6 соат аз тухмҳо кирмина инкишоф мейбанд ва онҳо ба марҳалаи сироятий мерасанд, яъне барои инсон сироятий ё гузаранд мешаванд. Пас аз хориш кардани пӯст тухмҳо ба зери нохунҳои даст ворид мешаванд, ба пӯшокҳои таг, ҷойпӯшҳои хоб, пас аз он ба ҳӯрок, бозичаҳо, табаку косаҳо гузашта, ба даҳон расида, фурӯ бурда мешавад (аутореинвазия- худсироятёбӣ).

Дар рӯда аз тухм кирминаҳо мебароянд ва ба балогат мерасанд. Давомнокии ҳаётиаш 1-2 моҳ аст, агар дар ин марҳала аз нав гузариш нашавад.

Касалиянгезӣ ва ташхис: Дар вақти энтеробиоз хориши сахти маъқад, дарди шикам, камхобӣ, асабонӣ шудан ба назар мерасад. Баъзан гиччаҳо бо роҳҳои ҷинсии занона доҳил шуда, варамкуниҳоро ба вучуд меоранд. Онҳо ба кӯррӯда доҳил шуда метавонанд. Ташхис дар вақти баромадани гиччаҳо аз маъқад муайян карда мешавад. Дар начосати беморон тухмҳо дида намешавад.

Пешгири намудани беморӣ: Риоя намудани гигиенаи шахсӣ, гузаронидани корҳои санитарӣ. Тоза нигоҳ доштани ноҳунҳо ва дастони кӯдакон. Пеш аз хоб ба кӯдакон пӯшондани либосҳои тагпӯшак. Пагоҳӣ либоси бачагонро иваз намуда, шуста, дарзмол намудан лозим аст. Дар кӯдакистонҳо тартиби санитарӣ ва дизенфексионӣ ҷорӣ карда шавад. Пеш аз хоб ба роҳи маъқад пахта мондан лозим аст, чунки нимашабӣ гиччаҳо баромада, ба пахта тухм мегузоранд ва дар ин ҳолат хориш рӯй намедиҳад. Коргарони соҳаи ҳӯрокӣ умумӣ, идораҳои бачагона, санаторияҳо, ҳонаҳои истироҳат ба аз назаргузаронии лабораторӣ даъват карда мешаванд.

Кирми мӯйсардор – *Trichocephalus trichiurus*

-барангезонандай трихосефалёз мебошад. Кирми мӯйсардор - аз калимаи лотини *trichos*-мӯй ва *cephale*-сар гирифта шуда-аст.

Мавқеи зисти паразит: кӯррӯда, болои рӯдаи борик.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: Асосан дар мамлакатҳои гарм ва намнок, инчунин дар Тоҷикистон вомехӯрад.

Морфофизиология-кирми мӯйсардор-гелминти борик буда, 3-5 см дарозӣ дорад. Нӯги пешин он борик буда, ба ришта ё мӯи сар шабоҳат дорад. Нӯги охири бадан гафс аст, дар вай рӯда ва дар ин қисми бадан кирми мӯйсардори модина, бошад ба-чадон ҷойгир аст. Нӯги борики кирми мӯйсардорҳо ба доҳили ҷисми пардаи муҳотии рӯда доҳил шуда, хунро мемакад. Ранги тухмаш зарди хокистарранг аст ва ба зарфи берангӣ шаффофи қутбҳояш ҳатдор монанд аст. Парда бисёр суфта, гафс ва бисёртабақа аст. Онҳо 5-6 сол умр мебинанд. Кирмҳои модина дар як шабонарӯз 60000 тухм мегузорад.

Доираи ҳаёти: кирми мӯйсардор дар организми инсон ҷойгир буда, ивазкунии ҳӯҷаин дида намешавад. Фақат дар

хок ҳангоми мавчудияти намнокии кофӣ ва ҳарорати 15-37 градус кирмина дар тухм то 3-4 моҳ инкишоф мёбад. Тухм қобилияти ҳаётиашро дар тӯли 1-2 сол нигоҳ медорад. Тухме, ки кирминаи ташаккулёфта дорад, метавонад инсонро захролуд намояд. Ин ҳодиса дар вақти фӯру бурдан тухм бо кирминаҳои болиг якҷоя бо сабзавот, меваҳои буттагӣ ва ё ҳангоми дастони ифлосро ба даҳон бурдан, рӯй медиҳад. Аз тухмҳои болиг дар рӯда кирминаҳо ба вучуд омада онҳо ба патмӯякҳо дохил мешаванд ва дар муддати 3-10 шабонарӯз инкишоф меёбанд. Баъдан дар рӯда патмуякҳоро вайрон карда, кирмакҳо аз нав ба девори рӯда ва аз онҷо ба рӯдаи ғафс дохил мешаванд. Дар ин ҷо мустаҳкам ҷой гирифта, дар давоми як моҳ ба марҳалаи балогат мерасанд.

Касалиангезӣ ва ташхис: бемор аз дилбеҳузурӣ ва дардмандии қисми поёни сина шикоят дорад, захми кӯррӯда ва ё апнендиқс ба вучуд меояд. Захролудшавӣ боиси халалёбии асаб ва камхунӣ мегардад. Ҳангоми муолиҷаи трихосефалёз духтур бояд, ки бо сабру таҳаммул бошад. Чунки кирми мӯйсардор аз маводи рӯда гизо мегирад ва доруҳое, ки ба рӯда равона карда мешавад, ба кирми мӯйсардор таъсир намекунад. Ташхис дар асоси муоинай начосат суръат мегирад.

Пешгири: Омилҳои асосии гузаронидани (сирояти) трихосефалёз ва аскариидоз тақрибан яхеланд. Аз ин рӯ пешгирии онҳо низ монанд аст

Кирми саркаҷ – *Ancylostoma duodenales*

Кирми саркаҷ - барангезандай анкилостомоз аст.

Мавқеи зист: рӯдаи 12 ангуштаи инсон.

Паҳнншавии ҷуғрофӣ: Ба анкилостомоз миллионҳо нафар аҳолии кураи замин гирифтор мешаванд. Дар мамлакатҳое, ки иқлимашон субтропикӣ ва тропикӣ аст (Ҳиндустон, Ҷин, Ҷопон), паҳн шудааст.

Хусусиятҳои морффизиологӣ: Анкилостомаҳо-кирмҳои сиёҳранганд. Дарозии модинааш 10-18мм.ва наринааш-8-10мм ташкил медиҳад. Нӯги пеши бадан ба тарафи пушт ҳам шудааст ва аз ин сифаташ номашро чунин гузаштаанд. Дар нӯги пеш капсулаи даҳонии чордандона мавҷуд аст. Саркаҷҳо ба воситаи капсула қисми начандон калони рӯдаро гирифта, дар пардаи шаффоғ мустаҳкам ҷойгир мешаванд ва хунро

мемаканд. Шакли тухмаш байзавии қутбҳояш кунд буда, бо пардаи тунуки шаффофт пӯшонида шудааст. Вай 4-5 сол умр мебинад. Геогелминт мебошад.

Доираҳои ҳаётӣ: тухм бо начосат берун мешавад. Ҳангоми ба замини гарм, рутубатнок ва мулоим афтиданӣ тухм аз он баъди якшабонарӯз кирмаки рабдитшакл мебарояд. Онҳо гайри сироятианд. Ҳангоми пӯстпартоии дуюм пӯсти вай қабат-қабат чудо мешавад, вале партофта намешавад ва гӯё, ки кирмак дар гилоф мемонад. Дар ин маврид онҳо сирояткунанда мешаванд, ин шакли онҳоро филлярӣ меноманд. Онҳо ба организми инсон якҷоя бо сабзавот, бутгамеваҳо ё хӯрдани гизо бо дастони ифлос дохил мешаванд. Кирмакҳои филляришакл баъзан бо воситай пӯст ҳангоми пойлуч роҳ рафтсан, дар болои гиёҳ луч хобидан, ба воситай дастҳо ба организми одам дохил шуда, баъд бо ҷараёни хун кирмакҳо ба шуш дохил мешаванд, аз он ҷо бо сӯрохиҳои алвеолаҳо ва бронхҳо ба ҳалк, сӯрхӯда, меъда ва пас ба рӯдай 12ангушта меафтад. Одамоне, ки ба анкилостомоз гирифтор мешаванд, доимо ба замин сару кор доранд. Барои инкишофи кирмакҳо ва тухмҳои анкилостома шароитҳои муайян лозиманд: намнокии баланд (то 80 фоиз) ва гармии ($30\text{--}32^{\circ}\text{C}$). Ин шароити микроклимати гармию намӣ дар шахтаҳо мавҷуданд.

Касалиангезӣ ва ташхис: таъсири дардоварии вай дар давраи якуми беморӣ ба назар мерасанд: Зарар дидани пӯст ва шуш, дар давраи дуюмин сустии умумӣ, сарчарҳӣ, шикамдард, камхунӣ, вайроншавии маводи гоятий, суст шудани хотира, дар кӯдакон бошад инкишофи суст дидо мешавад. Агар муолиҷа карда нашавад, ба марг мерасонад. Барои ташхис намудан тадқиқоти капрологиро дар тухм ва кирмаки гелминт анҷом медиҳад.

Пешгири: Мушоҳидаи аҳолӣ, дегелментизатсияи беморони ба қайд гирифта шуда, шароити хуби санитарӣ риоя намудани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ асоси пешгири намудани анкилостомидоз ба ҳисоб меравад. Дар як қатор конҳои Осиёи Миёна барои аз байн бурдани анкилостомидозҳо ва пӯпанакҳои дарранда истифода мебаранд.

Некатор-Necator americanus

Барангезандай некатороз мебошад. Ин беморй аз чихати клиникй аз анкилостомоз ҳеч фаркे надорад. Онхоро дар як гурӯхи бемориҳо, яъне анкилостомидозҳо чой медиҳанд. Некатор аз чихати морфологӣ ба саркачиҳо монанд, буда, аммо андозааш майдатар аст. Дарозии модина 8-13мм., нарина -5-10мм. Дар ковокии даҳонаш ба ҷои дандонҳо ду сафҳаи (пластинкаи) нӯгтез дорад. Тухмашон аз чихати морфологӣ аз тухми анкилостомаҳо фарқ надорад. Геогелминт аст.

Ташхисаш низ ба ташхиси анкилостомаҳо монанд аст.

Пешгири: Бо мақсади пешгирии шаҳсӣ аз манбаҳои эндемикӣ, бояд, ки қабатҳои пӯст ба хок ва алафҳо нарасанд, пойлуч роҳ нараванд, ҳангоми кор дар замин пояфзол ва дастпӯшакҳои навро истифода баранд, имконияти аз сабзавот ва буттамеваҳо заҳролуд шуданро пешгирий кардан лозим аст.

Угритсаи рӯда-Strongyloides stercoralis

-барагезонандай стронгилондоз мебошад.

Мавқеи зист: -Дар рӯдаи борики инсон паразитӣ мекунад.

Паҳншавии ҷуғрофӣ: Ин беморӣ дар мамлакатҳои иқлимиашон гарм (Осиёи Миёна, Молдова, Украина) васеъ паҳн шудааст.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: -Угритса-нематоди майдай шаффоф риштамонанд буда, ҷудочинса мебошад. Дарозии модина 2-3 мм, наринааш-0,7мм аст. Кирм ба роҳҳои талҳа ва панкреатити гадуди зери меъда доҳил мешавад. Ҳар як модина дар як шабонарӯз тақрибан то 50 тухм мегузорад. Аз тухм дар рӯда кирмакҳои риштамонанд (гайри сироатӣ) мебароянд, андозаи онҳо 0,1-0,3 мм аст, нӯги пеши ҷисми онҳо кунд ва нӯги паси ҷисмаш тез аст. Сурхрӯдаи онҳо ду варами маҳсус доранд.

Доираи ҳаётӣ: Хело мураккаб буда, аз наслҳои озод зиндагикунанда ва паразити онҳо вобаста аст. Кирмакҳои рабдитшакл якҷоя бо начосати одам ба берун партофта мешаванд. Баъди 2 рӯз ба кирмаки филиаришакли сироатӣ табдил мёбанд. Сурхрудай онҳо силиндрӣ буда, нисфи дарозии ҷисми вайро ташкил мекунад. Дар аксари вактҳо кирмакҳои рабдитшакли нарина ва модина ба озод зиндагикунанда табдил ёфта, метавонанд муддати дӯру-дароз дар зери хок

зиндагӣ кунад ва насли нави кирмакҳои рабдитшаклро ба вучуд биёранд. Кирмакҳои филяришакл сирояткунанда ба воситаи пӯст ва баъзан ба воситаи гизо дохил мешаванд. Онҳо барагҳои хун меафтанд ва бо хун ба дил ва баъд ба шуш мераванд. Аллакай дар алвеолаҳо як микдори кирмакҳо ба шакли болиг соҳиб мешаванд. Угритса аз роҳҳои нафасгирий ба даҳон меафтанд ва фӯру бурда мешаванд. Баъди ин дар рӯдаҳои борик ва дувоздаҳангушта чой мегиранд. Бордоршавӣ дар найчаҳои шуш (бронхҳо), нои нафас, ё рӯдаҳо сурат мегирад. Модина тухм мегузорад ва аз ин тухмҳо дар рӯдаи одам кирмакҳои рабдитшакл пайдо мешаванд, бо начосат ба берун партофта шуда, чизҳои фасодро мекӯранд. Баъди он пӯст мепартоянд ва ба кирмакҳои филяришакл табдил меёбанд ба балогати сирояти мерасанд. Тамоми инкишофи стронгилоидҳо дар организми одам 17-27 шабонарӯз давом мекунад.

Касалиаигезӣ ва ташхис: дар натиҷаи аз пӯст гузаштани кирмак вай ба ҷараёнҳои интихобӣ гирифтор мешавад. Дар беморони мубтало бо стронгилоидоз кори мӯтадили системи ҳозима вайрон мешавад, баъзан беҳолшавии организм, логаршавӣ рӯй медиҳад. Дар марҳалаи аввали беморӣ баландшавии ҳарорати бадан, хориши пӯст, зардоб гирифтани шуш ва зиёд шудани микдори эозинофилҳо дар хун ба назар мерасанд.

Барои ташхис намудан балғамро муоинаи микроскопӣ намудан лозим аст, то ки ин кирмакҳои муҳочирро ошкор созанд. Ташхиси марҳалаи рӯдагии беморӣ дар муоинаи маводи дуоденалий ва начосат пайдо намудани кирмро дар бар мегирад.

Пешгирий: Ошкор намудан ва муолиҷаи беморон, риояи гигиенаи шахсӣ, муҳофизат кардани замин аз заҳролудшавӣ бо начосатҳо – асоси пешгирий намудани ин бемориро ташкил мекунад. Коркарди заминҳо бо воситаи маҳлули 10% намаки оши, нуриҳои калийдор кирмҳоро баъди 20 соат, филяршаклро баъди 24 соат мекушад.

Трихинелла – *Trichinella spiralis*

Мавқеи географӣ: дар ҳама ҷо, дар минтақаҳое, ки аз гӯшти хук ва маҳсулотҳои он истеҳсол карда шуда, ис-

тифода мебаранд. Асосан дар Руссия, Белоруссия, давлатҳои Балтика, Молдова.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: кирми андозааш хурд, чудочинса, модинааш 3-4мм ва нарина 1,4-1,6 мм дарозӣ доранд, зиндазо мебошанд. Давомнокии умри фардҳои болиг то 2 моҳ.

Доираи ҳаётӣ: доираи ҳӯчаинони ин паразит ниҳоят васеъ аст- вай қариб ҳамаи ҳайвоноти ширхӯро аз ҷумла хуки хонагӣ, хуки ваҳшӣ, хирс, рӯбоҳсаг, гург, шагол, гурбаҳо, ҳояндаҳо, сугур вомехӯрад. Ҳамон як ҳӯчаин ҳам ҳӯчайни мобайнӣ ва ҳам ҳӯчайни охирин шуда метавонад. Фардҳои болиг дар рӯдай борик, кирминаҳо дар мушакҳои кӯндаланграҳ (ба гайр аз мушакҳои дил). Баъди истеъмоли гӯшти сироятёфта дар одам ё ҳайвон кирминаҳои аз капсула озодшуда ба балогати ҷинсӣ мерасанд. Ин баъди 30-40 соат ба амал меояд. Баъд дар муддати 2-моҳ модинаҳои бордоршуда истода бо қисми нӯгтези худ ба пардаи луобии рӯда нисфи бадани худро медароранд. Дар шабонарӯзи 4-ум то 2 ҳазор дона кирмҳои зиндаро таваллуд мекунанд ва баъди ин ҳам нарина ва ҳам модина мефавтанд.

Бо воситаи ҷараёни гардиши ҳун ва лимфа кирминаҳо ба тамоми бадан паҳн шуда, дар мушакҳо маскан мегиранд. Баъди 2-3 ҳафта онҳо спиралвор тоб ҳӯрда, сироятнок мешаванд. Баъди 1,5-2 моҳ дар атрофи ин кирминаҳо капсулаҳо пайдо мешаванд. Дар муддати 24 моҳ, яъне 2 сол онҳо қабати оҳакин ҳосил мекунанд. Кирминаҳои зинда то 25 сол ва аз он ҳам зиёдтар зинда мемонанд.

Хусусияти қасалиаи гезӣ: пайдо намудани реаксияҳои аллергии инфексионӣ мебошад. Баъди давраи инкубатсионӣ аз 7 рӯз то 4-5 ҳафта беморӣ саҳт авҷ мегирад. Ҳарорати бадан баланд, пайдоиши варамҳои рӯй ва ковоки ҷашм, дарди мушакҳо, дар пӯст нишонаҳои аллергия, рагкашиҳои бадан, депрессияи мушакҳои заарёфта (диафрагма, мушакҳои байниқабурғавӣ, соқи пой) дар муддати якчанд ҳафта давом карда, метавонад ба марг расонад. Ҳодисаҳои ба марг расидан асосан дар вакти истеъмоли гӯшти ҳайвоноти ваҳшӣ ба амал меояд.

Ташҳис: дар асоси маълумотҳои клиникӣ ва рафти беморӣ гузошта мешавад. Дар мавридҳои вазнинтар будани

беморӣ гузаронидани биопсияи мушакҳо ва трихинеллоскопия гузаронидан лозим аст.

Пешгири: назорати байтории қатъӣ дар фермаҳои хукпарварӣ, хукҳоро дар ҷойҳои маҳкам нигоҳ надоштан, чунки онҳо часади хояндаҳо ва дигар ҳайвонҳоро меҳӯранд. Ҳайвоноти хонагӣ-сагу гурбаҳоро аз партовҳои қассобхонаҳо ғизо надодан. Назорати ҷамъиятҳои ширкорчиён. Дар вакти ба назар расидани кирминаҳои трихинелла часади ҳайвонҳои касалро пурра сӯзонидан зарур аст.

Rишта- *Dracunculus medinensis*

Ришта барангезандан дракункулӯз мебошад.

Мавкеи зисти паразит: дар зери пӯстпарда, хусусан дар пойҳо муфтхӯрӣ мекунанд.

Наҳишавии чугрофӣ: Ирок, Ҳиндустон ва Африқо дар Осиёи Марказӣ дракункулӯз соли 1932 аз тарафи Исаев Л.М (1886-1964) дар Бухорои қадим ба қайд гирифта шудааст.

Хусусияти морфофизиологӣ: Дарозии модинаи он аз 30 то 150 см, гафсиаш 1,7мм. Дарозии наринаи он аз 12-29мм ва гафсии он 0,4мм аст.

Доираи ҳаётӣ: Доираи ҳаётӣ бо ивазкунии ҳӯҷаини он вобаста аст. Ҳӯҷаини охирини инсон баъзан саг мебошад. Биогелминт аст. Модинаи тухмзо дар тахтапушт ва пойҳо зиндагӣ мекунад. Аз тухм дар бачадон кирмчаҳои хурд-хурд инкишоф мейёбанд, ки андозаи онҳо 0,5-0,7мм(микрофилиярия) аст. Дар сурати ба заҳм расидани об кирмчаҳо ба воситаи ин суроҳӣ ба муҳит партофта мешаванд. Кирмчаҳо баъди ташаккулашон ба об меафтанд ва дар он ҷо соҳиби мобайнӣ пайдо мекунанд. Вай бо организми он дохил шуда, аввал ба рӯдаҳо ва баъд ба бадани ҳарчангҳо мегузаранд. Инсон дар натиҷаи нӯшиданӣ обе, ки дар он сиклопҳо зиёд аст сироят мейёбад. Кирмчаҳо аз сиклоп ҷудо шуда, ба рӯда меафтанд ва рӯдаро сӯроҳ карда, ба ҷараёни хун ва лимфавӣ ба нуқтаи охирини худ мушакҳои зери пӯст мерасад, ки дар ин нуқтаи охирин танҳо модинаҳо ба назар мерасанд.

Дар тамоми адабиёт баҳшида ба дракункулӯз факат як ҳодисаи дар инсон мавҷуд будани риштаи нарина қайд шудааст. Шакли такомули риштаҳо аз тарафи А.П. Федченко (1868) баррасӣ шудааст.

Касалиангезӣ ва ташхис: дар давраи пӯсидани пӯст ба ҷои сардард бемор мубтало ба хориши испарма, дилбехузурӣ ва артрит мешавад. Абӯалӣ ибни Сино пешниҳод карда буд, ки кирмро дар чӯбчай борик оҳиста-оҳиста печонида гирифтан мумкин аст. Дар замони мо инчунин ба воситаи амалиёти ҷарроҳӣ нест кардан паразит мавриди истифода қарор дорад.

Пешгири: манбаи дракункулӯз он ҷойхое мебошад, ки аҳолӣ дар як ҳавз обро барои нӯшидан, либос шустан, оббозӣ истифода мебаранд. Дар натиҷа ин беморӣ дар байни аҳолии солим паҳн мешавад.

Филярия-FILARIA

Филярия – барангезандай филяриоз буда, кирми қалон аст. Ҷисми риштамонанди дароз дорад, ки дар охир борик мешавад. Биогелминт аст. Инкишофи онҳо ба ивазшавии ҳӯҷаин ба вучуд меояд. Инсон ҳӯҷаини оҳирин мебошад. Филярии болиг дар узвҳои мухталиф макон мегирад. Модинаҳо зиндазо мебошанд. Ҳашарот ҳам хуни беморро мемакад ва ҳам микрофиляриро фуруӯ мебарад. Дар ҷисми ҳӯҷаини мобайнӣ кирмҳо дар мушакҳо ва ҷисми ҷарбӣ инкишоф мейёбанд, ду бор тағиیر мейёбад ва ба балогати инвазӣ ё сирояти мерасанд. Ба дастгоҳи даҳонӣ нуфуз мекунанд, ҳангоми мақидани хуни инсон онҳо фаъолона ба пӯст доҳил шуда ва ба хуну системаи лимфавӣ роҳ мейёбанд.

Вухерерия-WUCHERERIA BANCOREFTI

Вухерерия-барангезандай вухерериоз аст. Андозаи мода-аш тақрибан 80-100мм ва наринааш 40мм мебошад. Ҳӯҷаини ягона ва оҳирин барои он инсон ҳисоб мейёбад. Соҳиби мобайнӣ пашшай зоти Анофелес, Кулекс, Аёдес ба ҳисоб меравад. Филярии болиг дар бадани инсон 20 сол зиндагӣ мекунад. Дар рагҳои лимфавӣ ва гиреҳҳои лимфатикӣ макон мегиранд. Фардҳои нарина ва модина ба ҳам печида шакли қалобаро мегиранд. Кирмчаҳо аз системаи лимфавӣ ба системаи хунгард мегузарад. Мӯҳлати зиндагии онҳо тақрибан 70 сол мебошад. Вухерериоз дар кишварҳои тропикии Осиё, Африқо ва Амрико паҳн шудааст.

Бругия -BRUGIA MALAJI

Бругия –барангезандай бругиоз ба шумор меравад.

Мавқеи географӣ: Дар як қатор кишварҳои Осиё паҳн гаштааст

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: Ҷудоҷинса буда, андозаи модинааш тақрибан 55 мм аз наринааш бошад то 22 мм аст. Модинааш зиндазо буда. Микрофиляриҳои хурд таваллуд мекунад.

Доираи ҳаётӣ: Ҳӯҷаини охирин инсон ва ҳайвоноти вахшию ҳонагӣ-гурба, саг, ва маймун. Ҳӯҷаини мобайни пашшаҳои навъи Анофелес ва Аёдес мебошанд. Ба вуҷудоии беморӣ ба вуҳерериоз монанд аст. Вай 0,5 то 5,0 см аст. Баъди 3-4 моҳ зоҳир шуда, андозаи бузургтаринро дар соли 3-юм соҳиб мешаванд. Микрофиляриҳо дар табакаҳои сатҳии пӯст ва бофтаи зери пӯст муҳочирият карда, аҳён-аҳён дар хун мушоҳида мегарданд. Нарина ва модина ба ҳам печида, қалобаро ташкил медиҳанд. Ҳангоми газидани бемор ба роҳи ҳазми ҳӯрок ба хун микрофилярия доҳил мешавад. Онҳо аз ин ҷо ба мушакҳои синаи ҳашарот ва баъд ба ҳартумчай он мегузарад. Ҳангоми газидан кирмчаҳо ба пӯст афтида, доҳили он мешаванд.

Таъсири қасалиянгезӣ: Дар давоми беморӣ зуҳуроти аллергӣ мушоҳида мешавад: Хориши пӯст, доначаҳо, варом ва эозинофилияи хун пайдо мешавад. Ихтилооти вазнин ба-рои бемор ин пайдо шудани микрофилярия дар узви босира мебошад. 35 % беморони мубтало ба онхосерхоз кӯр мешаванд. Инчунин перфоратсияи-сӯроҳшавии устухони косаи сар низ имконпазир аст. Муолиҷа ба таври ҷарроҳӣ мегузарад.

Ташхис: ташхис дар асоси муоинаи зоҳирӣи бемор, тадқиқоти гистологияи гирехҳои лимфатикӣ гузаронида мешавад.

Пешгирии беморӣ: роҳи асосӣ ин мубориза ба муқобили ноқилон аст. Бо ин мақсад дар чойҳои тавлидшавии пашшаҳо инсектисидҳоро истифода мебаранд.

Онхосерка-ONCHOCERCA VOLVULUS

Онхосерка-барангезандай онхосеркоз ба ҳисоб меравад. Бофтаҳои кишриро маҷрӯҳ карда, дар зери пӯст ҷойгир мешаванд. Дар Тоҷикистон ҳодисаи ба таври ҷарроҳӣ аз байн

бурдани онхосеркаи зери пўсти зане, ки муддати тўлонй дар Ҳиндустон буд, ба қайд гирифта шудааст.

Барои инсон ду навъи патогении аз чиҳати морфологии инкишоф ва таъсир ба организми хўчайн мавчуд аст. Фарқият фақат дар он аст, ки зарари онҳо маҳдуд аст. Дар кишварҳои Африқо *Onchoserca volvulus* ва Амрико-*Onchoserca seocutiens* паҳн шудааст.

Мавқеи зист: Ҳашароти болиг дар ғадудҳои зери пўст қарор дорад ва андозаи онҳо аз андозаи нахуд то андозаи тухми кабутар баробар аст, дар вакти онхосеркозе, ки тавасути газидан ба вучуд меояд, уқдаҳои чукури зери бағал, наздики мафосил (зону,рон), кабурғаҳо наздики сутунмӯҳра макони худ интихоб мекунанд. Дар онҳо серкози Амрикой, уқдаҳои дар сар баъзан дар пардаи устухонии устухони косаи сар қарор мегирад. Кирмчаҳои ҳар ду навъ дар пўст паҳн гашта, метавонанд ба аъзои босира зарар расонанд.

Хосиятҳои морфофизиологӣ: Дорои чисми риштамонанди сафед буда, андозаи наринааш $1,9\text{-}49\times0,13$ мм, ва модинааш $330\text{-}550\times0,27$ мм аст микрофиляриҳои бе чилд $0,28\text{-}0,15\times5\text{-}9$ мкм.

Доирави ҳаётӣ: Инсон ягона ва охирин хўчайн аст. Хўчанини мобайни ноқил-*Simulidae* мебошад. Дар 50% беморон уқдаҳои бофтаҳои мунаzzами зери пўсте, ки онҳо дорои серкҳои болиганд, мушоҳида мешаванд.

Арахноэнтомологияи тиббӣ Типи Бугумпойҳо-Arthropoda

Арахноэнтомология- илм дар бораи хусусият-ҳои биологияю экологиии намояндаҳои типи бугумпойҳо мебошад. Типи бугумпойҳо зиёда аз 1 миллион намуди ҳайвонро дар бар мегирад. Намояндаҳои бугумпойҳо ноқилони барангезандагони бемориҳои одам, хўчаниони асосӣ, мобайни ва охирини паразитҳои инсон, ноқилони барангезандаҳои бемориҳои трансмиссивӣ мебошанд. Ба ин тип, инчунин ҳайвоноти бугумпои заҳрнок доҳил мешаванд ва мавриди омузиш қарор дода шудаанд. Барои намояндаҳои типи бугумпойҳо хусусиятҳои умумии зерин хос мебошад:

- доштани ҷанини сеқабата;
- таносуби баданашон дутарафа (биллагерилӣ);

- доштани пүшиши хитинии бадан;
- бадан ба қисмҳо тақсимшуда;
- доштани дасту пои бугумдор;
- доштани узвҳои ҳозима, чинсӣ, ихроч, нафаскашӣ, гардиши хун, эндокринӣ;

Системаи ҳозима: Аз се қисмат иборат аст: Дар онҳо гадуди ҳозима --чигар мавҷуд аст. Дастигоҳи даҳон аз се ҷуфт пойҷоғҳо иборат аст.

Аъзои нафаскашӣ гуногун аст; дар намудҳои обӣ-галсама, намудҳои хушкӣ шуш ё трахея диде мешавад.

Аъзои ихроч- Харчангмонандҳо ва тортанакмонандҳо дорои метанефридиҳо ва ҳашарот дорои рагҳои малпигӣ мебошанд.

Системаи гардиши хун сарбаста нест. Диљи онҳо найчашакл буда, дар қисми таҳтапушт қарор дорад.

Системаи асабӣ дар қисми пеши бадан аз гиреҳи назди гулӯ, зери гулӯ ва занҷири асаби ишкам иборат аст.

Системаи эндокринӣ-вазифаи танзими моддаҳо ва гадудҳои ифрози доҳилиро системаи эндокринӣ иҷро мекунад. Бугумпойҳо ба ҳалқакирмҳо монандӣ доранд, бинобар ин онҳоро ҳамавлоди қатори филогенетикӣ мешуморанд. Аксари бугумпойҳо дорои аъзои чинсӣ, яъне ҷудочинса мебошанд, диморфизми чинсӣ нағз фарқ карда мешавад, соҳти аъзои чинсии нарина ва модина фарқ мекунад. Типи бугумпойҳо ба се зертип ҷудо мешавад ва ҳар як зертип як синфи аҳамияти тиббидошта доранд.

Зертипи ғалсамадорҳо-Branchiata

Синфи ҳарчангшаклҳо- Crustacea

Ҳарчангшаклҳо дар дарёҳо ва баҳрҳо зиндагӣ карда, узви нафаскашии онҳо ғалсама аст. Ин синф 25 ҳазор намуди ҳайвонотро дар бар гирифта, боз ба ду гурӯҳча, яъне ҳарчангҳои дараҷаи паст ва олий тақсим мешавад. Ҷисмашон сегментӣ буда, сегментҳои сар ва сина якҷоя мебошанд. Бадан ба сарсина ва шикам тақсим мешавад.

Ҳарчангшаклҳои дараҷаи паст: Одатан дар об зиндагӣ карда ба планктонҳо доҳил мешаванд. Онҳо дар биосфера аҳамияти қалон доранд, зеро ҷузъи асосии гизон

мохиён ва китҳо ба ҳисоб мераванд. Сиклопҳои диактомусҳо - соҳибони мобайни кирмҳои васеъ ва ришта мебошанд.

Харчангаклҳоиҳои дараҷаи олий -дар баҳрҳо ва обҳои ширин зиндагӣ мекунанд. Дар заминҳои хушкӣ аз намудҳои харчангшаклони дараҷаи олий кирми ҳарак ва харчангӣ нахлӣ зист доранд. Харчангҳои дарёй, харчанг (краб), харчангӣ баҳрӣ ва лангустҳо мавриди шикор ва парвариш қарор гирифта, инсоният онҳоро ҳамчун гизо истифода мебарад. Симбиози харчанг гӯшанишин бо актиниҳо ва полипҳои кораловӣ, поликетҳо маълуму машҳуранд. Бисёре аз харчангҳо хусусияти беҳдошти санитарӣ доранд, зеро обанборҳоро аз часади ҳайвонот тоза мекунанд. Дар кишварҳои Шарқи Дур соҳиби мобайни кирми макканда ба ҳисоб мераванд. Тамоми системаи аъзои хунгард, асабӣ, ифрозӣ ва таносули ҳоси типи буғумпойҳоянд. Дар сикли ҳаётии харчангҳои гайриолӣ метаморфоз ва дар харчангҳои типи олий инкишофи мустақим мавҷуд аст.

Зертипи хелисерадорҳо-Chelicerata Синфи тортаиакшаклҳо-Arachnoidea

Ин синф 35000 намудро фаро мегирад. Иттисоми сегментҳои алоҳидай бадан ҳоси тортанакмонандҳо мебошад. Ҳамин тавр сар ва синаи қаждум якҷоя буда, қашише байни сару сина ва батн мавҷуд аст. Бадани кана яклухт аст. Мӯйлабча ва бол надорад. Ҷисм бо кутикулаи хитинӣ ва гиддерма пӯшонида шудааст. Маҳсули вай ғадуди паутинӣ ва заҳрӣ аст. Ғадудӣ заҳрии тортанакҳо дар нӯги хелитсер воқеъ аст аз қаждум бошад дар буғуми оҳирини баданаш чойгир аст.

Системаи ҳозима барои ҳаҷми гизои ниммоёй мутобиқ шудааст. Балъум вазифаи макканدارо иҷро мекунад. Системаи танаффусӣ аз шуши баргмонанд ва ё тракхея иборат аст.

Системаи ифрозӣ-метанефридҳои шаклашон тағиyréfta, аммо дар баъзеяшон рагҳои малпигӣ (афзоиши лӯлаи рӯда дар сарҳади рӯдаи васеъи ва ҳалфӣ) мавҷуд аст. Системаи хунгард сарбаста нест. Вазифаи хунро ҳемолимфа иҷро мекунад, ки моеъи беранг, дорои ҳуҷайраҳои хун мебошад.

Системаи асабӣ аз магзи сар, занчири асабии шикамӣ ва гирехҳои асабии сару сина иборат аст. Аъзои ломиса аз аъзои

ҳис онҳо ба шумор меравад. Онҳо мӯйлабҳое мебошанд, ки ҳис мекунанд ва дар педипалпаҳо-чанголҳо чойгиранд. Аъзои босираро ҷашмҳои оддӣ ташкил медиҳанд, ки якчанд ҷуфтро дар бар мегиранд. Тамоми тортанакшаклон узвҳои алоҳидан таносулий доранд. Дар онҳо диморфизми ҷинсӣ хеле нағз дила мешавад. Синфи тортанакшаклон 4-қаторро дар бар мегирад: Каллаи гӯсола-Solpugae, қаждум-Scorpiones, тортанакҳо – Aganei ва Канаҳо -Acarina. Дар қатори қаждум ва тортанак намудҳои заҳрнок мавҷуданд, ки дар Тоҷикистон дила мешаванд.

Қатори қаждумҳо- Scorpiones

Онҳо дар Осиёи Миёна, Қавказ, Қазоқистон ва Қрим сӯкунат доранд. Дар сӯрохиҳои замин, таги санг, баргҳо зиндагӣ мекунанд. Шабона широр карда, бугумпойҳоро меҳӯранд. Дар охири бадан ҷанголи сиёҳи мустаҳкам доранд. Он ҷо неш ҳаст, ки дар нӯгаш ҷараёни ғадуди заҳрнок ҷойгир аст. Дар мавриди таҳдиҳи ҳатар қаждум батнашро ба боло ҳам карда зарбаи саҳт ва босуръат зада ба сайдаш заҳрро мечаконад. Баъди неш задан дард пайдо мешавад, ки тавасути асаҷҳо паҳн мешавад. Заҳролудшавии умумӣ инкишоф меёбад: сухан гуфтан, фӯру бурдан, нафаскашӣ душвор гашта, беҳӯшӣ, ихтилоҷ, ларза ва дилзаний ба вучуд меояд. Ин зуҳурот якчанд рӯз давом мекунад.

Қатори каллан гӯсола- Solpugae

Бугумпойҳои калон (то 50-70 мм) буда, зиндазой бада-наш бо мӯйҳои зардҷаи бӯри чафс пӯшида шудааст. Шабу рӯз широр мекунад, хеле хуб ва тез медавад. Вай хеле бадҳашм аст, маҳсусан дар баҳор, бо фукаш мегазад. Заҳр надорад, vale метавонад ба ҷои заҳмшуда инфексия ва ё гизос, ки дар фукаш мондааст, резад. Дар натиҷа илтиҳоби мавзей, фасодшавӣ ва некрози бофтаҳо (мурдани бофтаҳо) рух дода метавонад. Дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд.

Қатори Тортанакҳо –Acarinei

Гунда заҳрдор буда ба ҳелисерадорон доҳил мешавад. Дар ҷумҳурии мо дар даштҳо ва минтақаҳои наздиқӯҳӣ вомехӯрад. Гундаҳои ҷинсан болиги модина ранги сиёҳ дош-

та, андозаи он то 20 мм аст. Фундаҳои ҷинсан ноболиг дар пушташон ду қатори доғҳои сурх дорад. Фундаҳои нарина то 1 см дарозӣ дошта, заҳри он барои инсон бехатар аст. Фунда модина дар пиллаи куррашакл тухм мегузорад, ки кутри он (диаметр) 1,5 см, рангаш зард, то 5-6 пилларо ташкил медиҳад. Микдори умумии онҳо, яъне тухмҳо то 1200-2000 донаро ташкил медиҳад. Тухм зимистон меистад ва баҳор аз онҳо тортанакҳо мебароянӣ. Дар моҳдои июл ҷинсан болиг мешавад, дар ин давра ба муҳочират сар карда дар минтақаи мазкур паҳн мешавад. Муҳочирати дуюм ба ҷудошавии баъди копулятивӣ вобаста аст. Дар ин маврид дар дехот мавчи газидани онҳо мавҷуд аст. Гадуди заҳрдори ғунда модина дар сарсина ва ҷараёни он дар холисераҳо воқеъ аст. Заҳр дорои токсини сафеда ва таъсири нейротропӣ (асабӣ) аст. Заҳр баҳрои одам ҳатарнок ҳатто марговар аст. Барои бузу гӯсфанд заҳри ғунда безарар мебошад. Баъди газидани он дарди шадид ва аломатҳои заҳролудшавӣ эҳсос мешавад. Сустии дасту по, ларза эҳсос мешавад. Системаи асаб ва дилу рагҳо осеб меёбанд. Агар ба бемор қӯмаки тиббӣ, яъне ворид кардани зардоби зидди ғунда сурат гирад, имкони марг мавҷуд аст. Ҷулиҷаи сиптоматикий хеле муфид аст.

Пешгирии беморӣ: дар ҳавои күшод дар ҷойҳое, ки ғунда зиндагӣ мекунад, аз ҳоб рафтани ҳуддорӣ намудан лозим ва ба ҳусус дар давраи муҳочирати онҳо. Тирамоҳ ва баҳор пиллаҳое, ки дар онҳо ғундаҳаҳо зимистонро мегузаронанд ҷамъ карда сӯзонидан лозим. Чорворо ба он ҷое, ки ғунда зиёд аст ба ҷаро мебаранд, чун заҳр ба ҷорво таъсир намекунад, онҳо ғундаҳоро ё мекӯранд ё зери поӣ карда мекушанд.

ТАРАНТУЛ -*Lycosa singortensis*

Дар навоҳии ҷануби ҷумҳурий зиндагӣ мекунад. Тортанаки қалонтарин ба ҳисоб меравад ва дарозиаш ба 6 см мерасад. Рангаш бури торик аст. Дар суроҳҳои заминӣ умр ба сар мебаранд. Фарди модина тирамоҳ то 100-400 тухм мегузорад, аз онҳо баҳорон навзодон мебароянӣ. Модар тифлонашро дар пушташ мегардонад. Ҳангоми таҳдиди ҳатар ҳудро метаконад. Ҳангоми бо фукаш газидан ба ҷароҳат заҳр мепартояд, ки дар он нукта дарди саҳтро ба вучуд меорад.

ҚАТОРИ КАНАХО-Acarina

Бадани канаҳо яклухт буда, ба қисмҳо чудо нашудааст. Даҳони он аз ҷуфтӣ ҷоғҳои болои хелисерашо ва педипалпҳо, ки наздиканд ва ҳартумчаро ташкил медиҳанд, иборат аст. Ҷисми кана ба идиосома ва гнатиасома чудо мешавад. Идиосомаро пашмакҳои ламс пӯшониданд, ки вазифаи ҳису сенсориро иҷро мекунанд дар қисми пеши сатҳи ҷисм ҷуфтӣ ҷашмон ҳаст. Гнатиасома ҷиҳози даҳониро, ки ҳусусияти ҳояндагӣ, буррандагӣ ва маккандагиро дорост, дар бар мегирад. Вазифаи узви ҳиссро палпҳо анҷом медиҳанд. Пойҳо аз 6-7 бугумчаҳо таркиб ёфтаанд: кокса бугумчай асосӣ, ки тавассути он пой ба ҷисм пайваст мешавад, вертлуг, рон, зону, сок пеш аз каф, кафи по. Бо воситаи трахея нафас мекашанд. Нафаскашии кана ва кирми ҳурдакак ба воситаи пӯст сурат мегирад. Дар пӯст сӯроҳиҳои маҳсус ҷойгиранд. Канаҳо ҷудоҷинса мебошанд. Диморфизми ҷинсии канаҳои нарина камтар буда, шакл ва мавқеи сӯроҳии ҷинсӣ муҳталиф, дараҷаи ҳитинӣ шудани ҷисм гуногун мебошад. Аксари канаҳои модина тухм мегузоранд. Инкишофи кирмчай шашпоя аз метаморфоз шурӯъ мешавад, ки дар он ҷуфтӣ пойҳои ақиб стигма трахея ва сӯроҳии таносулий вучуд надоранд. Кирмча баъди пӯстпартони якум ба нимфа табдил мейёбад, ки ҷор ҷуфтӣ пой дошта, гудаи таносулиаш такомул наёфтааст. Баъди пӯстпартони охирин вай ба имаго-фарди болиг мубаддал мешавад. Микдори марҳалаҳои нимфа 1-6 тоянд. Канаҳо ба соҳаи ҷорвадорӣ зиёни қалон меоранд, дар байнӣ онҳо паразитҳои доимӣ ва муваққатии одамон низ ҳастанд. Онҳо нокили ангезандай бемориҳои трансмиссивии одамон ва ҳайвоноти ҳонагиянд. Аз канаҳо ду ғурӯҳи онҳо (саркоптиморф ва паразитофар) ва ду оилаи онҳо (иксодиҳо ва аргасиҳо) аҳамияти тиббӣ доранд. Канаҳои саркоптиморфӣ мувоғики таснифоти кӯҳна, ба ғурӯҳи канаҳои акариморфӣ доҳил буданд, ки маҳсули пӯсти мурда ё зинда паррандаҳо, ширхӯрҳо ва одамонро истеъмол мекунанд. Ҳангоми истеъмоли маҳсулотҳое, ки ин канаҳо заҳролуд кардаанд, илтиҳоби роҳи меъдаву рӯдаҳо имконпазир аст. Канаҳоро бештар зинда дар идрор, қазои хочат, муҳтавои меъда ва рӯдай дувоздаҳангушта, инчунин дар зери микроскоп дар лу-

об ва балғам мушоҳида кардан мумкин аст. Ба он канаи орд (*Acarus siro*), канаи пащмин (*Glycyphgaus*), канаи бистарӣ (*Calloglyphus rodionovi*), дохил мешаванд (*Dermatophagies pteronyssinus*). Маводҳои ҳаётан муҳим ва ҳиссаҳои канаи мурда ва пӯсти кирмчаҳо бо гарду чанг доҳили роҳи нафас ва ҳозима ва гоҳо аз тариқи қабатҳои пӯст доҳили организм шуда, амрози аллергиро (дикқи нафас бронхит) ба вучуд меорад. Ана барои ҳамин онҳоро канаҳои аллергии ҷои зист меноманд. Канаи бемории қутур ангезандай бемории сирояткунандай хориш мебошад ва барои инсон хатарнок аст. Ин кана паразити доҳили пӯстӣ мебошад.

Хусусиятҳои морфологӣ. Ҷисмаш васеъи тухмшакл, бо пулакчаҳо пӯшида, чиндор аст. Андозаи канаи модина 0,4 мм, аз нарина 0,3 мм мебошад. Ҷиҳози даҳониаш анбурмонанди ҳоянда буда, пойҳояш кӯтоҳ ва аз 6 буғум иборатанд. Дар пойҳои пешаҳузви макканда мавҷуд аст. Ҷашм надорад, бо тамоми баданаши нафас мегирад. Барои ба пӯст нешашро ҳалонидан вай нозуктарин ҷойро интиҳоб мекунад (байни ангуштон, зери бағал, шикам, ва г.). Дарозии буриши канаи модина дар як рӯз 2-3 мм аст. Канаҳо ҳӯчайраҳои эпидермисро таъновул мекунанд. То ду моҳ зиндагӣ карда дар ин муддат 30-40 тухм мегузоранд. Аз тухм баъди 3-5 рӯз кирмчаҳои шашпойдор, ки андози онҳо 0,5 мм аст мебарояд. Онҳо баъди 10-15 рӯз якчанд марҳиларо тай карда, ба давраи балогати ҷинсӣ мерасанд ва ба тухмгузорӣ шурӯй мекунанд. Одам ҳангоми алоқаи мустақим бо беморон аснои саломкунӣ, дар бистари умумӣ ҳоб кардан, аз либос, сачоқ, дастпӯшак, бозичаҳо ва инчунин аз ҳайвонот сироят мейбанд.

Касалиангезӣ ва ташхис: Ҳангоми хориш бештар ангуштон, оринҷ ҷукурчаи зери бағал, аксар вақт пӯсти бадан, сурин, рон осеб мебинад. Беморон аз хориши шадид, ки бештар бегоҳӣ ва ё шаб ноором месозад шикоят мекунанд. Одамро метавонад канаи бемории қутур ва асп, ҳук, саг, гӯсфанд, буз, уштур ва дигар ҳайвонҳо осеб расонад.

Ҷойи заҳми канаи бемории қутур гузоштаро бо заррабин дар шакли раги нуқтаҳои борики суроҳ дидан мумкин аст. Барои дуруст фарқ кардани ҷойи кана, онҷоро бо маҳлули йод молида, баъд пок бояд кард. Дар нуқтаи охирини он баъзан ҳубобчаҳое дида мешавад, ки дар он ҷо кана мебошад.

Ташхиси лабораторий дар сурати тавассути микроскоп ошкор кардан кана тасдиқ мешавад.

Пешгирий: барои пешгирии хориш одамон ва ҳайвоноти беморро пайдо намуда, муолиҷа бояд кард. Ба гигиенаи шахсӣ ва оммавӣ риоя кардан зарур аст.

Канаҳо нокили ангезандай бемории трансмиссивӣ буда, аҳамияти тиббӣ доранд.

Канаҳое, ки аҳамияти тиббӣ доранд, ба се оила тааллук доранд:

- Иксодихо
- Аргазихо
- Гамазихо.

Оилаи канаҳои иксодихо. Канаҳои иксодӣ – паразитҳои берунаи мувакқатӣ буда, нокили ангезандай бемориҳои инсон ба ҳисоб мераванд. Канаи энсефалит канафалаҷ, тифи шикамӣ, вараҷаи қӯ, вараҷаи геморалиро меорад. Канаҳо солҳои зиёд дар организмашон вирусҳо, риккетсия ва бактерияҳоро нигоҳ дошта, ба наслҳои байдиҳи худ мерасонанд ва аз ин ҷиҳат на танҳо нокилиангезандай уфунӣ, балки захира ва муҳофизи онҳо низ ба ҳисоб меравад. Ҳӯҷаини мувакқатие, ки онҳо гизо мегиранд, номи ҳӯҷаини ҳӯронандаро гирифт. Канаҳои иксодӣ дар табиат мавҷуданд, онҳо метавонанд якчанд рӯз хунро маканд. Канаҳои модина аз вазни худ 200-400 баробар зиёд хунро мемаканд. Онҳо хунро номаълум ва бидуни дард мемаканд, зеро луоби онҳо ҳусусиятҳои моддаҳои бедардкунандаро хориҷ мекунанд.

Ҳусусиятҳои морфофизиологӣ: Канаҳои иксодӣ ҳаҷман калон буда, болояш бо сипарчаҳои кабуди мустаҳкам пӯшонида шудааст. Сипарчаҳои канаҳои нарина тамоми баданро фаро гирифтааст, аммо сипарчаҳои канаҳои модина, нимфа ва кирмакчаҳо факат қисмати пеши баданашро мепӯшонад. Канаи модина одатан аз 2 то 17 ҳазор тухм мегузорад. Барои тухмгузорӣ вай сӯроҳихо, қумзор замини ҷангалий ва оғилҳоро интиҳоб мекунад. Кирмҳои аз тухм баромадагӣ се ҷуфт пой доранд, онҳо низ хуни ҳайвоноти ҳонагӣ ва ваҳширо мемаканд. Бештар ҳайвоноти хурдро ба монанди: ҳояндаҳо, ҳорпуштҳо ва дигарон. Байди 10-300 рӯз ба марҳалай дигар нимфа, мегузаранд, ки якчанд рӯз дар ба-

дани ҳайвонот қарор гирифта, гизо меҳӯранд ва ба канашои болиг табдил мейбанд. Давраи инкишофи намудҳои гуногуни канашо аз ним сол то якчанд сол давом мекунад. Ба намудҳои канашои эпидемиологӣ навъҳои канашои иксодӣ *Irodes*, *Dermacentor*, *Hyalomma* дохил мешаванд.

Канаи тайга (*Irodes perculcatus*) -ноқили бемориҳои каналаҷ вирусӣ мебошад. Дар ҷангалҳои дараҳтони сӯзанбарг ва пахнбарги Сибир ва Шарқи Дур макон доранд. Бадани канашои модина тухмшакл буда, қисми пешаш бориктар мешавад. Дарозиаш то 3 мм аст дар қисми пеши бадан хартумчаи нисбатан дароз дорад, ки нӯғи он росткунҷа аст. Дар нӯғи хартумча палпи чорбуғумдор пайваст шудааст ва хартумчаро аз боло мепӯшонад. Палп узви ҳисс буда, барои интиҳоби нуқтаи маккидани хун хизмат мекунад. Сӯроҳии таносулий дар баробари ҷуфтӣ 3-юми пойҳо дар шакли дарзи кундаланг мавҷуд аст. Сӯроҳии маъқад дар нӯғи охири бадан қарор дорад. Кирмчаҳо ва нимфа дар ҳайвоноти ҳурди ваҳшӣ ва паррандаҳо гизо ҳурда, дар фарши ҷангалҳо умр ба сар мебаранд. Давраи инкишофи ҳар як марҳала на камтар аз як сол аст. Канаи тайга дар байни ҳайвонот даври гардиши вирусӣ энсефалити вазнинро нигоҳ медорад.

Канаи саг -*Ixodes ricinus*

Дар табиат манбаи вараҷаи хояндаҳо буда, онро ба одамон ва ҳайвонот гузаронда ангезандай ин беморӣ мешавад. Инчунин энсефалити тирамоҳӣ- баҳориро сабаб мешавад. Маккидани кана боиси дар пӯст пайдо шудани равандҳои илтиҳобӣ мешавад. Дар минтақаҳои ҷангалзор ва ҷангалҳои дашт, навоҳии кӯҳистони Крим Кавказ дида мешавад. Давраи инкишофашон аз 3 то 7 сол аст. Кирмакҳои онҳо ва нимфа ҳангоми ҳарорати начандон баланди ҳаво ($10-15^{\circ}\text{C}$) то 1-2 сол гурусна зиндагӣ мекунанд. Ҷисми тухмшакл ва дар пушташ сипарча дорад. Ин сипарча тамоми бадани канашои наринаро фаро мегирад. Пӯсти дигар қисмҳои бадан мулоим аст, барои дарозшавӣ ва калоншавиашон мувоғиқ аст.

Канаи ҷароғоҳ аз оилаи *Dermacentor*

Ноқили ангезандай канайи домана, энсефалити канагӣ, туляремия, буруслёз (*D.pictus*, *D.marginatus*, *D.mutali*) мебо-

шад. Фарқи он аз дигар канаҳо дар он аст, ки сипарчаи дорой хатҳои сафеди эмалӣ мебошад. Дар канори сеяки пеши сипарча чашмҳои ҳамвор қарор доранд. Намудҳои гуногуни оилаи канаҳоро дар миңтақаҳои ҷангалии қишишварамон, дашту биёбонҳо дидан мумкин аст. Канаҳои болиг моҳҳои март – июн фаъол шуда, аз хуни ҳайвоноти сумдор, ҳаргӯш, ҳорпушт гизо мегирад. Кирмчаҳо ва нимфа дар тобистон дидо мешаванд, аз хуни ҳайвоноти ҳурди ваҳшӣ гизо мегиранд. Канаи модина соли дуюм тухм мегузорад. Дар се давра инкишоф меёбад: Канаҳои болиг дар ғов; кирмакҳо дар ҳояндаҳои мушмонанд; нимфаҳо дар ҳояндаҳо-ҳаргӯш ва ҳорпуштҳо маскан мегиранд. Намояндаи оилаи (*Hyalomma*) аҳамияти муҳими эпидемиологӣ доранд. Чумоков М.П бо кормандони ҳуд роли канаҳоро (*H.Plumbeum*, *H.asiaticum*) дар интиқоли вируси ангезандай вараҷаи геморрагии кримӣ исбот кард. Канаҳои болиг дар ҳайвоноти ҳонагӣ маскунанд. Доираи ҳаётӣ аз 4 марҳала иборат аст: тухм, нимфа, кирмина ва қанаи болиг. Канаи ин навъ шаклан қалонанд. Бузургии онҳо дар вақти ғурӯснагӣ то 6-7 мм аст. Сипарчаи пушташон бӯр ва ҳокистарранги торик аст. Дар канорҳои сипарча чашмҳои барҷастаи ба ҳудашон ҳос доранд. Дар 1-2-3 ҳӯҷаин инкишоф меёбад.

Оилаи канаҳои аргазӣ-*Argasidae*

Канаҳои аргазӣ маскуни гурезгоҳҳои бастаи табииӣ ва сунъӣ мебошанд. Онҳо дар горҳо, сӯрохиҳо, лонаи паррандаҳо ва ҳайвонот, соҳтмонҳои истиқоматии лойи зиндагӣ мекунанд. Шароити зисти онҳо нисбат ба канаҳои иксодӣ беҳтар аст. Канаи модина даҳҳо ва садҳо тухм мегузорад. Ҳӯҷаинони ин канаҳо зиёданд: аз ҳазандҳо сар қарда то одамон. Онҳо қобилияти дар муддати кӯтоҳ (аз 3 то 30 дақ.) сершуданро доранд. Чун гизо фаровон нест, тухмҳо майдо мебошанд, ин канаҳо дар ҳаёташон ҷандин маротиба тухм мепартоянд. Канаҳо метавонанд солҳо ғурӯсна бошанд ва даври инкишофашон то 20-25 сол давом кунад. Ин ба он вобаста аст, ки дар метоморфози аргазиҳо баъди тухм ва кирмина ивазшавии якҷанд нимфа (аз 2 то 7) ҷараён дорад. Мавҷуд набудани ҳӯронанда дар ин ё он давраи инкишофи метаморфозӣ боиси таърихи гузариш ба давраи дигар мешавад. Пайдо шудани

гурезгохи нав хеле охиста ва дер бо күмаки хўронанда сурат мегирад. Дар мамолики дорои иклими гарм ва тропикӣ, биёбону даштҳо паҳн шудаанд. Аҳамияти тиббии канай деҳот бештар аст.

Канаи деҳот-*Ornithoderus papillipes*

Онҳо ноқили ангезандай бемории тифи муқаррарӣ ме-бошанд. Дар Тоҷикистон, Узбекистон ва Туркманистон паҳн шудааст. Манбаи ангезандай беморӣ спироҳет метавонад ширхўроне бошанд, ки хўронандаи канан мебошанд. (мисли шағол, мушҳо, чайраҳо, мушҳои сахроӣ, юрмони зард). Дар вакъти макидани хуни инсон вайро низ заҳролуд мекунанд. Аз тухм интиқол ёфтани спироҳетҳо исбот карда шудааст, ки аққалан баъди 1-2 сол насл сурат мегирад.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: канай деҳот ранги бури торик дошта, дарозии канай модина 8,2 мм ва нарина 5,8 мм, ҷашм надорад. Канаҳо шабона ҳамла мекунанд. Аз хуни хояндаҳо, парандаҳо, куршабпарак ва ҳайвоноти хонагӣ: саг, гурба гизо мегирад. Канаҳо болиг то 13 сол метавонад гурусна бошанд, дар ин муддат қобилияти бемориро нигоҳ меборанд.

Пешгирии беморӣ: барои аз ҳамлаи канан ҳудро эҳтиёт намудан ба горҳо, соҳтмонҳои лойӣ ва дигар ҷойҳои канадор нарафтан, доруи репелент-гурезонандаро истифода кардан, ҷилавгирии умумӣ аз нобуд кардани канан ҳамлаи хояндаҳо аст. Пӯшидани комбинзонҳои рангаш равшан, ки моддаи тарсонандаро мечаббад, мӯзаҳои баланд тавсия карда мешавад. Барои муҳофизат аз ҳамлаи аргазид ҳангоми шаб хоб кардан дар биноҳои лойи катро аз девор дурттар гузошта, пашшакони гафсро истифода бурдан лозим аст.

Аз ҷумлаи тадбирҳои катъии нобуд кардани манбаъҳои канай тифи муқаррарӣ иниҳоянд:

1. Дар ин ҷойҳо кишт кардани маҳсулоти хочагии ҳалқ ва боғзор кардани он ҷойҳо.
2. Аз маводҳои зич ва саҳти бинокорӣ соҳтани биноҳо ва муассисаҳои давлатӣ, ки ба талаботи меъёри беҳдоштӣ ҷавоб дихад. Ба шарофати ин тадбирҳо бемории тифи муқаррарии канагӣ ниҳоят кам гашта ва ё тамоман нест гашт.

Синфи ҳашарот-Insecta

Бемӯраҳои олӣ буда, ба зертипи бо трахея – хирной нафаскашҳо доҳил мешавад, намудҳояш ниҳоят зиёданд (бештар аз 1 млн.), ки 70 фоизи микдори умумии ҳайвоноти дар табиат мавҷударо ташкил медиҳанд.

Чисми ҳашарот бо хитин пӯшида шуда, ба 3 қисм ҷудо мешавад: сар, сина, батн. Сар дорои ҷашмҳои оддӣ ё мураккаб, аъзӣ даҳонӣ, ҷуфтӣ муйлабҳо, ҷуфти муйлабҳои ламс аст. Сина аз 3-буғум иборат аст. Дар буғумҳои миёна ва ақиб ҳашарот болҳо васл шуданд. Батн низ буғумдор аст, дасту пой надорад дар охири батн сӯроҳии маъқад ҷойгир аст. Ҳашарот бо хирной нафас мегирад, ки дар паҳлӯи батн тавасути нафасгиракҳо кушода мешавад. Ҳашарот бо табдилёбӣ инкишоф мекунад. Ҳангоми табдили комил ҳашарот марҳалаҳои тухм, кирм, зочаи кирмак ва имагоро аз сар мегузаронад ва ҳангоми табдили нокомил -марҳалаи кирмак вучуд надорад. Ҳашарот метавонад дар давраи кирмак (пашиҳаҳо), дар давраи имаго (магасу қайқҳо) дар ҳамаи давраҳо (шабушк ва таҳтакана) паразит шавад. Системаи ҳозима аз даҳон сар мешавад, ки дар он ҷо ҷараёни ғадуди луобӣ кушода мешавад. Ғадули луобии аксари кирмҳои шабпаракҳо ба ресандагӣ табдил ёфтаанд. Қисми пеши рӯда дорои ҷаъеъӣ-чиғилдён аст. Ҳазмшавӣ ва ҷаббиши гизои ҳашарот дар рӯдай мобайнӣ сурат мегирад, дар охири рӯдай ақиб маъқад мавҷуд аст. Аъзои ифrozӣ-рагҳои Малпигӣ, ки дорои лӯлачаҳои зиёданд, чисми ҷарби равғани вазифаи гурдаро анҷом медиҳад. Аъзои гардиши хун-дил ва аорта, ки дар пушт ҷой дошта, шакли лӯларо доранд. Моеъе, ки дар рагҳои хунгард ҳаракат мекунад, ҳемолимфа ном дорад, дар он ҷисмчоҳои сафеди хундор дидар мешавад.

Системаи асад аз мағзи сар, ҳалқаи назди гӯлу, занчири асадии шиками иборат аст. Мағзи сар дорои соҳтмони муракаби гистологӣ мебошад. Аъзои ҳисси ҳашарот хуб инкишоф ёфтааст. Аъзои ломиса аз мӯйҳои ҳисскунанда таркиб ёфта, ба тамоми бадан паҳн шудааст.

Аъзои шомма дар мӯйлабчаҳо ва мӯйлаби ламс ҷойгиранд. Аъзои босира мураккаб ва содаанд. Ҳашароти олӣ (занбӯрҳо, мурча, шабпаракҳо) босираи ранга доранд.

Ҳашарот дорои рафтори махсуси ниҳоят мураккаб мебошад, ки асоси онҳоро инстинкт - гариза ташкил медиҳад. Қаторҳои шабушкҳо, кайкҳо, нонхӯракҳо, дуболаҳо дорои аҳамияти тиббӣ мебошанд.

Қатори нонхӯракҳо-Blatoidea

ОНҲОРО ба гурӯҳи эктопаразитӣ майшӣ ва ҳам синантропӣ дохил мекунанд. Ба навъҳои нонхӯракҳои синантропӣ нонхӯраки сиёҳ (*Blata orientalis*), зардча (*Blatella germanica*), Амрикӣ (*Periplaneta americana*), Мисрӣ (*Pelupha-ga saussurei*)-ро дохил мекунанд. Андозаи чисмашон аз 8-то 30 мм мебошад. Нонхӯракҳо аз ҷумлаи ҳашаротҳои қадиманд. Онҳо даҳҳо миллион сол боз дар рӯи замин зиндагӣ доранд. Шаклҳои қадимтарини онҳо дар тухмгузории давраи антиштсанг ба мушоҳида мерасанд. Чисми нонхӯракҳо борик аст, аз ин сабаб онҳо аз сӯроҳиҳои борик низ гузашта метавонанд. Тезпой мебошанд ва пойҳояшон аз 5 қисм иборат аст. Соҳти дохилии нонхӯракҳо мисли дигар ҳашаротҳои оддӣ аст. Нонхӯракҳои наринаи сиёҳ дорои болҳои пешӣ инкишофёфта мебошад. Нонхӯракҳои модина бошанд, чунин бол на-доранд. Ҳар ду ҷинси нонхӯракҳои зардранг дорои болҳои инкишофёфтаанд. Нонхӯракҳои модина то 120 дона тухм ме-гузоранд. Инкишофи ҷанин якчанд моҳ давом мекунад. Дар ҳарорати $+ 22^{\circ}\text{C}$ инкишофи тухми нонхӯраки зардча 172 рӯз давом мекунад. Нонхӯраки амрикӣ 28 рӯз ва нонхӯраки сиёҳ бошад 340 рӯз давом мекунад. Нонхӯракҳо ҳашароти камтагийирёбанда мебошанд. Ҳарорати баланд метаморфозро метезонад ва ҳарорати паст суръати онро суст мекунад. Нонхӯраки зардча ва сиёҳ дар Осиёи Миёна на танҳо дар биноҳо, инчунин дар табиат низ зиндагӣ мекунад. Нонхӯракҳо гизоро интихоб мекунанд, ҳӯроки онҳо нон, картошкаги масолеҳи ордӣ, часади ҳайвонот аз ҷумла часади ҳашарот мебошад. Нонхӯрак ба одами хоб ҳамла карда эпитетилияи пӯстро меҳояд. Онҳо ноқили механикӣ бемориҳои организмҳо-системаи содатаринҳо, тухми гелминтҳоянд. Аз рӯдай нонхӯ-ракҳо англезандай дифтерия, тифи шикам, холера (вабо) пневмококк, стафилококк, кирмҳои рӯда гузашта ме-

тавонад ва дар онҳо хусусиятҳои патогенӣ нигоҳ дошта мешавад.

Пешгири: Чорабиниҳои умумии беҳдоштӣ баҳри пешгирии инкишофи нонхӯракҳо равона карда шудааст. Кам кардани популятсияи онҳо, ба зуддӣ нест шудани онҳоро дар хонаҳои истиқоматӣ таъмин мекунад. Воситаи механикӣ мубориза бо онҳо қапкон аст, яъне банкаҳои шишагии 0,5-1 литра, ки дар он дом мегузоранд, канори банкаро аз дарун вазелин мемоланд.

Тахтаканаҳо-Heteroptera

Канаи бистар (*Cimex Lectularius*)-ҳашароти хунмакест, ки дар ҷои зисти одам рӯз мегузаронад. Дар тарқишиҳои девор, паси қоғазҳои девор ва ҷевонҳо ҷой мегиранд. Ҷисми он сурҳи хокистаррангӣ, шаклаш паҳн (пачақ), дарозиаш 5 мм, батнаш ҳамвори баргмонанд мебошад. Луоби вай заҳрнок аст, аз ин сабаб вақти газиданаш дард эҳсос карда мешавад. Тахтаканаи модина дар тӯли ҳаёташ то 250-то тухм, рӯзе 1-12 тухм мегузорад. Дар он ҷое, ки тухм мегузорад, он ҷо зисти вай мебошад. Онҳоро бо моеъи маҳсус ширеш мекунад.

Тухмҳои он гирда буда, дорои болчаҳои мебошад, ки 1 мм аст. Тахтаканаҳои модина гурӯсна тухм намегузоранд, барои ҳамин онҳо пеш аз тухмқунӣ бояд аз хун сершуда бошанд. Кирмчаҳои он 5 давраро аз сар мегузаронанд. Давраи панҷум нимфа ном дорад. Метаморфози онҳо вобаста аз ғизо ва ҳарорат (30°C) буда, аз 1 то 2 моҳ давом мекунад. Ӯ инсонро одатан шаб мегазад, тахтаканаи гурӯсна рӯзона низ ба одам ҳамла мекунад. Баъзан ин қанаҳо барои ғизогирӣ ба паррандаҳо, ҳояндаҳо ва қуршабпаракҳоро низ мегузаранд. Дар манзилҳои истиқоматии одамон шумораи онҳо меафзояд ва ба одамон якҷоя шуда, ҳамла мекунанд. Аз ҷумла эктопаразитҳои ҷиддӣ ва шилқин ба ҳисоб мераванд. Онҳо хоб ва истироҳатро ҳалалдор намуда, боиси нооромии асаб мешаванд. Накши онҳо дар табиат ҳамчун нокили ангезандай бемориҳои траснонсисивӣ ошкор карда нашудааст.

Тахтаканаи триатомӣ-Triatoma

Бисёр намояндаҳои оилаи Reduviidae –ноқили маҳсуси ангезандай бемории Чагас дар Африқои Ҷанубӣ мебошанд. Онҳо дар лонаи мушҳои ҷангалий, зиреҳпӯстҳо, мӯрҷаҳӯрак ва

опоссумҳо чойгир шуда бо трипаносомозҳо захролуд мешаванд. Ҳангоми макидани хуни инсон бадани ўро захролуд мекунанд. Ангеза дар роҳи меъда ва рӯдан тахтакана зиёд шуда, бा�ъди 5-15 рӯз бо начосати ҳашарот ба хориҷ мебарояд. Хуни одамро макида, ба 180 градус тоб мекӯрад ва дар ҳамон чо начосат мекунад.

Начосати захролудшуда ба ҷароҳат меафтанд. Ҷароҳат даромадгоҳи ангеза ба ҳисоб меравад. Трипаносома дар организми тахтакана то охири ҳаёташ нигоҳ дошта мешавад. Онҳо аз тариқи тухм интиқол намеёбанд. Тахтаканаҳои триатомӣ шабона фаъол буда, ба одамон ва ҳайвоноти хобида ҳамла карда, ҷои бараҳнаи баданро мегазанд. Бештар наzdikии лабҳо ва ҷашмонро интиҳоб мекунад, зоро пӯсти ин ҷойҳо ба пардаи нозуқ пӯшида мешавад. Аз ин ҷо онҳо номи дигарро яъне тахтаканаи бӯсандаро гирифтаанд.

Тахтаканаи триатомӣ дорои ҷисми калон буда, аз 1,5 то 3,5 мм ва ранги маҳсус доранд. Болҳояшон ҳангоми кушода набудан дар маркази бадан қарор доранд. Баъзе намудҳо дар хонаи лойӣ, капаҳои қамишӣ, оғилхона ва мурғхонаҳо, лонаи парандаҳо ва хояндаҳо ҷо гирифта, ба инсон иртиботи наzdик пайдо мекунад. Ин навъи тахтаканаҳо дар интиқоли бемории инсон нақши калон мебозад.

Пешгирӣ: Аз инсектисидҳо истифода карда, манбаи тахтакана ва қайкҳо, яъне хояндаҳоро нест кардан зарур аст.

Қатори шабушкҳо-*Anoplura*

Шабушк ҳашароти паразитӣ буда, аз ин сабаб болҳояшон нест шудаанд. Экто паразитии доимии инсон оиласи - *Pediculus* мебошад. Вай дар мӯи сар ва ё либоси бадан зиндагӣ мекунад. Намояндаҳои оиласи *Phthirus* дар зери муюни бадан умр ба сар мебарад. Ин шакли зист ҳолати патологиро ба вучуд меорад, ки педикулӯз ном дорад. Онҳо ноқили маҳсуси ангезанди баъзе бемориҳои инсон мебошанд: доманаи баргарданда ва тифи муқаррарӣ дар тамоми дунё паҳн шудаанд. Фоизи педикулӯз дар аҳолии Тоҷикистон баланд аст.

Шабушки сар-*Pediculus humanus capitis* ноқили спирохет ангезанди тифи муқаррарӣ мебошад. Заҳролудшавӣ ҳангоми паҳн кардани шабушк ба бадан ба амал меояд. Шабушк дар

чойҳои мӯйдори бадан чой мегирад, тухмашро дар мӯи сар мустаҳкам мегузорад.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: рангаш бурмонанд аст. Ҷисмашон дар самти пушту батн пачақ шудааст. Пойҳояшон кӯтоҳ, valee часпанданд. Ба онҳо имкон медиҳад, ки дар мӯйи сар мустаҳкам чой гиранд. Андозаи ҷисмашон 2-4 мм аст. Сараш майда ва аз сина чудо аст. Дар сараши як чуфт мӯйлабҳо, як чуфт ҷашмҳои оддӣ (баъзан нестанд) ва даҳон чой гирифтааст. Сегментҳои сина ва 3 чуфт пой дар сина ҷойгир шудаанд. Бугуми охирини панчааш нохуни инкишофёфта дорад. Бол надорад ва дар паҳлӯҳои батн бурришҳои чукур дида мешавад. Нӯги шабушки нарина гирд ва аз модинааш баражна аст. Ду-се бор дар як шабонарӯз ғизо мегирад. Ғизояш фақат хуни инсон мебошад. Якчанд рӯз гурӯсна гашта метавонад.

Доираи ҳаётӣ: тухми расидагӣ аз тариқи тухмдон бо тухмгузар ба ҷараёни тоқи ҳориҷкунанда меафтад. Аввал ба мӯй маводи ширешдорро равона мекунад, баъд тухм мегузорад. Дар тӯли ҳаёт шабушки модина то 300 тухм мегузорад. Ҳамагӣ 28-30 рӯз зиндагӣ мекунад.

Шабушки либос-*Pediculus humanus* – нокили ангезандай тифи муқаррарӣ (спироҳет) ва домана (реккетсӣ) мебошанд. Захролудшавии одам ҳангоми молидани ҷои ҳориш ва ҳоридани начосат ва гемолимфӣ шабушки маҷақшуда ба амал меояд. Чунин тарзи заҳролудшавӣ коинтоминатсия ном дорад. Вай дар ҷинҳои либос ва бистар ҷо мегирад, тухм (ришҳо) дар сатҳи онҳо гузошта мешавад.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ: рангаш сафедча аст. Мӯйлабчаҳои борики дароз дорад. Ҳатҳои шикамаш нисбат ба шабушки сар чукур нестанд. Андозааш аз 2 то 5 мм мебошад.

Доираи ҳаётӣ: аз давраи дар тухм будан то таввалид шудан 16 рӯз давом мекунад. Шароити хуб барои зиндагӣ ва афзоишашон ҳарорати 30-32°C ва рутубати 75-80 % мебошад.

Шабушки зери муюн бадан -*Phthirus pubis*

Ангезандай амрози уфуниро доро нест. Эктопаразит. Дар мӯйҳои зери бадан чой мегирад (дар абру, мӯйлабҳо, риши ва зери бағал ба ҷашм мерасанд). Ҳангоми зиёд шуда-

нашон тамоми баданро фаро мегиранд, ҳатто кафи даст ва панчаҳоро низ.

Хусусиятҳои марофизиологӣ: ва доираи ҳаёти чисмаш кӯтохи васеъ, ҷашмҳо дар болои муйлабҳо ҷой доранд, сарҷади сару гарданаш номаълум аст. Андозаи дасту поиш як хел нест, ба ҳусус ҷуфтни сеюмаш инкишоф ёфта буда, ҷангол дорад, ки винтшакл мебошад, ки барои қапидани мӯй хизмат мекунад. Дарозии ҷисм 1-1,5 мм аст. Шабушки модина дар як рӯз то 3 тухм ва тӯли зиндагиаш то 50 тухм мегузорад. 20-27 рӯз умр мебинад.

Таъсири патогенӣ ва мубориза бо шабушкҳо. Ҳангоми шабушкзании зиёд ва дуру дароз дар пӯст доғҳои сигменти меланодермия пайдо мешавад. Пӯст чиндор ва гафс мегардад - бемории *Morbus eggertii* зоҳир мешавад. Хоридани зиёд боиси дубора пайдо шудани шакли вазнини *Plica Poloni* мешавад, яъне осеби қисмҳои мӯйдори бадан, уфунати фасодӣ ба амал меояд. Ин бемориро муолиҷа кардан душвор аст. Беҳдошти гигиенаи шахсии инсон, ҷойи зист ва назорати ҷиддии ҷойҳои ҷамъиятӣ: вокзалҳо, хобгоҳҳо, шифоҳонаҳо ва кинотеатрҳо мухим аст. Муборизаи механикӣ ва химиявири истифода бурдан кобили қабул аст. Ҷӯшонидан ва ўстани либосу бистарҳои хоб, дарзмол намудани онҳо. Шабушки сарро бо шона намудани шонаи шахсӣ ва шабушки зери мui баданро ба воситаи тарошидани (тоза намудани) мӯйи бадан нест кардан мумкин аст.

Қатори кайкҳо-*Pullex irritans*

Кайки одам ва муш ноқили бактерияи тоун мебошад. Дар тамоми дунё паҳн шудаанд.

Хусусияти морофизиологӣ. Бадани кайк аз паҳлуҳо пачақ буда, бол надорад. Дар сараш олоти ҳаланда ва макканда дорад. Дарозии бадан 0,5 – 5 мм. Баъди ҳунро макидан то 16 мм мерасад. Ранги баданаш ҳам зарди равшан ва ҳам ҳокистарранги торик аст. Дар синааш 3 ҷуфт пой, ки ҳар қадомаш 5 бугумӣ ва панҷаояш нохун дорад, ҷой доранд. Пойи оҳиринаш дарозтар буда, барои ҷаҳидан хизмат мекунад. Дар болои баданаш мӯйҳо, пашмчаҳо, килчаҳо мавҷуданд.

Доираи ҳаётӣ: Тухмро дар ҳӯҷаин ва ё ахлотгоҳои ҳушк мегузорад. Инкишоф аз табдили комил шурӯъ мешавад. Дар

табиат бештар дар лонаи хояндао вомехұрад. Аз тухм кирм-чай сафеди бепойи ба кирм монанд мебарояд. Баъди чанде кирмча ба пилла, баъдтар ба зоча табдил меёбад. Ҳашароти болиг аз хун гизо мегирад. Ҳар як намуди кайк хұчани муйян дорад. Кайки муш дар муш, кайки саг дар саг, кайки юрмон дар юрмон умр ба сар мебарад. Кайки одам дар ҳолати мавчуд будани ҳарорати оптимальй дар 19 рұз инкишоф меёбад.

Таъсири патогеий. Моҳияти асосии кайк он аст, ки вай бемории ниҳоят хатарнок-тоунро интиқол медиҳад. Манбай табиии тоун хояндао, мушқо, юрмонқо ва сугур мебошад. Ҳайвоноти мубтало ба тоун мемиранд. Баъди мурдани он кайкхо ба ҳайвонҳои дигар мегузараңд ва онро низ захролуд мекунаннд. Ангезандаи тоун дар меъдаи кайк фаъолона зиёд мешавад ва 4 блоки тоуниро ба вучуд меорад. Илова ба ин, захролудшавй аз начосати кайк низ имконпазир аст, вай дар вақти хоридани чароҳат ба организм мегузараңд. Одам метавонад на танҳо аз ноҳияҳо мубталои тоун шавад, балки ҳангоми тамос гирифтап бо ҳайвонот (масалан ҳангоми пұст кандани онҳо) ва ё бо одамони бемор ба хусус шакли тоуни шуш зуд мегузараңд.

Пешгирй ва мубориза: мубориза бар зиди кайк пеш аз ҳама ба он равона карда мешавад, ки зиёдшавии онҳо пешгирй шавад. Онҳоро дар ҳайвонот ва ҷойҳои зиёдшавиашон нобуд бояд кард. Манзили зист ва хидматй бояд тоза бошад, тамоми сұрохиҳоро маҳкам карда, барои дохил шудани хояндао имкон надиҳанд. Бо ин максад инсектидҳо (хлорофос, клорпикрин) истифода бурда мешавад. Хояндао ё нобуд мекунаннд ва ё микдори лозимиашонро бокй мегузоранд, ки зарар наовараңд ва ҳатари ба одам интиқол додани тоунро надошта бошанд.

Қатори дуболаҳо-Diptera

Ин қатор аз се оилаи дорои аҳамияти тиббй дошта иборатанд: магасқо -Muscidae, шабпаракҳо - Psychodidae, пашишахо - Culicidae.

Оилаи пашишахо - Culicidae. Ду намуди гайри варағагй (Culex, Aedes) ва як намуди варағагй (Anopheles) маълум аст. Пашишахои намудай (Anopheles) ба одам ангезандаи варағаро

интиқол медиҳанд: *Plasmodium vivax*, *Pl. ovale*, *Pl. falsiperum*. Намуди *Aedes* ангезандаи туляремия, энсепталити японӣ, табларзай тропикиро, варачаи Денгеро мегузаронад. Намудҳои чудогонаи *Culex* вируси энсепталити япониро интиқол медиҳанд. Биологияи пашшаҳои *Anopheles* аз тарафи Беклемишев В.Н ва шогирдонаш ҳамаҷониба ва мукаммал омӯхта шудааст.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ. Тухми пашшаҳои *Anopheles* ҳам аз шакл ва ҳам аз қобилияти гузаштанаш фарқ мекунад. Пашишай модинаи анофелес тухмҳояшро яктои мегузорад, дар паҳлӯҳояшон завракча-камераҳои шиноварӣ доранд. Шакли тухм дарози нӯгтез (1мм) буда, нуқрагини хокистарранг аст. Кирмакҳои пашшаҳои варача дар болои об қарор дошта, дар буғуми пеш аз охиринаш суроҳии нафасигарӣ доранд. Чиҳози даҳонии кирмакҳо барои полоиши ҳиссаҳои ғизой, ки дар болои обанд, мутобиқ мебошад. Кирмакҳо обро ба даҳонашон тела медиҳанд ва ғизои дар он бударо кабул мекунанд. Кирмакҳо тамоми чизҳоро, ки андози муйайн доранд, новобаста ба вай, ки вай ғизо аст, ё не фурӯ мебарад. Исботи он заҳрҳои химиявии обанборҳо мебошад. Вазифаи аъзои нафаскаширо трахея ва галсамаҳои трахеяйӣ ичро мекунанд. Зочаҳо шакли вергулро доранд. Бо шарофати сару гардани калон ва шикамчай борик онҳо намехӯранд, бо ҷаҳишҳои зуди шикамча ҳаракат мекунанд. Шакли лӯлаи нафаскашӣ зочаҳои анофелес маҳрути аст. Фарқияти фарди болиг ё имаго аз мавҷудияти соҳтмони узви изофаи сар, ранги болҳо ва тарзи нишастанаш мебошад. Даҳозии мӯйлаби ҷоғи поёни анофелеси модина ба ҳартумча тақрибан баробар мебошад, аз анофелеси нарина бошад, баробар нест, вале дар охирашон варами гурzmanанд мавҷуд аст. Торҳои болҳоро пулакчаҳо пӯшонидаанд, ки аз доғҳо иборатанд. Дар мобайни бол 4- то доғ ҳаст. Ҳангоми нишастан пашшаҳои анофелес қафои шикамашонро боло мекашанд. Пашшаҳои кулекс ва аёдес хусусиятҳои маҳсус доранд. Тухми онҳо тасмача ва камера надорад, дар болои об тӯдатӯда гузашта мешавад, ба завракча монанд аст. Тухми аёдес дар заминҳои нам, обанборҳои хушкшуда, тӯда-тӯда ва паҳну парешон гузашта мешавад. Кирмаки он дорои сифони танафусӣ аст, ки дар шакли лӯлачаҳо дар буғуми пеш аз охи-

рини онҳо қарор дорад. Кирмаки кулекс дар кунчҳо ҷо мегирад ва ба воситаи сифон ба болои об меистад. Зочаҳояш шакли вергулро доранд, лӯлаҷаи нафаскашиашон силиндршакл мебошанд. Дарозии мӯйлабҳои кулекс дар модинаи болиг ба 16-13 ҳиссаи хартумча баробар аст. Мӯйлаби пашшай гайривараҷагӣ аз хартумча дарозтар аст, хело кам вомехӯрад, ки баробар бошад. Аз рӯи узви изофаи сар метавонад ба осонӣ пашшай вараҷаро аз гайри вараҷа фарқ карда тавонист. Боли пашшай кулекс дод надорад. Ҳангоми нишастан баданаш қат мешавад, шикам баробари субстратӣ ва ба тарафи он майл мекунад.

Доираи ҳаётӣ ва ҳусусиятҳои биологӣ. Тухм, кирмак ва зочаи пашшахо дар об инкишоф мейёбанд. Пашшахои ҷавон ширдӣ набототро макида, дар кулмакҳо меистанд. Баъди чанд ҳафта тӯдаи пашшахоро ташкил намуда, пашшай модина ба он тӯда парвоз мекунад, бо яке аз пашшахо ҷуфт шуда, боз ҷудо мешавад. Баъди бордоршавӣ вай бояд ҳунро макида, сер шавад, ҷунки ҳун барои инкишофи тухм зарур аст. Пашшахои модинаи сершуда чанд рӯз дар гурезгоҳ пинҳон мешаванд, барои ин кор онҳо бино ва ё буттгаero интихоб менамоянд. Пашшахои нарина (ҳамаи намудҳо) аз ширдӣ растаниҳоғизо мегиранд. Ҳамин тавр доираи ғонотрофӣ ҷаз се давра иборат аст:

1. Ҷустуҷӯи ғизо ва ҳунмакӣ
2. Ҳазми ғизо ва ташаккули тухм
3. Ба қӯлмак парвоз карда тухм гузоштан

Давомнокии миёнаи умри имаго дар тобистон 1 моҳ аст. Барои тухмгузори Анофелес оби ором ва ё суст ҳаракат мекардагиро интихоб менамояд. Микдори тухмҳо 60-350 то буда, аз онҳо кирмакҳо мебароянд ва дар болои об зиндагӣ мекунанд. Кирмакҳо дар қӯлмакҳои тоза фаъолият мекунанд. Инкишофи онҳо 15 рӯз дар ҳарорати аз 10°C то оптималии 25°C мегузарад. Бактерияҳо ва бокимондаи растаниҳоро мекӯранд. Ин ҳусусияти биологии пашшахо барои бо ёрии инсектисидҳо нест кардан худи онҳо хизмат мекунад, кирмак ба зоча, зоча ба имаго табдил мейёбанд. Микдори насли анофелес 2-7 аст. 300 намуди пашшай анофалес маълум аст, вале фақат 3-40 намуди он дорои ангезанди вараҷаанд. Дар Осиёи Миёна ва Тоҷикистон 6 намудаш аҳамияти тибби доранд.

Онҳо: пашишай оддии варача (*Anopheles maculipennis*); чашмай (*Unopcleiger*); сүрохдор (*A. Plumbeus*); қамишзорӣ (*A. Hurcamus*); сафед (*A. pulcherrimus*).

Пашишай модинаи тухмзо ба зимистонгузаронӣ мера-ванд. Ҷои гузоштани тухми аксари намудҳои онҳо обанборҳои муваққатӣ – қулмакҳо, ҷӯйҳои обпарто ва гайраҳо мебошад. Аз тухм баромадани кирмакҳо якбора сурат мегирад ин раванд ҷанд рӯз ва ҳафтаву моҳ давом мекунад. Аз хушкшавии обанборҳо вобастааст. Аз як намуди аёдес дар тобистон як наслаш инкишоф меёбад (моносиклӣ), аз на-муди дигара什 бошад якҷанд наслаш (полисиклӣ).

Накшай доираи ҳаётии пашишай кулекс ба варачагӣ наздикий дорад. Пашишай модина то зимистонгузаронӣ болиг мешаванд, дар биноҳо, горҳо, лонаҳои паррандаҳо, дар таги алафҳои хушкшуда пинҳон мешаванд. Баҳор пашишайе, ки зимистонро гузарониданд, ба макидани хун ва баъди ҷанд рӯз ба тухмкуни сар мекунанд. Онҳо дар оби со-кит ва ё ҷараёнаш дар ҷои кушод ва хуб гармшав тухм меку-нанд. Дар як мавсум кулекс 2-3 насл медиҳад.

Воситаҳои мубориза бо пашишай

Системаи чорабиниҳои мубориза бо пашишай чунин аст:

1. Ҳимояи одамон аз ҳамлаи пашишай.
2. Нест кардани пашишай пардор.
3. Нест кардани кирмчаҳо.

Беҳсозии макон, яъне нест кардани обанборҳо, ки ҷои тухмкуни пашишайоянд.

Усулҳои биологии мубориза, ки то ҳанӯз қариб, ки таҳия на-шудаанд, самара баҳаш мебошад. Монанди истифодаи душманҳои табиӣ (кӯршабпарак, обҳокиҳо, моҳиҳои гамбу-зия), ангезаҳои бемориҳои занбурӯғӣ, бактериягӣ ва вируси; ба табиат сар додани пашишай наринаи безарар гардонида-шуда (бо таъсири энергияи шуой).

Қатори хомушакҳо -*Psychodidae*

Аз ин қатор оилаи хомушакҳо - *Phlebotomus* дорон аҳамияти тиббӣ мебошанд. Нешзании онҳо дардовар аст ва ҷои газидаи онҳо саҳт меҳорад. Онҳо ноқили ангезандай лейшманиози пӯсту витсералӣ ва варачаи пататача мебошанд.

Хомушакҳо дар мамлакатҳои иқлимашон гарм пахн шудаанд.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ. Ҳашароти майдаи дуболай газандаанд, ки дарозиашон 1,4-3,6 мм, сар, бадан болҳояшон ва дасту поящон бо мӯйҳои (пашмакҳои) ҷафси хокистарранги равшан ва ё торик пӯшидааст. Ҷавфи баданро ба ҳалкум лӯлачай кӯтоҳе пайваст мекунад. Ҳалкум ба сурхрӯдай майда мерасад. Вазифаи рӯдаро рӯдай мобайнӣ иҷро мекунад. Вакти макидани хун саҳт меёзад ва қариб, ки тамоми шикамчаро фаро мегирад.

Дар нуқтаи пайвастшавии рӯдай мобайнӣ ва рӯдай ақиби аъзои ифрозӣ (ихроҷ), яъне рагҳои малпигӣ қарор доранд. Дар охири рӯдай ғафс ҳалтачаи васеи маъкад ҷо гирифтааст.

Хомушакҳои модина аз хуни одам ва ҳайвонот гизо меҳӯранд. Онҳо шабона ва ҳангоми торикшавӣ дар вакти гармии ҳаво ҳамла мекунанд. Дар наздикии ҳонаҳои зист ва горҳо, лонаи ҳайвонот, оғилхонаҳо ва гайра зиндагӣ мекунад.

Доираи ҳаётӣ: дар давраи инкишоф тамоман тағиیر меёбанд. Тухм, кирмак, зоча, имаго – (давраи болиг) ин давраҳо дар ҳарорати -25°C сурат мегирад. Тухм дарози гирда ва андозааш $0,33 \times 0,08$ мм мебошад. Кирмакҳо дар зери баргҳо рехтагӣ, ахлоту ифлосиҳо инкишоф меёбанд. Аз тухмгузорӣ то имаго 43 шабонарӯз давом мекунад.

Чораҳои мубориза бо хомушакҳо

Тоза намудани майдонҳо аз ахлот ва ифлосӣ, баргҳои рехташуда, пору имкон медиҳад, ки тухмҳои онҳо нобуд карда шавад. Системаи чорабиниҳо ба он равона шудааст, ки бо ёрии инсектисидҳои тамоми кирмакҳо ва москитҳои наъ парбароварدارо нест карда шаванд. Дар шароити Тоҷикистон ва Туркманистон маҳв кардани манбаҳои табиии нокилони лейшманиози пӯст бо роҳи заҳролудкунӣ амалий мешавад. Компонентҳои хомушак (гнус)- оилаҳои мухталифи ҳашароти майдаи дуболдорро, ки хун мемаканд, дар бар мегиранд. Ба таркиби хомушакҳо доҳил мешаванд: магасҳо, хомушакҳо (мошки), мокретсҳо, кӯрмагас ва пашшаҳои жигалка, ин хомушак дар ҳама ҷо вомехӯрад. Дар тайга ва даштҳою ботлоқҳо дидар мешавад. Фақат хомушакҳои модина галаро

ташкил мекунанд. Ҳамин тавр хомушакҳои мошка ва мокретсҳо ноқилони бевоситай туляремияйӣ, нематод-филярӣ, хармагас-захми сибирӣ, лоаоза, хомушакҳо-вараҷа, вараҷаи геморрагӣ, москитҳо-лейшманиоз, пашшаҳо-уфунатҳои рӯда, сепсис мебошад.

Барои нест кардани ҳашароти пардор дуд андохтани онҳо ва ба баргу дараҳтҳо ва буттаҳо пошидани инсектисидҳоро истифода мебаранд.

Оилаи магасҳо- *Muscidae*

Магасҳо дар Тоҷикистон хеле паҳн шудаанд. Аз ин оила бештар магасҳо дорон аҳамияти тиббӣ мебошанд, зеро онҳо ноқилони меҳаникии ангезандай як қатор бемориҳои инсон, аз ҷумла систаи содатаринҳо ва тухми гелминтҳо мебошанд. Аз ин рӯ ин хел магасҳоро синантропҳо, ки бо одамон якҷоя дар ҳонаи вай зиндагӣ мекунанд, меноманд.

Аз рӯи ҳӯрдани гизо магасҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мекунанд:

-афагҳо-магасҳое, ки дар ҳолати болигӣ гизо намехӯранд (ғурмагас).

-нектарофагҳо-магаси болиг, ки шираи гул ва шарбати растаниро (магаси волфартӣ) истеъмол менамояд.

-копрофагҳои факултативӣ- магасҳои болиг начосати ҳайвонот одам ва пасмондаи ошхонаҳоро мекӯранд.

-гематофагҳои облигатӣ – магасҳои хунмак, фақат хуни одамон ва ҳайвонотро мемаканд (магаси жигалка, се-се).

-полифагҳо-магасҳое, ки тамоми маводҳои ҳайвонот ва растаниҳоро истеъмол мекунанд (магаси мутароким, магаси бозорӣ).

Магаси ҳуҷрагӣ -*Musca domestica*: дар байни нохунҳои панҷаҳои вай болиштакҳои муини часпак мавҷуд аст, ки ба вай имкон медиҳад то дар фарш ва сатҳи пурнишеб ҳаракат карда тавонад. Ҷисми магасро ба се қисм тақсим мекунанд: сар, сина ва батн. Дарозиаш 6-8 мм мебошад. Сари он шакли нимкурато дошта, дар паҳлӯҳояш ҷашмҳои калон намоёнанд, босираи онҳо омехта аст. Дар сатҳи поёни сар ҳартумчае дорад, ки вазифаи ҷиҳози даҳониро анҷом медиҳад. Ба воситаи ҳартумча гизои моеъро мемаъкад ва маводи хушкро реза ме-

кунад. Луоби зиёде, ки хорич мекунад, гизои саҳтро тар ва мулоим месозад.

Синаи магас аз се сегмент, батни вай аз 10 сегмент, аммо зоҳиран 5 тоаш дида намешавад зеро, ки сегментҳои бокимонда тағийирпазир буда, дар магасҳои нарина дар аъзои копулятивиашон ва дар магасҳои модина дар тухмҳояшон қарор мегиранд.

Аъзои нафаскашӣ аз тури трахеа, ки аз берун бо нафасгиракҳо ва ё стигмаҳо боз мешаванд иборат аст. Инкишофи аъзои ҳисси онҳо ба ташаккули олии системаи асабаш вобаста аст. Аъзои зоиқа на фақат дар хартумча, балки дар пойи он низ вучуд дорад. Аъзои ломиса дар тамоми бадани вай мавҷуд аст. Аъзои афзоиши магаси модина аз ду тухмдени калон, тухмроҳаи кӯтоҳ, маҳбал, сето тухмқабулкунак ва ду ҷуфт гудаи изофи иборат аст. Пашишай нарина дорони тухмдони ҷуфт, тухмроҳаҳои кӯтоҳ, иборат аст.

Магасҳо ба ғурӯҳи ҳашаротҳои ба қуллӣ табдилёбандада ё ҳуд табдили комил, доҳил мешаванд. Магаси модина дар пасафканди пӯсидагии дарахтон, растаниҳо ва ҳайвонот дар ҷойҳои ахлотпартой ва пасобҳои ифлос ҷамъ мешаванд ва то 160 тухм мегузорад. Магасҳо се марҳалаи кирмакиро аз сар мегузаронанд. Кирмакҳои марҳалаи 8-12 мм дарозӣ дошта, ба кирм монанданд ва сару по надоранд. Ҷисми вай аз 13 сегмент иборат аст: 3 сегменти синагӣ ва 10 сегменти батӣ. Баъди 1-2 хафта кирмҳо ба зоҳаҳо табдил меёбанд. Кирмакҳо гармиро (40°C - 46°C) дӯст медоранд. Зоҷашавии онҳо дар замин ва ё дар ҷое мегузараӣ, ки инкишоф меёбанд. Зоҳаҳо дар ҳарорати на бештар аз $+25^{\circ}\text{C}$ инкишоф меёбанд. Магасҳои аз зоҳаҳо берун шуда метавонанд аз таги ахлоти гафси қабатҳояшон зиёда аз 30 см хорич шаванд. Магасе, ки аз зоҳа берун шудааст, метавонад баъди 1-1,5 соат парвоз кунад ва баъди 25-30 рӯз зиндагӣ карда тухм гузорад (500-600 дона) Магасҳо, ки зимистонро гузарониданд, ҳангоми баҳор, вакте, ки ҳарорати рӯзонаи ҳаво то $+10$ градус мешавад фаъол мегарданд. Дарозии парвози вай 3-5 км аст. Ин магас сокини доимии хонаи одамон аст.

Магаси хонагӣ-*Muscina stabulans*: Ин намуди магасҳо аз магаси ҳуҷрагӣ қалонтар буда, мӯяқчаҳо ва пойҳояшон зард аст. Дар тамоми ҷойҳо ба хусус дар кишлокҷойҳо, ки афзоиш

ва тухмгузориаш дар пору ва саргин рух медиҳад, ба назар мерасанд. Ба дохили хонае, ки дар наздикии ташноб ва оғил сохта шудаанд, магасҳо бештар медароянд. Дар паҳншавии уфунати рӯдаҳо (инфексия рӯдаҳо) ва сироятёй сахм доранд. Вай метавонад ба ҳӯроки одамон тухмҳои хурди нона-моён гузошта, боиси пайдоиш ва инкишофи уфунати (миаза) рӯдаҳо мешавад.

Магаси тирамоҳӣ-Stomoxys calcitrans: Ин магас нокили бемории сӯҳтанӣ – заҳми сибирӣ ва уфунати фосид (сепсис) мебошад. Дар ҳама ҷо паҳн шудааст. Аз ҷиҳати биологӣ ва морфологӣ ба пашишай ҳӯҷрагӣ монанд аст. Рангаш бӯр буда, дар синааш ҳатҳои торик ва дар батнаш додғо дорад, ҳартум-чааш таранг буда, дар нӯгаш пластинкаҳои «дандонҳои» хитинӣ дорад. Бо расиши ҳартумчааш ба пӯст магас эпидермисро ҳарошида, ҳунро истеъмол мекунад ва ҳамзамон луоби заҳролудро ба он ҷо равон мекунад. Таҳқиқоти шадидро ба вучуд меоранд. Магасҳои нарина ва модина одатан ба ҳайвонот ва баъзан ба одамон ҳамла мекунанд.

Магаси волфартӣ-Fartia magnifica: Магаси қалон (9-13мм), дорои ранги бури равшан буда, дар байнӣ пушташ ҳатҳои дарози торик, дар байнӣ батнаш додғи сиёҳи секунча ва дар паҳлӯҳои бати доғҳои мудаввар дорад. Дар ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон паҳн шудаанд. Магасҳои болиг аз шарбату шираи растаниҳо гизо мегиранд. (нектарофагҳо). Магасҳои модина зиндазо мебошанд; онҳо дар як вақт дар пӯсти заҳмдори ҳайвонот ва одамон, ҳамчунин дар ҷашм бинӣ гӯш ва заҳми одамони хоб то 100 кирмаки зинда таввалид мекунад. Ин намуди магасҳо ба дохили хона ворид на-мешаванд, заҳролудшавӣ дар майдони кӯшод ба вучуд меояд. Барои намуна ҳангоми дар саҳро кор кардан, истироҳат ва гайра. Кирмакҳо таввасути гиши мухотӣ ва ё ҳурдтарин ҷароҳат ё ҳарошидагии пӯст ба дохили бофтаҳо роҳ мейбанд; онҳоро ба таври механикӣ ва бо ёрии ферментҳо ҳароб карда, некрози бофтаҳоро ба вучуд меоранд. Миаза якҷоя бо некроз, раванди гангренӣ (пӯсидан-зардобгирӣ), ки баъзан тамоми баданро фаро мегирад инкишофт мейбад. Онҳо метавонад бофтаҳои нармро то устухон ҳӯранд. Кирмакҳои волфартӣ дар бофтаҳо дар тӯли 3-5 рӯз инкишофт ёфта, баъдан ба замин афтида, зоча мешавад.

Хармагас: Ба гурӯхи хармагасҳо пашшадоे дохил мешаванд, ки онҳо дар организм ва бофтаҳои ҳайвонот инкишоф мейбанд. Давраи бештари ҳаётии онҳоро марҳалаи кирмакӣ ташкил медиҳад. Магасҳои болиг умри дароз мебинанд (якчанд рӯз) ва гизо намехӯранд (афагҳо). Кирмҳои марҳалаи З аз организм берун шуда, дар замин рушду нумӯъ меқунанд. Намудҳои зерини хармагасҳо маълум аст: хармагаси меъда, хармагаси зерипӯстӣ, хармагасҳои ҷавғӣ. Ҳамаи намудҳои хармагасҳо дар организмҳои гуногун ҳаёт ба сар мебаранд. Хармагасҳои модинаи меъдаи асп дар пашмҳои аспҳо тухмҳояшонро гузашта, имкон доранд, ки аз онҳо инсон сироят ёбад. Баъзан дар мӯйи сари инсон низ тухм мегузорад. Дар ҳарду ҳолат ҳам кирмҳои хармагас дохил шуда, дар муддати як шабонарӯз то 2-5 см ҳаракат меқунанд. Дар он ҷо онҳо ба муддатӣ то 2 моҳ зиндагӣ меқунанд ва аз ҳуд дар пӯсти бадан ва рӯи изи (тайъи) возеҳ ва меҳоридагӣ бокӣ мемонад, ки бо ҳарошидагии нимсиҳат монанд аст. Кирмакҳоро бо усули ҷарроҳӣ нобуд меқунанд. Хармагаси таги пӯсти говҳо-магасҳои калони сиёҳ буда, магасҳои модина дар пашми ҳайвонот ва ё бадани инсонҳо тухм мегузорад (дар ҷойҳои мӯйдори бадан), кирмакҳои аз тухм баромадагӣ ҳатто аз пӯсти осебдида низ дохил шуда, дар бофтаҳо ҳаракат меқунанд. Онҳо дар фосилаи ҷарбии зери пӯсти пушт, дастҳо, рӯй ва чаккаҳо дидан мумкин аст. Дар ҷойҳое, ки кирмакҳо қарор доранд, варамҳои бедард ба вучуд меоянд. Онҳоро бо усули ҷарроҳӣ аз байн мебаранд. Заҳролудшавӣ аксаран тобистон ва тирамоҳ рӯй медиҳад. Беморшавии инсон бошад, зимистон ба амал меояд. Хармагасҳои ҷавғии модина дар тобистон мои ширранги сафед, ки дар таркибаш кирмакҳоро дорад, дар сӯрохиҳои бинӣ ва ҷашмҳои ҳайвоноту одамон ҳориҷ меқунанд ва дар ҳамон ҷо инкишоф мейбад. Баъзан дохили ғӯзai ҷашм роҳ ёфта, боиси кӯршавӣ мегарданд. Кирмакҳои ҳамаи намудҳои хармагасҳо дар организми инсон факат марҳалаҳои ибтидоашонро мегузаронанд, баъд аз ин онҳо ё ҷудо мешаванд ва ё мемиранд.

Магаси меваҳо-*Drosophila melanogaster*-синатропҳо ба ҳисоб мераванд. Дар тамоми ғӯшаву канори Тоҷикистон ба назар мерасанд. Ҷисман калон нестанд. Рангашон бӯр ва дар канори оқиби батнаш ҳатҳои торик дорад. Магасҳои болиг

ва кирмакхо бактерияҳои чӯшиши сиркоро истеъмол мекунанд. Аксари вақт дар меваҳою сабзавоти пӯсида, ҷойҳои нигоҳ доштани картошка, заводҳои винобарорӣ ва консервабарорӣ дида мешаванд. Дар сабзавот ва меваҳои пӯсида сабзавоти дар сирко хобонидашуда (маринади), зарфи сиркодори тоза нашустагӣ инкишоф мёбад. Дрозофилҳо ҳатто зимистон дар хонаҳои истиқоматӣ макон мегиранд. Кирмакҳое, ки якҷоя бо гизо фурӯ бурда мешавад, миазаро ба вучуд меоранд.

Магаси се-се ба оилаи *Glossina* дохил мешаванд. Нокили ангезандай бемории хоби африқоӣ (трипаносомоз) мебошанд.

Хусусиятҳои морфофизиологӣ. Андозаашон калон аст аз 6,5 мм то 13,5 мм якҷоя бо хартумчааш. Ҷиҳатҳои фарқкунандааш: хартумчай хитиниаш ба пеш баромадагӣ, дар тарафи пушти батнаш доги сиёҳ ва мавқеи болҳояш ҳангоми оромӣ. Магасҳои модинаи онҳо зиндазо мебошанд. Фақат як кирмак мегузоранд, ки метавонанд зоча шавад. Дар тӯли зиндагиаш вай 6-12 кирмак мезояд. Кирмак дар замин тавлид шуда ба дохили он медарояд ва ба зоча табдил мёбад. Баъди 3-4 ҳафта аз он ҷо имаго мебарояд. Аз хуни ҳайвоноти ваҳшӣ ва хонагӣ, инчунин одамон гизо мегиранд. Дар гирду атрофи заҳбурҳо макон доранд. Чунин намудҳояш маълуманд: *Glossina palpalis* -андозааш 10-13 мм рангаш қаҳварангӣ торик. Дар наздикиҳои хонаҳои одамон, дар лаби дарёҳо, кӯҳҳо зиндагӣ мекунанд. Аз хуни инсон гизо мегиранд, зеро вай сарчашмаи асосии трипаносомоз мебошад, ки ба воситаи магаси се-се интиқол мёбад. Инсон ва ҳайвонотро фақат дар вақти ҳаракат карданашон мегазанд. *Glossina morsitans* -андозаи баданааш 6,5-9,6 мм, дар тарафи пушти батнаш ҳатҳои мустаърази васеъ дорад. Дар бешазору ҷангалҳо умр ба сар мебаранд, бештар хуни ҳайвоноти ваҳширо дӯст медоранд.

Мубориза бар зидди магасҳо: Дар деҳот нигоҳдории маҳсулоти ҳӯроки аз магасҳо, нест кардан кирмакҳо, зочаҳо ва имаго ба роҳ монда шудааст. Барои нигоҳ доштани маҳсулот тирезаҳои ошпазхонаҳо, муассисаҳои табобатии қӯдакон ва хонаҳои истиқоматиро бо тур маҳкам пӯшидан лозим аст. Барои нобуд кардан кирмакҳо, бояд дар нуқтаҳои

аҳолинишин корҳои беҳдоштӣ аз қабили сари вакт бурдани ахлотҳо, тоза намудани ахлотчойҳо ва дар сандуқҳои сарпӯшдор партофтани онҳо сурат мегирад. Ҷойҳое, ки магасҳои тухм мегузоранд бо заҳрҳои химиавӣ шуста шаванд. Магасҳои болдорро бо усулҳои муборизаи механикӣ ва химиавӣ нобуд кунанд. Ба усули механикӣ қапқонҳо ва сирешҳо (муҳомор) доҳил мешавад.

Усулҳои химиавӣ: истифода кардани заҳрҳо мебошад (марги муш, фтор, фармалин), намнок кардани хонаҳо ва шустани онҳо бо инсектисидҳо. Барои аз байн бурдани кирмакҳои магасӣ се-се дар нуктаҳое, ки вай тухм мегузорад (атрофи деҳаҳо, наздикии роҳҳо) дараҳтон ва буттаҳоро мебуранд. Барои нест кардани магасҳои болиг аз инсектисид, воситаҳои муҳофизати биологӣ (маводҳои бактериалӣ ва замбуруғӣ) ва қапқонҳо истифода мебаранд.

Ҳайвонҳои заҳрнок

Ба гурӯҳи ҳайвоноти заҳрдор ҳайвоноте, ки дастгоҳи маҳсуси заҳрбарорӣ доранд, доҳил мешаванд. Ин дастгоҳ ба-рои ба даст овардани ғизо ва ё ҳимоя аз ҳамлаҳо хизмат ме-кунад. Инчунин дорои моддаҳое, мебошанд, ки ҳангоми афтиданӣ он ба пӯст ва ё доҳили организми бегона таъсири заҳролудкуниӣ доранд. Заҳролудшавии инсон аз ҳайвоноти заҳрдор, яке аз проблемаҳои рӯзмарраи сокинони кишварҳои гарм мебошад, зеро дар ин ҷойҳо намуди зиёди ҳайвоноти заҳрдор зиндагӣ мекунанд, монанди рӯдаковокҳо, бугумпойҳо, нармбаданҳо, моҳиён, дубаҳраҳо ва хояндаҳо.

Рӯдаковокҳо: Заҳролудкуниӣ бештар аз тарафи полипҳо ва медузаҳо содир мешавад. Онҳо дар муйлаби ламсашон ҳӯҷайраҳои газанда доранд, ки ин ҳӯҷайраҳо дорои моеъи заҳрноканд. Зарари хатарнокро ба пӯст медузаҳо тортанаки салибдор, кубомедуз ва физиалим ворид мекунад. Одам дар об таъсири муйлаби ламси медузаро дарк карда, дар ҷои зардида сӯзиш ва дарди шадидро эҳсос мекунад ва зуд эмперемия ва варами пӯст, баъзан ҳалтаҳаҳо ва баъди 15-20 дақиқа дарди бугумҳо ва камар, ларза, тремор, сумра, нафастангӣ ва дамқутаҳиро ба вучуд меорад. Баъди 2-4 рӯз ин аломатҳо паст мешаванд. Натиҷаи заҳрзании кубомедуза ва физиалия марговар мебошад. Барои кӯмак ҳангоми гази-

дан чароҳатро бо спирт ва атр пок карда, баъд ба шифохона оварда, муоличаи зидди заҳролудшавиро анҷом медиҳанд.

Каждумҳо ва тортанакшаклон: Намудҳои тропикии он барои одамон хатарноканд. Ранги онҳо сиёҳ ва ё ҳат-ҳат аст. Дар бугуми охирин неше дорад, ки гадуди заҳрнок ба он пайваст аст. Ҳангоми ҳамла ба одамон каждум нешашро ҳалонда, қатраи токсинро (захрро), ки дорои таъсири нейротропӣ аст, мерезад. Каждумҳо дар мавқеҳои наздикуҳӣ ва нимдашти зиндагӣ карда, ҳамчунин метавонанд доҳили хона, бистар ва либосҳои одамон шаванд. Дар ҷои газидай каждум дарди тоқатфарсо ба амал меояд, ки одами ҷабрдида доду фарёд меқунад. Дард якчанд соат давом карда, ба атрофи ҷои газидагӣ паҳн мешавад. Инчунин сустии бадан, аддинамия, сарчарҳӣ, дилзаниӣ, паст фаромадани фишори хун, серарақӣ рух медиҳад.

Қарақурт-*latrodectus tredicimguttatus*: Неши вай ниҳоят дарднок аст. Дар ҷои газидашуда сӯзиш, гиперемия, варам, эҳсосоти қароғатӣ ба амал меояд. Баъди 3-5 соат варача, баландшавии таб, араккунӣ, нооромӣ, нафастангӣ ва гипотония, ихтилоҷ, гемолиз, лейкоситоз, ва СОЭ ба амал меояд.

Кумаки тиббӣ: Тариқи зардоби зидди заҳри қарақурт, дар шифохона бошад, муоличаи зарурӣ сурат мегирад. Барои пешгирий аз ин оғат дар рӯи замин хоб накардан, аз ҷома ва пойафзоли мустаҳкам истифода бурдан лозим аст.

Моҳиҳо: Моҳиҳои заҳрнок фаъол ва гайрифаъол мешаванд. Бемории одамон дар натиҷаи таъсири токсинҳое, ки аз гадуди заҳрагин чудо мешавад, рух медиҳад. Заҳролудшавӣ ҳангоми дар ҳӯрок истеъмол намудани навъҳои ҷудогонай моҳиҳои баҳрӣ ва моҳиҳои обҳои ширин ба амал меояд. Таъсири токсинӣ ба тетродоксин вобастагӣ дорад, ки вай дар тухми моҳӣ, шир, ҷигари моҳиҳо ҷамъ шудааст. Ба ин гурӯҳи Моҳиҳои хвостоколҳо, болдор (крилатка), гӯрҳар (зебра-Моҳи), гурбаи баҳрӣ, фугу, сагмоҳӣ, маринка ва гайраҳо доҳил мешавад. Тазоҳуроти клиникии заҳролудшавӣ ба меъёри заҳр вобастааст. Баъзан якчанд дақиқа пас аз истеъмоли ҳӯроки моҳидор, дилбехузурӣ, сардардӣ, заифӣ, зиёд шудани дифекатсия, берангии пӯсти бадан, васеъшавии гавҳараки ҷашм, рагкашии мушакҳои рон ба вучуд меоянд. Кӯмаки

тиббй: шустани меъда, доруҳои сусткунанда ва муолиҷаи дезинтоксинӣ.

Ҳазандаҳо: Зиёда аз 2500 намуди морҳо маълум аст, вале танҳо 6-10 намуди он дорои аҳамияти тиббӣ аст: мори айнакдор, афъӣ, афъии даштӣ ва оддӣ, шашкамор, аспид, сипарсар (шитомордник), морҳои баҳрӣ. Захри мор аз ҷиҳати таркиб бисёр ҷузъӣ аст. Се гурӯҳи моддаҳои заҳргон маълум аст: 1. Дорои протеази токсинӣ. 2. Дорои таъсири нейрокардиотоксинӣ. 3. Заҳрои таркибашон маҳлут, ки дорои ҳам токсинҳои нейронӣ ва ҳам ферментҳои геморагианд. Нейротоксинҳо фаъолияти синапсхои асабӣ-мушакӣ ва байни нейрониро маҳдуд месозад, қишрро маҳв месозад, боиси фалаҷ гардидани маркази нафаскашӣ мегардад. Кардиотоксинҳо кори дил ва рагҳои хунгардро ҳароб месозад. Дараҷаи газоҳуроти клиникии заҳролудшавӣ аз заҳри морро як қатор унсурҳо таъин мекунанд: синну сол, ҷинсият, ҷои газидагӣ (неши мор). Заҳролудшавии атфол ва занҳо хеле вазнин аст, инчунин агар сар ва ё гарданро газида бошад ва ё заҳр доҳили рагҳои хунгард шуда бошад, оқибати он хуб нест. Дар ҷои нешзада, изи дандонҳои мор боки мемонад ба монанди нуқтаҳои сурх. Дар тӯли 15-30 дақиқа аломатҳои нейротоксикоз ба вучуд омада, зиёд мешавад. Карактшавии бадан, руй, дасту пой эҳсосоти тарсу ваҳм ба амал меояд. Дар сурати хуб гузаштани ҷараёни табобати беморӣ аломатҳои клиникии мазкур баъди 5-7 рӯз нест мешавад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Алиханян С.А, Акифьев А.И, Чернин Л.С, Общая генетика. М. Высшая школа-1985.
- 2 .Грин И, Старт У, Тейлор Д.-Биология-Киев: Высш. Школа-1987.
3. Исмоилова Л. И, Баҳромов А. М ва дигарон, Биологияни тиббӣ, Душанбе, 1993, кисми 1 ва 2.
4. Руководством к лабораторным занятиям по биологии (дар зери таҳрири Богоявленский Ю. К.) М., «Медицина», 1988.
5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии. (Дар зери таҳрири Н. Б. Чебышев) М., 2008.
6. Слюсарев А.А, Жукова С. В. Биология-Киев.: Высш. школа, 1987.
7. Чебышев Н.В, Гринева Г. Г., Биология, М. 2008.
8. Ярыгин В.Н. Биология, 1ва 2-кисм, М.: Высш. Школа, 2003 г.
9. Пехов А.П. Биология. Изд-во «Геотар-Медиа», Москва, 2010.

Мундарица

Пешгуфтор	3
Мұқаддима	4
Қонуниятқои умумии инкишоф ва фаъолияти ҳәетии махлукоти зинда	4
Ташаккули табиати зинда	5
Биологияи ҳучайра. Таълимот дар бораи ҳучайра	8
Ҳучайраҳои прокариотӣ ва зукариотӣ	10
Соҳт ва вазифаҳои ҳучайра.....	11
Моддаҳои иловагии ҳучайра	18
Ҳаста ё ядрои ҳучайра	18
Мубодилаи моддаҳо ва энергия дар ҳучайра	22
Ҷараёни ахбор дар ҳучайра	24
Биосинтези сафедаҳо	25
Афзоиши ҳучайраҳо. Доираи ҳәетии ҳучайра	28
Митоз	29
Афзоиши организмҳо	33
Афзоиши ҷинсӣ	35
Ҳучайраҳои ҷинсӣ	36
Гаметогенез	38
Мейоз	39
Биологияи инкишофи фардӣ	42
Узвҳои муваққатии ҷанин	45
Қонуниятқои асосии инкишофи баъдиҷаний	47
Ҷанбаҳои биологии пиршавӣ. Марғ	49
Масъалаҳои дарозумрӣ	51
Таҷдид ё регенератсияии организм.....	52
Танзими таҷдид.....	55
Гомеостаз. Организм ҳамчун системаи худтanzимку-нандай күшода	56

Ирсият ва тағыйрпазирӣ	57
Вазифаҳои генетика	58
Усулҳои омӯзиши генетика	59
Марҳалаҳои инкишофи генетика	65
Ҷойгиршавии генҳо дар хромасомаҳо	74
Фарзияҳои асосии назарияи хромосомии ирсият	76
Харитаи хромосомаҳо	76
Мафҳумҳои асосии генетика	79
Қонуниятҳои асосии ирсият	81
Чуфтикунии ди- ва полигибридӣ	88
Таъсири тарафайни генҳои аллелӣ	92
Таъсири тарафайни генҳои гайриаллели	94
Таъсири комплементарнокии генҳо	94
Эпистаз	96
Полимерия	98
Ҳодисаи плейотропия	98
Танзими зудии шиддати генҳо	99
Тағыйрпазирӣ ва шаклҳои он	100
Тағыйрпазирӣ модификатсионӣ	101
Тағыйрпазирӣ комбинативӣ	105
Тағыйрпазирӣ мутатсионӣ	105
Таснифи мутатсияҳо	106
Ирсияти аломатҳои бо ҷинс часпида	108
Мавқеи ҷойгиршавии генҳо дар хромосомаҳои ҷинсӣ ...	113
Соҳтори генҳо дар прокариот ва эукариот	114
Қонунҳои умумии пайдошавии мутатсияҳо	117
Ирсияти ситоплазматикӣ	118
Мутатсияҳои генӣ сабабгори касалиҳои ирсӣ	119

Пешгирий намудани бемориҳои ирсӣ. Машварати тиббӣ-генетикӣ	121
Генетикаи одам	122
Шаклҳои ирсияти одам	124
Усулҳои омӯзиши генетикаи одам. Усули генеалогӣ	125
Усули дугоникӣ	127
Усули популатсионӣ-статистикий	128
Усули дерматографикий	130
Усулҳои биохимиявӣ	132
Усули ситогенетикӣ	134
Усули башаклдарорӣ (моделирование)	136
Машварати тиббӣ-генетикӣ	136
Характеристикаи умумии генотипи инсон	139
Системаи никоҳҳо	140
Асосҳои экология	140
Омилҳои экологӣ	143
Ҷамоаҳои табии	145
Алоқаи экология ва тиб	147
Биосфера ва инсон	148
Эволютсияи биосфера	150
Ноосфера	151
Биосфера ҳамчун муҳити зист ва сарчашмаи захираҳо .	153
Экологияи одам	156
Тавсифи умумии муҳити зисти одамон	156
Тафриқаи экологиии одамон	158
Асосҳои паразитологияи тиббӣ	160
Доираи инкишофи паразитҳо	163
Таълимот дар бораи касалиҳои сарчашмаи табиидошта	164
Типи содатаринҳо (Protozoa)	165
Синфи решапойҳо - Sarcodina	167

Синфи қамчинакдорон – Flagellata	170
Синфи мижгонакдорх ё инфузориях – Ciliata	176
Синфи споровикх – Sporozoa	177
Синфи Маккандах – Tremaqtodes	183
Синфи тасмакирмх – Cestoidea	189
Типи лүндакирмх - Nemathelmintes	196
Синфи лүндакирмхо аслй – Nematoda	197
Арахноэнтомологияи тиббй, Типи Бугумпойхо- Arthropoda	209
Синфи ҳашарот-Insecta	229
Ҳайвонхои заҳрнок	236

**Бахромов А.М.
Бурхонова З.У**

**БИОЛОГИЯИ
ТИББЙ**

ISBN 978-99947-920-1-6



9 789994 792016

Ба матбаа 07.06.2012 таҳвил гардид. Чопаш 14.06.2012
ба имзо расид. Когази оғсет. Андозаи 60x84 1/16.
Чузъи чопии шартгӣ 3,0. Адади нашр 500 нусха.
Супориши № 152. Нарҳаш шартномавӣ.

Дар матбааи ҶДММ «Эр-граф» ба табъ расидааст.
734036, ш.Душанбе, кӯчаи Р.Набиев 218.

БАҲРОМОВ АҲТАМ МУРОДОВИЧ

— дотсент, хатмкардаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳозира Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) мебошад. Баҳромов Аҳтам пас аз ҳимояи рисолаи номзадӣ аз соли 1970 то 1978 омӯзгор, аз соли 1978 то 1985 омӯзгори қалони кафедраи биология бо асосҳои генетикаи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино. Аз соли

1985 то 1987 мушовири кафедраи биологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Кобули Ҷумҳурии Исломии Афғонистон. Аз соли 1987 то 1995 дотсенти кафедраи биология бо асосҳои генетика, ҳамзамон муовини декани факултети муолиҷавии донишгоҳи мазкурро ба ўҳда дошт. Айни ҳол дотсенти кафедраи биология бо асосҳои генетикаи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино мебошад. Бо қалами вай 2 китоби дарсӣ, 12 дастури таълимӣ, 1 луғати русӣ-тоҷикӣ-дарӣ-англисӣ (бо 4 забон) ва бештар аз 150 мақолаҳои илмӣ тааллуқ дорад.

БУРҲНОНОВА ЗЕБО УМРОНОВНА

— муаллимаи қалон. Баъди ҳатми Донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе аз соли 1988 то 2000 муаллима, аз соли 2000 инҷониб муаллимаи қалони кафедраи биология бо асосҳои генетикаи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино мебошад. Ҳамчунин аз соли 2000 то 2006-ум ба

ҳайси муовини декан оид ба корҳои тарбиявии донишҷӯёни ҳориҷӣ фаъолият намудааст. Вай ҳаммуаллифи 2 китоби дарсӣ, 6 дастури таълимӣ, ва 18 мақолаҳои илмӣ мебошад.

